

ВАЗОРАТИ ФАРҲАНГИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН
ПАЖӮҲИШГОҲИ ИЛМИЙ-ТАДҚИҚОТИИ ФАРҲАНГ ВА ИТТИЛООТ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ

MINISTRY OF CULTURE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
RESEARCH INSTITUTE OF CULTURE AND INFORMATION

ПАЁМНОМАИ ФАРҲАНГ

Наирияи илмию таҳлилӣ
2019, № 3 (47)

ВЕСТНИК КУЛЬТУРЫ

Научно-аналитическое издание
2019, № 3 (47)

HERALD OF CULTURE

Scientific and analytical edition
2019, № 3 (47)

Душанбе – 2019

ТДУ 37 точик+008+025+9 точик+792 точик
ТКБ – 71.0+71.4 (2 точик)+63.3 (2 точик)+85.313 (2 точик)+78.34 (2 точик)
П-14

Паёномонаи фарҳанг: нашрия илмию таҳлилии Пажӯҳишгоҳи илмӣ – тадқиқотии фарҳанг ва иттилоот / Сармуҳаррир Ш. Комилзода; мухаррири масъул М. Муродов. – Душанбе:
Арҷант, 2019. – № 3 (47). – 128 с.

Муассиси мачалла:
Пажӯҳишгоҳи илмӣ–тадқиқотии фарҳанг ва иттилооти
Чумхурии Тоҷикистон

Комилзода Шариф

САРМУҲАРРИР:

номзади илмҳои педагогӣ, дотсент, директори
Пажӯҳишгоҳи илмӣ–тадқиқотии фарҳанг ва иттило-
оти Чумхурии Тоҷикистон

Рахимӣ Диљшод

ЧОНИШИНИ САРМУҲАРРИР:

номзади илмҳои филологӣ, муовини директори
ПИТФИ оид ба корҳои методӣ

Муродов Мурод Бердиевич

МУҲАРРИРИ МАСЪУЛ:

доктори илмҳои филологӣ, профессор, мудири
шуъбаи аҳбори омма ва табъу нашри ПИТФИ

Рахмонзода Абдуҷаббор Азиз

ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ:

доктори илмҳои филологӣ, профессор, акаде-
мики АИ ҶТ, ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ
ва робита бо ҷомеа

Муллоаҳмадов Мирзо

доктори илмҳои филологӣ, профессор,
узви вобастаи АИ ҟТ

Суфиев Шодимаҳмад

доктори илмҳои филологӣ, директори Китобхо-
наи марказии илмии ба номи Индира Гандии
АИ ҟТ

Камолов Ҳамзахон

доктори илмҳои таърих, сарҳодими Институти
таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба
номи Аҳмади Доњиши АИ ҟТ

Бӯризода Қурбонали

номзади илмҳои таърих, дотсент, директори
Хонаи китоби Тоҷикистон

Зубайдов Абӯбакр

номзади илмҳои таърих, дотсент, муовини
директори ПИТФИ оид ба илм

Саъдиев Шуҳрат

номзади илмҳои таърих, дотсент, ходими
пешбари илмии ПИТФИ

Мачалла соли 2000 таъсис ёфтааст.

Мачалла дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон №101/МҖ-97 аз 11 марта соли
2019 ба қайд гирифта шудааст.

Нишонӣ: 734018, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Н. Қарабоев, 17
(ошёнаи 2). Сомонаи пажӯҳишгоҳ: www.pitfi.tj; сомонаи мачалла: www.farhangnoma.tj; e-mail:
frayom@gmail.com; Тел.: (+992 37) 233-58-84. Индекси обуна: 77728.

Мачалла мувоғики шартномаи литсензионии №532-09/2013 аз 12 сентябри соли 2013
дар Индекси иқтибосҳои илмии Русия (РИНЦ) ворид карда шудааст ва мунтазам дар системаи
индексатсионии мазкур дар бораи шумораҳои чопшуда маълумот ворид менамояд.

Дараҷаи илмии мавод, саҳехии арқом, санаду иқтибосҳо ба дӯши муаллифон аст.
Бознашри мавод танҳо бо ризоияти идораи нашрия ва иқтибос ба мачалла сурат мегирад.

Матни мукаммали маводи чопӣ дар сомонаи расмии мачалла ҷойгир карда шудааст.

УДК 37 тадж+008+025+9 тадж+792 тадж
ББК – 71.0+71.4 (2тадж)+63.3 (2тадж)+85.313 (2тадж)+78.34 (2тадж)
В-38

Вестник культуры: научно-аналитическое издание Научно-исследовательского института культуры и информации / Гл. редактор Ш. Комилзода; ответственный редактор М. Муродов. – Душанбе: Аржанг, 2019. – № 3 (47). – 128 с.

Учредитель журнала:

Научно-исследовательский институт культуры и информации
Республики Таджикистан

Комилзода Шариф

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

кандидат педагогических наук, доцент, директор Научно-исследовательского института культуры и информации Республики Таджикистан

Рахими Дишод

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА:

кандидат филологических наук, заместитель директора НИИКИ по методической работе

Муродов Мурод Бердиевич

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР:

доктор филологических наук, профессор, зав. отделом СМИ и издательского дела НИИКИ.

Рахмонзода Абдулжаббор Азиз

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

доктор филологических наук, профессор, академик АН РТ, помощник Президента Республики Таджикистан по вопросам социального развития и связям с общественностью

Муллоахмадов Мирзо

доктор филологических наук, профессор, член корреспондент АН РТ

Суфиев Шодимахмад

доктор филологических наук, директор Центральной научной библиотеки имени Индира Ганди АН РТ

Камолов Хамзахон

доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии им. Ахмада Дониша АН РТ

Буризода Курбонали

кандидат исторических наук, директор Дома книги Таджикистана

Зубайдов Абубакр

кандидат исторических наук, доцент, заместитель директора НИИКИ по научной работе

Саъдиев Шухрат

кандидат исторических наук, доцент, ведущий научный сотрудник НИИКИ

Журнал основан в 2000 г.

Журнал зарегистрирован в Министерстве культуры Республики Таджикистан №101/ж-97 от 11 марта 2019 г.

Адрес: 734018, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Н. Карабаева, 17 (2 этаж). Сайт института: www.pitfi.tj; Сайт журнала www.farhangnoma.tj; e-mail: frayom@gmail.com; Тел.: (+992 37) 233-58-84; Почтовый индекс: 77728.

Журнал, на основе лицензионный договора №532-09/2013 от 12 сентября 2013 года, включен в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и регулярно предоставляет в РИНЦ информацию в виде метаданных.

Авторы несут ответственность за научный уровень материалов, правильность фактов и цитат своих статей. Перепечатка возможна при условии согласования с редакцией и ссылки на журнал.

Полнотекстовые версии опубликованных материалов размещаются в официальной сайте журнала.

DC 37 Taj +008+025+9 Taj +792 Taj
3C – 71.0+71.4 (2Taj)+63.3 (2Taj)+85.313 (2 Taj)+78.34 (2Taj)
H-11

Herald of Culture: scientific and analytic edition of the Research Institute of Culture and Information / Editor in Chief Sh. Komilzoda; responsible editor M. Murodov. – Dushanbe: Arzhang, 2019. – № 3 (47). – 128 p.

HERALD OF CULTURE
Founder of the journal
Research Institute of Culture and Information (RICI)
of the Republic of Tajikistan

Komilzoda Sharif

EDITOR IN CHIEF,

Candidate of pedagogical sciences, docent, Director of the Research Institute of Culture and Information of the Republic of Tajikistan

Rahimi Dilshod

DEPUTY EDITOR

Candidate of philological sciences, Deputy Director of the RICI for methodical issues.

Murodov Murod Berdievich

RESPONSIBLE EDITOR:

Doctor of philological sciences, Professor, Head of the Department of Mass Media and Publishing issues of the RICI.

EDITORIAL BOARD:

Rahmonzoda Abdujabbor Aziz

Doctor of philological sciences, Professor, Academician of the AS RT, Assistant of the President of the Republic of Tajikistan on Issues of Social Development and Public Relation.

Mulloahmadov Mirzo

Doctor of philological sciences, Professor, Correspondent member of the AS RT.

Sufiev Shodimahmad

Doctor of philological sciences, Director of the Central scientific library of the Academy of Sciences named after Indira Gandhi.

Kamolov Hamzakhon

Doctor of historical sciences, Main scientific fellow of the Ahmad Donish Institute of history, archeology and ethnography, AS RT.

Burizoda Kurbonali

Candidate of historical sciences, Director of the Book Chamber of Tajikistan.

Zubaydov Abubakr

Candidate of historical sciences, Deputy Director of the RICI for science.

Sa'diev Shuhrat

Candidate of historical sciences, Leading research fellow, docent.

The journal established in 2000.

The journal was registered in the Ministry of Culture of the Republic of Tajikistan and obtained the Certificate №101/jr in march 11, 2019.

Address: 734018, Dushanbe, N. Karabaev avenue 17 (second floor). Tel.: (+992 37) 233-58-84;
Website of organization: www.pitfi.tj; Website of journal: www.farhangnoma.tj; e-mail: fpayom@gmail.com. Indeks pochty: 77728.

The journal was included under License contract №532–09/2013 since September 12, 2013, to the Russian Science Citation Index (RSCI) and regularly submits its informational metadata.

Authors are responsible for scientific level of the materials, correctness of facts and quotations of their articles. Publishing materials will take place according to editorial conclusion.

The full text version of the published materials will be placed at its official website

ТДУ 37тоҷик+008+32тоҷик+898+9тоҷик+379.85

Амиров Р.

СИЁСАТИ ДАВЛАТИ ТОҶИКИСТОН ОИД БА ЭҲЁИ ФАРҲАНГИ МИЛЛӢ ВА РУШДИ ТУРИЗМИ ФАРҲАНГӢ

Дар мақола масъалаи сиёсати давлатии Тоҷикистон оид ба эҳёи фарҳанги миллӣ ва рушди сайёҳӣ баррасӣ карда шудааст. Баъди ба даст овардани истиқолияти сиёсӣ давлат дар баробари гирифтани пешӣ роҳи ҷанги шаҳрвандӣ ва баргардонидани гурезаҳои иҷборӣ, ба масъалаҳои фарҳангӣ низ диққати маҳсус медод. Маҳз дар ин давра таҷлили бузургдошти шаҳсиятҳои маъруфи илмию фарҳангӣ, санаҳои муҳимми таъриҳӣ, эҳёи ҷаину маросимҳои миллӣ, қабули санадҳои мъёрию ҳуқуқӣ дар соҳаи фарҳанг, аз ҷумла барномаҳои давлатӣ барои рушди фарҳанг имконияти ҳамаҷонибаро ба вуҷуд оварданд.

Хусусан, солҳои охир Ҳукумути Ҷумҳурии Тоҷикистон бештар ба масъалаҳои эҳёи либоси миллӣ, ҳунарҳои мардумӣ, рушди сайёҳӣ ва дехот, баланд бардоштани фарҳанги дехот таваҷҷӯҳи маҳсус зоҳир намуда истодааст.

Калидвоҷаҳо: сиёсатии фарҳангӣ, марҳилаҳои фарҳангӣ, ҷорабинҳои фарҳангӣ, эҳёи ҷаину идҳои миллӣ, санадҳои мъёрию ҳуқуқӣ дар соҳаи фарҳанг, барномаҳои давлатӣ, ҳифз ва нигаҳдории арзишиҳои фарҳангӣ, ҳунарҳои мардумӣ, ёдгориҳои таърихио фарҳангӣ, сайёҳии фарҳангӣ.

Баъди ба даст овардани истиқолияти давлатӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мушкиниҳои зиёди сиёсӣ, иқтисодӣ ва ҷанги шаҳрвандӣ рӯ ба рӯ гашт. Дар навбати аввал вазифаҳои асосии давлат хомӯш кардани ҷанги шаҳрвандӣ, баргардонидани гурезаҳои иҷборӣ аз хориҷи кишвар ва мустаҳкам намудани низоми давлатдорӣ буд. Дар баробари ин, дар назди давлат масъалаҳои хеле муҳимми сиёсӣ, яъне ба вуҷуд овардани фазои боварӣ ва яқдигарфаҳмӣ дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурий меистод, ки дар ҳалли онҳо нақши муассисаҳои идеологӣ, аз ҷумла муассисаҳои фарҳанги хеле муҳим буд.

Сиёсати фарҳангии давлати Тоҷикистонро дар солҳои соҳибиқиқолӣ асосан ба ду марҳила ҷудо намудан мумкин аст. Якум, давраи ҷанғӣ ва ваъзи ноором дар фаъолияти муссисаҳои фарҳангӣ ва заиф гардидан заминай молиявӣ ва неруи кадрӣ, базаи моддӣ - техникии онҳо; Дуюм, баъди ба имзорасии «Созишинонӣ истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ» (27 июни с. 1997 ш. Москва) ба фаъолияти созандагӣ рӯ овардани муассисаҳои фарҳанг ва санъат ва эҳёи фарҳанги миллӣ.

Яке аз самтҳои муҳим барои боз ҳам пойдор гардонидани сулҳ, яқдигарфаҳмӣ, ваҳдату пойдории давлат ва эҳёи фарҳанги миллӣ рӯй овардан ба арҷузории шаҳсиятҳои бузурги илмию адабӣ буд.

Хусусан, таҷлили ҷаинҳои намояндагони бузурги илму фарҳанги миллӣ, чун 1000-солагии Носири Ҳусрав, 680-солагии Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ, 800-солагии Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ, 1150-солагии Қоғиласолори адабиёти классикии форсу тоҷик Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ,

645-солагии Камоли Хучандӣ, 960-солагии У. Хайём, 545-солагии Камолиддини Беҳзод, Ҷашни 1310-солагии Абуҳанифа Нуъмон ибни Собит, ҷаҳонҳои Б. Фафуров, М. Турсунзода, С. Улугзода, Н. Туғрал ва дигарон бо шукӯҳу шаҳомати хосса дар тамоми қаламрави Тоҷикистон таҷлил гардид. Вабаста ба ин санаҳои муҳим асарҳои илмию адабии ин мутафаккирон аз нигоҳи ҳадафҳои миллӣ таҳти унвони «Ахтарони адаб» аз ҷоп баромад, ки дар тарбияи ҳудшиносии наслҳои имрӯзаю оянда ҳамчун заминаи муҳимми маънавӣ хидмат карда метавонанд.

Дар ин самт ҷаҳон гирифтани санаҳои муҳимми таъриҳӣ, ба мисли 1100-солагии давлати Сомониён, 2700-солагии «Авасто», 2500-солагии Истаравшан, 2700-солагии ш. Қӯлоб ва 3000-солагии Ҳисори Шодмон, ки аз ҷониби Созмони байналмилалии Юнеско дастгирӣ ёфт, таъриху фарҳанги қӯҳан доштани миллати тоҷикро дар арсаи байналмиллалӣ исбот намуд.

Маҳз бо ташаббуси Пешвои миллат, Президенти мамлакат Э. Раҳмон эҳё намудани анъанаю ҷаҳну идҳои миллӣ (аз қабили Наврӯз, Сада, Мехргон ва ғайра) ва таҷлили онҳо дар шаҳру минтақаҳои гуногуни ҷумҳурий (Хучанд, Курғонтеппа, Ҳисор, Рӯдакӣ, Дангара Раҷт, Ҳоруг, Турсунзода) имкон дод, ки дар ин шаҳру ноҳияҳо иншоотҳои нави фарҳангию варзишӣ соҳта, ба рушду анъанаҳои миллӣ ва эҳёи ҳунарҳои мардумӣ такони ҷиддӣ баҳшида шавад.

Самти дигари муҳимми эҳёи фарҳанг дар заминаи Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия намудани санадҳои меъёрию ҳуқуқии соҳаи фарҳанг буд, ки ҳуқуқу озодиҳои инсонро дар соҳаи фарҳанг муайян ва фаъолияти фарҳангию эҷодиро дар давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳукуқбунёд, дунявӣ ва ягона таъмин кард.

Дар ин давра як қатор қонунҳои асосӣ дар соҳаи фарҳанги миллӣ қабул гардианд. Аз ҷумла: «Қонун дар бораи фарҳанг» (1977), «Дар бораи матбуот ва дигар воситаҳои аҳбори умум», «Дар бораи таъбу нашр» (1993), «Дар бораи ҳуқуқҳои муаллиф ва ҳуқуқҳои вобаста ба он» (1998), «Дар бораи ҳифзи ёдгориҳои таъриҳӣ, фарҳангӣ», «Дар бораи берун баровардан ва доҳил кардани сарватҳои фарҳангӣ» (2001), «Дар бораи театр ва фаъолияти театрӣ» (2002), «Дар бораи фаъолияти китобдорӣ» (2003), «Дар бораи осорхонаҳо ва фонди осорхонаҳо» (2004), «Дар бораи ҳифз ва истифодай объектҳои мероси таърихио фарҳангӣ» (2006) ва ғайра.

Қонунҳои қабулшуда сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ҳама соҳаҳои фаъолияти фарҳангӣ муайян соҳта, барои рушди фаъолияти эҷодии шаҳрвандони дар доҳил ва хориҷи кишвар шароитҳои мусоид фароҳам оварданд. Қабул шудани «Консепсияи рушди фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон» (30 апрели 2005) барои муайян намудани стратегия ва ояндабинии рушди фарҳанги миллӣ замина гузошт.

Дар баробари санадҳои меъёрий – ҳуқуқӣ Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди бемайлони фарҳанги миллӣ дар ҷомеа як қатор барномаҳои давлатиро дар соҳаи фарҳанг, аз қабили: «Барномаи компьютеркунонии муассисаҳои таълимии фарҳанг ва санъати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2007 – 2010» (30 декабря с. 2005), «Барномаи давлатии таиёр кардани кадрҳои соҳибихтисоси соҳаи фарҳанг, санъат ва табъу нашр дар солҳои 2007- 2010», «Барномаи рушди фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2008-2015», «Барномаи рушди

фаъолияти китобдорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2006 – 2015» (2 июли соли 2005), «Барномаи рушди ҳунарҳои бадеии ҳалқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2009 – 2015» (31 октябри соли 2008), «Барномаи рушди фаъолияти Китобхонаи миллӣ Тоҷикистон ба номи А. Фирдавсӣ барои солҳои 2006 – 2015», «Барномаи давлатии рушди мусиқии касбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011 – 2015» (1 июли соли 2010, №322), «Барномаи давлатии ҳифзи мероси таърихио фарҳангӣ барои солҳои 2012 – 2020» (3 декабря соли 2011, №577) қабул намуд. Ин имкон дод, ки масъалаҳои ҳалталаби соҳаи фарҳанг ҳалли худро ёфта, барои ба зинаи сифатан нав баровардани фарҳангии миллӣ шароит ба вучуд ояд.

Дар ин давра қабул гардидани якчанд Қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тартиби эътироф намудани объектҳои об ҳамчун ёдгориҳои табиат ё фарҳанг» (31 августи соли 2002, №350), «Дар бораи танзими лоиҳакашиӣ ва эъмори ҳайкалҳо, мӯҷассамаҳо ва сутунҳои ёдбуд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (30 апрели соли 2004, №172) ва гайраҳо барои ба танзим даровардани гузоштани ҳайкалҳо, мӯҷассамаҳо, нимпайкараҳо ва сутунҳои ёдбуд дар қаламрави Тоҷикистон баъди гирифтани хулосаи Комиссияи бадеию экспертии Вазорати фарҳанг равона гардида буд, то ин ки дар гузоштани ҳайкалҳо ба ҳатоиҳои эҷодӣ ва технику ҳайкалтарошӣ роҳ дода нашавад. Инчунин қабул шудани Қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи қоидаҳои ташкил ва низоми нигоҳдории ҳудудҳои таърихио фарҳангии маҳсус ҳифзшаванд», «Дар бораи таъсиси мавзеъҳои муҳофизатии объектҳои гайриманқули мероси таърихио фарҳангӣ ва гасб нанамудани ҳудуди онҳо аз ҷониби шаҳсони алоҳида ва гайритаъинот истифода намудани онҳо» саривақтӣ буд.

Самти дигари сиёсати давлатӣ дар соҳаи фарҳангро фаъолияти театрҳои касбӣ ташкил медиҳад, ки дар замони соҳибистиклолии Тоҷикистон дар тарбияи тафаккури нав ва ҳудшиносии миллӣ нақши хеле бориз доранд. Ҳусусан рӯйи сахна омадани намоишномаҳои «Юсуфи гумгашта боз ояд ба Қанъон», «Юсуф ва Зулайҳо», «Шоҳ Фариҷун», «Шайх Санъон», «Шоҳ Исмоили Сомонӣ», «Рӯдакӣ», «Кабки Қафас», «Рустам ва Суҳроб», «Носири Ҳусрав», «Куруш ва Томирис», «Моҷаро», «Шайхурраис Абӯалӣ Сино», «Шабе дур аз ватан», «Шоҳин», «Офати нафс», «Драммаи миллат» ва ғайра, зинда гардонидани образҳои шаҳсиятҳои барҷастаи илмӣ, адабӣ ва таъриҳӣ ба монанди: Бобоҷон Ғаффуров, Мирзо Турсынзода, Садриддин Айнӣ, Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, Абӯалӣ ибни Сино, Носири Ҳусрав, Шамсиҷдин Шоҳин, Мир Саид Алии Ҳамадонӣ, Нақибхон Туграл, Шоҳ Исмоили Сомонӣ, Спитамен, Куруши кабир ва дигарон дар ташаккули ҳудшиносии миллӣ ва ҷаҳонбинии маънавии насли оянда такони чиддӣ ҳоҳад бозид.

Самти дигари сиёсати давлатӣ дар соҳаи фарҳанг, ҳусусан, дар шароити ҷаҳонишавӣ ҳифз ва нигоҳдории арзишҳои фарҳангӣ ва дар ин замона тарбия намудани насли наврас дар рӯҳияи ҳештанишиносӣ, ҳувияти миллӣ ва ифтиҳор аз ватану давлати соҳибистиклоли Тоҷикистон мебошад.

Бо ин мақсад барои чопи асарҳои классикони форсӯ тоҷик ба унвони силсилаи «Аҳтарони адаб» – 50 ҷилд, аз ҳазинаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар сол маблағҳои зиёде ҷудо мегардад ва

нашриёти «Адиб» онҳоро дар шакли мукаммал, ки дар замони шӯравӣ бо сабабҳои идеологӣ руҳсат дода намешуд, аз чоп бароварда истодаанд. Ин ашъори классикон Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Ҷалолиддини Румӣ, Саноӣ, Анварӣ, Ҳоқонӣ ва У. Хайём, Ҳофиз, Саъдӣ, Ҷомӣ ва шоирону адабони мусоир М. Қаноат, Л. Шералий, Гулруҳсор, Фарзона, Гулназар, Мехринисо, Р. Назрӣ ва дигарон мебошанд.

Барои ҳифзи мероси фарҳанги гайримоддӣ, хусусан мусиқии аънанавӣ ва рушди он, соли 2000 фармони Президенти кишвар Э. Раҳмон «Дар бораи инкишофи минбаъдаи санъати Шашмақом дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба имзо расид, ки тибқи он ба ансамбли «Шашмақоми ба номи Ф. Шаҳобов» мақоми давлатӣ дода шуд ва минбаъд дар саросари мамлакат 12-уми май ҳамчун «Рӯзи Шашмақом» эълон гардид, ки ҳар сол ин рӯз ҷаҳон гирифта мешавад.

Ба таваҷҷуҳ ба ин масъала, Президенти мамлакат Э. Раҳмон барои ҳифзи мероси фарҳанги ниёғон 16-уми ноябрини соли 2001 фармони худро «Дар бораи таъсиси Ансамбли давлатии «Фалак» ба имзо расонид, ки тибқи он ансамбли «Фалак» дар назди Кумитаи телевизион ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба фаъолият оғоз намуд. Бо фармони Президенти мамлакат Э. Раҳмон 10 октябр рӯзи «Фалак» эълон гардид. Ҳар сол бахшида ба ин санаҳо фестивалу симпозиумҳои байналмилалий доир мегарданд ва муҳаққиқон масъалаҳои рушди мусиқии аънанавиро муҳокима ва баррасӣ менамоянд. Дар ин фестивалҳои байналмилалий гурӯҳҳои ҳунарӣ ва сарояндагони давлатҳои Эрон, Афғонистон, Ҳиндустон, Покистон, Россия ва дигар кишварҳо ширкат менамоянд. Моҳи ноябрини соли 2003 бо ташабbus ва дастгирии бевоситаи Президент Эмомалӣ Раҳмон дар сессияи 92-юми Юнеско тибқи Қарори маҳсуси ин созмони бонуфузи байналмилалий «Шашмақом» ҳамчун мероси шоҳкории фарҳанги гайримоддӣ қабул гардид. Барои рушди мусиқии аънанавии Шашмақом ва Фалак солҳои аввал дар Донишкадаи санъат ва аз соли 2003 дар заминай Консерваторияи миллӣ кадрҳо тайёр карда мешаванд. Ҳушбахтона, аксари сарояндагони ансамблҳои давлатии «Шашмақом» ва «Фалак» ва дигар дастаҳои қасбири ҳатмкунандагони ин донишкадаҳо ташкил медиҳанд.

Маҳз ҳамин сиёсати хирадмандона ва дурбинонаи Президент Эмомалӣ Раҳмон буд, ки ҳар сол ба масъалаҳои муҳим бахшида мешавад, амсоли: Соли фарҳанги Ориёй, забон, маориф ва фарҳанги техникӣ, Соли эстрада, Соли бузургдошти Имоми Аъзам, Соли оила, Соли сайёҳи ва ҳунарҳои мардумӣ, Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва гайра. Бо ин роҳ таваҷҷуҳҳои Ҳукумат ва ҷомеа ба рушди ин соҳаҳо равона шуда, ба ҳалли ин масъалаҳо аҳамияти ҷиддӣ ва ҳамаҷониба дода мешавад. Дар доираи ин солҳо нақша-чорабиниҳои гуногуни маънавӣ тарҳрезӣ мегардад, ки ба рушд ва эҳёи фарҳанги миллӣ бе таъсир буда наметавонад.

Самти дигари муҳимми давлат дар соҳаи фарҳанги миллӣ эҳёи ҳунарҳои мардумӣ аз қабили гулдузӣ, кулолгарӣ, қолинбофӣ, заргарӣ, кандалкорӣ, кордсозӣ, сабадбофӣ, сохтани созҳои миллӣ ва гайра мебошад. Рушди ҳунарҳои ҳалқӣ, аз як тараф, агар завқи бадеии мардумро боло барад, аз тарафи дигар, ҷойҳои нави кориро, хусусан барои занон ва дуҳтарони хонанишин таъмин менамояд ва ба вусъати истеҳсоли ар-муғонҳои миллӣ мусоидат мекунад.

Самти дигари сиёсати давлатӣ дар соҳаи фарҳанги миллӣ таъмир, тармим ва бозсозии ёдгориҳои таърихио фарҳангӣ мебошад. Қайд кардан бамаврид аст, ки дар замони соҳибистиқолии Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 43 ёдгорӣ (24 мақбара, 3 осорхона, 5 масҷиди таъриҳӣ, 7 қалъа, 3 мадраса, 1 хумдон) таъмир ва тармим карда шуд, ки дар 70-соли замони шӯравӣ чунин миқдор ёдгориҳо таъмир нагардида буд. Дар солҳои соҳибистиқолии Тоҷикистон дар натиҷаи кофтуковҳои бостоншиносон ёдгориҳои нави таъриҳӣ-фарҳангӣ ба монанди Ёдгории Саричар дар ноҳияи Ховалинг, Маъбади Офтоб дар ноҳияи Дангара кашф ва чун ёдгориҳои нодири таъриҳӣ дониста шудаанд.

Дар солҳои истиқлолият ба Феҳристи мероси умумиҷаҳонии ЮНЕСКО ворид гардидани Саразм, Боги миллӣ яке аз дастовардҳои бузурги фарҳанги миллӣ ба шумор меравад. Таширии собиқ котибони генералии ЮНЕСКО К. Матсуура ва Ирина Бокова ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дидан намудани онҳо аз Қалъаи Ҳисор, Ачинатеппа ва воҳӯй бо Президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон дар бораи дар оянда ба феҳрасти мероси умумиҷаҳонӣ ворид намудани ёдгориҳои таърихио фарҳангии Каълаи Ҳулбук, Ачинатеппа, Панҷакенти қадим, Тахти Сангин, Қалъаи Ҳисор, Ноҳа Машҳад маслиҳатҳо сурат гирифт. Дар ин ҷода Вазорати фарҳанг аз ҷониби Президенти мамлакат низ супориш гирифт. Аз ҷониби ЮНЕСКО ба «Силсила ҷоизаҳои Шоҳроҳи бузурги абрешим» ворид намудани Коғирқалъаи қадим (Ҳаловард), Шаҳраки Панҷакенти қадим, Бунҷикат, Қаълаи Ҳисор, шаҳркадаи Тахти сангин, Мадрасаи Ноҳа Машҳад, Дайри буддои Ачинатеппа, шаҳраки Ҳулбук, Қалъаи Ямчун ва ёдгориҳои водии Ваҳон дар сессияи ЮНЕСКО дар шаҳри Сиани ҶХ Ҳитой (соли 2009) ва ҳамзамон соли 2015 дар сессияи ЮНЕСКО дар шаҳри Алма Атои Ҷумҳурии Қазоқистон ба ин силсила Ҷоизаҳои Шоҳроҳи абрешим ворид намудани Маҷмӯаи меъмории Шайх Муслиҳиддин, Қалъаи Ҳучанд, қатибаҳои сангии шаҳри Ҳучанд ва ноҳияи Ашти вилояти Суғд, «Мадрасаи Мирраҷаб Додҳоҳ» ва «Мадрасаи Оим» дар ш. Конибодом далели эътироф гардидани фарҳанги миллии мо аз ҷониби созмонҳои бонуфузи байналмилалии фарҳангӣ мебошад. Ҳамзамон ба феҳристи репрезентативии мероси фарҳанги гайримоддии ЮНЕСКО номинатсияҳои муштараки «Наврӯз», «Шашмақом» ва номинатсияҳои миллии «Санъати гулдӯзии чакан», «Оши палав» ворид шудаанд.

Ба мақсади татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи фарҳанг ва дастуру ҳидоятҳои Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон «Феҳристи миллии мероси фарҳанги гайримоддӣ таҳия гардида, дар сомонаҳои Комиссияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба корҳои ЮНЕСКО, Вазорати фарҳанг ва Пажӯшишгоҳи фарҳанг ва иттилоот аз чоп баромад. Ба феҳристи мазкур беш аз 500 номгӯйи намунаҳои мероси фарҳанги гайримоддии ҳалқи тоҷик ворид карда шудаанд.

Чи тавре ки дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ омадааст: «Ҳукумат дар муддати даҳ соли охир танҳо барои таъмиру таҷдиди ёдгориҳои таъриҳӣ қарib 3 миллиард сомонӣ равона карда, аксари осорхонаҳо, қасру марказҳои фарҳангӣ, қалъаву шаҳрҳои бостонӣ, мақбараҳои шаҳсиятҳои таърихику ирфонӣ ва дигар мероси моддиву маънавии ҳалқамонро азнавсозӣ намуд»[3].

Самти дигари фаъолияти давлатро дар соҳаи фарҳанг фаъолияти муассисаҳои таълимӣ, ки ба тайёр намудани кадрҳои касбӣ машғул мес-

бошанд, ташкил медиҳад. Танҳо дар даврони соҳибистиколии кишвар бо қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Консерваторияи миллии Тоҷикистон (2003), Донишкадаи санъати тасвирӣ ва дизайн (2012) ва Коллекци хореографӣ дар ш. Душанбе, Коллекци ҳунарҳои ҳалқӣ дар ш. Истаравшан таъсис ёфтанд, ки дар тайёр намудани кадрҳои касбӣ нақши муҳим мебозанд.

Ҳамзамон барои тайёр намудани кадрҳо дар соҳаи фарҳанг ва санъат ҳар сол ба Дошишгоҳҳои эҷодии Русия, Қазоқистон, Ҷумҳурии Исломии Эрон кадрҳо фиристода мешаванд. Айни ҳол дар хориҷи кишвар зиёда аз 112 нафар аз рӯй 27 таҳассуси соҳавӣ таҳсил намуда истодаанд.

Дар замини ДДФСТ ба номи М.Турсунзода вобаста ба ниёзҳои кадрҳои касбӣ дар соҳаи туризм ҳануз соли 1999 ихтисоси Менечменти туризм ташкил ёфт ва барои таиёр намудани кадрҳои омӯзгорӣ бо Академияи Туризми Федератсияи Россия қарордоди ҳамкорӣ ба имзо расонида шуда, аввалин дошишҷӯён барои таҳсил ба он ҷо интиқол дода шуданд. Ҳоло дар аксари дошишгоҳу донишкадаҳо шуъбаҳои туристӣ ташкил шудаанд. Аз замони таъсис ёфтани ин шуъба зиёда аз 202 мутахассис онро ҳатм намуда дар ширкату меҳмонхонаҳо ва дигар зерсоҳторҳои соҳаи туризм кору фаъолият намуда истодаанд. Ба мақсади рушди соҳаи сайёҳӣ Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи «Стратегияи рушди сайёҳӣ барои давраи то соли 2030»-ро қабул намуд. Ин имкон медиҳад, ки дар оянда сайёҳӣ чун соҳаи афзалиятноки иқтисодӣ дар ҷумҳурий рушд намояд. Роҳбарияти донишкада ин заруриятро ба назар гирифта тасмим гирифтааст, ки дар оянда таҳассуси туризми фарҳангиро таъсис дихад. Ин шуъба чунин самтҳои сайёҳиро фаро мегирад:

- ташриф ба ҷойҳои тамошобоби таъриҳӣ, ёдгориҳои месъморӣ, иншоотҳои таърихию динӣ, ки арзиши таърихию фарҳангӣ доранд;
- ташриф ба осорхонаҳои миллӣ (осорхонаҳои қадимӣ, этнографӣ, кишваршиносӣ, осорхонаҳои шоирон, композиторон, мусиқӣ, санъати тасвирӣ);
- ташриф ба ҷорабиниҳои фарҳангӣ (намоишномаҳои театрӣ, консертуидҳои миллӣ, фестивалҳои касбӣ ва фолклорӣ);
- шиносой бо арзишҳои бостоншиносӣ;
- шиносой бо фарҳангӣ этносҳои гуногун;
- ташриф ба ҷойҳои хушманзараи (ландшафт) табиат. Дидан намудан аз манзараҳои кӯҳӣ, дарёҳо, шаршараҳо, горҳо ва гайра (Боғҳои миллӣ, маъмнунгоҳҳои Даштичум, Ромит, Бешай палангон ва дигар манзараҳои зебою нотакори Тоҷикистон).

Ин заҳираҳои муҳим имкон медиҳанд, ки дар оянда туризми фарҳангӣ рушд намуда ба иқтисодиёти кишвар даромади моливӣ биёрад.

Самти дигари сиёсати давлатӣ дар соҳаи фарҳангӣ миллӣ соҳтмони инфрасоҳтори фарҳанг мебошад. Дар солҳои соҳибистиколӣ Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор қасрҳои фарҳангро дар Нурабод, Тавилдара, Айнӣ, Маҷҷоро, Б. Фағуров, Ч. Расулов, Ховалинг, Темурмалик, Ҳисор (Қаълаи Ҳисор, осорхона, китобхона) соҳта мавриди истифода қарор дод.

Ходисаи нодиртарин дар самти соҳтмони иншоотҳои фарҳангӣ бунёди Китобхонаи миллӣ, Осорхонаи миллӣ, Боғҳои фарҳангӣ – фарогатӣ

дар ш. Душанбе (Боғи С. Айнӣ, Фирдавсӣ, А. Навоӣ, Куруши кабир, Чавонон ва кудакон), соҳтмони амфитеатрҳо дар шаҳрҳои Душанбе, Кӯлоб, Хуҷанд, Чойхонаи миллӣ дар шаҳрҳои Кӯлоб, Хоруг, Данғара, Душанбе, Ҷ. Расулов мебошад, ки боиси ифтихори миллист. Ин иншоотҳо бо дастони устоҳои моҳири кишвар (кандакорон, заргарон, наққошон ва расомон) соҳта шудаанд. Як қисми ин биноҳо (аз ҷумла, Коҳи Наврӯз) назирашон дар Осиёи Марказӣ дида намешавад. Ҳамаи ин барои рушди туризми фарҳангӣ заминаи мусоид фароҳам меорад.

Гузоштани хишини аввали Театри миллӣ дар ш. Душанбе, Театри мусикӣ – драмавӣ дар ноҳияи Ашт, бинои нави Театри драмавӣ – мусикӣ дар ш. Боҳтар бо иштироки Пешвои миллат – Президенти мамлакат Э. Раҳмон дар арафаи ҷашни 25-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон далели ғамҳории Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди фарҳангии миллӣ мебошад.

Барои рушди туризми фарҳангӣ ба анҷом расонидани чунин корҳоро зарур мекисобем:

- барномаи давлатии ҳифзи мероси фарҳангӣ таҳия ва ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад;

- ҳатсайрҳои маҳсуси туризми фарҳангиро омода ва тасдиқ намуда, барои онҳо инфрасоҳтори замонавиро муҳайё намудан лозим аст;

- дар ҳамкорӣ бо Кумитаи радио ва телевизион ва Вазорати фарҳанг дар бораи анъанаю маросимҳо, ёдгориҳои таърихио фарҳангӣ ва манзараҳои (ландшафт) табииати дилошӯб, идҳои Наврӯз, Меҳрғон, ҷашнҳои фолклорӣ филмҳои ҳучҷатӣ ба навор гирифта дар меҳмонхонаҳои туристӣ, тайёраҳо ва дигар ҷойҳо ки туристон ташриф меоранд, намоиш дода шавад.

Чи тавре ки Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми имсолаашон «Дар бораи самтҳои сиёсати дохилӣ ва хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба Маҷлиси Олий таъқид намуданд: «Моро зарур аст, ки ёдгориҳои таърихии ҳудро ҳифз кунем, обод гардонем ва ба онҳо ҳамчун ҷузъи таркибии сарнавишти миллати кӯханбунёдамон муносибат намоем. Ин қарзи мо дар назди таъриҳҳо ва наслҳои оянда мебошад» [4].

Адабиёт

1. Раҳмон, Э. Сулҳу вахдат-бахти миллат: суханронӣ дар маросими таҷлили Рӯзи Ваҳдати миллӣ дар ноҳияи Рашт, 27 июня соли 2006 // Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат. – Ҷилди 7. – Душанбе: Ирфон, 2007. – С.102.

2. Раҳмон, Э. Имоми Аъзам ва ҷаҳони мусоир: суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Симпозиуми байналмилалӣ баҳшида ба 1310 солагии Имоми Аъзам // Минбари ҳалқ. – 2009. – 8 октябр.

3. Раҳмон, Э. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2015. – С.32.

4. Раҳмон, Э. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар боасамтҳои сиёсати дохилӣ ва хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон”, 26 декабря соли 2018. – Душанбе, 2018. – С.31.

Амиров Р.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ТАДЖИКИСТАНА В ОБЛАСТИ ВОЗРОЖДЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА

В данной статье большое внимание уделяется государственной политике в области возрождения национальной культуры и развития туризма. После приобретения политической независимости, государство направило свое усилие на прекращение гражданской войны и возвращения беженцев, вместе с тем не были забыты и проблемы культурной политики. Празднование юбилейных дат деятелей культуры и науки, исторических событий, возрождение национальных традиций и народных праздников, принятие нормативно-правовых актов в области культуры, принятие государственной программы в области культуры, создали благоприятные условия для дальнейшего развития национальной культуры. В последние годы правительство Республики Таджикистан уделяет большое внимание развитию и возрождению национальной одежды, народных ремёсел и развитию туризма в сельской местности.

Ключевые слова: Государственная политика в области культуры, празднование юбилейных дат деятелей культуры и науки, историко-культурные события, возрождение традиций и народных праздников, правовые акты в области культуры, государственные программы в области культуры, защита и сохранение культурных ценностей, народные ремёсла, историко-культурные памятники, международный каталог нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, проблемы туризма и подготовки кадров, культурный туризм.

Amirov R.

TAJIKISTAN STATE POLICY IN THE FIELD OF REVIVAL OF NATIONAL CULTURE AND DEVELOPMENT OF CULTURAL TOURISM

In this article author pays great attention to state policy in the field of reviving national culture and the development of tourism. After the acquisition of political independence, the state directed its efforts to ending the civil war and returning refugees, but at the same time there were no forgotten cultural issues. It was the celebration of the anniversary of scientific and cultural figures, historical events, the revival of traditions and public holidays, the adoption of regulatory acts in the field of culture, the adoption of state programs in areas and sub-areas of culture, created opportunities for the development of national culture. In last years the Government of the Republic of Tajikistan pays great attention to the development and revival of national clothes, folk crafts and the development of tourism and village culture.

Keywords: Tajikistan, state policy, culture, celebration, independence, tradition, national holidays, legislation, state programs, national identity, development, folk crafts, tourism.

ТДУ 39 тоҷик+008+001(092)+725.256+37тоҷик+903.46

Раҳимӣ Д.

КОСИБӢ: ҶАМӢЯТ, ПИРИ КОР ВА РИСОЛАҲОИ ҲУНАРМАНДӢ

Дар ин мақола оид ба касбу ҳунарҳои мардумӣ ва анъанаҳои марбути он, ҷамъияти ҳунармандон, пири ҳар як касбу ҳунар, рисолаҳои ҳунармандӣ ва мундариҷаи онҳо маълумоти этнографӣ дода шудааст. Аз қадим ҳунармандӣ яке аз соҳаҳои пураҳамияти давлат ва манбаи даромади иқтисодӣ барои ҳар як хонаводаи ҳунарманд ба шумор мерафт. Ҳунармандон ҷамъиятҳои худро доштанд, ки онҳоро «оқсақол» ё «бобо» идора мекард. Тартибу низоми кори ҳунармандон тибқи рисолаҳои ин ё он касб танзим ва назорат мешуд. Рисолаҳо ба ойинномаи пешаҳо монанд буда, ҳар як қосиб як нусхайи онро дар корхонааш нигоҳ медошт, ба қадри имкон онро мекард.

Хеле ҳуб мешуд, ки ба муносабати эълон шудани солҳои 2019-2021 ба унвони «Солҳои рушиди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» рисолаҳои ҳунармандиро ҷамъоварӣ намуда, пас аз омӯзиши таҳқиқ ба чоп расонем.

Калидвозжаҳо: касбу ҳунарҳои мардумӣ, анъана, ҷамъият, пири кор, рисолаҳои ҳунармандӣ, камарбанӣ, мероси фарҳанги гайримоддӣ.

Бо эълон шудани солҳои 2019-2021 ҳамчун «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» аз ҷониби Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳттараам Эмомалӣ Раҳмон дар саросари кишвар таваҷҷуҳи аҳли илм, рӯзноманигорон ва масъулони соҳаҳои фарҳангӣ иқтисод, саноат, шуғли аҳолӣ ва ғайра ба касбу ҳунарҳои анъанавии мардумӣ афзуд. Аз тариқи телевизион ва радио мусоҳибаҳо ва гузоришиҳо аз гӯшаву канори ҷумҳурӣ пайваста пахш мешаванд, ки асосан, ҳарактери муаррифӣ доранд. Аммо як нуктаро бояд таъкид намуд, ки таҳлилу баррасиҳо нисбатан сатҳиянд. На танҳо гузоришигарон, балки ҳуди ҳунармандон аз таъриху суннат ва нозукиҳои касбу ҳунарҳои пешина бехабар мебошанд. Аз ин сабаб лозим донистем, ки дар ин мақола дар бораи анъанаҳои пешаву ҳунарҳои мардумӣ, соҳтори иҷтимоии онҳо, бовару эътиқод ва рисолаҳои ҳунармандӣ каме маълумоти мардумшиносиӣ бидиҳем.

Қосибӣ бахше аз фаъолияти мардумони шаҳру деҳот буда, ба истеҳсоли маҳсулоти гуногуни рӯзгор тааллук дорад. Онро бо истилоҳоти ҳунармандӣ ва *пешаварӣ* низ ном мебаранд. Аз давраҳои қадим то ни маҳои садаи XX шаҳрҳои Самарқанд, Бухоро, Ҳуҷанд, Фарғона, Истаравшан, Ҳисор, Қаратоғ, Қўлоб, Панҷакент, Конибодом, Исфара ва ҷанде дигар марказҳои қосибӣ ба шумор мерафтанд. Дар ин шаҳрҳо касбу ҳунарҳои оҳангарӣ, мисгарӣ, заргарӣ, кордгарӣ, наългарӣ, дуредгарӣ, қандакорӣ, табактарошӣ, созтарошӣ, шонагарӣ, кулолӣ, танӯрсозӣ, боғандагӣ, қолинбоғӣ, ҷармгарӣ, кафшдӯзӣ, сӯзангарӣ, меҳчагарӣ, ҷомадӯзӣ, собунгарӣ, ҳалвогарӣ, баққолӣ ва амсоли инҳо рушд ёфта буданд. Ҳамчун баъзе пешаву ҳунарҳо дар деҳаҳои водию қӯҳистон маъмул буданд, ки ниёзу ҳочати мардумро ба ин ё он маснуот мебароварданд.

Дар шаҳрҳои калони тоҷикнишини Осиёи Марказӣ косибону хунармандон дар гузарҳои алоҳида зиндагӣ ва фаъолият мекарданд ва гузарҳо бо номи қасбҳо ёд мешуд. Масалан то ба имрӯз гузарҳои оҳангарону мӯзадӯзон, собунгарон, ҷармгарон ва гайра дар ин шаҳрҳо боқӣ мондаанд. Дар вилояту ноҳияҳо косибон дар деҳаҳои муайян зиндагӣ ва фаъолият менамуданд. Ҷунончи имрӯзҳо низ дар қишивар деҳаҳое бо номҳои Шонатарошон, Равғангарон, (Истаравшан), Кафшдӯзон, Бурёбоф, Оҳангарон (Ҳисор), Қосатарош (Панҷакент, Варзоб), Қамонгарон, Ҷӯянгарон, Заргар, Ҳиштгарон (ш. Ваҳдат), Алоҷабоф (н. Рӯдакӣ), Наддофон (ш. Ғафуров) ва гайра мавҷуданд, ки марбут ба пешаву ҳунари мардуми қадими он ҷойҳо мебошанд. Дар ин муҳит ҳунар ба тариқи аз устод ба шогирд, ё аз падар ба писар аз насл ба насл мегузашт.

Дар гузашта ҳар як қасб бо пешаву ҳунарҳои дигар иртиботу ҳамкорӣ дошт. Масалан оҳангарони деҳот дар давоми сол ба қишиварзон олоти корӣ тайёр мекарданд ва хидматҳои дигарро ба монанди таъмир ва тез кардани олот ба таври ройгон ба ҷо меоварданд, дар навбати худ ҳангоми гирдоварии ҳосил ва бардоштани ҷошт деҳқонон ҳаққи оҳангаронро ба унвони *кафсан* ба онҳо медоданд. Ҳамин тариқ деҳқонон бо сартарошон ҳамкорӣ доштанд. Қуллон аз кемухтгарон пашмҳои аз пӯстҳо ҷудокардашударо ҳарид, дар гили ҳуму қӯзаҳо ҳамроҳ мекарданд, мӯзадӯzonу кафшdӯzon бо ҷармгарон дар иртиботу ҳамкории қавӣ буданд.

Қасбҳои калон боз ба пешаву ҳунарҳои хурдтар тақсим мешуданд. Ҷунончи оҳангарӣ дар шаҳрҳои калон ба пешаҳои реҳтагарӣ, ҷелонгарӣ, мисгарӣ, тунукасозӣ, дегрезӣ, қуфлсозӣ, наългарӣ, кордсозӣ, заргарӣ, меҳчагарӣ ва сӯзангарӣ тақсим шуда буд. Пири оҳангарон ҳазрати Довуд ба шумор мерафт, зоро аҳли ин ҳунар бо оташ ва маъдан сарукор доштанд. Пири дурдгарону ҳарротон, қандакорон, қосатарошон, сандуқсозон, ғаҳворасозон ва устоҳои дигари ҷӯбкор – Нӯҳи паёмбар буд. Алоҷабофон, адрасбофон, қарбосбофон, атласбофон, қудунггарон, абрбанҷо, қолинбофон, тагбанҷбофон ҳама зери қасби умумии боғандагӣ шуҳрат доштанд.

Ҳар як қасбу ҳунар ҷамъияти худро дошт ва он аз тарафи шаҳси муайян идора мешуд, ки ўро «оқсақол» ё «бобо» меномиданд. Бобо (оқсақол) корҳои ҷамъиятро бевосита идора мекард ва инчунин як нафар *пойкор* – ёвари бобо буд, ки ў дар вақти даркорӣ аҳли он ҷамъиятро ҳабар дода, дар як ҷо ҷамъ мекард ё дигар корҳои хурди ҷамъиятро бо фармоши бобо адо менамуд.

Мувофиқи шаҳодати мардумшинос Сухарева О. А. дар Бухорову Самарқанд, Ҳуҷанд ва баъзе шаҳрҳои дигар то инқилobi Октябр корхонаҳои маҳсуси ин ё он қасб фаъолият мекарданд, ки муносибатҳои меҳнатӣ ва истеҳсолӣ дар онҳо бо усули қуҳни феодалий ба роҳ монда шуда буд. Қосибон супоришиҳои сардори худ – соҳиби корхонаро иҷро карда, аз меҳнати худ музди ноҷизе мегирифтанд. Баъзе қосибон ба таври иҷборӣ барои амир, раис, қозӣ ва дигар ҳокимон, инчунин дар соҳтани иншооти ҷамъиятӣ – масҷиду корвонсарой, пулҳову қандани рӯдҳо бемузд кор мекарданд. Баъзе қосибони бекорро дар дуконҳо ва корхонаҳо ҳамчун қувваи корӣ бо номи «халифаи ориятий» ба кор мегирифтанд. Ин гуна халифаҳо аз гирифтани «бунак» (аванс) маҳрум буданд. Баъд аз ҳамроҳшавии Осиёи Марказӣ ба ҳайати Русия муноси-

батҳои капиталистӣ дар шаҳрҳои Самарқанду Ҳучанд, Фарғона, Истравшан ва чанде дигар оғоз меёбад. Устохонаҳои хурд ба ҳам муттаҳид шуда, корхонаҳои калони ба мануфактура монанд ба вучуд меоянд [9, с. 227-232].

Косибон низ вобаста ба пешаи худ пирҳои касби худро доштанд. Чунончи пири бофандоҳо – Шиши набӣ шумурда мешуд, пири пойафзодӯзон - Бобои Порадӯзи буҳороист, ки дар замони худ кухнадӯзӣ карда будааст, пири машкобон - Аббос (амаки пайғамбар) аст, ки дар воқеаи Карбало ба гурӯҳи Имом Ҳусайн аз дарёи Фурот бо машк об қашонда будааст [1, с. 235].

Дар тасаввурот ва эътиқодоти анъанавии тоҷикон пир инчунин як навъ рӯҳи нигаҳбону мададрасони касбу кори муайян ба шумор мера-вад. Пири бисёр касбу пешаҳо пайғамбарону авлиё шинохта шудаанд. Инчунин шахсиятҳои бонуфуз, саркардагони ин ё он пеша ҳамчун пир мавриди эҳтирому ситоиш ва пайравии бисёр ҳунармандон гаштаанд. Чунончи ҳазрати Одам – пири дехқонон буда, бо номи Бобои Дехқон низ зикр мешавад. Довуд – пири оҳангарон, Нӯҳ – пири дуредгарон, ҳазрати Муҳаммад – пири тоҷирон, Ҳазрати Алӣ – пири дорбозон, Имоми Аъзам – пири бофандоҳо, Қамбар (саиси ҳазрати Алӣ) – пири саисон, Аҳмади паҳандა – пири наддофон (паҳмро ғоздиҳандагон), Саид Амири Кулол – пири танӯрсозон ва мардҳои кулол, Бибӣ Кулол (ё Бибӣ Ҳилол) пири кулолзанҳо, Паҳлавон Аҳмади Замҷӣ – пири шикорчиён, Ҳоча Аҳори Валий – пири чорподорон, Ҳочаи Ҷарроҳ – Пири табибони ҷарроҳ, Луқмони Ҳаким – пири табибон, Ҳоча Аттор – пири атторҳо, Ҷонмарди Қассоб – пири қассобҳо, Сайд Аҳмад – пири фолбину баҳшию соҳирон, Салмони Форс – пири сартарошон, Иброҳим – пири ҳатнагарон, Имом Ҷаъфари Содиқ – пири шонагарон, Сӯфӣ Юсуфи Ҳамадонӣ – пири абрешимбофон, Ҳоча Абӯсаъид – пири сӯзангарон, Ҳоча Рӯшнӣ – пири ҷувозкашҳо, Ҳӯҷаи Хурдак – пири дегрезон, Шоҳи Сутун Шакари Ганҷ – пири қаннодон ва ғ. Баъзан намояндагони як ҳунар дар шаҳру вилоятҳои гуногун пирҳои ҷудогона доштанд. Масалан баъзеҳо пири бофандагон Шиши набиро мешумориданд, бархе Имоми Аъзамро ва занҳои бофандо Бибӣ Ҳаворо пири саркардаи касби худ медонистанд. Инчунин як шахсият пири ду касб низ ба шумор мерафт. Чунончи ҳазрати Иброҳим ҳам пири сартарошон ва ҳам пири меъморон мебошад. Инчунин Ҳоча Рӯшнӣ ҳам пири ҷувозкашҳо ва ҳам пири момодояҳо аст [7, с. 212-213].

Дар гузашта ҳар як соҳибҳунар барои шод гардонидани арвоҳи пири пешаи худ соле як бор маросими *арвоҳи пир* барпо карда, устодону ҳамқасбонашро зиёфат медод ва ба арвоҳи пиру гузаштагон дуою оёти Қуръонӣ меконданд. Ин маросимро *камарбанӣ* ё *миёнбанӣ* низ меномиданд.

Дар маросими *арвоҳи пир* рисолаи ҳамон касб аз тарафи мулло хонда, маънидод карда мешуд. Дар рисола оид ба пайдоиш ва асосгузори ҳамон касб сухан мерафт ва муқаддас будани он пеша таъкид мегашт.

Тибқи навиштаи устод С. Айнӣ, шогирди ҳар пеша пас аз ҳунарро пурра аз худ кардан зиёфате барои устоди худ ва инчунин бобою оқсақол ва рӯҳониёни дигар созмон медод. Шогирд дар охири зиёфат ба устод бевоситаи худ пешкаше иборат аз чомаю миёнбанд тақдим мекард ва усто баъд аз гирифтани пешкаш як рӯймолро ба миёни шогирд баста,

ба дастӣ ӯ аз афзорҳои он пеша ягон чизро (агар дурдгар бошад - теша ё аппа, гилкор бошад - андовачӯб, сартарош бошад - поку ё қайҷӣ ва монанди инҳоро месупорид ва ба ӯ бо шарти мувоғики рисола рафтор кардан мустакилона кор карданро руҳсат ва фотиҳа медод. Рӯҳониён оятҳои Куръонро хонда, ба арвоҳи пири он пеша мебахшиданд ва бо ҳамин зиёфати «миёнбандӣ» тамом мешуд [1, с. 236].

Дар замонҳои пеш сартарошони ҷавон такрибан 6 моҳ дар назди усто шогирд меистоданд ва пас аз ҳуд кардани нозукиҳои ин касб, онҳо маросими камарбандиро гузаронида, ба устоди ҳуд зиёфат медоданд ва аз ӯ иҷозати мустакилона фаъолият карданро мегирифтанд.

Маросими камарбандӣ дар хонаи падари шогирд сурат гирифта, гӯсфандеро забҳ мекарданд ва сартароши ҷавон устодашро бо ҳамкоронаш, инчунин баъзе ҳамсояҳову мӯйсафедони табаррукро давъат мекард. Пас аз зиёфат маросими камарбандӣ оғоз мешуд. Нахуст рисолаи сартароширо хонда пири кор онро шарҳ медод ва сартарошонро бори дигар таъкид менамуд, ки инсоғу адолатро нигаҳ доранд, ҳаромкорӣ накунанд. Пири кор 7 метр сӯфро гирдогирди камари сартароши ҷавон печонида, дуо меҳонд. Дар ҳар бор гирди камар тоб додан як гиреҳ мекард. Баъд аз баста шудани камар, пири кор ба сартароши ҷавон ягон олоти сартарошӣ, масалан қайҷӣ, шона ё поку тухфа мекард ва ба ӯ дуо дода, ба қасбу кораш тавғиқу баракат орзу менамуд.

Маросими *арвоҳи пир* дар байни занҳо низ алоҳида ташкил мешуд ва бибихалифа ё ягон зани босавод рисолаи қироат мекард. Онҳо ба хотири арвоҳи пир 7 адад нукча ё чироғ рӯшан менамуданд ва нону таомҳои тайёр мекарданд.

Ҳар як пеша рисолаҳои қасбии ҳудро дошт, ки дар онҳо меъёру қоида, муқаддасот ва дуоҳо зикр шуда буданд. Устод С. Айнӣ дар «Ёддоштҳо» доир ба рисолаҳо ва риояи онҳо аз ҷумла қайд кардаанд: «қадом пешаваре, ки яке аз қоидаҳои дар рисола навишташударо вайрон кунад, ба бобо (ё ба оқсақол) маблағе бо номи «бекоидагӣ» ҳамчун ҷарима медод. Бобо ё оқсақол як қисми он пулҳои аз «бекоидагӣ» ҷамъшударо ҳарҷ карда, ҳар сол ҷанд бор бо номи «арвоҳи пир» зиёфат медод» [1, с. 235].

Рисолаҳои қасбу ҳунар дар гузашта барои ҳар як пеша ҳамчун дастур ва рахнамо таълиф шуда буданд. Рисолаҳо бештар дар муҳити қосибон ва ҳунармандони шаҳрҳои Самарқанд, Бухоро, Ҳучанд, Фарғона, Истаравшан, Ҳисор, Кӯлоб, Панҷакент, Конибодом, Исфара ва дигар шаҳрҳои тоҷикон маъруфу маъмул буданд. Дар рисолаҳои анъанавии қасбӣ меъёру қоида, муқаддасот ва дуоҳо зикр ёфта буданд. Рисолаҳо сохтор ва мундариҷаи маҳсус доштанд. Дар оғоз дуо ва баъзан салавот ба пайғомбарон омада, роҷеъ ба бунёдгузори он қасбу ҳунар маълумот дода мешуд. Сипас шаҳсиятҳои маъруфи динӣ ва саркардаҳои қасби мазкур як-як муаррифӣ гашта, аз рӯзгори онҳо ва ҷараёни фаъолияти қосибияшон ҳикоятҳо зикр мегашт. Ҷунончи дар рисолаи дехқонӣ ба таври зайл намояндагони пешинаи пешаи қишоварзӣ муаррифӣ шудаанд: «... Аз ҳазрати Имом Ҷаъфари Содик ривоят аст, ки аз аввали дунё то ба охири он ҳазору ҳафтсад нафар шаҳсони бузург ба дехқонӣ машғул будаанд. Ҳамаи онҳо дар тоату ибодати Ҳудованд буда, шамъҳои раҳи мӯминон будаанд. Аз ин анбуҳи одамон ҳаждаҳ

нафар ашхоси маъруф мебошанд. Аз ҳазрати Одам алайҳисалом то Муҳаммад салаллоҳу алайҳи ва саллам сесаду сенздаҳ пайгомбар ба дехқонӣ шуғл доштаанд. Агар пурсанд, ки дар дехқонӣ чанд нафар пи-рони муршид гузаштаанд, бигӯй, ки чор нафар. Якум – Абдураҳмон, дуюм – Абдулқаҳор, сеюм – Абдулҷаббор ва чаҳорум – Абдулазиз. Агар пурсанд: Абдураҳмон кӣ буд? Бигӯй: Одам Сафиаллоҳ. Абдулқаҳор кӣ буд? Нӯҳ – пайгомбари Худо. Абдулҷаббор кӣ буд? Иброҳим Ҳалиуллоҳ. Абдулазиз кӣ буд? Муҳаммад Расулуллоҳ. Агар пурсанд, ки аз ин дехқонон қадомаш шарафмандтар буд? Бигӯй: якум – Абдуҷалили Машриқӣ, дуюм – Абдураҳмони Шимолӣ, сеюм – Абдука-рими Мағрибӣ, чорум – Абдулазизи Ҷанубӣ, панҷум – Зайниддини Сироҷ, шашум – Нуриддини Самарқандӣ, ҳафтум – Фазлиддини Кӯлобӣ, ҳаштум – Ёрмуҳаммади Ҳурмузӣ, нуҳум – Неъматуллоҳи Қундузӣ, даҳум – Лутфуллоҳи Ҳисорӣ, ёздаҳум – Абдуллоҳи Кошғарӣ, дувоздаҳум – Айниддини Андигонӣ, сездаҳум – Абдуллоҳи Ҳамадонӣ, чаҳордаҳум – Махмуди Тошкандӣ, понздаҳум – Ҳоча Аҳмади Ясавии Туркистонӣ, шонздаҳум – Шамсиддини Табрезӣ, ҳафтдаҳум – Алии Муҳаммади Ҳурносонӣ, ҳаштдаҳум – Абдулвоҳиди Бағдодӣ» [6, с. 115-116].

Дар рисолаҳо дар бораи ҳар як амали хосси пешай марбут ба та-рики суолу ҷавоб маълумот оварда, дуоҳое, ки ҳангоми ичрои амалҳои муайян ҳондан лозим мебошад, навишта шудаанд. Масалан дуредгар ҳангоми ҷӯбтарошӣ ояти зеринро бояд ҳонад: «ва молия мо аъбду-л-лази фатрайн ва илайҳи тарҷаъун». Ё худ дар вақти рост кардани ҷӯб ҳондани ояти зерин лозим аст: «сумма қола лаҳу қунфаяқун».

Дар идомаи рисола қоидаву одоби рафтори қасб таъкид мешуд ва риояи онҳоро барои ҳунармандон ҳатмӣ мешумориданд. Масалан дар рисолаи сартарошӣ гуфта шудааст, ки «... дар сартарошӣ дувоздаҳо чиз воҷиб аст, ки ба ҷо овардани онҳо зарур аст:

Аввал, бо таҳорат будан ва намозро бо ҷамоат ҳондан.

Дувум, ростгӯ будан.

Севум, бо толибилмон ҳамсӯҳбат будан.

Чаҳорум, дуқонро тозаю озода нигоҳ доштан.

Панҷум, асбобҳоро тозаю озода нигоҳ доштан.

Шашум, меҳмонро дӯст доштан.

Ҳафтум, бегоҳи ҷумъаю душанбе ҷароғи пиронро даргирондан.

Ҳаштум, қасе мӯй гирад ба вай нанигаристан ва ҷизе дихад розӣ шудан.

Нуҳум, ҳар рӯз ними савдояшро садака кардан.

Даҳум, аз ҳаром парҳез кардан.

Ёздаҳум, бо сабру бо инсоф будан.

Дувоздаҳум, раҳмдил будан.

Дар рисолаҳо инҷунин аз қадом амалҳои бад ва муносибатҳои му-ноғиқона парҳез кардани пешаварон қайд шуда, таъкид мешавад, ки бояд ҳар як ҳунарманд рисолаи қасбашро ҳамроҳ дар устоҳонааш дошта бошад ва пайваста онро мутолиа намуда, ё ба ягон шахси босавод ҳонда гӯш қунад ва аз рӯйи он рафтор намояд. Дар маҷмӯъ, рисолаҳо як навъ низомномаи фаъолияти намояндагони ин ё он қасбу ҳунар ба шу-

мор рафта, онҳо тавассути сарвар – оқсақоли ин ё он пеша дар фаъолияти косибон татбиқ мегашт.

Касбу ҳунарҳои суннатии тоҷикон дар шароити имрӯзai ҷаҳонишавӣ бо баъзе мушкилот рӯбарӯ ҳастанд. Аз як тараф, тараққӣ ва рушди дастгоҳҳои истеҳсолкунанда, ба вучуд омадани корхонаҳои қалони саноатӣ, васоити нави технологӣ ва, аз тарафи дигар, афзудани молҳои содиротӣ боис гаштаанд, ки касбу ҳунарҳои анъанавӣ мавқеъ ва мақоми худро дар байни мардум як андоза аз даст диханд.

Бо вучуди ҳамаи ин омилҳо эҳтиёчи мардуми тоҷик ба як қатор пешаву ҳунарҳо ҳанӯз ҳам бокист. Яке аз сабабҳои идома ёфтани касбу ҳунарҳое ба монанди дурдгарӣ, қандакорӣ, оҳангарӣ, шонагарӣ, кордсозӣ, заргарӣ, зардӯзӣ, танӯрсозӣ, масҳидӯзӣ ва ҷанде дигар ҳамоно сифати хуби маҳсулоти сохтаи онҳо мебошад. Қишоварзон, ҷорҷорон, аҳли касбу корҳои гуногун бештар ба маҳсулоти истеҳсоли суннатӣ таваҷҷӯҳ доранд. Масалан то имрӯз барои мардуми деҳот досу табар, теша, корди қассобӣ, мӯзаҳои ҷармӣ, танӯрҳои соҳти маҳаллӣ, дару тирезаи устоҳои анъанавӣ ва гайра лозиманд. Табиист, ки касбу ҳунарҳо во-баста ба талаботи мардум идома мейёбанд.

Маҳсулоти сохтаи ҳунармандон инчунин яке аз омилҳои ҷалби сайёҳон ва меҳмонҳои ҳориҷӣ ба шумор меравад. Дар бисёр қишварҳои шарқӣ бо мақсади рушди туризм соҳаи ҳунармандиро низ тараққӣ додаанд. Сайёҳон бештар ба маснуоти заргарӣ, мисгарӣ, кордгарӣ, кулолӣ, армуғонҳо, сӯзаниҳо, тоқиҳо ва ҷӯробҳои дастбоғ ва монанди инҳо таваҷҷӯҳ доранд.

Дар тайи 5-6 соли охир кормандони Пажӯҳишгоҳи илмий-тадқиқотии фарҳанг ва иттилоот ҷиҳати омӯзиш, гирдоварии мавод ва таҳқиқи мероси фарҳанги ғайримоддӣ ба шаҳру навоҳии қишвар экспедитсияҳои илмӣ анҷом додаанд, ки пажӯҳиши вазъи имрӯзai касбу ҳунарҳо дар мадди аввали таваҷҷӯҳи онҳо меистад. Тавре ки аз мушиҳидаҳо ва мусоҳибаҳо бо ҳунармандон бармеояд, танҳо косибон ангуштшумор нусхаҳои рисолаҳои касби худро ба ҳатти форсӣ ё қириллӣ бо худ доранд. Аз он ҷумла, дар экспедитсияи мардумшиносии кормандони пажӯҳишгоҳи мазкур дар ноҳияи Тоҷикобод ду нусхай «Рисолаи оҳангарӣ» ба ҳатти форсӣ ба қайд гирифта шуд, ки дар шакли дастҳат бοқӣ мондаанд. Дигар ҳунармандони имрӯза аз рисолаву тартибу равиши ҳунари худ бехабар буда, одобу суннатҳоро намедонанд. Системаи таълими анъанавии «устод-шогирд»-ро нагузаштаанд. Ин ҳолат, албатта, ба сифати кори онҳо ва ба сифати маснуоти ҳунармандони ҷавон таъсир мерасонад.

Ба муносибати эълон шудани солҳои 2019-2021 ба унвони «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» бо мақсади баланд бардоштани маърифати косибону ҳунармандон ва дигар ҳаводорони касбу ҳунарҳои суннатӣ хеле хуб мешуд, ки рисолаҳои ҳунармандиро ҷамъоварӣ намуда, пас аз омӯзишу таҳқиқ ба чоп расонем.

Адабиёт

1. Айнӣ, С. Ёддоштҳо. – Қисми III / С. Айнӣ. – Столинобод: Нашриёти давлатии Тоҷикистон, 1950. – 332 с.

2. Андреев, М. С. По поводу процесса образования примитивных среднеазиатских древних цеховых сказаний (рисала) / М. Андреев // Этнография. – 1927. – №2. – С. 323-327.
3. Гаврилов, М. Рисоля сартовскихъ ремесленниковъ: изследованіе преданій мусульманскихъ цеховъ / М. Гаврилов. – Ташкент: ТИП. ПРИ КАНД. ГЕН.-ГУБЕРНАТ, 1912. – 59 с.
4. Ершов, Н. Н. Домашные промыслы и ремесла // Таджики Карагина и Дарваза. – Вып. 1 / Н. Ершов. – Душанбе: Дониш, 1966. – С. 195-201.
5. Ершов, Н. Н. Каратаг и его ремесла / Н. Ершов. – Душанбе: Дониш, 1984. – 120 с.
6. Раҳимов, Д. Қасбу ҳунарҳои анъанавии тоҷикон / Раҳимов Д. – Душанбе: Адабиёти бачагона, 2014. – 152 с.
7. Раҳимов, Д. Пир // Донишномаи фарҳанги мардуми тоҷик / Сармуҳаррир Н. Амиршоҳӣ. – Ҷ.2 / Раҳимов Д. – Душанбе: СИЭМТ, 2017. – С. 212-213.
8. Раҳимов, Д. Рисолаи қасбу ҳунарҳо / Раҳимов Д // Донишномаи фарҳанги мардуми тоҷик. – Ҷ.2. – Душанбе: СИЭМТ, 2017. – С. 259-260.
9. Сухарева, О. А. Бухара конца XIX – начало XX в (позднефеодальный город и его население) / О. Сухарева. – Москва: Наука, 1966. – 330 с.
10. Турсунов, Н. Из истории городского ремесла северного Таджикистана (Ткацкие промысли Ходжента и его пригородов в конце XIX – начале XX вв.) / Н. Турсунов. – Душанбе: Дониш, 1974. – 208 с.
11. Холов, М. Аз таърихи омӯзиши рисолаҳои қасбу ҳунари анъанавии тоҷикон / М. Холов // Паённомаи фарҳанг. – 2018. – №2. – С. 41-47.

Рахими Д.

РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВО: СООБЩЕСТВО, ДУХОВНЫЕ ПАТРОНЫ И УСТАВ РЕМЕСЛЕННИКОВ

Данная статья посвящается традиционным ремёслам таджиков, профессиональным сообществам, духовным патронам и уставам ремесленников. С давних времён ремесленничество является одним из видов трудовой деятельности населения и экономическим источником дохода семьи ремесленников.

Ремесленники в прошлом имели свои профессиональные сообщества, которыми управлял старшина – «бобо» или «аксакал». Порядок рабочих отношений представителей ремёсел контролировался специальным уставом, так называемым «рисалия». Каждый ремесленник имел «рисалия» (устав) своей профессии, и старался соблюдать её нормы и требования.

Ключевые слова: народные ремёсла, традиция, сообщество, духовные патроны, *рисалия*, уставы ремесленников, ритуал *камарбанди*, нематериальное культурное наследие.

Rahimi D.

THE CRAFTS: THE COMMUNITY, PATRONS AND THE CHARTER OF THE CRAFTSMEN

This article is dedicated to the traditional crafts of Tajiks, community, patrons and charter of artisans. Since ancient times, handicraft has been one of the most important areas of the state and an economic source of income for a family of artisans.

Craftsmen in the past had their own community, which was ruled by *Bobo* or *aksakal*. The principles of work, behavior and working relations of representatives of crafts was controlled by the special charter, so-called *risola*. Every artisan had a *risola* (charter) of his profession, and tried to read and follow its regulations.

Keywords: folk crafts, tradition, community, patrons, *risola*, artisans charters, *kamarbandi* ritual, intangible cultural heritage.

ТДУ 37точик+39точик+008++664.68+9точик

Каримова Г.

НОН ДАР КОНТЕКСТИ ҶАШНУ МАРОСИМҲОИ МАРДУМИ ТОЧИК

Мақола дар бораи нон ва мавқеи фарҳангии он миёни мардуми тоҷик таълиф гардидааст. Муаллиф бештар ба тарзи таҳияи чанд навъи нонҳои тоҷикӣ дар такя бо гуфтаҳои бонувони пазанда аз манотики гуногуни кишвар маълумот ироа намудааст. Дар мақола аслан нонҳои маҳсуси тоҷикӣ аз қабили кулча, таҳмол, нони тап-тап, қалама шарҳу тавзех ёфтаанд. Ҳамзамон оид ба контексти фарҳангии нонҳо низ аҳамият дода, чанде аз онҳоро дар такя ба гуфтаҳои муҳаққиқони дигар дар манотики гуногуни кишвар муқоиса намудааст. Ӯ инчунин чанде аз маросимҳои мардумиро, ки дар онҳо нон мавқеи маҳсус дорад, ба қадри имкон таҳлилу натиҷагарӣ кардааст. Маросимҳои ноншиканон ва ордбезон, ки аслан хоси ҷаини арӯси буда, ҳанӯз аз даврони қадим тоҷикон онро доир менамудаанд, дар мақолааш аз нигоҳи этнографӣ шарҳу баррасӣ шудааст. Зимнан, дар фарҳангӣ мардуми тоҷик ин маросимҳо ҳам ба ҷаини арӯсӣ ва ҳам ба мавқеи нон алоқаманд буда, рамзомез иҷро мегарданд.

Калидворожаҳо: нон, фарҳанг, мардум, тоҷик, ҷаин, маросим, кулча, қалама, таҳмол, ноншиканон, ордбезон, таҳлил, таҳқиқ.

Аз замонҳои қадим то кунун миёни мардуми тоҷик нон яке аз бузургтарин анвои ҳӯрдани рӯйи хон ба ҳисоб меравад. Нисбат ба дигар ҳалқу миллатҳо дар фарҳангӣ тоҷикон нон ҷойгоҳи хосса дошта, эҳтиром нисбат ба он хеле зиёд аст. Ҷои шубҳа нест, ки мардуми мо нонро барабари дигар муқаддасоти динӣ дониставу дар бораи он нақлу ривоятҳои фаровоне оғаридаанд. Дар такя ба бовару ақида ва мақолу зарбулмасалҳои ҳалқӣ, куҳансолон насли наврасро тарбият намуда, ба ин васила

хурмату эҳтироми онҳоро нисбат ба нон ҳамчун хӯрданий муқаддас талқин менамоянд.

Мушохидаҳо нишон медиҳанд, ки дар саросари кишвар бузургиву ҷойгоҳи нон қариб яксон аст. Аз ҷониби муҳаққиқон то қунун беш аз сӣ навъи нон ба қайд гирифта шудааст, ки дар гӯшаву канори мамлакат бо усулҳои гуногун пухта мешаванд. «Дар фарҳанги мардуми тоҷик як силсила маросимҳо мавҷуданд, ки бо нон марбут мебошанд. Ҷунончи, маросимҳои ордбезон, равғанрезон, кулчабандон, ноншиканон, нонбандон, нондехон ва ғайра.

Тоҷикон дар тӯли садсолаҳо анвои муҳталифи нонҳоро ба вучуд овардаанд, ки то ба имрӯз дар манотики гуногуни Тоҷикистон пухта мешаванд. Масалан, нони ҷапотӣ ё тунукӣ, гирдача, фатирхамир, фатир, фатири қурак, фатири варақӣ ё қад-қад, қалама, кумоч, кулча, нони кордӣ, кулчаи қалон ва амсоли инҳо» [5, с. 214-217].

Зимни сафар ба шаҳру ноҳияҳои мамлакат бо бонувони пазанда ҳамсuxbat шуда, дар бораи навъҳои зиёди нон ҳамзамон маросимҳое, ки бо нон алоқамандии зич доранд, маълумот гирдоварӣ намудем. Ин ҷо оид ба навъҳои нони вилояти Ҳатлон ва шабеҳияти онҳо бо дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ маълумот ироа менамоем.

Қулча ё қўлчай қалон яке аз навъҳои нон мебошад, ки бештар дар маърракаҳои ҳурсандӣ ва баъзан маросимҳои азодорӣ омода мегардад. Тарзи омода кардани қулча чунин аст: шир, равған, ҳамирмоя, намак ва ордро ба андозаи муайян дар зарфи ҳамиршурӣ якҷо омехта карда мешуранд. Зувола то аз даст ҷудо шудан яъне на саҳту на мулоим ба таври мұттадил шурида мешавад. Пас аз шуридан ба муддати 25-30 дақиқа дам занонда, мувоғики ҳоҳиши пазанда дар шакли қалон, миёна ва ҳурд лунда мекунанд. Пас аз лунда кардан боз таҳминан 15-20 дақиқаи дигар дам ҳурондан лозим аст. Сипас рӯйи рафида тунук намуда ба шакли дилҳоҳ бо корд, феълан бо гулмонакҳои қолабӣ ва ё арраи маҳсус онҳоро ороиш медиҳанд. Пас аз ороиш додани қулчаҳо онҳоро дар танури тасфаши мұттадил мепазанд. Баъд аз пухтан дар рӯйи қулча барои ҷилло додан каме равған мемоланд, ки ҳам мазза ва ҳам сифати қулчаҳоро зеботар менамояд. Қулчаро ҳамчун нони маъракагӣ қариб дар тамоми ҷашнү маросимҳо – ҳам маросимҳои ҳурсандӣ ва ҳам маросимҳои азодорӣ истифода баранд ҳам, мавқеи он дар маросимҳои нишот, алалхусус, хостгорӣ, никоҳ ва умуман тӯй бештар аст.

Қалама як навъ нон ё ҳуд фатири равғаний буда, аз об, намак, тухм, орд, равған, чурғот омода мешавад. Барои гирифтани зувола, масалан барои як зувола як коса об, 1 дона тухм, каме намак ва орд лозим аст. Зуволай қалама низ миёна (на саҳту на мулоим) шурида шуда, ба муддати 30 дақиқа дам занонда мешавад. Пас аз он зуволаро болои нонтаҳта тунук намуда ба муддати 10-15 дақиқаи дигар дам занонда бо ҷӯби тирак ба мисли зуволай манту тунук мекунанд. Дар зарфи ҷудогона равғану чурғоти хонагиро якҷоя карда ба рӯйи зуволай тунуккардашуда мемоланд. Зуволаро боз аз як тараф то ба оҳираш қад намуда ба мисли нон ҷамъ карда боз ба муддати 10-15 дақиқа дам медиҳанд. Ин амал барои он сурат мегирад, ки ҳангоми дубора тунук кардани зувола кор осонтар гардад. Сипас дар пушти зарфи ҳамиршурӣ (карсон) бо гафсии таҳминан 1 – 1,5 см бо даст тунук карда, бо ангуштон мувоғики завқи қадбону гул монда мешавад. Усули пухтани ин навъи нон бисёр нозуқ ва то як андоза ачиб аст. Зарфе, ки болои он зувола тунук карда шудааст, аз

ҷониби зуволадор дар равгани пахтаи доғкардашудаи дар ҳарорати мӯтадил тасфида андохта то ҳамир аз табақ чудо шудан оҳиста-оҳиста ҷарх мезанонад. Пас аз пурра чудо шуда ба даруни равған гузоштан зарфро як су гузошта, бо қошуқи чӯбин ва кағfir зуволаро то зарҷатоб шудан пахлу мегардонанд. Қошуқи чӯбин аз ҷониби боло ва кағfir аз даруни он меистад, зоро то пухтанаш онро тавассути қошуқи чӯбин болои кағfir ҳамвору сӯфта кардан мегиранд, то ин ки қолабаш бесифат нашавад. Баъзеҳо ҳангоми аз равған гирифтан мувофиқи ҳоҳиш болои қаламаҳо шакар мепошанд.

Мавриди истифодай ин навъи нон бештар маросимҳои хурсандӣ буда, аксаран онро дар вилояти Ҳатлон дар маросими тӯйи фотиҳа ҳатман пухта мебаранд. Кӯҳансолон қаламаро нони муқаддас шуморида, мувофиқи боварҳояшон ҳамчун нони серравғану ширин рамзи ҳушбахтиҳои минбаъдаи навхонадорон мөҳисобанд. Аз ҷониби дигар, гӯё он ҳамчун нони серравған рамзи нармдилӣ буда, маслиҳату машварати ҳузурдоштагон дар доираи нармиву яқдигарфаҳмӣ ба охир мерасидааст.

Таҳмол навъе аз нони равғандор буда, ҳанӯз аз замонҳои пеш то ба имрӯз миёни бонувон, алалхусус, занони дехот маъмул аст. Таҳмол нони равғаниест, ки аслан аз қаймоқ, равғани зард ё масқай ҳонагӣ омода мегардад. Тибқи маълумотҳо таҳмолро дар дехот аслан ҳангоми ташрифи мөҳмони азиз ва қадрдон, инчунин маросимҳои хурсандӣ омода менамоянд.

Усули таҳияи таҳмол чунин аст: об, орд, намак ва тухмро омехта намуда, аз ин маҳлул зуволаро омода мекунанд. Баъдан чун дигар зуволаҳои маъмулӣ онро ба муддати 15-20 дақиқа барои осон тунук шудан ва босифат омаданаш дар ҷойи муайян ва ҳарорати мӯтадил дам мөхӯронанд. Зуволаи дамхӯрدارо шабеҳ ба зуволаи манту тунук карда, ба рӯяш қаймоқ ва равғани зарди қаблан омехтанамуда молида, қабат-қабат таҳ мекунанд. Онро ба мисли нон дар шакли гирд печонда боз муддати 15-20 дақиқа дам мөхӯронанд. Дар охир болои тобаи тасфон каме равғани ҳонагӣ молида, лундаи печонидай таҳмолро бо ангуштон тунук мекунанд ва дар оташи мӯтадил аввал як тарафашро ва сипас пахлуи дигарашро пӯхта ба табақ мебардоранд.

Нонҳои ба таҳмол монанд дар минтақаҳои мамлакат номҳои гуногун доранд. Аз ҷумла, дар Вилояти Муҳтори Қӯҳистони Бадаҳшон вожаи нонро бо истилоҳи «гарда» ном мебаранд. Тибқи иттилои муҳаккиқ Бердиева Ш. ноне бо номи «чарбигарда» пухта мешавад, ки як андоза ба таҳмол монандӣ дорад. «Чарбигарда» як навъи нон буда, аз ҳамиру ҷарбу пухта мешавад. Аз орду обу намак ҳамир мекунанд ва ҳамирро тунук карда, ҷарбу реза карда ба болояш мемонанд. Боз як ба қабат ҳамири дигар болояшро мепушонанд. Онро дар тафدون мепазанд» [2, с.193].

Тарзи таҳияи чарбигарда ба таҳмоли вилояти Ҳатлон монандӣ дорад. Танҳо фарқ дар он аст, ки дар Бадаҳшон ҷарбу ё равғанро дар шакли саҳттар реза карда, болои ҳамири тунуккардашуда мегузоранд, дар вилояти Ҳатлон барьакс равғанро дар шакли моеъ болои ҳамир мемоланд.

Ба қаламаву таҳмол ва чарбигарда монанд дар водии Рашт низ навъҳои гуногуни нон мавҷуд аст. Зимни сухбат бо хунарманд Қосимова Гулдаста сокини дехаи Ровосиёни ҷамоати дехоти ба номи Н. Махсуми н. Рашт (с.т. 1973) оид ба ҷанд навъи нон маълумот гирифтем, ки шаклан ба

номҳои номбаршуда монанданд. Ин чо барои мисол тарзи таҳияи чанде аз онҳоро, ки аз забони ин гӯянда шунидем, пешкаш менамоем.

Нони тап-тап яке аз намунаи нонҳое аст, ки дар дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ бо номҳои қатлама, қатмол, қалама маълум аст. Зуволаи нони мазкурро аз об, намак, тухм, равған омода месозанд. Ҳангоми тунук намудани зувола ба рӯйи он қаймоқ мемоланд ва баъдан ҷамъ намуда, аз сари нав дар пушти табаки ҳамиршӯрӣ тунук мекунанд. Зимни пухтан онро дар деги равғандори оташаш муътадил бо табақ якҷо меандозанд. Сипас то ҷудо шудани ҳамир аз табақ бо даст тоб дода баъдан бо кағир то сурх шуданаш тоб медиҳанд. Нони тап-тапро дар лаълии қалони сирдор барои тановул мебардоранд. Истеъмолқунанда метавонад мувофиқи завқ ба рӯяш шакар пошад. Ин навъи нон ба мисли нонҳои дигар дар маросимҳои хурсандиву нишот пухта мешавад.

Нони қат-қат ҳам як навъи нони маросими буда, зуволаи онро ба мисли нони муқаррарӣ аз об, орд, намак дар баъзе минтақаҳои кишвар бо илова намудани ҳамирмоя омода месозанд. Пас аз расидани нони қат-қат зуволаро бо тирак тунук намуда, ба рӯйи он равған мемоланд. Пас аз молидани равған зуволаро дар шакли лӯла тоб дода, бо нонпар куфта, дар оташдон ё танӯр мепазанд.

Таҳмоли ҷорҷарӣ яке аз навъҳои нони маъмули мардуми водии Рашт буда, тарзи омода кардани он ҷунин аст: орд, об, намакро якҷо намуда ҳамирро мешӯранд ва ба муддати 20 дақиқа дам медиҳанд. Баъд ҳамирро зувола мегиранд ва бо тирак тунук карда, равғани доғро болои он мемоланд. Пас аз болои он куфтai ҷорҷарӣ ва пиёзи резаро бо як миқдори муайян тунук намуда, аз як тарафи зувола то ба охираш мепечонанд. Баъдан зуволаи ҷечонидашударо боз ба шакли нон – лунда ҷамъ намуда, барои ба ҳам часпидан бо даст каме тунук мекунанд. Сипас барои хуб пӯхтани даруни он бо нонпар куфта, дар тафdon мепазанд.

Шакли ба ҳамин навъи нон монандро Ш. Бердиева бо номи ғузқама дар вилояти муҳтори қӯҳистони Бадаҳшон ба қайд гирифта, доир ба он ҷунин маълумот додааст: «Ғузқама як намуди нонест, ки маъмулан занҳои Бадаҳшон дар фасли сармо тайёр мекунанд. Ду коса ҷорҷаро қӯфта, бо орд ҳамроҳ карда нон мепазанд. Ин нонро дар табақ монда секунча реза намуда, сахарӣ бо чой истеъмол мекунанд» [2, с. 193].

Палавгон. Дар водии Рашт нони палавгонро бештар ҳамчун дастовез дар маросими тӯйи домоду арӯсӣ (хостгорӣ, тӯйи фотиҳа ва худи маросим тӯй) ба хонаҳои яқдигар мебаранд. Омода намудани нони палавгон ҷунин аст. Сараввал ҳамирашро аз об, намак, ҳамирмоя ва орд омода намуда, то расиданаш дам медиҳанд. Дар деги алоҳида гард (орд)-ро во-баста ба ҳаҷми ҳамир бо омехтаи каме равған ва ҳарорати муътадили оташ то сурх шуданаш бирён мекунанд.

Ҳамири расидашударо дар шакли 1 см тунук карда дар болояш гарди бирёнкардашударо яклухт ҳамвор намуда, қабати дигари ҳамирро боз ба ҳаҷми 1 см тунук карда, аз болои гарди реҳташуда мегузоранд. Пас аз гузоштани зуволаи болои гирди нони палавгонро ба шакли қад-қад ба тарафи болои нон маҳкам мекунанд. Дар дег ба андозаи муайян – то маҳкам шудани зувола равғани доғро андохта, онро мепазанд.

Дар вилояти Суғд гизои маъмулие бо номи «**нони ба ҳалво**» таҳия мегардад, ки ба палавгони мардуми Рашт монанд аст. Ин навъи нонро бештар дар маросимҳои хурсандӣ омода менамоянд. Албатта, дар шаҳр ва ноҳияҳои ин вилоят, мисли дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ навъҳои гуно-

гуни нонҳо ба мушоҳида мерасад. Аммо чунончи Ш.Бердиева навиштааст:

«Нони ба ҳалво – нонест, ки одатан дар тӯю маъракаҳои мардуми ноҳия пухта мешавад. Ин навъи ҳалворо то кунун дар дигар минтақаҳои кишвар мушоҳида накардаем. Усули омода намудани нони ба ҳалво чуни наст: Сараввал аз равғани зард, орд ва шир ҳалво тайёр мекунанд. Равғани зардро гарм карда, мувоғиқи табъ ордро бирён мекунанд. Пас аз пурра бирён кардан ширро ба он рехта, ба муддати 10 дақиқа мечӯшонанд» [3, с. 121].

Аз ин бармеояд, ки маҳсулоти даруни харду нон қариб якранганд. Танҳо тафовути нони палавгон аз нони ба ҳалво дар он аст, ки дар минтақаи Раҷт ордро бирён менамоянд, аммо дар минтақаи Маҷтоҳ дар орди бирёнкардашуда шир илова мекунанд. Ин ду навъи нон аз ҷиҳати тамъ низ каме аз якдигар фарқ доранд.

Нон ҳамчун гизои муқаддас дар саросари кишвар бо шаклу усулҳои гуногун омода мегардад. Мардуми тоҷик онро хеле муқаддас мешуморанд. Масалан, дар Яғноб нонро нун ва ҳамирашро умиша мегӯянд. Ин мавзъе ҳам ба монанди дигар минтақаҳои кишварамон дорои навъҳои гуногуни нонҳо мебошад. Чуноне ки забоншинос Мирзоев С. қайд намудааст, яке аз навъҳои нони маъмули ин маҳал қумоҷ ё қумоҷӣ аст, ки пухтани он заҳмати хело зиёдро талаб менамояд. Бояд гуфт, ки на ҳама аз уҳдаи пухтани ин навъи нон баромада метавонад. Дар ҳар дехаи ин водӣ ангуштишумор – ду ё се ҳунарманд пайдо мешавад, ки чунин навъи нонро пухта тавонад. Ин навъи нонро танҳо дар иди Сари сол ва тӯйи арӯсӣ мепазанд. Бино ба шарҳи С. Мирзоев «Кумоҷ ё қумоҷӣ ноне, ки ҳамири он бо ширу равған тайёр карда мешавад. Ин хели нонро хело қалон ва ҳунармандона мепазанд. Диаметри қумоҷӣ тақрибан 50 см ва ғафсиаш ба ҳафт-ҳашт сантиметр баробар аст. Вазни нони мазкур то даҳ-дуводаҳ қилло мешавад, албаттa ин ба ҳунари қадбону вобаста аст [6, с.167].

Чунин навъи нонро дар водии Раҷт ва ноҳияҳои Файзободу Роғун низ мепазанд ва онро кулҷаи қалон меноманд. Аммо дар ин минтақаҳо ғафсии он 8-10 см мешавад. Бояд гуфт, ки феълан дар ҷашну маросимҳои миллӣ ва давлатӣ дар шаҳри Душанбе низ чунин навъи нон ба андозаҳои гуногун пухта мешавад ва онро *кулҷаи идона* меноманд.

Дар идомаи мақола меҳоҳем ҷанд маросимеро, ки миёни мардуми тоҷик маҳсус ба нон алоқамандӣ доранд, таҳлил намоем, зеро ғайр аз он, ки дар тамоми маросимҳо нон пухта ва истифода мешавад, боз як қатор маросимҳое мавҷуданд, ки нон дар онҳо мавқеи хоса дорад.

Чунончи дар бâъзе минтақаҳои вилояти Суғд тибқи бовару эътиқодҳо дар маросими гаҳворабандон пас аз бастани тифл модарашро даъват намуда як кулҷаро ба даҳонаш мегузоранд. Пас аз газидани кулҷа онро гирифта ба писарони берун медиҳанд ва онҳо инро гирифта мегуреzanд. Ин маънои онро дорад, ки тифли дар гаҳвора монанди онҳо ба воя расида ҷақон шавад. Ба ҳамин мазмун дар бâъзе ноҳияҳо (Варзоб, Ҳисор) одатҳои дигари боварҳо ба ҷо оварда мешудааст. «Модари тифл аз нони фатир се ё ҳафт бор газида, луқмаҳоро ба гаҳвора, зери болишти қӯдак мегузорад, то ки ҳам ризқаш васеъ шаваду ҳам нон нигаҳбонаш бошад» [8, с. 206].

Аз иқтибосҳои боло чунин натиҷа ҳосил кардан мумкин аст, ки нон ҳамчун гизои асосии мардуми тоҷик дар ҳаёти ҳар инсон нақши аввалин-дараҷаро мебозад. Табиист, ки тифл аз ширин модар ва модар аз нон гизо

мегирад. Бинобар ин ҳамчун рамз сараввал ба модари кӯдак нон медиҳанд.

Яке аз маросимҳои маъмули ҷашни арӯсӣ ноншиканон мебошад, ки пас аз маросими хостгорӣ доир мегардад. Қарӣ дар саросари қишвар ин маросим дар рӯзи маҳсус, ки барои ҳар ду ҷониб мувоғиқ аст баргузор мешавад. Бояд гуфт, ки дар ин маросим аслан ҷониби домод нонҳои маҳсуси тӯёна – дар минтақаҳои вилояти Ҳатлон ва водии Раҷшт қулҷаи қалон меноманд, пухта ба ҳонаи арӯс мебаранд. Маросим аслан дар ҳонаи арӯс доир мегардад. Барои иштироқдорони маросим, ки аслан хешованҷони ҳар ду ҷониб мебошанд зиёфати маҳсус омода мешавад. Пас аз розигӣ додани ҷониби арӯс нонҳои овардаи наздиқони домодро шикаста (аслан бо корд бурида) ба иштироқдорон ва ҳатто ҳамсояҳо *аз ноншиканони фалонӣ* гуфта тақсим менамоянд.

Чуноне мушоҳида мешавад дар ин маросим нон ҳамчун унсури муқаддас мавқеи асосиро ишғол менамояд. Аз ҷониби дигар, нон ҳамчун рамз нишонаи аҳду вафо ва қавл аст. Шояд аз ҳамин сабаб унвони ин маросимро ноншиканон номиданд.

С. Мирзоев дар китоби ҳуд «Суннатҳои маҳаллӣ ва сурудҳои ягнобӣ» якчанд маросимҳоро баён намудааст. Таҳлилҳои ўбо вучуди муносибати забоншиносӣ доштан, ҷанбаи фарҳангӣ низ доранд. Чунончи: «**Ноншиканон** (нон+шикан+он). Маросими номзадкунии духтар буда, дар ҳонаи волидайни арӯсшаванд ба ҳузури хешванҷон барпо мегардад... ду нони болои ҳам гузошташударо шикаста, тиккаҳои онро дар та бақ ё лаълии ширавор мегузорад, ки баъд ба ҳозирин дода мешавад» [6, с. 64].

Бояд гуфт, ки маросими номбурда қариб дар саросари қишвар ҳамчун маросими фотиҳаи ду ҷавон баргузор мегардад. Масалан, зимни сафарҳои хидматӣ аз гӯяндагони вилояти Суғд шунидаем, ки: «Баъди ба ромадан аз ҳонаи арӯс ба мурод як қулҷа ё пораи нонро ҳатман ба ҳонаи хеш мебаранд. Онҳо низ аз ин маросим бо як нияти нек тановул намуда, ба чунин рӯзи муборак расанд»¹.

Ордбезон низ маросими дохилии ҷашни арӯсии тоҷикон мебошад, ки аз ҷанд ҷиҳат ба нон ва муқаддасии он рабт дорад. Ордбезонро занон дар ҳонаи арӯс доир менамоянд, ки дар он орд аслан бо хотири сафедию покӣ ҳамчун рамзи хушбахтии навхонадорон бо дуои ҳайр бехта мешавад. Тибки иттилои фолклоршинос А. Аминов маросими мазкурро баъзан ҳамчун рамзи сафедӣ дар дар ҳонаи домод ва ҳатто тӯйи ҳатна низ доир менамудаанд. Ўдар ин маврид чунин овардааст: «Дар маъракаи ордбезон ҳамсоязанҳо даъват мешаванд. Сараввал дар ҳонаи арӯс дастархон ороста, барои нонбандон зиёфат медиҳанд. Баъди ҳӯрдани таом ду ва ё ҷор нафар зани ҳамқад элакро баробари қади арӯс бардошта «Аъзу биллоҳи минна шайтонир раҷим. Бисмиллоҳир раҳмонир раҳим. Ҳудованд баҳти сафедуши бута, умри дарозуши бута, арӯси бафайзуши қуна, ба пои қадамуши қуна, қушиша тиришон қуна, омин!» гӯён дуои ҳайр медиҳанд ва се маротиба орд мебезанд. Баъдан тамоми занон бо навбат орд бехтан мегиранд. Занон инҷунин байни ҳуд бо ҳазлу шӯҳӣ ордпошиӣ намуда, сару рӯи яқдигарро сафед месозанд. Дар ақидаи мардум орд ҳамчун сафедӣ рамзи покиҷо хушбахтии навхонадорон аст....

¹ Гӯянда Иброҳимова Шарофат сокини ҷамоати деҳоти Обурдони н. Маҷтоҳ (с. тав. 1965).

... Дар баъзе минтақаҳои чумхӯрӣ ордбезон аз маъракаи нонбандон ҷудо гузаронида мешавад. Инчунин ордбезон ҳатто дар хонаи домод ва ҳатто дар бархе аз ноҳияҳо дар ҷашни ҳатнасур низ ҳамчун рамзи сафедии кор гузаронида мешавад» [1, с.32-33].

Муҳакқики забоншинос низ зимни таҳлили вожаи ордбезон контексти иҷрои онро миёни мардуми Яғноб дар мавриди ҳатнасур шарҳ дода, навиштааст: «**Ордбезон** (орд+без+он). Ин суннат қабл аз як рӯзи тӯйи ҳатна бо ҳузури занҳо баргузор мешавад, ки баргузории он монанди расми «сурфакушоён»-и тӯйи арӯсӣ аст [6, с.78].

Дар ҳар сурат ин маросим низ ба муқаддасии орд ва ё нон ҳамчун беҳтарин неъмати ҳӯрданӣ работ дошта, аз ҷониби модарони мо тибқи эътиқоду бовариҳояшон то ба имрӯз баргузор мегардад. Дар ин маросим орд ҳамчун рамзи сафедӣ ва ҳушбахтии навхонадорон нақши асосиро мебозад. Баъдан аз он орд нонҳои равғанин мепазанд, ки он ҳам рамзи зиндагонии якранг ва нармдилии оилаи навро доштааст.

Албатта, ҳавъҳои нон ва маросимҳо марбут ба он хело зиёданд, ки ҳар қадом ифодагари садҳо маънӣ ва рамзҳои мардуми мо мебошанд. Умуман нон гизои маъмулест, ки дар тулӣ садсолаҳо тоҷикон онро ҳамчун ҳӯрдании муқаддас ва аз ҳама муҳим эътироф менамоянд. Нон то имрӯз миёни мардуми тоҷик ҷойгоҳи ҳоса дошта, ҳушбахтона, бо пешрафти технологияи мусоир шаклу ҳавъҳои нави он аз ҷониби қадбонувони ҳушсалиқаи мо ба вуҷуд омада истодааст.

Адабиёт

1. Аминов, А. Ҷойгоҳи гулбазм дар ҷашни арӯсии мардуми тоҷик (дар мисоли ноҳияи Файзобод). – Душанбе: Арҷанг, 2018 – 178 с.
2. Бердиева, Ш. Таомҳои маҳалии мардуми Мастҷоҳ // Фарҳанги ғайримоддии ҳалқи тоҷик: натиҷаҳои экспедитсияҳои мардумшиносӣ ва санъатшиносии кормандони ПИТФИ дар соли 2016-2017 аз навоҳии вилояти Суғд / мураттиб, муаллифи пешгуфтор ва хулоса Д. Раҳимов; зери назари Ш. Комилзода. – Шумораи 3. – Душанбе: Арҷанг, 2017. – С. 119-127.
3. Бердиева, Ш. Таомҳои маҳалии мардуми Помир // Фарҳанги ғайримоддии ҳалқи тоҷик: натиҷаҳои экспедитсияҳои мардумшиносӣ ва санъатшиносии кормандони ПИТФИ дар соли 2016 аз вилояти Муҳтори Қӯҳистони Бадаҳшон / мураттиб, муаллифи пешгуфтор ва хулоса Д. Раҳимов; зери назари Ш. Комилзода.– Шумораи 2. –Душанбе: Ирфон, 2016.– С. 186-196.
4. Каримова, Г. Расму ойинҳои ҷашни арӯсӣ дар ноҳияи Мастҷоҳ: натиҷаҳои экспедитсияҳои мардумшиносӣ ва санъатшиносии кормандони ПИТФИ дар соли 2016-2017 аз навоҳии вилояти Суғд / мураттиб, муаллифи пешгуфтор ва хулоса Д. Раҳимов / Шумораи 3. – Душанбе: Арҷанг, 2017.– С. 137-147.
5. Мероси фарҳанги ғайримоддӣ дар Тоҷикистон. –Душанбе: ЭР-граф, 2017. – С. 214-217.
6. Мирзоев, С. Суннатҳои маҳаллӣ ва сурудҳои яғнобӣ. –Душанбе, 2012. – С.167.
7. Мирзоев, С. Яғнобӣ зивок. – Душанбе: Сурушан, 1998.– С. 111.

8. Раҳимов, Д. Гаҳворабандон // Донишномаи фарҳанги мардуми тоҷик / сармухаррир Н. Амиршоҳӣ. – Душанбе: СИЭМТ, 2015. – Ч.1.– С. 206.

Каримова Г.

ЛЕПЁШКИ В КОНТЕКСТЕ ПРАЗДНИКОВ И ОБРЯДОВ ТАДЖИКСКОГО НАРОДА

Статья написана о традиционных методах выпечки лепёшек и её роли в национальных обрядах таджикского народа. Автор в данной статье освещает разнообразные методы выпечки разновидностей таджикских лепёшек на основе опросов кулинаров из числа женщин. В статье дано толкование и разъяснение особенностей выпечки таджикских лепёшек на примере «кулча», «тахмол», «тап – тап», «калама». Вместе с тем, в статье уделяя значение культурному контексту роли лепёшек в национальных традициях, автор даёт сравнительный анализ по работам исследователей из разных регионов страны. Автор обосновывает свои выводы исходя из некоторых народных обрядов в которых лепёшка имеет основное место. Обряды «ноншиканон» и «ордбезон», которые принадлежат к свадебным торжествам таджиков, устраивали с древних времён. Названные обряды, с использованием лепёшек имеют место в нематериальной культуре таджикского народа и символично выполняются.

Ключевые слова: лепёшка, культура, таджики, нематериальная культура, народные обряды, «ноншиканон», «ордбезон», анализ, исследование.

Karimova G.

BREAD AND ITS ROLE IN THE CONTEXT OF HOLIDAYS AND CEREMONIES OF THE TAJIK PEOPLE

The article is devoted to the traditional Tajik flat bread (*nān*) and its cultural role among local people. The author focused more on information given by female informants on methods of preparing several varieties of Tajik flat breads. The article gives interpretation and explanation of special Tajik breads like *kulcha*, *tahmāl*, *kalama*. At the same time, emphasizing the cultural context of the breads, the author compared her gathered information with other works of researchers from different regions of the country. As well as, the author analyzed and made conclusions based on some folk rites in which breads have the central place. For example, *nānshikanān* and *obrezān* rituals that belong to wedding celebrations of the Tajiks. It should be noted that in these rituals breads have special place and author gives interpretation for symbolically meanings of them.

Keywords: Tajik, bread, culture, tradition, people, ceremonies, rituals, *kulcha*, *tahmāl*, *kalama*.

ТДУ 011/019+02+024+025+026+9тоҷик

Бурзода Қ. Б.

ФАҶОЛИЯТИ ХОНАИ КИТОБИ ТОҶИКИСТОН ДАР НАШРИЯҲОИ ИЛМИИ ХОРИҶӢ

Таҳқиқоти илмӣ бо истифода аз анвои сарчашмаҳои бо забони русӣ интишоргардида ба сомон расонида шудааст. Дар он маводи интишорнамудаи муҳаққиқони тоҷик оид ба фаъолияти Палатаи китобҳо [Муассисаи давлатии «Агентии миллии Созмони байналмилалии рақамгузории стандарти китоб – Хонаи китоби Тоҷикистон» (аз соли 2005 инҷониб)] аз саҳафоти маҷалла ва маҷмӯаҳои илмӣ ва соҳавии дар хориҷи кишвар батабърасида мавриди омӯзии ва таҳқиқ қарор гирифтааст. Муассисаи давлатии «Агентии миллии Созмони байналмилалии рақамгузории стандарти китоб – Хонаи китоби Тоҷикистон» дар арафаи истикболи Ҷаши 85-умин солгарди фаъолият қарор дорад. Вобаста ба ин муҳаққиқ қӯшидааст, ки то ҳадди имкон маводи мавҷударо дастрас намуда, ба ришини таҳқиқ кашад. Мақолоти нахустине, ки муаллиф оид ба онҳо маълумот медиҳад, бештар дар саҳафоти маҷаллаи «Советская библиография» ва маҷмӯаҳои Палатаи умуништироғии китобҳо дар солҳои 1937 – 1991 дарҷ гардидаанд. Ба ақидаи муаллиф, дар саҳафоти рисолаҳои олимони тоҷик, ки дар макотиби олии Москва ва Ленинград дифоъ гардидаанд, маълумоти пароканда доир ба фаъолияти Палатаи китобҳои ҶШС Тоҷикистон манзур гардидааст. Саҳми олимон ва муҳаққиқони тоҷик Шарофзода Р., Раҳимов А., Мушеев Г., Шевченко З., Поддимникова Т., Бӯриев Қ. ва дигарон дар таҳқиқи масоили библиографияи давлатӣ ва дарҷи он дар саҳафоти маҷалла ва маҷмӯаҳои хориҷӣ ниҳоят бузург аст.

Таҳқиқоти мазкур олимон ва мутахассисонро бо маводи интишоргардида оид ба библиографияи давлатӣ ва Хонаи китоби Тоҷикистон ошно месозад ва мушиқилоту дастовардҳоро дар ин самт арзёбӣ менамояд.

Калидвоҷсаҳо: Палатаи китобҳо, таъриҳ, таҳқиқот, иттилоот, библиографияи давлатӣ, АМСБРСК – Хонаи китоби Тоҷикистон, таъриҳ, маҷалла.

Хонаи китоби Тоҷикистон дар 85 соли фаъолияти худ роҳи душвору сангинеро паси сар намудааст. Имрӯз Хонаи китоби Тоҷикистон [Палатаи китобҳои ҶШС Тоҷикистон (1935), таҳти унвони Муассисаи давлатии Агентии миллии Созмони байналмилалии рақамгузории стандарти китоб – Хонаи китоби Тоҷикистон (2005)] фаъолияти пурмаҳсул дорад. Муассиса на танҳо Маркази илмии библиографияи давлатӣ, балки маркази омор ва феҳристнигорӣ, маркази маълумотию библиографӣ, иттилооти соҳавӣ, бақайдигирии матбуоти кишвар, библиографияи чорӣ ва тарҷей, ноширий, полиграфӣ ва ҳамзамон Маркази стандарти байналмилалии китоб дар Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб мейбад.

Хонаи китоби Тоҷикистон бо дастгирии Палатаи китобҳо ва мутахассисони варзидаи ҷумҳуриҳои собиқ ЙҶШС фаъолияти хешро ба

роҳ монда, дар солҳои 60-уми асри XX ба дараҷаи камолот расид ва минбаъд ба муваффақиятҳои назарраси соҳавӣ ноил гардид.

Хонаи китоби Тоҷикистон ягона муассисаи давлатии библиографиест, ки тамоми маҳсулоти чопии кишварро дар тӯли 85 сол дар як нусхаи асл гирд оварда, ба қайди давлатӣ гирифта, коркард ва хифзу нигоҳдорӣ менамояд. Ҳамзамон мутахассисони соҳибкасби он дар гирдоварии китобҳои тоҷикӣ аз қаламрави кишварҳои ҳамсоя корҳои назаррасеро ба анҷом расонидаанд. Яке аз мисолҳои равшани фаъолияти Палатаи китобҳои ҶШС Тоҷикистон дар солҳои нахустини ташкилёбӣ сафарбарии гурӯҳҳои гуногуни мутахассисон барои гирдоварии китобҳои тоҷикӣ дар қаламрави ҷумҳуриҳои ҳамсоя буд. Хотирнишон менамоем, ки дар натиҷаи сафарҳои пурмаҳсули кормандон ва шахсоне, ки дар солҳои аввали фаъолияти Палатаи китобҳо ба гирдоварии китобҳо аз ҳориҷи ҷумҳурий сафарбар гардида буданд, тавонистанд маводи ба забони тоҷикӣ интишоргардидаи солҳои 1928 то 1937-ро аз ҶШС Ӯзбекистон дар ҳаҷми 2040 номгӯй бо төъдоди умумии 16250 нусха дарёфт ва ба бойгонии Хонаи китоби Тоҷикистон ворид намоянд. Ин, албатта, муваффақияти бузурги кормандони Палатаи китобҳо буд. Мутаассифона, ин иқдоми шоиста идома наёфт.

Яке аз вазифаҳои муҳимми Хонаи китоби Тоҷикистон тарғиби библиографии маҳсулоти чопӣ тавассути нашрияҳои ҷорӣ ва тарҷеӣ мебошад, ки ба воситаи он иттилооти библиографӣ оид ба маҳсулоти тозанашр ба шаҳрвандони кишвар ва меҳмонони ҳориҷӣ, аз ҷумла унвонҷӯёну донишномӯзон, сайёҳону муҳаққиқон ва гайра, тавассути нашрияҳои ҷории библиографӣ манзур карда мешавад.

Хонаи китоби Тоҷикистон нашрияи ҷории библиографии «Солномаи матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва нашрияи тарҷеии феҳристи «Китобҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон»-ро омода ва ба табъ мерасонад. То ба имрӯз зиёда аз сад шумораи «Солномаи матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва даҳ феҳристи тарҷеии «Китобҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба табъ расидааст. Аввалин нашрияи ҷории библиографии «Солномаи китобҳо» агар дар соли 1939 нашр шуда бошад, нахустин феҳристи тарҷеӣ низ бо ҳамин сарлавҳа [«Солномаи китобҳо» (1938-1948)] дар соли 1949 ба табъ расида манзури хонанда гардидааст. Қайд кардан лозим аст, ки «Солномаи китобҳо» (1938-1948) нахустин нашрияи тарҷеии комили китобҳои чопии миллӣ буда, китобҳои дар як давраи муайян батабърасидаро фаро гирифтааст ва нашри он ба ташаккули репертуари китоби чопии тоҷик замина мегузорад. Гарчанде то ба замони пайдоиши «Солномаи китобҳо» (1938-1948) даҳҳо феҳристҳо омода ва ба табъ расида бошанд, дар онҳо доираи дарбаргирии мавод берун аз сарҳади ҶШС Тоҷикистонро убур менамуд. «Солномаи китобҳо» (1938-1948) қадами нахустин дар таҳияи феҳристи комили матбуоти чопии тоҷик мебошад. Гарчанде дар феҳрист норасоиҳои ҷузъӣ ҷой дошта бошанд, ба ақидаи библиограф Г. А. Мушев «ин нахустин нашри библиографии характери тарҷеидошта буд, ки чопи китобҳои дар 11 сол интишорнамудаи ҳамаи нашриётҳои ҷумҳуриро ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ фаро мегирифт» [14, с.28]. Ин дастовард заминаи бузурге дар рушди библиографияи тарҷеии тоҷик ва гардише буд, ки онро библиографони тоҷик дер боз интизор буданд ва чун имтиҳони ҷиддии қасбӣ дар таҳияи дастурҳои библиографии тарҷеӣ

паси сар намуданд. Тавре иброз гардид «Солномай китобҳо» (1938-1948) аз норасоиҳо орӣ набуд, аз ин рӯ, ҳангоми таҳияи феҳристи тарҷеии комилтар «Каталоги китобҳои солҳои 1926-1956» феҳристи мазкур пурра ба он ворид карда шуд.

Мақсади таҳқиқоти мо таҳлили маводи доир ба таърих, вазъ ва фаъолияти Хонаи китоби Тоҷикистон дар нашрияҳои хориҷӣ дарҷгардида мебошад. Аз ин рӯ, кӯшиш ба ҳарҷ медиҳем, ки баррасии масъаларо ҳаддалимкон пурра фаро гирен ва матолиби ҷолибо манзури ҳаводорон гардонем. Қайд кардан лозим аст, ки мо бештар ба маводи бо ҳуруфи кирилӣ интишоргардида таваҷҷӯҳ намудаем ва аз феҳриstu китобномаҳои гуногун рӯйхати маводи заруриро пайдо намуда, онро мавриди назар қарор додем. Мутаассифона, пайдо намудани тамоми маводи маълумотдиҳонда аз саҳифаҳои матбуоти даврии хориҷӣ ғайриимкон аст. Аз ин рӯ, мо бештар ба маводи илмӣ, аз ҷумла, мақола, нақд ва гузоришҳои илмие, ки дар мачалла ва мачмӯаҳои соҳавӣ дар солҳои гуногун дарҷ гардидаанд, такя менамоем. Теъоди мақолоти мавриди таҳлил қарордодашуда чандон зиёд набошад ҳам, дар онҳо масоили мубрами соҳа мутобиқ ба талаботи замон инъикос шудааст. Мутаассифона, на ҳамаи маводи интишоргардида, бо сабабҳои объективию субъективӣ дастраси мо гардид.

Ба таҳқиқи мо нахустин маводе, ки марбут ба фаъолияти муассиса аст, дар сатҳи ИҶШС зери унвони «Палатаи китобҳои ҶШС Тоҷикистон» [10, с. 74-75] дар мачаллаи соҳавии «Советская библиография» (1937. – №3) дарҷ шудааст. Дар он оид ба фаъолияти Палатаи китобҳои ҶШС Тоҷикистон, ташаккул, вазъ, мушкилот ва пешниҳодҳо баҳри бартарафнамоии онҳо маълумоти муҳтасар дода шудааст.

Маводи дигар нақди библиографиест, ки аз ҷониби Елетский Я. ба «Солномай китобҳо» [8, с. 278-279]-и Палатаи китобҳо дар мачаллаи «Советская библиография» (1940. – № 3) интишор шудааст. Дар он нашрияи нахустини Палатаи китобҳо зери унвони «Солномай китобҳо» мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Муаллиф ҳар як ҷузъиёти «Солномай китобҳо»-ро омӯхта, камбуду нуқсони онро ошкор намуда, барои бартарафнамоии онҳо пешниҳодҳои илман асоснок манзур намудааст. Аз ҷумла қайд шудааст, ки дар нашрия, зиёда аз 20% маводи чопӣ ворид карда нашудааст. Ҳамзамон, ишора гардидааст, ки фаслҳои «Солномай китобҳо» айнан фаслҳои «Солномай китобҳои» Палатаи китобҳои умумииттифоқиро тақрор менамояд, ки ин аслан нодуруст аст. Омодасозии «Солномай китобҳо» дастоварди бузурги библиографони Палата буд ва, албатта, дар радифи пешравихо дар он камбудиҳои зиёд ба назар мерасид. Бо вуҷуди норасоиҳои мавҷуда, муаллиф онро аз нуқтаи назари библиографӣ дастоварди мусбат арзёбӣ намудааст. Дар нақди илмӣ оид ба беҳтарнамоии мазмуну муҳтавои «Солномай китобҳо» пешниҳодҳои ҷолиб манзур шудааст.

Дар мақолаи дигар таҳти унвони «Палатаи китобҳои ҶШС Тоҷикистон» [11, с. 95-96], ки дар мачаллаи соҳавии «Советская библиография» (1946.–№1) интишор гардидааст, на танҳо ба фаъолияти муассиса, балки ба таърихи нашрияҳои ҷорӣ ва тарҷеии он низ таваҷҷӯҳ шудааст.

Маводи арзишманди дигар аз ҷониби мутахассиси Палатаи китобҳои ҶШС Тоҷикистон Поддимникова Т. И. таҳти унвони «Фаъолияти муҳтасари Палатаи китобҳои ҶШС Тоҷикистон» омода ва дар маҷмӯаи «Ҷаласаи директорони Палатаи китобҳои ҷумҳуриҳои иттифоқ ва худмухтор» [15, с. 31-33] (аз 20 то 30-юми ноябрин соли 1956) дарҷ гардидааст. Дар радифи муассисаҳои ҷумҳуриҳои иттифоқӣ ва муҳтори ИҶШС оид ба фаъолияти Палатаи китобҳои ҶШС Тоҷикистон маълумоти муфассал манзур гардида, дастовардҳои муассиса таҳлил шудааст. Ҳамзамон, дар қатори дастовардҳо мушкилиҳои муассиса ошкор ва мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Дар мақола фаъолияти Палатаи китобҳо муаррифӣ ва мушкилиҳои он баррасӣ шуда, муаллиф барои ислоҳи камбуҷиҳои ҷойдошта пешниҳодҳои ҷолиб намудааст.

Маводи дигар, матни муҳтасари баромади директори муассиса Иброҳимов И. зери унвони «Палатаи китобҳои ҶШС Тоҷикистон» мебошад, ки дар маҷмӯаи ҷаҳни 40-умин солгарди библиографияи давлатии Шӯравӣ (1920-1960) [9, с.172] дарҷ гардидааст. Ӯ дастовардҳои Палатаи китобҳоро возеху равshan муаррифӣ намуда, оид ба нақшаҳои ояндаи он фикру ақидаҳои хешро баён доштааст.

Мақолаи проблемавии З. М. Шевченко ва Н. И. Курапова оид ба нашри баргаҳои (карточкаҳои) библиографӣ, ки то соли 1962 аз ҷониби Палатаи давлатии китобҳо омода ва дастраси китобхонаҳои ҳашвар мегардид, бо фармони Вазорати фарҳанг ба салоҳияти Китобхонаи давлатии Тоҷикистон ба номи Фирдавсӣ дода мешавад. Дар он омадааст, ки тамоми баргаҳо, ки ба китобҳои тозанашр аз ҷониби китобхона омода мегарданд, ҳатоҳои ҷиддӣ, аз ҷумла ҳангоми тасвири китобҳо, индекскунонӣ, истифодаи рақамҳои муаллифӣ ва гайра дода мешаванд. Сифати маводи нашрӣ низ ҳело паст аст ва ба ҳалли ин масъалаи муҳим дар ҳашвар ҳунукназарӣ зоҳир мегардад. Муаллифон пешниҳод менамоянд, ки барои мутамарказонидани феҳристнигорӣ дар ҷумҳурӣ бо намояндагони марказҳои библиографӣ ҷаласа ва семинарҳо баргузор намудан зарур аст [22, с. 83-84].

Мақолаи таҳлилии Мушеев Г. А. «Аз таърихи библиографияи давлатӣ дар Тоҷикистон» [4, с. 32-40] дар бораи заминаҳои таърихии бунёди Палатаи китобҳои ҶШС Тоҷикистон, ташаккули заҳираҳои китобӣ ва матбуоти даврӣ, нашрияҳои ҷорӣ ва тарҷей, саҳми библиографон дар ташаккул ва рушди библиографияи давлатӣ, вазъ ва мушкилиҳои мавҷуда ва гайра маълумотҳои муҳимро пешниҳод менамояд. Дар таҳқиқоти мазкур оид ба санаи таъсиси Палатаи китобҳои ҶШС Тоҷикистон баҳси илмӣ сурат мегирад ва бар хилоғи далелҳои дар мақолаҳои пешин инъикосёфта, аз ҷумла, «Палатаи китобҳои ҶШС Тоҷикистон» [11, с. 95-96] мачаллаи рақами 1-и «Советская библиография» қайд шудааст, ки Палатаи китобҳои ҶШС Тоҷикистон «... аз соли 1937 фаъолият дорад» ва маълумот аз маҷмӯаи «Баҳшида ба 40-солагии библиографияи давлатии шӯравӣ (1920-1960)» [9, с. 172] дар мақолаи Иброҳимов С. зери унвони «Палатаи китобҳои ҶШС Тоҷикистон» оид ба таърихи бунёди Палатаи китобҳои ҶШС Тоҷикистон омадааст, ки «... моҳи декабри соли 1936 ташкил карда шудааст» ва ҳамин сана дар энсиклопедияи «Книговедение» (М., 1982) низ такрор шудааст. Муҳаққиқ Мушеев Г. А. бо истифода аз сарчашмаҳои ҳаттии бойгонӣ ва бойгонии миллӣ исбот менамояд, ки

таъсиси он вобаста ба «.... рушду такомули илму фарҳанг зарурати ҳифзу нигоҳдории нусхаҳои ҳатмии китобу матбуотро ба миён гузошт ва чунин як муассисай давлатӣ бо номи «Палатаи китоб» бо Қарори Кумитаи марказии Партияи Коммунистии Тоҷикистон аз 14-уми июли соли 1934 «Дар бораи васеъкунии маҷмӯаи китобхонаҳо» ва Қарори Шӯрои Комиссарони Ҳалқи Республикаи Советии Сотсиалистии Тоҷикистон 20-уми декабри соли 1935 дар назди Комисариати маорифи ҳалқ ташкил ёфт» [13, с. 34-35]. Яъне санаи таъсиси Палатаи китобҳои Тоҷикистон ба соли 1935-ум рост меояд. Ӯ гуфтаҳои хешро бо маълумоти мактубе, ки аз номи Раиси Палатаи китобҳо ба Бойгонии илмии Палатаи китобҳои Умумииттифоқӣ, 5-уми майи соли 1936 ирсол гардидаасту дар он оид ба фиристонидани дастурҳои роҳбарикунанда [инструксияҳо] ва маводи методӣ дарҳост шудааст ва ҳамзамон таъкиди ин мактуб, ки маводи мазкурро Палатаи китобҳои Умумииттифоқӣ то рӯзи 22-юми декабря соли 1935 бояд фиристад, асоснок мекунад. Аммо бо сабабҳои номаълум маводи мазкур ба Палатаи китобҳои ҶШС Тоҷикистон ирсол нагардид. Ба ақидаи муҳаққиқ санаи дар мактуб қайдшуда далели равшани мавҷудияти Палатаи китобҳои ҶШС Тоҷикистон дар соли 1935-ум мебошад. Ӯ дар давоми таҳқиқот қайд менамояд, ки: «... 20-уми декабря соли 1936 ба муассисай навтаъсиси «Палатаи китоб» дар назди Ҳонаи матбуот як утоқи ҳурдери чудо карда, аввалин директори он А. Саидхамадовро таъйин намуданд, ки ӯ ба ҷойи се нафар фаъолияти муассисаро иҷро мекард» [13, с. 32-40].

Ба ақидаи мо мақолаи Мушеев Г. А. «Аз таърихи библиографияи давлатӣ дар Тоҷикистон (1929-1941)» [13, с. 32-40] нахустин ва ягона (дар замони шӯравӣ) таҳқиқоти илмии бунёдиест, ки заминаҳои таъсис ва солҳои нахустини ташаккули библиографияи давлатии тоҷикро ҳамаҷониба таҳлил ва натиҷагарӣ намудааст.

Решетинский И. И. дар дастури «Нашрияҳои ҷорӣ палатаи китобҳо ва истифодаи онҳо: дастури маълумотӣ» [16] дар саҳифаҳои 71-72 оид ба нашрияи ҷорӣ, муқаддима, соҳтор, багурӯҳдарории адабиёт дар доҳили фаслҳо, тасвири библиографӣ, сарлавҳай китоб ва маълумотҳои иловагӣ, соли нашр, забони асл ва ё тарҷума, дастгоҳи илмӣ-ёрирасон ва дигар ҳусусиятҳои иттилоотии матбуоти чопие, ки дар «Солномаи матбуоти ҶШС Тоҷикистон» инъикос мегардид, маълумоти муфассал додааст. Аз ҷумла қайд шудааст, ки дар солҳои 80-уми асри XX «Солномаи матбуоти ҶШС Тоҷикистон» аз панҷ қисмат иборат буд: «Солномаи китобҳо» (1939), «Солномаи мақолаҳои мачаллаҳо» (1941), «Солномаи мақолаҳои рӯзномаҳо» (1942), «Солномаи тақризҳо» (1965) ва «ҶШС Тоҷикистон дар матбуоти Иттиҳоди Шӯравӣ» (1965) ва ӯ ҳусусиятҳои ҳоси ҳар як фасли онро таҳлил намудааст [16].

Мақолаи Қурбонов А. К. «Ҷашни Палатаи китобҳои Тоҷикистон» [12, с. 30-32] муҳтасар оид ба ташкили Палатаи китобҳои ҶШС Тоҷикистон ва нашрияҳои библиографии ҷорӣ ва тарҷеии он маълумот пешниҳод менамояд. Ӯ таҳлили ҳудро аз таърихи пайдоиш, нашрияҳои нахустин, маводи инъикосгардида, тэъдоди он, ҳамкориҳои Палатаи китоб бо муассисаҳои дигар, нашри феҳристи тарҷеии «Матбуоти даврии ҶШС Тоҷикистон дар солҳои 1925-1970» ва «Нашри асарҳои Владимир Илич Ленин ба забони тоҷикӣ ва адабиёт дар бораи

ӯ», ки дар онҳо маводи чопии солҳои 1928-1968 инъикос гардидаанд, оғоз намуда дастовард ва норасоиҳои онро арзёбӣ кардааст.

Муаллиф қайд менамояд, ки «Ганчинаи нодири ҷумҳурӣ дар ҳақиқат Бойгонии матбуот маҳсуб меёбад ва дар он беш аз 2,5 миллион адад маҳсулоти чопӣ ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва ўзбекӣ хифзу нигоҳдорӣ мешаванд. Ҳамасола ба палата тақрибан 800 номгӯй китоб, 70 номгӯй рӯзнома, 86 номгӯй нашрияҳои даврӣ ва давомдор ворид мегарданд, ки теъдоди онҳо 13 ҳазор ададро ташкил менамояд» [12, с. 30-32]. Албатта, таҳқиқоти муаллиф дар давраи гулгулшукуфии фаъолияти Палатаи китобҳо сурат гирифтааст ва теъдоди китобу матбуоти даврии воридшаванда дар ҳақиқат он солҳо 13 ҳазор ададро ташкил медод, аммо ба ақидаи мо дар Бойгонии матбуоти чопӣ на беш аз 2,5 миллион адад, балки хело камтар маҳсулоти чопӣ мавҷуд буд. Чунки агар мо адади 13 ҳазорро таҳминан ба 200 сол зарб занем, он ҳамагӣ ба 2,6 миллион адад мерасад. Ҳол он ки дар солҳои аввали барқароркунини ҳоҷагии ҳалқи кишвар (солҳои 1924-1940), Ҷонги Бузурги Ватаниӣ (1941-1945) ва баъдтар то миёнаи солҳои 50-уми асри XX теъдоди матбуоти чопии воридшуда ниҳоят кам буд ва ҳатто баъзе солҳо то ба ҳазор адад ҳам намерасид. Аз ин рӯ, рақами 2,5 миллион адад маводи чопӣ ё аз ҳисоби изофанависӣ ва ё таҳайюли худи муаллиф аст. Ҳаминро ҳам қайд кардан зарур аст, ки ин шумора то давраи роҳбарии Бадалов М. [солҳои 2011-2015] дар ҳисоботҳои Ҳонаи китоби Тоҷикистон ишора мегардид. Мутаассифона, инвентаризатсияе [тафтише], ки дар соли 2016 аз ҷониби гурӯҳи салоҳиятдори муассиса гузаронида шуд, нишон дод, ки теъдоди умумии маҳсулоти чопӣ, ки дар як нусхай аслий дар Бойгонӣ хифзу нигоҳдорӣ мешавад, ҳамагӣ 1.065 ҳазорро ташкил медиҳад. Ин далелест, ки муболига будани теъдоди умумии матбуоти чопии дар мақолаи Қурбонов А. К. «Ҷашни Палатаи китобҳои Тоҷикистон» [12, с. 30-32] дар соли 1986 омадаро исбот менамояд.

Ҳамзамон, дар мақола далелҳои фактографии дигар низ ҷой дорад. Аз ҷумла қайд шудааст, ки «Дар давоми се даҳсола, оғоз аз соли 1956 Палатаи китоб маркази омори қайди матбуоти чопии ҷумҳурӣ мебошад ва дар ин самт ҷор ҷаҳонӣ омории «Матбуоти ҶШС Тоҷикистон» барои солҳои 1928-1958, 1959-1963, 1964-1968 ва 1969-1980-ро интишор намудааст» [12, с. 32]. Ин, албатта, ҳақиқат аст.

Дар охири мақола оид ба кормандони фаъоле, ки дар рушди библиографияи давлатӣ фароҳам овард. Ҳамзамон, интишори маводи сирф миллӣ дар матбуоти ҳориҷӣ мушкилиҳои зиёдеро ба миён овард. Бо вучуди мушкилиҳои бамиённомада, муҳаққиқон ва мутахассисони тоҷик тавонистанд як зумра мақолоти ҷолиби хешро дар матбуоти илмии ҳориҷӣ манзур гардонанд. Аз интишори он на танҳо намояндагони Ҷумҳурии Тоҷикистон, балки олимону мутахассисони хирфаии ин кишварҳо баҳраманд мегардиданд ва маълумотҳои дастрасгардидаро дар корҳои таҳқиқотии хеш васеъ истифода менамуданд. Таҳлилҳо нишон дод, ки теъдоди мақолот ва номгӯйи

нашрияҳое, ки дар онҳо натиҷаи таҳқиқотҳои олимони тоҷик дарҷ гардидаанд, он қадар бузург нест. Мутаассифона, муҳаққиқони соҳавие, ки мақолоти хешро ба забонҳои дигар эҷод ва дар нашрияҳои хориҷӣ интишор менамояяд, хело каманд. Бо вуҷуди ин иттилооти зиёде дар саҳафоти нашрияҳои илмии хориҷӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст. Маводи мавриди назар дар мачаллаҳои илмии соҳавӣ ба монанди «Вестник Челябинской государственной Академии культуры и искусств», «Вестник культуры и искусств» Челябинск, «Вестник КазГУ» [Казанской государственной академии культуры и искусств], «Библиография: Научный журнал по библиографоведению, книговедению и библиотековедению»-и нашриёти «БУК ЧЕМБЕР ИНТЕРНЭШНЛ», «Библиография и книговедение»-и Палатаи китобҳои Россия ва ғайра дарҷ гардидаанд. Аз ҷумла дар мақолаи «Вазъ ва мушкилоти соҳаи китобдорию библиографӣ дар Тоҷикистон (охири асри XX ва аввали асри XXI) [«Состояние библиотечно-библиографической отрасли в Таджикистане (конец XX – XXI в.)»] [7, с. 61-67] муҳаққиқ дикқати асосиро ба мақоми библиография дар рушди ҷомеаи муосир равона намуда, мушкилиҳои мавҷударо муайян ва омилҳои рушди баъзе аз самтҳои онро ёдовар мегардад. Бахусус, дикқати хонандаро ба тайёрнамоӣ ва такмили ихтисоси мутахассисони китобдорӣ дар таъминоти соҳа ҷалб менамояд. Мақоми олимон ва мутахассисони ҳирфаиро дар ҳифзу нигоҳдории библиографияи миллӣ ва омода намудани мутахассисони дараҷаи баланди соҳавӣ қайд намуда, пешниҳод мегардад, ки ҷораҳои қатъӣ барои рушди муназзами соҳа ва муҳайё кардани шароити созгор барои ҷалбу нигоҳдории мутахассисон андешида шавад. Дар мақолаи дигар «Манбаъҳо оид ба библиографияи шӯравии тоҷик (солҳои 1920-1960)» [«Источники по истории таджикской советской библиографии (1920-1960-е гг.)»] [18, с. 30-37] самтҳои умдатарини библиографияи тоҷик аз давраи пайдоиши нахустин муассисаҳои китобдорию библиографӣ ва фаъолияти пурсамари онҳо мавриди омӯзиш ва таҳлил қарор гирифта, бурду боҳт ва саҳми онҳо дар рушди библиографияи миллӣ муайян гардидааст. Дар радифи муассисаҳои дигари китобдорию библиографӣ мақоми Палатаи китобҳо чун маркази библиографияи давлатӣ ва яке аз марказҳои бузурги библиографии кишвар мушкилот ва дастовардҳои он низ мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст. Гарчанде муҳаққиқ феҳристи «Каталоги китобҳои ҶШС Тоҷикистон»-ро ҳамчун манбаи асосӣ дар пажӯҳиши сарҷашмаҳои библиографӣ мавриди истифода қарор дода бошад, ба ақидаи мо ӯ доир ба фаъолияти Палатаи китобҳои ҶШС Тоҷикистон таваҷҷуҳӣ камтар зоҳир намудааст. Дар таҳқиқоти фаъолияти Палатаи китобҳои ҶШС Тоҷикистон дар муайян намудани вазъ ва ҳалли мушкилоти библиографияи давлатии тоҷик дар солҳои 1920-1960 хело муҳим арзёбӣ гардидааст. Таҳқиқоти дигаре, ки дар мачаллаи «Библиография» зери унвони «Таърихи библиографияи шӯравии тоҷик дар солҳои 1960-1981» [«История таджикской советской библиографии в 1960-1981 гг.»] [3, с. 106-123] дарҷ гардидааст, идомаи мантиқии мақолаи аввал буда, доир ба самтҳои асосии фаъолияти библиографӣ, нашрияҳои библиографӣ ба монанди нишондиҳанда, феҳрист, рӯйхати иттилоотие, ки аз ҷониби муассисаҳои бузурги библиографӣ омода ва ба табъ расидаанд, маълумотҳои муҳим гирдорварӣ ва таҳлил гардидааст. Дар он муҳаққиқ самтҳои гуногуни рушди библиографияи

точикро мавриди омӯзиш ва таҳлил қарор дода, дар радифи дигар муассисаҳои бузурги библиографии кишвар фаъолияти Палатаи китобҳои ҶШС Тоҷикистонро низ арзёбӣ намудааст. Аз ҷумла нисбат ба нашрияи ҷории библиографии муассиса «Солномаи матбуоти ҶШС Тоҷикистон» ва нашрияи тарҷеи он «Каталоги китобҳо» маълумотҳои дақиқ манзур намудааст, ки аз ҷониби муҳаққиқон ва мутахassisони соҳа хуб пазируфта шудаанд. Мақолаи дигар зери унвони «Библиографияи бақайдигирии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» [«Государственная регистрационная библиография Республики Таджикистан»] [17, с. 39-46] дар маҷаллаи илмии «Вестник»-и Донишгоҳи давлатии фарҳанг ва санъати Қазон ба табъ расидааст. Дар мақола таърихи пайдоиш, вазъ ва мушкилоти фаъолияти Агентии миллии Созмони байналмилалии рақамгузории стандарти китоб – Ҳонаи китobi Тоҷикистон (собиқ Палатаи китобҳои ҶШС Тоҷикистон) таҳқиқу таҳлил ва натиҷагирий шудааст. Қайд карда шудааст, ки Палатаи китобҳои ҶШС Тоҷикистон, аз рӯзи пайдоиш 20-уми декабри соли 1935 то ба соли 2016 таърихи тӯлониеро паси сар намуда, муассисаҳои китобдорию иттилоотии кишварро бо иттилооти библиографӣ, ҳусусан иттилооти ҷории библиографӣ «Солномаи матбуоти ҶШС Тоҷикистон» [«Солномаи матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон»] ва иттилооти тарҷеи библиографӣ, феҳристи «Каталоги китобҳои ҶШС Тоҷикистон» [«Китобҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон»] таъмин менамуд. Муҳаққиқ бо истифода аз сарчашмаҳои мӯътамад фаъолияти библиографии муассисаро мавриди таҳқиқ ва натиҷагирий қарор дода, ба ҳулосае меояд, ки имрӯз муассиса тавонистааст дар миёни муассисаҳои иттилоотию библиографӣ мақоми сазоворро соҳиб гардад. Дар қисми пешниҳодҳо мушкiliҳои муассиса ва роҳҳои ҳалли он аз ҷониби муҳаққиқон манзур гардидааст.

Мақолаи дигар таҳти унвони «Библиографияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» [«Государственная библиография Республики Таджикистан»] [1, с. 120-131] низ пурра ба таърихи пайдоиш ва рушди фаъолияти Ҳонаи китobi Тоҷикистон бахшида шуда, дар он оид ба эҷодиёти илмии олимони шинохтае, ки муассисаро мавриди таҳқиқ қарор додаанд ва натиҷаи таҳқиқотҳои хешро дар маҷмӯа ва маҷаллаҳои илмӣ дарҷ гардонидаанд таҳлилу арзёбӣ мегардад.

Мақолаи директори Агентии миллии Созмони байналмилалии рақамгузории стандарти китоб – Ҳонаи китobi Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо кормандони илмии Палатаи китобҳои Россия ва Донишгоҳи политехникии Москва дар доираи ҷорабиниҳои 31-умин Намоиш-Ярмаркаи байналмилалии китobi Москва (Москва, ВДНХ, 5-9.09.2018) аз рафти ҷорабинӣ, арзёбии баромадҳои мутахassisони варзида дар семинарҳо, мизҳои мудаввар ва ҳамоишҳои дигари намоишгоҳ иттилоъ дода, оид ба фаъолияти Палатаи китобҳои Россия ва Ҳонаи китobi Тоҷикистон низ маълумоти муҳтасар манзур менамояд. Мақола зери унвони «31-умин НЯБКМ (Намоиш-Ярмаркаи байналмилалии китobi Москва)» [«31-я ММКВЯ»] [2, с. 108-128] дар маҷаллаи «Библиография и книговедение» [муаллифон К. Б. Бӯриев, номзади илмҳои таърих, дотсент, Раиси Шӯрои байнидавлатӣ оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи матбуоти даврӣ, нашру тавзеи китоб ва умури полиграфии кишварҳои узви Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил К. М. Сухоруков, номзади илмҳои

таърих, Муовини директори Палатаи китобҳои Россия оид ба илм И. Л. Шурыгина, номзади илмҳои филологӣ, дотсент, мудири кафедраи мактаби олии ноширий ва медиаиндустрияи Донишгоҳи политехникии Москва] интишор шудааст. Мақола барои мутахассисони соҳаҳои китобшиносӣ, библиографияшиносӣ, иттилоотшиносӣ, табъу нашр ва полиграфия муҳим арзбӯй мегардад.

Албатта, дар таҳқиқоти мо на ҳамаи мақолоти дар мачаллаҳои хориҷӣ интишоргардидаи олимони тоҷик дар соҳаи библиографияи давлатӣ фаро гирифта шудааст. Гумон мекунем, ки таҳқиқи мавзӯи мазкур аз ҷониби мутахассисон ва олимони тоҷик дар доираи васеътар ва бо истифода аз далелҳои қавитар идома ҳоҳад ёфт.

Муҳаққиқон ва мутахассисони тоҷик тавонистаанд бо истифода аз муҳити баамаломада, дар ҳамкорӣ бо ҳаммаслакон ва ҳамкорони хориҷӣ бо мақолоти ҷолиб бахшида ба библиографияи миллӣ, хусусан библиографияи давлатии тоҷик дар ҷорабинҳои сатҳи байналмилаӣ дар саҳафоти маҷмӯаҳои илмӣ, маводи конференсия, семинар ва ҳамоишҳои дигари кишварҳои хориҷӣ иштирок намоянд. Ҳамзамон мақолаҳои олимони тоҷик оид ба фаъолияти Ҳонаи китоби Тоҷикистон дар маҷмӯаҳои илмии «Молодежь в науке и культуре XXI в.: материалы междунар. науч. творч. форума. Челябинск, 6–8 ноября 2014 г.» (ЧГАКИ, Челябинск), «Здоровая нация – будущее великой страны» (Бухарский Государственный университет, Бухара), «Библиотечное дело-2015: документно-информационные коммуникации и библиотеки в пространстве культуры, образования, науки. Скворцовские чтения: материалы двадцатой международной научной конференции (22-23 апреля 2015 г.)» (МГИК, Москва), «Молодежь в науке и культуре XXI в.: материалы междунар. науч.-творч. форума. 31 окт. – 3 ноябр. 2016 г.» (ЧГАКИ, Челябинск), «Актуальные проблемы социально-экономического развития и социального управления в современной России: Сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф., Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, 17–20 декабря 2015 года» (Башкирский государственный университет, Республика Башкортостан), «Взаимодействие семьи и школы по духовно-нравственному воспитанию обучающихся: Сборник научных статей» (Чуваш. гос. пед. ун-т им. И. Я. Яковleva, Чебоксары), «Страны запада и востока: проблемы становления и модернизация политических, экономических и культурных форм развития: сб. науч. трудов Междунар. науч.-практ. конф., Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, 14 ноября 2016 г.» (Башкирский государственный университет, Республика Башкортостан), «Информационно-коммуникационное взаимодействие в печатной индустрии России, стран СНГ и ЕАЭС» (31 ММКВЯ, Москва, 2018. ВДНХ) ва гайра борҳо дарҷ гардида, маълумотҳои зиёде ба муҳаққиқон ва мутахассисони хориҷӣ манзур намудаанд. Аз ҷумла, мақолаи илмии «Страницы истории библиографической информации в библиотеках Средней Азии» [21, с. 148-153], ки ба таърихи пайдоиш ва рушди библиография дар Осиёи Миёнга бахшида шудааст, доир ба саҳми библиографон ва китобдорони тоҷик дар рушди библиографияи миллӣ, таҳияи феҳристу дигар анвои библиографӣ, баҳусус, ташаккули библиографияи давлатӣ ва нашрияҳои он маълумотҳои ҷолиб дода шудааст.

Мақолаи дигар зери унвони «Источники по истории таджикской советской библиографии начало XX века» [5, с. 49-58; 75-78] дар радифи

ташаккули библиографияи илмӣ, соҳавӣ ва миллӣ ба ташаккули библиографияи давлатӣ таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, дастовард, вазъ ва мушкилоти онро мавриди натиҷагирий қарор додааст.

Мақолаи «Источники по истории таджикской советской библиографии в 1960 –1965 гг.» [4, с. 30-35; 6, с. 97-100] дар ду маҷмӯаи хориҷи интишор гардида, оид ба таърих, вазъ ва дастовардҳои библиографияи тоҷик дар солҳои 1960-1965 маълумоти муфассал пешниҳод менамояд. Дар мақола саҳми Палатаи китобҳои ҶШС Тоҷикистон дар рушди библиографияи миллӣ, нашрияҳои библиографияи давлатӣ ва мушкилоти он мавриди назар қарор дода шуда, аз ҷониби муҳаққик баҳои сазоворро соҳиб гардидааст.

Мақолаи илмии «Источники по истории таджикской советской библиографии в 1965-1975 гг.» идомаи мантиқии [19, с. 224-230] таҳқиқотҳои пешин буда, дар он рушди библиографияи тоҷик дар солҳои 1965-1975 таҳлил гардидаст. Дар ин давра дар ҶШС Тоҷикистон дар тамоми соҳаҳои илм дигаргуниҳои куллӣ ба миён омад. Китобхонаҳо рӯз аз рӯз инкишоф меёфтанд ва талабот ба иттилооти библиографӣ меафзуд. Бинобар ин, аз ҷониби муассисаҳои китобдорию библиографӣ асарҳои зиёди библиографӣ омода ва интишор гардианд. Дар рушди библиографияи миллӣ аз ҷониби китобхонаҳои бузурги кишвар, КДҶ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ, КМИ ба номи Индира Гандии Академияи илмҳо, Китобхонаи тақягоҳи илмии кишоварзии ДДҚТ, Китобхонаи илмии тиббии ДДТТ, Китобхонаи универсалии илмии ДДТ ва гайра саҳми назаррас гузошта мешуд. Дар радифи китобхонаҳо фаъолияти Палатаи китобҳои ҶШС Тоҷикистон низ назаррас буд. Дар ин давра нашрияи ҷории библиографии «Солномаи матбуоти ҶШС Тоҷикистон» аз 6 барориш ба 12 барориш расонида, соҳтори он бо фаслҳои «Тоҷикистон дар матбуоти хориҷӣ», «Солномаи тақризҳо» ва нишондиҳандаҳои ёрирасони мавзӯй ганӣ гардонида шуд. Ҳангоми тартиб додани феҳраст бо истифода аз дастури методии библиографии «Қоидай навиштани асарҳои матбуот барои нашрияҳои библиографӣ ва информационӣ» (Москва, 1969) ва ГОСТ 7.12–70 «Муҳтасар кардани калима ва ибораҳои мураккаби русӣ дар навиштани феҳраст» (Москва, 1970) дар соҳтори библиографияи тарҷеии низ тағйирот ворид карда шуд. Ҳамзамон, дар соҳтори феҳристи «Китобҳои Тоҷикистони советӣ. Феҳраст 1967-1975» бори нахуст нишондиҳандаҳои ёрирасони «Нишондоди сарлавҳаҳои китобҳо» [Нишондиҳандаи сарлавҳа] бо ду забон ва «Географический указатель» [Нишондиҳандаи ҷуғрофӣ] ба забони русӣ илова гардид, ки ин дар таҳияи феҳристи тарҷеии библиографияи давлатӣ пешравии назаррас мебошад. Ин навгонӣ пажӯҳиши адабиёти инъикосгардиدارо дар феҳристи «Китобҳои Тоҷикистони советӣ. Феҳраст 1967-1975», ки ҷамъулчамъ 5204 номгӯй маводро дар бар мегирад, ба маротиб осон гардонид.

Мақолаи дигар давоми мантиқии мақолаҳои баррасишуда буда, зери унвони «Источники по истории таджикской советской библиографии в 1975-1981 гг.» [20, с. 122-129] дар маҷмӯаи илмии «Актуальные проблемы социально-экономического развития и социального управления в современной России»-и Ҷумҳурии Бошқирдистон дарҷ гардидааст. Дар он ҷараёни рушди библиографияи миллӣ дар солҳои 1975-1981 таҳлил ва фаъолияти муассисаҳои библиографӣ, китобхонаҳо ва нақши

онҳо дар рушди библиографияи тоҷик арзёбӣ гардидааст. Ба ақидаи муаллиф дар қатори муассисаҳои бузурги китобдорӣ Палатаи китобҳои ҶШС Тоҷикистон низ дар таъмини иттилоотии соҳаҳои илмиву амалӣ саҳми ниҳоят бузург доштааст. Аз ҷумла, ҳангоми таҳлили нашрияҳои ҷорӣ ва тарҷеи Палатаи китобҳо муҳаққиқ ба хulosae меояд, ки таъсирӣ иттилоотии нашрияҳо дар баланд бардоштани сатҳи таъминоти иттилоотии кишвар бесобиқа буда, доир ба тамоми соҳаҳои ҳочагии ҳалқи кишвар метавон маводи зарурии замонавиро пайдо намуд. Ҳамзамон, китобдорон ҳангоми ҳадамоти библиографӣ ва пуррагардонии заҳоири китобии китобхонаҳо аз он ба таври васеъ истифода намудаанд. Ин, албатта, пешравие буд дар рушди библиографияи давлатии кишвар ва таъмини аҳолӣ бо иттилоот.

Маводи дигар матни интиқодии суханронии Раиси Шӯрои байнидавлатӣ оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи матбуоти даврӣ, нашру тавзеи китоб ва умури полиграфии кишварҳои узви Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, директори Муассисаи давлатии «Агентии миллии Созмони байналмилалии рақамгузории стандарти китоб – Ҳонаи китоби Тоҷикистон» Бӯриев Қ. Б. дар мизи мудаввари «Ҳамкориҳои иттилоотию коммуникатсионӣ дар соҳаи табъу нашри кишварҳои Россия, Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил (ИДМ) ва Иттиҳоди Авруосиёи Иқтисодӣ (ЕАЭС)», [«Информационно-коммуникационное взаимодействие в печатной индустрии России, стран СНГ и ЕАЭС»] дар доираи 31-умин Намоиш-Ярмаркаи байналмилалии китоби Москва (5-9.09.2018) мебошад, ки дар он намояндагони сафоратхонаҳо, идораҳои соҳавӣ, роҳбарони нашриётҳо, муассисаҳои савдои китоб, Палатаи китобҳои Россия ва Палатаи китобҳои миллии кишварҳои узви ИДМ ва ЕАЭС, мутахассисони соҳаи технологияҳои иттилоотӣ, ҳуқуки муаллиф ва моликияти зехнӣ, намояндагони ташкилотҳои ҷамъиятӣ, иттиҳодияҳои китобдорӣ ва илмию маърифатӣ иштирок доштанд. Бӯриев Қ. Б. дар мавзӯи «Вазъ ва дурнамои нашри китоб дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» баромад намуда, оид ба вазъи имрӯзai нашри китоб дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, саҳми Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар рушди соҳаи табъу нашр ва таъминоти таҷҳизотиву қадрии он, қабули қонун, қарор ва барномаҳои давлатӣ барои рушди соҳа, ҷудо намудани маблағ аз Фонди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таъмини муассисаҳои табъу нашр ва нашри силсилақитобҳои «Ахтарони адаб» ва «Китобхонаи мактаб», маблағгузории «Корвони китоб», «Намоиши байналмилалии китоби Душанбе», Фестивали ҷумҳуриявии «Ҳафтаи китоби қӯдакону наврасон» аз ҳисоби «Барномаи давлатии рушди муассисаҳои фарҳангӣ» ва гайра, ба иштирокдорони мизи мудаввар маълумоти муҳтасар пешниҳод намуд. Дар суханронӣ инчунин қайд шуд, ки соҳаи табъу нашр ва матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои соҳибистиқлолӣ ба дастовардҳои назаррас ноил гардидааст. Баъд аз манзур намудани дастовардҳои табъу нашри Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтасар оид ба фаъолияти Агентии миллии Созмони байналмилалии рақамгузории стандарти китоб – Ҳонаи китоби Тоҷикистон дар самти гирдоварӣ, коркард, ҳифзу нigoҳдории китобҳои тозанашр, омоданамоии гузоришҳо ба Кумитаи иҷроияи ИДМ, Палатаи китобҳои Россия, Қазоқистон, Созмони байналмилалии рақамгузории стандарти китоб оид ба номгӯй ва теъдоди китобҳои

тозанашр ва матбуоти даврӣ, омоданамоии нашрияҳои ҷорӣ ва тарҷеии библиографияи давлатӣ ва гайра маълумотҳои мушаххас дода шуд. Қайд гардид, ки теъдоди китобҳое, ки тавассути нусхаҳои ҳатмӣ ба Ҳонаи китоби Тоҷикистон ворид мегарданд сол то сол меафзояд. Пешниҳод гардид, ки ҳамкориҳои кишварҳои ИДМ дар самти табодули иттилоот, аз ҷумла иттилооти библиографӣ, нашри китоб ва корҳои полиграфӣ тақвият дода шаванд.

Мусаллам аст, ки дар доираи як таҳқиқоти илмӣ тамоми ҷанбаҳои ҳамкориҳои илмиро бо кишварҳои хориҷӣ наметавон фаро гирифт. Гарчанде дар солҳои 1970-1991 унвонҷӯён ва олимони тоҷик дар шаҳрҳои гуногуни кишварҳои хориҷӣ таҳқиқотҳои илмӣ бурдаанд ва, албатта, фишурдаи маърӯза, мақола ва матни рисолаҳои онҳо борҳо дар маҷмӯаҳои илмӣ дарҷ гардидаанд. Ва ё суханрониҳои онҳо аз минбари ҳамоишҳои гуногуни илмӣ: конференсия, форум, симпозиум ва ҷорабиниҳои сатҳи байнамилалӣ садо додаанд, матни интиқодии маърӯзаҳо дар маводи батабърасидаи ин ҷорабиниҳои илмӣ дарҷ гардида, рисолати таъриҳии хешро иҷро кардаанд. Ин муҳаққиқон тавонистаанд ба самъи даҳҳо олимону мутахассисони кишварҳои гуногуни ҷаҳон оид ба таъриҳ, вазъ ва дастоварҳои илми тоҷик, ҳусусан библиографияи давлатии он маълумоти фаровон манзур намоянд.

Адабиёт

1. Буриев, К. Б. Государственная библиография Республики Таджикистан [Текст] / Буриев К.Б. // Библиография: Научный журнал по библиографоведению, книговедению и библиотековедению. – 2016. – №5. – С. 120 – 131.
2. Буриев, К.Б. и др. 31-я ММКВЯ / К. Б. Буриев, К.М. Сухоруков, И.Л. Шурыгина // Библиография и книговедение. – 2018. – № 5. – С. 108-128.
3. Буриев, К.Б. История таджикской советской библиографии в 1960 – 1981 гг. [Текст] / Буриев К.Б. // Библиография: Научный журнал по библиографоведению, книговедению и библиотековедению. – 2015. – №5. – С. 106 – 123.
4. Буриев, К.Б. Источники по истории таджикской советской библиографии в 1960 – 1965 гг. [Текст] / Буриев К.Б. // Взаимодействие семьи и школы по духовно-нравственному воспитанию обучающихся: Сборник научных статей / Чуваш. гос. пед. ун-т им. И.Я. Яковлева; отв. ред. В.П. Ковалев, М.Ю. Григорьевская, В. И. Бычков. – Чебоксары, 2016. – С. 30 – 35. (298 с.)
5. Буриев, К.Б. Источники по истории таджикской советской библиографии начало XX века [Текст] / Буриев К.Б. // Библиотечное дело-2015: документно-информационные коммуникации и библиотеки в пространстве культуры, образования, науки. Скворцовские чтения: материалы двадцатой международной научной конференции (22-23 апреля 2015 г.). Ч. 1. – М. МГИК, 2015. – С. 49-58. – Библиогр.: с. 57-58; Буриев, К.Б. Источники по истории Таджикской Советской библиографии начало XX века. [Текст] / Буриев К.Б. // Молодежь в науке и культуре XXI в.: материалы междунар. науч.-творч. форума. 31 окт. – 3 нояб. 2016 г. / Челяб. гос. ин-т культуры; сост. Е. В. Швачко. – Челябинск, 2016. – С.

75-78. (358 с.)

6. Буриев, К.Б. Источники по истории таджикской советской библиографии в 1960–1965 гг. [Текст] / Буриев К.Б. // Молодежь в науке и культуре XXI в.: материалы междунар. науч.творч. форума. Челябинск, 6-8 ноября 2014 г. / Челяб. гос. акад. культуры и искусств; сост. Е. В. Швачко. – Челябинск, 2014. – Ч. 1. – С. 97 – 100.
7. Буриев, К.Б. Состояние библиотечно-библиографической отрасли в Таджикистане (конец XX – XXI в.) [Текст] / К. Б. Буриев // Вестник культуры и искусств. – 2017. – № 4 (52). – С. 61–67.
8. Елецкий, Я. Книжная летопись [Текст] // Сов. библиография. – 1940. – № 3. – С. 278-279.
9. Ибрагимов, С. Книжная палата Таджикской ССР [Текст]: К 40-летию советской государственной библиографии (1920-1960). – М., 1960. – С. 172.
10. Книжная палата Таджикской ССР [Текст] // Сов. библиография. – 1937. – №3. – С. 74-75.
11. Книжная палата Таджикской ССР [Текст] // Сов. библиография. – 1946. – № 1. – С. 95-96.
12. Курбанов, А.К. Юбилей книжной палаты Таджикистана [Текст] // Сов. библиография. – 1986. – № 2. – С. 30-32.
13. Мушев, Г.А. Из истории государственной библиографии в Таджикистане (1929-1941) [Текст] // Сов. библиография. – 1974. – № 2. – С. 32-40.
14. Мушев, Г.А. К вопросу о создании репертуара Таджикской национальной печати [Текст] // Баъзе масъалаҳои китобшиносии тоҷик. / Муҳар. тартибидиҳанда Р. Шарофов. – Душанбе, 1973. – С. 17-47.
15. Подымникова, Т. И. Краткая характеристика работы Книжной палаты Таджикской ССР [Текст] // Совещание директоров Книжных палат союзных и автономных республик (20-30 нояб. 1956 г.): Сб. материалов. – М., 1957. – С. 31-33.
16. Решетинский, И.И. Текущие библиографические издания книжных палат и их использование: справочное пособие [Текст] / ВКП. – М., 1981. – 159 с. (Подробная характеристика «Летописи печати Таджикской ССР» и её частей дана в справочном пособии Решетинского И.И. Текущие библиографические издания книжных палат и их использование. – М., 1981. см.: с. 71-72).
17. Сафаралиев, Б.С., Буриев, К.Б. Государственная регистрационная библиография Республики Таджикистан [Текст] / Сафаралиев Б.С., Буриев К.Б. // Вестник Казанской государственной академии культуры и искусств. – 2016. – №2 – С. 39-46.
18. Сафаралиев, Б., Буриев, К. Источники по истории таджикской советской библиографии (1920 – 1960 – е гг.) [Текст] / Сафаралиев Б., Буриев К. // Вестник Челябинской государственной Академии культуры и искусств. – 2015. - №1(41). – С. 30 – 37.
19. Сафаралиев, Б., Буриев, К. Источники по истории таджикской советской библиографии в 1965-1975 гг. [Текст] / Сафаралиев Б., Буриев К. // Баркамол авлод-буюк юрт истиқболи=Здоровая нация – будущее великой страны. Республиканская научно-практическая конференция. Бухара, БухГУ, 25-26 ноября 2014 г. – Бухара, 2014. – С. 224-230.
20. Сафаралиев, Б.С., Буриев, К.Б. Источники по истории таджик-

ской советской библиографии в 1975-1981 гг. [Текст] / Сафаралиев Б.С., Буриев К.Б. // Актуальные проблемы социально-экономического развития и социального управления в современной России: Сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф., Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, 17-20 декабря 2015 года / Отв. ред. А.М. Акчурин. – Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ, 2015. – С. 122-129.

21. Сафаралиев, Б.С., Буриев, К.Б. Страницы истории библиографической информации в библиотеках Средней Азии [Текст] / Сафаралиев Б.С., Буриев К.Б. // Страны запада и востока: проблемы становления и модернизация политических, экономических и культурных форм развития: Сб. науч. трудов Междунар. науч.-практ. конф., Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, 14 ноября 2016 г. / отв. ред. И.И. Явнова, зам. отв. ред. Р.И. Кантимирова; отв. за вып. С.В. Сиротин. – Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ, 2016. – С. 148 – 153. (Всего 223 с.).

22. Шевченко, З.М., Курапова, Н.И. Пора упорядочить работу по централизованной каталогизации книг [Текст] // Сов. библиография. – 1963. - № 1 (77). – С. 83-84.

Буризода К. Б.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМА КНИГИ ТАДЖИКИСТАНА В ЗАРУБЕЖНОЙ НАУЧНОЙ ПЕЧАТИ

Научное исследование проведено с использованием множества источников, изданных на русском языке. В нём исследуются материалы, посвящённые Книжной палате [Государственное учреждение «Национальное агентство Международной организации стандартной нумерации книги – Дом книги Таджикистана» (переименовано в 2005 г.)] со страниц научных журналов, научных и отраслевых сборников, изданных за рубежом. Результаты научного исследования представляются читателям в виде краткой информации. Сегодня Государственное учреждение «Национальное агентство Международной организации стандартной нумерации книги – Дом книги Таджикистана» стоит на пороге 85-летнего юбилея. В этой связи исследователь скрупулёзно занимался поиском и изучением существующих печатных материалов, посвящённых данной теме. Первые статьи, о существовании которых автор даёт информацию, были напечатаны на страницах журнала «Советская библиография» и сборников Всесоюзной книжной палаты в 1937 году и периодически печатались до 1991 гг. В то же время, по убеждению автора, разрозненная информация о государственной библиографии и библиографической деятельности Книжной палаты Таджикской ССР отражалась на страницах научных работ таджикских учёных, которые защитили свои диссертации в Москве и Ленинграде. Вклад таджикских учёных и специалистов, таких как Шарофзода Р., Рахимов А., Мушев Г., Шевченко З., Подымникова Т., Буриев К. и других в исследовании проблем государственной библиографии и отражение их в зарубежных научных журналах и сборниках значителен.

Данное исследование знакомит учёных и специалистов с изданными материалами, посвящёнными вопросам государственной библиографии и деятельности Дома книги Таджикистана, оценивая существующие проблемы и достижения.

Ключевые слова: Книжная палата, история, исследование, информация, государственная библиография, НАМОСНК – Дом книги Таджикистана, история, журнал.

Burizoda K.

REFLECTION OF TAJIKISTAN BOOK HOUSE ACTIVITIES IN FOREIGN SCIENTIFIC PUBLICATIONS

The paper is dedicated to materials on the Tajikistan Book Chamber – State National Agency of the International Organization of Standard Book Numbering – Book House of Tajikistan» (renamed in 2005)] published in foreign scientific journals, scientific and industry collections. The results of scientific research are presented to readers in the form of brief information. Today, the state organization «National Agency of the International Organization for Standard Book Numbering - Book House of Tajikistan» is close to its 85th anniversary. In this regard, the researcher seriously engaged in the search and study of existing printed materials on this topic. The first articles, the existence of which the author provides information, were published on the pages of the journal «Soviet Bibliography» and collections of the Soviet Union Book Chamber in 1937 and were periodically published until 1991. At the same time, according to the author, scattered information about the state bibliography and bibliographic activity of the Book Chamber of the Tajik SSR was reflected in the pages of scientific works of Tajik scientists who defended their dissertations at universities in Moscow and Leningrad. The contribution of Tajik scientists and specialists such as Sharofzoda R., Rahimov A., Musheev G., Shevchenko Z., Poddymnikova T., Buriev K. and others in the study of problems of the state bibliography and their reflection in foreign scientific journals and collections is very huge.

This study acquaints scientists and specialists with published materials on issues of the state bibliography and the activities of the Book House of Tajikistan, assessing existing problems and achievements.

Keywords: Book Chamber, history, research, information, publication, bibliography, Book House of Tajikistan, history, journal.

ТДУ 02+025+9точик+028+030+021

Акобирова М.

ВАЗЪИ ТАТБИҚИ РАВАНДҲОИ ИННОВАЦИОНИИ ФАЪОЛИЯТИ КИТОБДОРӢ ДАР КИТОБХОНАҲОИ ВМКБ

Дар мақола масоили татбиқи равандҳои инноватсионии фаъолияти китобдорӣ дар мисоли китобхонаҳои Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон мавриди омӯзиши қарор гирифтааст. Муаллиф натиҷаи таҳқиқоти сотсиологии дар қаламрави вилоят баргузоршударо ҷамъбаст намуда, вазъи воқеии фаъолияти китобхонаҳои мамлакатро ба риштаи таҳрир даровардааст. Ҳамзамон дар мақола камбудиву норасоиҳои кори китобхонаҳо ошкор шуда, ҷиҳати бартараф намудани онҳо тавсияҳои мушаҳҳас пешниҳод шудааст.

Калидвожсаҳо: китоб, китобхона, фаъолияти китобдорӣ, иттилоот, библиография, инноватсия, пурсиинома, таҳқиқот.

Дар даврони соҳибистиклолии давлатӣ қабул гардидани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти китобдорӣ» (2003) ва минбаъд ворид намудани тағириу иловаҳо ба он, инчунин қабули барномаҳои давлатии «Рушди фаъолияти китобдорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2006-2015», «Рушди Китобхонаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Абулқосим Фирдавсӣ барои солҳои 2006-2015», «Компьютериқунонии китобхонаҳои давлатии оммавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2013», «Тайёр кардани мутахассисони соҳаи фарҳанг, санъат ва табъу нашр барои солҳои 2018-2022» ва таваҷҷуҳу нигарониҳои Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи паёмҳои ҳамасола ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати масоили фарҳанг, аз ҷумла китобу китобхонӣ ва мушкилоти соҳаи китобдорӣ шаҳодати онанд, ки масоили тамоюли ҷаҳониshawии фарҳанг, баланд бардоштани сатҳи маънавиёти инсон, тарбияи наслхое, ки масъулияти худро дар анҷоми вазифаҳои азими бунёди ҷомеаи навин эҳсос менамоянд, мудом дар мадди назари Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, баҳусус Пешвои миллат, қарор доранд.

Дар доираи татбиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии дар боло зикргардида лоиҳаи «Равандҳои инноватсионии фаъолияти китобдорӣ-иттилоотӣ дар муҳити ҷаҳониshawии фарҳанг (барои солҳои 2016-2020)» таҳия шудааст, ки он барои дар асоси назарияи мусоири илмӣ мавриди омӯзиш ва таҳлил қарор додани мазмуну мундариҷаи фаъолияти китобдорӣ ва иттилоотшиносӣ имконият фароҳам оварда, дар натиҷа «аз як ҷониб барои шинохти фазои фарҳангӣ, китобдорию иттилоотии қишвар, аз тарафи дигар, ба рушди китобшиносӣ, китобхонашиносӣ, библиографияшиносӣ, иттилоотшиносӣ ва дар ин замина ба рушди сиёсати фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон саҳм мегузорад» [4].

Дар самти иҷрои вазифаҳои гузашташуда, Пажӯҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии фарҳанг ва иттилооти Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд – ПИТФИ) сатҳи фаъолият ва вазъи мучҳҳаз намудани китобхонаҳои

давлатии оммавӣ ва китобхонаҳои муассисаҳои таҳсилоти олии ҷумҳуриро бо технологияи иттилоотӣ-коммуникатсионии мусир, мавриди пажӯхиш қарор додааст. Дар ин давра дар китобхонаҳои давлатии оммавии марказии ноҳияҳои Рӯдакӣ ва Ҳисор, Китобхонаи давлатии вилоятии ба номи Тошҳоҷа Асири, китобхонаи вилоятии бачагона ва китобхонаи шаҳри Ҳучанд ва системаҳои китобхонаҳои марказонидашудаи навоҳию дехоти вилояти Суғд, китобхонаи вилоятии шаҳри Боҳтар тибқи пурсишномаҳои «Сатҳи таъминоти китобхонаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо технологияи иттилоотӣ-коммуникатсионии мусир (пурсишнома барои китобдорон)», «Вазъи дастрасии хонандагон ба технологияи иттилоотӣ-коммуникатсионии мусир дар китобхонаҳо ва сатҳи истифодай он (пурсишнома барои хонандагони китобхона)» ва донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии шаҳри Боҳтар ба номи Носири Ҳисрав тибқи пурсишномаи «Вазъи дастрасии донишҷӯён ба технологияи иттилоотӣ-коммуникатсионии мусир дар китобхонаҳои муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва сатҳи истифодай он (пурсишнома барои донишҷӯён-истифодабарандагони китобхона)» тадқиқоти сотсиологӣ гузаронида шуд.

Моҳи июли соли 2019 ҳодимони илмии ПИТФИ ҷиҳати омӯзиш ва гузаронидани пурсишҳои сотсиологӣ дар заминаи лоиҳаи «Равандҳои инноватсионии фаъолияти китобдорӣ-иттилоотӣ дар муҳити ҷаҳонишавии фарҳанг (барои солҳои 2016-2020)» ба Вилояти Муҳтори Қӯҳистони Бадаҳшон сафари хизматӣ ба анҷом расониданд. Дар рафти сафар Китобхонаи вилоятии ба номи Абӯабдулло Рӯдакӣ, Китобхонаи бачагонаи вилоятӣ, Китобхонаи марказии шаҳри Ҳоруғ ва филиалҳои рақами 1, 2, 4-и он, инчунин системаҳои китобхонаҳои марказонидашудаи ноҳияҳои Шугнон ва Ишқошим мавриди пурсиши сотсиологӣ қарор дода шуданд.

Дар натиҷаи таҳлили пурсишномаҳо муайян карда шуд, ки: **Китобхонаи вилоятии ба номи А. Рӯдакӣ** дорои 6 адад компьютер, 2 адад принтер ва 1 адад дастгоҳи нусхабардорӣ; **Китобхонаи бачагонаи вилоятӣ** дорои 4 адад компьютер, 1 адад принтер, 1 адад сканер ва 1 адад дастгоҳи нусхабардорӣ; **Китобхонаи марказии шаҳри Ҳоруғ** дорои 4 адад компьютер, 2 адад принтер, 1 адад проектор, 1 адад сканер, 1 адад дастгоҳи аксбардорӣ; **Китобхона-филиали №1 шаҳри Ҳоруғ** дорои 1 адад компьютер, 1 адад принтер, 1 адад сканер; **Китобхона-филиали №2 шаҳри Ҳоруғ** дорои 1 адад компьютер, 1 адад принтер; **Китобхона-филиали №4 шаҳри Ҳоруғ** дорои 1 адад компьютер, 1 адад принтер, 1 адад сканер; **Китобхонаи марказии ноҳияи Шугнон** дорои 2 адад компьютер; **Китобхонаи марказии ноҳияи Ишқошим** дорои 6 адад компьютер, 2 адад принтер, 2 адад дастгоҳи нусхабардорӣ; **Китобхонаи бачагонаи ноҳияи Ишқошим** дорои 1 адад компьютер мебошанд. Китобхонаҳои дехот бо ягон намуди технологияи мусир таъмин карда нашудаанд.

Китобхонаи вилоятии ба номи А. Рӯдакӣ, Китобхонаи марказии шаҳри Ҳоруғ ва китобхонаҳои марказии ноҳияҳои Шугнон ва Ишқошим ба шабакаи Интернет пайваст мебошанд.

Дар Китобхонаи вилоятии ба номи А. Рӯдакӣ шабакаи Интернет дар равандҳои муҳталифи кори китобдорӣ ба монанди такмили фонди китобхона, гирифтани иттилооти нав доир ба китобҳои тозанашр,

шинос шудан бо навгониҳои соҳаи китобдорӣ, роҳандозии ҳадамоти китобдорӣ тавассути абонементи байни китобхонаҳо, истифода аз фонд ва феҳристи электронии китобхонаҳои кишвар (аз ҷумла узви кишварҳои ИДМ) ва бо мақсади дастрас намудани ҳуччатҳо ба китобхонаҳои вилоят истифода мешавад.

Дар толори хониши Китобхонаи бачагонаи вилоятӣ 1 таваққуфгоҳи ҳудкори корӣ барои хонандагон ташкил карда шудааст.

Дар Китобхонаи бачагонаи вилоятӣ ва китобхона-филиалҳои №№1, 2 ва 4-и шаҳри Хоруғ ба истифодабарандагон тавассути дастгоҳи нусхабардорӣ ройгон хизматрасонӣ карда мешавад.

Дар Китобхонаи марказии шаҳри Хоруғ китобхонаи электронӣ ташкил карда шудааст, ки 3700 номгӯйи адабиётро дар бар мегирад. Дар китобхонаҳои вилоятии ба номи А. Рӯдакӣ ва вилоятии бачагона бошад, ташкили китобхонаи электронӣ пешбинӣ шудааст.

Дар натиҷаи таҳлили пурсишномаҳо маълум гардида, ки сатҳи таъминоти китобхонаҳои ВМҚБ бо технологияи муосир ва истифодаи он дар фаъолияти китобдорӣ хеле паст буда, талаботи имрӯзаро барои ҷаҳонишавии фарҳанг қонеъ намекунад.

Ғайр аз муайян намудани вазъи таъминоти китобхонаҳои вилоят бо технологияи муосир, ҳамзамон самтҳои дигари фаъолияти китобхонаҳо, аз ҷумла пуррагӣ, такмил ва ҷавобғӯии фондҳои китобхонаҳо ба талаботи имрӯза, вазъи дастгоҳҳои маълумотдигӣ-билиографӣ, сатҳи таъминоти китобхонаҳо бо мутахассисони соҳаи китобдорӣ ва вазъи хизматрасонӣ ба хонандагон мавриди омӯзиш қарор дода шуданд.

Таҳлили пурсишномаҳои кормандони китобхонаҳо муайян кард, ки:

Фондҳои китобхонаҳои шаҳри Хоруғ дар маҷмӯъ 355804 нусхаро ташкил медиҳанд, ки аз он 99342 (27,9%) нусхай адабиёт ба забони тоҷикӣ, 254632 (71,6%) нусхай адабиёт ба забони русӣ ва 1923 (0,5%) нусхай адабиёт ба забонҳои дигар мебошад.

Фондҳои китобхонаҳои системai марказонидашудаи ноҳияи Шугнон дар маҷмӯъ 149597 нусхаро ташкил медиҳанд, ки аз он 110028 (73,6%) нусхай адабиёт ба забони тоҷикӣ ва 39491 (26,4%) нусхай адабиёт ба забони русӣ мебошад.

Фондҳои китобхонаҳои системai марказонидашудаи ноҳияи Ишкошим дар маҷмӯъ 127588 нусхаро ташкил медиҳанд, ки аз он 68978 (54%) нусхай адабиёт ба забони тоҷикӣ ва 58735 (46%) нусхай адабиёт ба забони русӣ мебошад.

Фонди китобхонаҳои мавриди тадқиқот дар маҷмӯъ **632989** нусха буда, адабиёт ба забони тоҷикӣ 43,9%, адабиёт ба забони русӣ 55,7% ва адабиёт ба забонҳои дигар 0,3%-и онро ташкил медиҳад. Аз ин таҳлили ҷунин ҳулоса бармеояд, ки таркибу соҳтор ва мундариҷаи фондҳои китобхонаҳо аз давраи шӯравӣ то инҷониб тағиیر наёфтаанд.

Афкори китобдорон ҷиҳати такмил ва пурракуни фонд бо китобҳои тозанашр ва адабиёти муосир низ ишора ба он аст, ки таи сӣ соли соҳибиستикӯлий дар ягон китобхона, ҳусусан китобхонаҳои дехот, равандҳои асосии кори китобдорӣ анҷом дода нашуда, фондҳои китобхонаҳо «ба ҳолати қарҳӣ» афтодаанд.

Мухаррики асосӣ дар самти ташвиқу тарғиби китоб, ҷалб ва баланд бардоштани завқи хонанда ба хониш дониш, ин фаъолияти библиографии китобхона мебошад, ки зимни ташкили дастгоҳи маълумотдиҳӣ-библиографии мувоғиқ амалӣ мегардад. Дастгоҳи маълумотдиҳӣ-библиографӣ аз захираи нашрҳои маълумотдиҳӣ (донишнома, лугат, маълумотнома, тақвим, роҳнамо, ёддошт, дастурҳои библиографӣ) ва системаи феҳристу картотекаҳо иборат мебошад.

Дар натиҷаи таҳлили пурсишномаҳо муайян карда шуд, ки:

Захираи нашрҳои маълумотдиҳӣ-библиографӣ дар маҷмӯъ 4,56%-и фондҳои китобхонаҳои шаҳри Хоруғро ташкил медиҳад.

Дар китобхонаҳои шаҳри Хоруғ феҳристҳои алифбойӣ, мураттабӣ ва картотекаи кишваршиносӣ ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ, инчунин захираи маълумотномаҳои иҷрошуда арзи вучуд доранд, вале таҳриру саҳҳсозӣ ва истифодаи дурустӣ тақозо менамоянд.

Захираи нашрҳои маълумотдиҳӣ-библиографӣ дар маҷмӯъ 8,86%-и фондҳои китобхонаҳои системаи марказонидашудаи ноҳияи Шугнонро ташкил медиҳад.

Дар Китобхонаи марказӣ ва Китобхонаи бачагонаи ноҳияи Шугнон феҳристҳои алифбойӣ ва мураттабӣ вучуд доранд, вале таҳриру саҳҳсозӣ ва истифодаи дурустӣ тақозо менамоянд.

Таҳлили пурсишномаҳо нишон дод, ки аз 30 филиали системаи китобхонаҳои марказонидашудаи ноҳияи Шугнон ҳамагӣ дар 4 (13,3%) филиал феҳристу картотекаҳо арзи вучуд доранд, ки инҳо мебошанд:

- дар Китобхона-филиали №2, воқеъ дар деҳаи Бун – феҳристи алифбойӣ ба забони тоҷикӣ;

- дар Китобхона-филиали №3, воқеъ дар деҳаи Ёмҷ – феҳристи алифбойӣ ба забони тоҷикӣ;

- дар Китобхона-филиали №8, воқеъ дар деҳаи Нишушп – картотекаи умумии мақолаҳои мачалла ва рӯзномаҳо ва картотекаи фардӣ;

- дар Китобхона-филиали №9, воқеъ дар деҳаи Питоб – феҳристҳои алифбойӣ ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ ва картотекаи умумии мақолаҳои мачалла ва рӯзномаҳо.

Захираи нашрҳои маълумотдиҳӣ-библиографӣ дар маҷмӯъ 34,74%-и фондҳои китобхонаҳои системаи марказонидашудаи ноҳияи Ишкошимро ташкил медиҳад.

Дар Китобхонаи марказии ноҳияи Ишкошим феҳристҳои алифбойӣ ва мураттабӣ ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ, картотекаи умумии мачаллаю рӯзномаҳо, картотекаи фардӣ ва дар Китобхонаи бачагонаи ноҳия феҳристҳои алифбойӣ ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ, картотекаи кишваршиносӣ ва картотекаи фардӣ арзи вучуд доранд, вале таҳриру саҳҳсозӣ ва истифодаи дурустӣ тақозо менамоянд.

Таҳлили пурсишномаҳо нишон дод, ки аз 25 филиали системаи китобхонаҳои марказонидашудаи ноҳияи Ишкошим ҳамагӣ дар 6 (24%) филиал феҳристу картотекаҳо мавҷуданд, ки инҳо мебошанд:

- дар Китобхона-филиали №1, воқеъ дар деҳаи Гармчашма – феҳристи алифбойӣ ба забони тоҷикӣ;

- дар Китобхона-филиали №7, воқеъ дар деҳаи Рин – феҳристи алифбойӣ ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ;

- дар Китобхона-филиали №8, воқеъ дар деҳаи Намадгут – феҳристи алифбой ба забони тоҷикӣ;
- дар Китобхона-филиали №12, воқеъ дар деҳаи Питуп – феҳристи алифбой ба забони тоҷикӣ;
- дар Китобхона-филиали №19, воқеъ дар деҳаи Ҳисор – феҳристи алифбой ба забони тоҷикӣ;
- дар Китобхона-филиали №25, воқеъ дар деҳаи Кӯҳилаъл – феҳристи алифбой ба забони тоҷикӣ.

Таҳлили маълумотҳо доир ба дастгоҳҳои маълумотдиҳӣ-библиографӣ, яъне соҳтору мундариҷаи заҳираи нашрҳои маълумотдиҳӣ-библиографӣ ва феҳриству картотекаҳо низ нишон дод, ки вазъияти ин раванди кори китобдорӣ низ хеле таассуфовар аст.

Дар китобхонаҳои шаҳри Ҳоруғ ҳамагӣ 47 нафар зан, аз ҷумлаи онҳо 3 (6,4%) нафар то 30-сола, 42 (89,4%) нафар аз 31 то 59-сола ва 2 (4,2%) нафар синну солашон аз 60 боло фаъолият доранд.

Аз ҷумлаи кормандони китобхонаҳои шаҳри Ҳоруғ 13 нафар (28%) дорои таҳсилоти олии касбӣ, 10 нафар (21,2%) дорои таҳсилоти олии гайрикасбӣ, 4 нафар (8,5%) дорои таҳсилоти олии нопурраи касбӣ, 1 нафар (2%) дорои таҳсилоти олии нопурраи гайрикасбӣ, 6 нафар (12,7%) дорои таҳсилоти миёнаи маҳсуси касбӣ, 10 (21,2%) нафар дорои таҳсилоти миёнаи маҳсуси гайрикасбӣ ва 3 нафар (6,3%) дорои таҳсилоти миёнаи умумӣ мебошанд.

Дар системаи китобхонаҳои марказонидашудаи ноҳияи Шугнон ҳамагӣ 74 нафар, аз ҷумлаи онҳо 5 (6,7%) нафар мард ва 69 (93,3%) нафар зан, фаъолият доранд. Аз рӯи синну сол: 7 (9,5%) нафар аз 31 то 39-сола; 27 (36,5%) нафар аз 40 то 49-сола; 32 (43,2%) нафар аз 50 то 59-сола; 8 (10,8%) нафар 60-сола ва аз он боло мебошанд.

Аз ҷумлаи кормандони системаи китобхонаҳои марказонидашудаи ноҳияи Шугнон дорои таҳсилоти олии касбӣ 2 (3%) нафар; олии гайрикасбӣ 8 (10,8%) нафар; олии нопурраи касбӣ 1 (1,3%) нафар; миёнаи маҳсуси касбӣ 19 (26%) нафар; миёнаи маҳсуси гайрикасбӣ 15 (20,3%) нафар; миёнаи умумӣ 28 (37,8%) нафар; миёнаи умумии нопурра 1 нафар мебошанд.

Дар системаи китобхонаҳои марказонидашудаи ноҳияи Ишкошим ҳамагӣ 33 нафар, аз ҷумлаи онҳо 12 (36,4%) нафар мард ва 21 (63,6%) нафар зан, фаъолият доранд. Аз рӯи синну сол: 3 (9,1%) нафар то 30-сола; 9 (27,3%) нафар аз 31 то 39-сола; 7 (21,2%) нафар аз 40 то 49-сола; 12 (36,4%) нафар аз 50 то 59-сола; 2 (6,1%) нафар 60-сола ва аз он боло мебошанд.

Аз ҷумлаи кормандони системаи китобхонаҳои марказонидашудаи ноҳияи Ишкошим дорои таҳсилоти олии касбӣ 7 (21,2%) нафар; олии гайрикасбӣ 4 (12,1%) нафар; олии нопурраи касбӣ 2 (6,1%) нафар; миёнаи маҳсуси касбӣ 16 (48,5%) нафар; миёнаи маҳсуси гайрикасбӣ 1 (3%) нафар; миёнаи умумӣ 3 (9,1%) нафар мебошанд.

Кормандони китобхонаҳои мавриди тадқиқот дар маҷмӯъ 154 нафарро ташкил медиҳанд, ки аз ҷумлаи онҳо 137 (89%) нафар зан ва 17 (11%) нафар мард мебошанд. Аз рӯи синну сол кормандон асосан миёнасол буда, 77 фоиз, ҷавонон бошанд, 19 фоизи маҷмӯи кормандони китобхонаҳоро ташкил медиҳанд. Аз рӯи таҳсилот кормандони дорои таҳсилоти олии касбӣ 14,2 фоиз, таҳсилоти нопурраи касбӣ 14,2 фоиз ва

дорои таҳсилоти миёнаи маҳсуси касбӣ 26,6 фоизи маҷмӯи кормандони китобхонаҳоро ташкил медиҳанд, ки ин дар маҷмӯъ 45 фоиз мебошад. Панҷоҳу панҷ фоизи дигар мутахассисони соҳаҳои муҳталиф, ба монанди иқтисодиёт, ҳуқуқ, тиб ва гайра буда, вазифаи китобдорро танҳо ҳамчун раванди доду гирифти китоб мефаҳманд, ки ин барои дуруст ба роҳ мондани кори китобдорӣ коғӣ нест. Масалан, дар аксари китобхонаҳои деҳот аз 2 нафар корманди аз 40 то 59-солаи як китобхона, яке дорои таҳсилоти миёнаи маҳсуси гайрикасбӣ ва дуюмӣ дорои таҳсилоти миёнаи умумӣ мебошад, ё ҳар 2 нафар занҳои қалонсол, ки дар як китобхона кор мекунанд, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумиро хатм намудаанд, ё дорои таҳсилоти касбӣ мебошанд, vale синну солашон аз 60 боло рафтааст. Ин гуна кормандон, гарчанде пурдону китобдӯст ва дорои малакаи ҷалби хонандагон бошанд ҳам, vale бо услубу равандҳои асосии китобдорӣ – такмили фонд, коркарди адабиёт, феҳристнигорӣ, хизматрасонии библиографӣ, фарқияти услуби хизматрасонӣ ба хонандагони гурӯҳҳои муҳталиф ва дигар нозуҳҳои сершумори кори китобдорӣ шинос намебошанд.

Аз таҳлили пурсишномаҳо бармеояд, ки китобхонаҳо ба анборҳои китоб ва китобдорон ба посбонҳои онҳо мубаддал гаштаанд. Қайд бояд намуд, ки дар деҳот ба ном биноҳои китобхонаҳо хеле қуҳнаю фарсада буда, ба талаботи имрӯза ҷиҳати ташкилу пешбурди кори китобдорӣ умуман ҷавобгӯ намебошанд. Бинои худи китобхонаи вилоятии ба номи Абӯабдулло Рӯдакӣ низ таъмиру тармим ва майдони васеъро тақозо менамояд. Дар давраи шӯравӣ, бо мақсади ба низом даровардани фаъолияти китобдорӣ дар самти такмили фондҳои китобхонаҳо, коркарди адабиёт, феҳристнигорӣ ва ташкили дастгоҳҳои маълумотдиҳӣ-библиографӣ, бароҳмонии навъҳои гуногуни хизматрасонии китобдорӣ, системаи китобхонаҳои марказонидашуда ташкил гардида буд, ки он ҳоло низ арзи вучуд дорад, vale, мутаассифона, ин фаъолият номукаммал буда, беҳбудиро тақозо менамояд. Имрӯз, ки кормандони китобхонаҳо аксаран мутахассисони гайрисоҳавӣ мебошанд, аз уҳдаи дуруст роҳандозӣ кардани фаъолияти китобхонаҳо дар доираи низоми китобхонаҳои марказонидашуда намебороянд.

Тавре дар урфият мегӯянд, агар хишти аввал қаҷ гузошта шавад, бино ҳам қаҷ омада, оқибат меафтад. Маҳз, норасой ва қариб ки набудани мутахассисони воқеии соҳаи китобдорӣ имрӯз китобхонаҳоро ба вазъияти ногувор расондааст, аз ин зиёд, ҳавфи тамоман барҳам ҳӯрдани касби китобдорӣ, хусусан дар деҳот, ба миён омадааст.

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати таъмини соҳаҳои фарҳанг ва маориф бо қадрҳои баландиҳтисос пайваста тадбирҳо меандешанд. Зимнан, дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии кишвар (22.12.2017) таъқид кардаанд, ки: «Барои тайёр кардани қадрҳои соҳаи фарҳанг ду муассисаи таҳсилоти олии касбӣ – Консерваторияи миллий ва Донишкадаи давлатии санъати тасвирий ва дизайн таъсис дода, Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати ба номи Мирзо Турсунзода аз таъмири асосӣ бароварда, оркестри мукаммали симфонӣ иборат аз 120 нафар ташкил карда шуд. Дар баробари ин, дар ҳориҷи кишвар садҳо нафар мутахассисони соҳаи фарҳанг тарбия ёфта, иддае аз онҳо аллакай дар театрҳои касбӣ ва муассисаҳои фарҳангӣ фаъолият карда

истодаанд. Бо вучуди ин, ҳоло ҳам нарасидани кадрҳои баландихтисоси соҳаи фарҳанг мушоҳида мешавад. Аз ин рӯ, Вазорати фарҳанг вазифадор аст, ки дар доираи татбиқи «Барномаи давлатии тайёр кардани мутахассисони соҳаи фарҳанг, санъат ва табъу нашр барои солҳои 2018-2022» мушкилоти чойдоштаро бартараф намояд» [2].

Дар Паёми Пешвои миллат ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 декабри соли 2018 бошад, чунин омадааст: «... Вазорати маориф ва илм, Ҳадамоти назорат дар соҳаи маориф вазифадор карда мешаванд, ки дар ҳамкорӣ бо раисони вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва дигар ниҳодҳои ҷамъияти назоратро ҷиҳати баланд бардоштани сатҳу сифати дониш дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот пурзӯр намоянд. Ҳамзамон бо ин, Вазорати маориф ва илм якъо бо Вазорати рушди иқтисод ва савдо **ва дигар соҳтору мақомоти даҳлдор** то соли 2020 масъалаи норасони кадрҳои омӯзгориро пурра ҳаллу фасл намоянд» [3]. Инчунин дар Паёми Пешвои миллат маҳсусан таъкид шудааст, ки дар соҳаи маориф ду проблемаи асосии ҳалталаб вучуд дорад, ки ин якум, норасони кадрҳои соҳибкасби омӯзгорӣ ва дуюм, баланд бардоштани сатҳу сифати таълим дар тамоми муассисаҳои таҳсилоти қишвар мебошад. Имрӯз устодону омӯзгорон низ бояд барои баланд бардоштани сатҳи қасбияти худ қӯшиш кунанд. Агар омӯзгор сатҳи баланди қасбият надошта бошад, мо ҳеч гоҳ ва бо ягон восита сифати таълиму тарбияро беҳтар карда наметавонем. Дар ин робита ба Вазорати маориф ва илм супориш дода шудааст, ки фаъолияти курсҳои такмили ихтисоси омӯзгоронро боз ҳам тақвият бахшад ва «ҳамаи кормандони соҳаи маориф, аз дастгоҳи вазорат ва соҳторҳои маҳаллии он то устодону омӯзгорони муассисаҳои таълими, сарфи назар аз шакли моликият, дар тамоми қаламрави қишвар ҳар се сол як маротиба аз атtestатсия гузаранд» [3].

Ба андешаи мо, ин дастуру супоришҳои Пешвои муаззами миллат бевосита ба Вазорати фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода низ тааллук доранд ва бисёр хуб мешуд, ки дар соҳтори Вазорати фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон Донишкадаи такмили ихтисоси кормандони китобхонаҳои ҷумҳурӣ таъсис дода шавад. Бо сабаби он, ки айни ҳол китобхонаҳои дар гӯшаҳои дурдаст ҷойгиршуда аз технологияи муосир бебаҳра мондаанд, бо мақсади ба қуллӣ фаро гирифтани ин гуна китобхонаҳо, дар назди муассисаҳои таҳсилоти олии марказҳои вилоятӣ бахшҳои доимоамалкунандай ин Донишкада таъсис дода шаванд, то ки дар ин курсҳо китобдорони тамоми манотики дурдасти ҷумҳурӣ таҳсил намуда, сатҳи дониши таҳассусии хешро такмил диханд. Дар ин курсҳо ҳарчи бештар машғулиятҳои амалӣ оид ба ташкили хизматрасонии тафриқавии хонандагон, созмондиҳии дастгоҳҳои маълумотӣ-библиографии анъанавӣ ва электронӣ, феҳристнигорӣ ва тартибидии дастурҳои мухталифи библиографӣ, омӯзиш ва тарғиби донишҳои библиографӣ, истифодаи мақсадноки сомонаҳои интернетӣ, омӯзонида шаванд.

Барои омӯзиш ва тарғиби таҷрибаи пешқадам дар соҳаи китобдорӣ, дар нашрияи мақомоти маҳаллии ҳокимиияти давлатии шаҳри Хоруғ «Оинаи зиндагӣ» бахши маҳсус таъсис дода шавад.

Равандҳои асосии кори китобхонаҳо, яъне такмили фондҳои китобхонаҳо, коркарди адабиёт, феҳристнигорӣ, ташкили дастгоҳҳои маълумотдихӣ-библиографӣ ва хизматрасонии китобдорӣ ба ахолӣ дар доираи системаи китобхонаҳои марказонидашуда ҷоннок карда шаванд.

Доир ба масъалаи таъмини китобхонаҳои вилояти ВМКБ бо технологияи иттилоотӣ-коммуникатсионӣ тадбирҳои ҷиддӣ андешида шаванд.

Ба ақидаи мо, андешидани тадбирҳои ҷиддӣ ҷиҳати бартараф намудани камбуҷиҳо, ки дар боло ба онҳо ишора карда шуд, хеле бамаврид мешавад, ҳусусан дар замоне, ки солҳои 2018-2021 аз ҷониби Пешвои муazzами миллат Эмомалӣ Раҳмон «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» эълон гардидаанд.

Адабиёт

1. Китобхонаҳои Тоҷикистон дар даврони Истиқлол [Матн]: феҳристи адабиёт / мураттиб: М. Комилов; зери назари Ш. Комилзода. – Душанбе: Арҷанг, 2016. – 312 с. – [П. Осори Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба фаъолияти китобдорӣ].

2. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Мачлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 22 декабря соли 2017, шаҳри Душанбе [Матн] // Садои мардум. – 2017. – 23 декабр.

3. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохирию ҳориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба Мачлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 26 декабря соли 2018, шаҳри Душанбе [Матн] // Ҷумҳурият. – 2018. – 26 декабр.

4. Равандҳои инновацисионии фаъолияти китобдорӣ-иттилоотӣ дар муҳити ҷаҳонишавии фарҳанг (барои солҳои 2016-2020)

5. Файзалий, Ф. Фарҳанг. Норасоии кадрҳо ва ҷанд мушкилоти дигар [Матн] // Ҷумҳурият. – 2018. – 3 январ.

6. Ҳучҷатҳои меъёрии ҳуқуқӣ оид ба фаъолияти китобдорӣ [Матн]: маълумотнома ва тавсияҳои методӣ / мураттиб: С. Шосаидов. – Душанбе: Недра, 2008. – 152 с.

Акобирова М.

СОСТОЯНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БИБЛИОТЕКАХ ГОРНО- БАДАХШАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

В статье проводится изучение вопросов внедрения инновационных процессов библиотечной деятельности на примере массовых библиотек Горно-Бадахшанской Автономной Области. Автор подводит итоги социологического исследования, проведённого на территории области и анализирует действительное состояние деятельности библиотек страны. Вместе с тем, в статье выявлены недостатки в работе библиотек и представлены конкретные рекомендации по их устранению.

Ключевые слова: книга, библиотека, библиотечная деятельность, библиография, информация, инновация, анкета, исследование.

Akobirova M.

IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE PROCESSES IN LIBRARIES OF THE BADAKHSHAN AUTONOMOUS MOUNTAINOUS REGION

The article describes the issues of implementation of innovative processes of library activity in the libraries of the Badakhshan Autonomous Mountainous Region. The author summarizes the results of sociological research conducted in the region and analyzes the actual state of activity of the libraries of countries. At the same time, the article revealed deficiencies in the work of libraries and presented specific recommendations for their elimination.

Keywords: Badakhshan Autonomous Mountainous Region, book, library, library activity, bibliography, information, innovation, questionnaire, research.

ТДУ 9тоҷик+024+021+011/016+026

Комилов М.

МАРҲИЛАҲОИ РУШДИ ШАБАКАИ КИТОБХОНАҲОИ ТОҶИКИСТОНИ ШӮРАВӢ

Дар мақола масоили марбут ба таърихи пайдоии ва давраҳои рушди шабакаи китобхонаҳо дар Тоҷикистон дар даврони иттиҳоди шӯравӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Муаллиф дар такя ба сарчашмаҳои таъриҳӣ вижагиҳои рушди шабакаи китобхонаҳои мамлакатро дар ҳошияни таалаботу тақозои ҳар як давраи таъриҳии ҷумҳурӣ ба риштаи таҳрир даровардааст. Ҳамзамон дар мақола оид ба бунёди навъҳои гуногуни китобхонаҳо: китобхонаҳои оммавӣ, илмӣ ва соҳавӣ дар шаҳру ноҳия ва деҳоти ҷумҳурӣ дар ин давраи таъриҳӣ маълумоти муشاҳҳас дода шудааст.

Калидвоҷсаҳо: таъриҳ, рушд, китобхона, шабака, марказонӣ, хизматрасонии китобдорӣ, фаъолияти библиографӣ, давраи шӯравӣ.

Бунёди китобхонаҳо дар ҳаёти маънавию фарҳангии ҳалқи тоҷик бо дарназардошти вижагиҳои ҳар як давраи таъриҳии рушди чомеа мавқеъ ва ҷойгоҳи хос дошт. «Агар ба саргузашти ҳалқи тоҷик назар афканем, – таъкид намуданд Президенти мамлакат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо зиёёни кишвар дар маросими таҷлили сеюмин ҷаҳонии Наврӯз ва ифтитоҳи Китобхонаи миллӣ, – мебинем, ки таърихи бунёди китобхонаҳо ва китобсӯзиҳо шабеҳи тақдирӣ худи вай мебошад, ки борҳо дар оташи лашкаркашиҳои аҷнабиёни яғмогар сӯҳтаву хокистар шуда ва мисли мурғи самандар аз нав эҳё гашта, умри абад ёфтааст».[25] Ҳамзамон Сарвари давлат дар ин мулоқот аз мавҷудият ва фаъолияти китобхонаҳои аҳди Сосониёну Сомониён ёдрас шуда, чунин иброз намуданд: «Дар пойтаҳти давлати Сомониён бузургтарин ва ғанитарин китобхонаи он даврон бо номи «Сивон-ул-

хикма» бунёд гашт, ки ба илми китобшиносӣ ва китобдории тоҷик замина гузошт».[25]

Вижагиҳои фаъолияти китобхонаҳо дар ҳар як давраи таъриҳӣ, шурӯъ аз аҳди бостон то ибтидои асри XX дар таҳқиқотҳои чудогонаи олимони соҳаи китобдории тоҷик: Р. Шарофзода [30], С. Сулаймонӣ, Ҷ. Шерматов [26], С. Муҳиддинов [20], Ф. Ёров [9] мавриди омӯзиш қарор гирифтаанд.

Маълумоти бештар оид ба рушди фаъолияти китобдории тоҷик дар даврони Иттиҳоди Шӯравӣ дар асарҳои муҳаққиқон 3. Шевченко [31], Б. Холов [28], С. Гоибназаров [7], Қ. Бўриев [4] арзёбӣ шудааст.

Мутобиқ ба сарчашмаҳои таъриҳӣ ва осори муҳаққиқони соҳаи китобдорӣ раванди бунёди шабакаи китобхонаҳои Тоҷикистон дар даврони шӯравиро метавон ба 4 давра гурӯҳбандӣ кард.

Давраи якум (солҳои 1917-1941) дар таърихи ҳалқи тоҷик ҳамчун давраи пур аз тазод, душворӣ ва тақдирсоз маҳсуб ёфта, ҳодисаҳои таърихии аз Инқилоби Октябрри Россия то оғози Ҷанги Бузургӣ Ватанӣ бавуқӯъпайвастаро фаро мегирад. Дар ин давра Тоҷикистон аввал ба ҳайси ҷумҳурии ҳудмухтор дар ҳайати Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Ӯзбекистон (с.1924) ва сипас ҳамчун Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон дар ҳайати ИҶШС (с.1929) пазируфта мешавад. 12 марта соли 1917 китобхона дар шаҳри Ҳуҷанд (ҳоло Китобхонаи вилояти оммавии ба номи Тошҳоҷа Асири) ба фаъолият шурӯъ мекунад [18]. Солҳои 20-30-ум дар Тоҷикистон дар баробари роҳандозии инқилоби маданий, ҳамзамон ба бунёди шабакаи муассисаҳои таълимигу илмӣ ва фарҳангӣ таваҷҷуҳи хосса зоҳир карда мешавад. Аз ҷумла, дар ин давра китобхонаҳо дар ҷумҳурий бо мазмуну муҳтавои нав бунёд ёфта, дар татбиқи нишондодҳои Ҳизби Коммунист ва Ҳукумати Шӯравӣ саҳм гирифтанд. Бахусус дар солҳои 20-ум вазифаи аввалиндарачаи китобхонаҳо, дар радифи ҷамъовариву тарғиби адабиёти гуногунмазмуну гуногунсоҳа боз мусоидат кардан ба мавҳи бесаводии қалонсолон равона карда шуд. Соли 1922 дар шаҳри Уротеппа (ҳоло Истаравшан) китобхонаи шаҳрии №1 барои истифодаи мардум дарҳои ҳудро боз кард [3, с. 83]. Соли 1923 дар Душанбе аввалин китобхона ташкил шуда, ба маркази корҳои оммавӣ-сиёсӣ табдил ёфт [24]. Соли 1925 китобхонаи шаҳрии №1-и ба номи Лоҳутӣ дар шаҳри Исфара таъсис ёфта, ба фаъолият шурӯъ кард [15]. Соли 1926 китобхонаи нашриёти «Ирфон» таъсис дода мешавад [3, с.17]. Соли 1929 бошад шумораи китобхонаҳо дар ҷумҳурий ба 11 адад расида, дар онҳо 12 ҳазор нусха китобу маҷаллаҳо ҷамъоварӣ карда шуданд [11, с.457]. Соли 1930 китобхонаи ноҳиявӣ дар ноҳияи Ҷиргатол (ҳоло Лаҳш), китобхонаи бачагонаи шаҳрии №1 дар шаҳри Ҳуҷанд, китобхонаи шаҳрии №1-и ба номи Ҷомӣ дар шаҳри Конибодом, китобхонаи Омӯзишгоҳи педагогии ноҳияи Ғарм (ҳоло Рашт), китобхонаи Омӯзишгоҳи педагогии шаҳри Панҷакент, соли 1931 китобхонаи илмии Донишкадаи ҳоҷагии қишлоқи Тоҷикистон (ҳоло Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон), китобхонаи Донишкадаи давлатии педагогии Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко (ҳоло Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ), соли 1932 китобхонаи Донишкадаи давлатии педагогии Ленинобод ба номи С. М. Киров (ҳоло Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Б.Faфуров) ва китобхонаи ноҳиявӣ дар

нохияи Фарҳор [3, с. 15, 16, 21, 23, 37, 49, 67, 70, 77] таъсис дода мешаванд.

Бунёди китобхонаҳо дар Тоҷикистон дар солҳои сиоми асри XX, баҳусус дар панҷсолаи дуюм (солҳои 1933-1937) бештар вусъат ёфт. Соли 1933 китобхонаҳо дар ноҳияҳои Ашт ва Ленин (ҳоло Рӯдакӣ) соҳта ба истифода дода шуданд [3, с.55, 71]. Ба фаъолият шурӯъ кардани Китобхонаи давлатии ҶШС Тоҷикистон ба номи Абулқосим Фирдавсӣ (ҳоло Китобхонаи миллии Тоҷикистон, с.1933) [22], Китобхонаи марказии илмии ба номи Индира Гандии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (с.1933), Китобхонаи марказии шаҳрии ба номи Абулқосим Лоҳутӣ (с.1933) [3, с. 10, 42], коллектори китобхонаҳо (с.1934) [2] ва Палатаи китобҳо (ҳоло Ҳонаи китоби Тоҷикистон, с.1935) [5] барои батанзимдарории фаъолияти китобдорӣ, таъмини китобхонаҳо бо адабиёти зарурӣ ва бақайдгириву нигоҳдории маҳсулоти чопии дар қаламрави ҷумҳурий интишорёфта, мусоидат намуданд.

Дар панҷсолаи дуюм ба рушди фаъолияти китобдорӣ таваҷҷуҳи хосса зоҳир карда шуд ва барои таъмини кулли аҳолии шаҳру деҳот ба хизматрасонии китобдорӣ соҳмони васеи шабакаи китобхонаҳо пешбинӣ гардид. Дар ин робита нақшай соҳтмони китобхонаҳо дар партави қарори КИМ ИҶШС аз 27 марта соли 1934 «Дар бораи фаъолияти китобдорӣ дар ИҶШС» аз нав дида баромада шуд ва тибқи он дар ҷумҳурий тадбирҳои мушахҳас андешида шуданд. Аз ҷумла, 14 июни соли 1934 қарори КМ ҲҚ(б) Тоҷикистон «Дар бораи васеъ намудани шабакаи китобхонаҳо ва беҳтар гардонидани ташкили фаъолияти китобдорӣ дар Тоҷикистон» қабул гардид. Дар ин қарор таъқид шуд, ки новобаста аз як қатор дастовардҳои кори китобдорӣ дар Тоҷикистон, аз қабили бунёди Китобхонаи оммавии давлатӣ, рушди шабакаи китобхонаҳои деҳот, зиёд шудани шумораи хонандагон аз ҳисоби миллатҳои маҳаллӣ, дар маҷмӯъ ҳоло ҳам вазъи фаъолияти китобдорӣ дар ҷумҳурий гайриқаноатбахш мебошад. Бо мақсади татбиқи қарори КИМ ИҶШС аз 27 марта соли 1934 «Дар бораи фаъолияти китобдорӣ дар ИҶШС» дар қарори КМ ҲҚ(б) Тоҷикистон пешниҳод шуд, ки Комиссариати ҳалқии маориф дар давоми соли 1934 шабакаи китобхонаҳоро тавре бояд васеъ намояд, то ки ҳар як ноҳия дорои китобхонаи марказии бо теъдоди кифояи фонди китобии мутобиқ ба забонҳои маҳаллӣ ва русӣ, бинои зарурӣ ва мутахассисони соҳибмалумот бошад. Ҳамзамон, пешниҳод гардид, ки Комиссариати ҳалқии маориф дар солҳои хониши 1934-1935 дар ҳамаи мактабҳои ибтидой ва миёна бунёди китобхонаҳои мактабиро таъмин намояд [11, с. 423-424]. Ин иқдомоти наҷиб имкон дод, ки дар Тоҷикистон теъдоди китобхонаҳо зиёд шаванд ва фонди онҳо аз ҳисоби адабиёти тозанашр афзоиш ёбанд. Илова бар ин, баргузории бақайдгирии китобхонаҳо дар соли 1934 барои муайяну мушахҳас намудани шумораи китобхонаҳо дар қаламрави ҷумҳурий ва ошкор соҳтани камбудиву норасогиҳои кори онҳо мусоидат намуд. Аз ҷумла, бақайдгирий, тақсимоти нобаробари китобхонаҳо ва фонди китобиро байнӣ шаҳру деҳот муайян соҳт. Тибқи маълумоти бақайдгирифташуда соли 1934 дар Тоҷикистон 325 навъи гуногуни китобхона бо 506363 нусха фонди китобӣ фаъолият кардааст [6]. Соли 1935 китобхонаи шаҳрии №1 дар шаҳри Турсунзода ва китобхонаи ноҳиявӣ дар ноҳияи Ишкошим соҳта ба истифода дода

шуданд. Ҳамзамон дар ин сол китобхонаи Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ба фаъолият шурӯъ кард [3, с. 25, 58, 86].

Барои баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонии китобӣ ба аҳолӣ ва зиёд намудани теъдоди китобхонаҳо дар ҷумҳурӣ, дар радифи ҷорабиниҳои доиршууда, баргузории «Озмуни умумииттифоқии беҳтарин ноҳия дар роҳандозии фаъолияти китобдорӣ дар дехот», бевосита мусоидат намуд. Ин озмун бо ташабbusи КМ ВЛКСМ, Комиссариати ҳалқии маорифи ИҶШС ва дигар ташкилотҳо аз 15 июли соли 1935 то 1 январи соли 1936 дар қаламрави Иттиҳоди Шӯравӣ, аз ҷумла дар Тоҷикистон низ баргузор шуд. Тибқи Низомнома ҳадафи озмун тақвият баҳшидан ба фаъолияти китобхонаҳои амалкунанда ва бунёди шабакаи нави китобхонаҳо, ҷалби ҷомеа ба фаъолияти китобдорӣ ва беҳтар намудани таъмини китобхонаҳо бо адабиёт, буд [31, с. 40]. Озмун зери роҳбарии бевоситай ташкилотҳои партияйӣ ва шӯравӣ доир гардид ва дар давоми баргузории он, яъне аз 15 июли соли 1935 то 1 январи соли 1936 дар ҷумҳурӣ 21 китобхонаи ноҳиявӣ ва беш аз 100 китобхонаҳои сайёр ташкил шуданд [32]. Ҳамзамон озмун барои роҳандозии фаъолияти китобхонаҳои дехот ва ташкили нуқтаҳои китобдиҳӣ дар бошишгоҳҳои саҳроӣ бештар мусоидат намуд. Дар давраи баргузории озмун кормандони китобхонаҳои ҷумҳурӣ бо истифода аз шаклу усуљои наву самарабахши хизматрасонӣ, корҳои тарғиботиро бештар дар байни кишоварзон, баҳусус пахтакорон ҷоннок намуданд. Масалан, соли 1936 дар мавсими ҷамъоварии пахта дар 24 ноҳияҳои пахтакори ҷумҳурӣ 500 нуқтаҳои китобдиҳӣ, яъне китобхонаҳои сайёр, ки дорои 50000 китоб буданд, ташкил карда шуданд [23].

Ин ва дигар ҷоорабиниҳои дар самти бунёди шабакаи китобхонаҳо татбиқшуда имкон доданд, ки сол то сол теъдоди китобхонаҳои нав ҷӣ дар маркази шаҳру ноҳияҳо ва ҷӣ дар дехоти ҷумҳурӣ афзоиш ёбад ва ҳарчи бештар табакаҳои гуногуни аҳолӣ ба китобхониву донишандӯзӣ ҷалб карда шаванд. Аз ҷумла, соли 1936 китобхонаи омӯзишгоҳи тибии Ҷӯшандӯз, китобхонаҳои ноҳиявиу шаҳри дар ноҳияҳои Регар (ҳоло Турсунзода), Файзобод, Данғара, Нов (ҳоло Спитамен), шаҳри Панҷакент, соли 1937 дар ноҳияҳои Орҷоникидзеобод (ҳоло Ваҳдат), Восеъ, соли 1938 дар ноҳияи Ҳисор, шаҳрҳои Қўргонтеппа (ҳоло Боҳтар), Үротеппа (ҳоло Исаравшан), соли 1939 дар ноҳияҳои Совет (ҳоло Темурмалик) ва Рӯшон ташкил шуда, ба фаъолият шурӯъ карданд. Ҳамзамон дар ин сол китобхонаи Донишкадаи тибии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино (ҳоло Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино) ба фаъолият шурӯъ кард [3, с. 39, 40, 47, 53, 57, 58, 59, 63, 64, 68, 79, 80, 83, 88].

Соли 1939 дар ҷумҳурӣ 104 китобхонаҳои оммавии навъи шаҳрӣ бо 178900 нусха фонди китобӣ ва 321 китобхонаи дехотӣ бо 314400 нусха фонди китобӣ ба аҳолии кишвар хизмат расониданд [11, с. 457]. Соли 1940 китобхонаҳои ноҳиявӣ дар ноҳияҳои Қумсангир (ҳоло Ҷайхун), Шаҳритуз ва Ёвон ташкил карда шуданд [3, с. 52, 60, 61].

Умуман дар солҳои сиом ба рушди фаъолияти китобдорӣ ва соҳтмони китобхонаҳо дар ҷумҳурӣ таваҷҷӯҳи хосса зоҳир карда шуд. Дар баробари соҳта ба истифода дода шудани китобхонаҳо, барои

батанзимдарории фаъолияти онҳо, аз ҷониби марказҳои методӣ маводи роҳбарикунанда, аз қабили қоидаҳои низоми дохилии китобхонаҳои оммавӣ, дастуруламал оид ба ҳифзи фонди китобӣ, низомнома оид ба китобхонаҳои сайёр, қоидаҳои истифодай китобхонаҳои оммавӣ ва дигар мавод таҳия, нашр ва ба китобхонаҳои чумхурӣ фиристода шуданд [33]. Дар ин робита Китобхонаи давлатии ҶШС Тоҷикистон ба номи Абулқосим Фирдавсӣ (ҳоло Китобхонаи миллии Тоҷикистон) дар баробари иҷрои корҳои муқаррарии китобхона, аз қабили бунёд ва такмили фонди китобӣ, феҳристнигорӣ, ташкили хадамоти китобдорӣ ва библиографӣ ба ҳонандагон, созмондӣ ва баргузории ҷорабинҳои оммавӣ ва ҷалби аҳолӣ ба китобхонаву китобхонӣ, ҳамчун маркази илмӣ-методии китобхонаҳои мамлакат дар таҳия ва интишору пахн намудани маводи методӣ саҳм гирифт. Аз ҷумла, соли 1940 Китобхонаи ба номи Абулқосим Фирдавсӣ барои китобхонаҳои мамлакат аввалин дастури ҳудро таҳти унвони «Маҷмӯаи материалҳои дастуруламалӣ ва методӣ дар бораи кори китобхона» ба забони тоҷикӣ, бо теъдоди 2000 нусха нашр карда, ба китобхонаҳои чумхурӣ пахн намуд [16].

Давраи дуюм (солҳои 1941-1945). Дар ин давра тамоми фаъолияти корхонаву ташкилотҳо, аз ҷумла китобхонаҳо низ ба вижагиҳои айёми Ҷанги Бузурги Ватанӣ мувоғиқ қунонида шуданд. Дар нақшаҳои кории китобхонаҳо бештар ҷорабинҳои тарҳрезӣ шуданд, ки ба тарғиби ғояҳои олии инсондӯстӣ, сулҳпарварӣ, баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ ва фаҳмондадиҳии ҳадафҳои гаразноки истилогарони фашизм, равона шуда буданд. Дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ дар баробари кам шудани нашри китоб фаъолияти баъзе китобхонаҳо мувакқатан қатъ гардид. Масалан, агар соли 1940 дар чумхурӣ ҳамагӣ 401 китобхонаи оммавӣ фаъолият карда бошад, пас соли 1945 фақат 171 китобхона фаъолият намудааст [29]. Тибқи маълумоти Палатаи китобҳои чумхурӣ (ҳоло Ҳонаи китоби Тоҷикистон) солҳои 1941-1945 ҳамагӣ дар Тоҷикистон 850 номгӯи китоб, аз ҷумла 580 – ба забони тоҷикӣ, 226 – ба забони русӣ ва 40 – ба забони ўзбекӣ ба табъ расидааст [14].

Дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ китобхонаҳои чумхурӣ корҳои сиёсӣ-маърифатиро дар байни аҳолӣ ҷоннок намуда, ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи дониши сиёсӣ ва фарҳангии омма ва тарғиби адабиёти сиёсию ҳарбӣ бештар саҳм гирифтанд. Бо ин мақсад дар китобхонаҳо гӯшаҳои маҳсус, намоишҳои китоб, лавҳаҳо, конференсияҳои ҳонандагон, сұхбатҳо ва лексияҳо ташкил ва баргузор шуданд. Таваҷҷӯҳи ҳосса ба тарғиби корнамоиву қаҳрамониҳои ҷангварони шӯравӣ дар муҳорибаҳои мухталифи айёми Ҷанги Бузурги Ватанӣ зоҳир карда шуд. Бахусус, аз рӯзҳои аввали оғози Ҷанги Бузурги Ватанӣ кормандони Китобхонаи давлатии чумхуриявии ба номи Абулқосим Фирдавсӣ фаъолияти хешро ба тақозои айёми ҷанг мувоғиқу созгор намуда, дар баргузории ҷорабинҳои фарҳангӣ ва тарғиби адабиёти сиёсӣ, ҳарбӣ-мудофиавӣ бештар қушиш ба ҳарҷ доданд. Дар китобхона фаъолияти библиографӣ дуруст роҳандозӣ карда шуд. Кормандони бахшу шуъбаҳои библиографӣ дар таҳияи картотека ва дастурҳои библиографӣ саҳм гирифтанд. Талаботҳои библиографии кормандони саноат ва ҳочагии қишлоқ, ки дар иҷрои супоришҳои давлатӣ барои ҷабҳа саҳм доштанд, қонеъ карда мешуд.

Мутобик ба дарҳости кормандони илм, тарғиботчиён ва гурӯҳҳои дигари хонандагон маълумотномаҳои хаттӣ ва шифоҳӣ иҷро карда мешуданд. Танҳо дар соли 1942 ба хонандагон 4803 маълумотнома дода шудааст. Умуман дар солҳои ҷанг ба хонандагон наздик ба 19 ҳазор маълумотномаи библиографӣ дода шуда, беш аз 31 ҳазор нафар хонанда маслиҳат гирифтааст. Аз ҷониби китобхона ба бемористонҳои ҳарбӣ барои маҷруҳон – ҷангварони тоҷик китобҳо ба забонҳои тоҷикиву русӣ фиристода шуданд. Умуман дар солҳои ҷанг Китобхонаи ба номи Фирдавсӣ беш аз 80 баста китобҳоро ба бемористонҳо фиристодааст [27].

Китобхонаи шаҳрии ба номи Абулқосим Лоҳутӣ тавассути ташкили китобхонаҳои сайёр 4 бемористонро бо китоб таъмин кардааст. Дар солҳои ҷанг китобхона ба маҷруҳон 25000 нусха китоб дода, ҷорабинҳои муҳталиф, аз қабили сӯҳбатҳо, хонишҳои баланд ва ҳунарнамоии маҳфилҳои худфаъолиятии бадеиро ташкил намудааст [31, с. 58].

Дар солҳои Ҷонги Бузурги Ватаниӣ дар радифи китобхонаҳои шаҳрӣ китобхонаҳои ноҳиявӣ ва деҳотӣ низ фаъолияти худро ба тақозои талаботи айёми ҷанг мувоғиқ намуда, дар ташкил ва баргузории ҷорабинҳои муҳталиф саҳми муносиб гузоштанд. Чунонки муҳаққиқ Ҷ. Шевченко ишора мекунад дар ин самт фаъолияти китобхонаҳои ноҳияҳои Қӯргонтеппа (ҳоло Боҳтар), Конибодом, Ӯротеппа (ҳоло Истаравшан), Сарихосор (ҳоло Балҷувон) хеле назаррас буд [31, с. 58-59].

Давраи сеюм (солҳои 1946-1960) Тоҷикистон дар солҳои барқароршавии ҳоҷагии ҳалқ ва рушди муассисаҳои фарҳангӣ. Баъди Ҷонги Бузурги Ватаниӣ аз ҷониби Кумитаи марказии Ҳизби коммунисти Тоҷикистон ва Шӯрои вазирони ҷумҳурӣ ҷиҳати барқарор ва беҳтар намудани фаъолияти муассисаҳои фарҳангӣ, аз ҷумла китобхонаҳо тадбирҳои мушахҳас андешида шуданд. Аз ҷумла, моҳи феврали соли 1945 барои таъмини китобхонаҳои ҷумҳурӣ бо мутахассисони баландиҳтисос техникуми ҷумҳуриявии китобдорӣ бо шуъбаи гоибона таъсис дода шуд, ки соли 1948 аввалин шуда 33 нафар техникумро хатм карданд [10, с. 323-324]. Моҳи ноябриси 1945 дар назди Шӯрои вазирони ҶШС Тоҷикистон Кумита оид ба корҳои муассисаҳои маданий-равшаннамоӣ таъсис дода шуд, ки бо ибтикори он низомномаҳои нав ва дастуруламалҳои методӣ барои китобхонаҳо, қироатхонаҳо ва клубҳо таҳия шуданд. 11 марта соли 1946 қарор дар бораи озод намудани тамоми биноҳои муассисаҳои маданий-равшаннамоӣ, ки тибқи таъиноташон истифода намешаванд, ба имзо расид.

Соли 1946 китобхонаи бачагонаи ноҳияи Ғарм (ҳоло Раҷт), китобхонаи шаҳрии №1 дар шаҳри Ленинобод (ҳоло Ҳуҷанд), китобхонаи вилоятии тиббии Ленинобод, китобхонаи илмии Дошикадаи давлатии омӯзгории Қӯлоб ба номи Рӯдакӣ ва китобхонаи омӯзишгоҳи мусиқии Душанбе ба фаъолият шурӯъ карданд [3, 15, 25, 40, 47, 69].

23 январи соли 1947 қарори ШКХ ҶШС Тоҷикистон «Дар бораи ҷораҳо оид ба таҳқими китобхонаҳои ноҳия ва деҳот» ба тасвиб расид, ки дар он андешидани тадбирҳои мушахҳас ҷиҳати беҳтар намудани фаъолияти китобдорӣ таъкид гардид [31, с. 61].

Соли 1947 китобхонаи омӯзишгоҳи тибии Ленинобод (ҳоло Хучанд), китобхонаҳои ноҳиявӣ дар ноҳияҳои Колхозобод (ҳоло Ҷалолиддини Балхӣ), Комсомолобод (ҳоло Нуробод), Хучанд (ҳоло Бобоҷон Ғафуров), Қалъаиҳум (ҳоло Дарвоз), Ванҷ, китобхонаи вилоятии ВМКБ, соли 1948 китобхонаи илмии Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи В. И. Ленин (ҳоло Донишгоҳи миллии Тоҷикистон), китобхонаи вилоятии тибии Ҳоруғ, соли 1949 китобхонаи бачагонаи №2-и шаҳри Кӯлоб, китобхонаи шаҳрии Панҷ, китобхонаи давлатии илмии тибии ҶШС Тоҷикистон, соли 1950 китобхонаи бачагонаи ноҳияи Куйбышев (ҳоло Абдураҳмони Ҷомӣ), китобхонаи шаҳраки КИМ (ҳоло Нурафшон)-и ноҳияи Исфара, китобхонаи шаҳрии бачагонаи №1-и шаҳри Конибодом, китобхонаи ноҳияи Пролетар (ҳоло Ҷаббор Расулов) дарҳои худро ба рӯи хонандагон боз намуданд [3, с. 12, 39, 40, 49, 50, 51, 63, 67, 76, 78, 82, 84, 85, 87].

Соли 1950 дар ҷумҳурӣ 962 китобхона, аз ин ҳисоб 877 китобхона дар шароити дехот фаъолият мекарданд [21].

Солҳои 1951-1958 китобхонаҳои ноҳиявӣ дар ноҳияҳои Мурғоб, Айнӣ, Ваҳш, Маҷтоҳ, Куйбышев (ҳоло Абдураҳмони Ҷомӣ), Фонҷӣ (ҳоло Деваштич), китобхонаҳои шаҳрӣ дар шаҳрҳои Турсунзода, Шӯроб, Исфара, Қайроқкум (ҳоло Гулистон), китобхонаҳои бачагона дар ноҳияҳои Пролетар (ҳоло Ҷаббор Расулов), Хучанд (ҳоло Бобоҷон Ғафуров), Ҷиргатол (ҳоло Лаҳш), Нов (ҳоло Спитамен), Айнӣ, Қумсангиҳ (ҳоло Ҷайхун), Ванҷ, Колхозобод (ҳоло Ҷалолиддини Балхӣ), Қалъаиҳум (ҳоло Дарвоз), Ашт, ташкил карда шуданд [3, с. 45, 46, 49, 51, 52, 59, 70, 71, 72, 75, 76, 78-80, 82, 84, 85, 87].

Дар солҳои 50-ум аз ҳисоби соҳтмон ва таъсиси китобхонаҳои нав дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ теъдоди китобхонаҳо тадриҷан зиёд мешаванд. Масалан дар тӯли 4 сол, аз соли 1954 то соли 1958 шумораи китобхонаҳо аз 414 ба 457, яъне 43 адад афзуда, фонди китобхонаҳо аз 2713,5 ҳазор нусха ба 4310,8 ҳазор нусха, яъне 1 млн.597 ҳазору 300 нусха зиёд шудааст ва теъдоди хонандагон аз 184,6 ҳазор нафар ба 190,9 ҳазор нафар расидааст, ки нисбат ба соли 1954 дар соли 1958 тадриҷан 6 ҳазору 300 нафар зиёд шудааст [10, с. 326]. Ин нишондиҳандаҳо аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки дар солҳои бâъдиҷонӣ таваҷҷуҳ ба рушди шабакаи китобхонаҳо ва беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонии китобдорӣ ба ғурӯҳҳои гуногуни хонандагон бештар зоҳир карда шуд.

Хукумати мамлакат комёбиҳои назарраси соҳаи китобдориро ба инобат гирифта, бо мақсади ба мукофоти давлатӣ қадрдонӣ намудани китобдорони варзидаи ҷумҳурӣ 9 майи соли 1957 унвони фахрии «Китобдори хизматнишондодаи ҶШС Тоҷикистон»-ро таъсис дод. Ин унвони фахрӣ ба директорон, мудирон, китобдорон, библиографҳо, методистони китобхонаҳои системаи Вазорати маданияти ҶШС Тоҷикистон, кормандони муассисаю ташкилотҳо, инчунин нозирони раёсатҳои мадания маърифатии муассисаҳои ҳамин вазорат ва нозирони раёсатҳои вилоятӣ ва шуъбаҳои маданияти Шӯрои депутатҳои ҳалқӣ ва иттилоқҳои қасаба, ки дар давоми камаш 11 соли фаъолияти кориашон бенуқсон хизмат кардаанд, дода мешуд [13]. 15 августи соли 1957 бо фармони Президиуми Шӯрои Олии ҶШС Тоҷикистон барои хизматҳои арзандаву бенуқсон ва дастовардҳои назарраси қасбӣ

аввалин шуда 8 нафар кормандони соҳаи китобдорӣ: С. И. Иброҳимов, С. Х. Икромова, М. А. Қосимова, Л. В. Люперсольская, Т. А. Маисеенко, А. Нематов, Е. В. Сперанская ва Р. О. Тальман бо унвони фахрии «Китобдори хизматнишондодай ҶШС Тоҷикистон» сарфароз гардианд [10, с. 324]. Соли 1958 ин унвони фахриро С. Акимшоева, Н. О. Бутковская, Е. К. Егошина, Е. А. Хохлова, соли 1959 А. П. Синицина, соли 1961 О. Азимова, О. Алидӯстова, В. Ф. Ансупова, М. Аҳмадова, Н. Бойназарова, С. Бурҳонова, Е. В. Воронина, Л. А. Дектарева, Ҳ. Карагузина, Т. А. Ламзина, Ҳ. Маҳкамова, М. Маҳмудова, Т. А. Марозова, Э. Муҳаммадиев, Ш. Осимова, З. Г. Полунина, М. Т. Прахова, К. Н. Сапрыкина, Т. А. Скворцова, А. Собирова, Ҳ. Солибоева, Г. М. Сушко, З. М. Шевченко, М. А. Шутова, О. Юсурова соҳиб шуданд [13].

Солҳои 1959-1960 китобхонаҳои ноҳиявӣ ва бачагона дар ноҳияҳои Москва (ҳоло Мирсайд Алии Ҳамадонӣ), Ғонҷӣ (ҳоло Деваштич), Мурғоб таъсис ёфта, барои ҷалби аҳолӣ ба китобхонӣ мусоидат намуданд [3, с. 68, 73, 88].

Дар солҳои 50-ум дар баробари бунёди шабакаи китобхонаҳо дар ҷумҳурий, ҳамзамон ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи дониши таҳассусии кормандони китобхонаҳо ва таъмини онҳо бо дастуруламалҳову тавсияҳои методӣ таваҷҷӯҳи хосса зоҳир карда шуданд. Бахусус аз ҷониби бахшу шуъбаҳои Китобхонаи давлатии ҷумҳуриявии ба номи Абулқосим Фирдавсӣ (ҳоло Китобхонаи миллии Тоҷикистон) барои кормандони китобхонаҳои мамлакат дастуруламалҳо ва маводи методиву тавсиявии зерин таҳия ва нашр шуданд: «Ба ёрии коркунони китобхонаҳои колхозӣ: ёддошт» (мураттиб Е. Г. Беляков; муҳаррир А. Назаров. – Сталинобод, 1950. – 10 с.); «Ба ёрии ташкилкунандагони китобхонаҳои колхозӣ: барои китобхонаҳои колхозӣ қадом адабиётҳо лозиманд: нишондихандай адабиёт» (мураттибон: М. Қосимова, И. Ҳидоятов, Е. Г. Беляков; муҳаррир М. Аҳмедова. – Сталинобод, 1950. – 48 с.); «Қоидаҳои асосии ташкили кори китобхонаҳои умумӣ (районӣ, шаҳрӣ, қишлоқӣ ва китобхонаҳои бачагона: дастурамал ва шаклҳои баҳисобгирий» (Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1950. – 65 с.); «Мактуби дастуруламалӣ-методӣ оид ба баҳисобгирии фонди китобӣ: ба ёрии китобхонаҳои оммавӣ» (муҳаррирон: F. Ашуроҷ, Т. А. Гольбрایх. – Сталинобод, 1955. – 40 с. – Матн ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ.); «Чадвалҳои муҳтасари классификации фонди китобҳои китобхонаҳои оммавӣ» (мураттибон: О. Н. Гаррицкая, F. Ёқубов, Т. А. Ливчин ва диг.; аз руси тарҷумаи F. Ятимов; муҳаррир П. Я. Абрамов. – Сталинобод, 1957. – 60 с.); «Номгӯи намунавии индексҳо барои ҷобаҷогузории китобҳо дар китобхонаҳои қишлоқӣ» (Сталинобод, 1957. – 24 с.); «Дар бораи ташкил намудани каталоги алфавитӣ дар китобхонаҳои оммавӣ» (тарҷума аз русӣ ва иловаҳои F. Ятимов, F. Ёқубов; муҳаррир П. Я. Абрамов. – Сталинобод, 1957. – 20 с.); «Баҳисобгирий, бапландарорӣ ва ҳисобдӣ, бюджет ва смета дар китобхонаҳои қишлоқӣ» (тарҷума аз русӣ. – Сталинобод, 1958. – 24 с.); «Материалҳо барои гузаронидани конференцияи хонандагон ва шабҳои адабӣ» (муаллиф Р. Шароғов; муҳаррир Р. Набиева. – Сталинобод, 1958. – 44 с.); «Минимуми техникаи китобхонавӣ дар китобхонаҳои районӣ, шаҳрӣ, қишлоқӣ ва бачагон:

дастуруламал ва шаклҳои баҳисобгирӣ» (тарҷумаи К. Ҷамолов аз нашри 8-уми русӣ; муҳаррир К. Қурбонов. – Сталинобод, 1959. – 62 с.); «Ҷадвали муаллифӣ (дурақама): дастур барои бо тартиби алифбо ҷо ба ҷо гузоштани китобҳои китобхона» (муаллиф Р. Шарофов; муҳаррир К. Қурбонов. – Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1960. – 24 с.).

Давраи чорум (аз соли 1961 то моҳи сентябрь соли 1991) давраи рушди фарҳанг ва комёбихои соҳаи китобдорӣ дар ҶШС Тоҷикистон маҳсуб мейбад. Дар ин давра барои рушди китобхонаҳои мамлакат тадбирҳои мушахҳас андешидан шуданд ва сол то сол на танҳо шуморай китобхонаҳо афзоиш ёфта, заҳираи китобии онҳо бо адабиёти тозанашр мукаммал гардид, балки сатҳу сифати хизматрасонӣ дар китобхонаҳо нисбат ба давраҳои қаблӣ беҳтар шуд.

30 январи соли 1961 Анҷумани якуми коркунони китобхонаҳои Тоҷикистон бо иштироки 439 нафар вакил, аз ҷумла 318 нафар корманди китобхонаҳо баргузор гардид. Ҳамзамон дар кори Анҷуман намояндагон аз ташкилотҳои ҳизбӣ, комсомолӣ, маорифи ҳалқ, соҳаи табъу нашр ва савдои китobi чумхурӣ иштирок карданд. Сараввал табрикномаи ба Анҷуман фиристодаи Кумитаи марказии Ҳизби коммунистии Тоҷикистонро мудири шуъбаи тарғиб ва ташвиқи КМ ҲҚ Тоҷикистон В. Шарифов қироат намуд. Аз ҷумла, дар номаи шодбошӣ омодааст, ки «Китобхонаҳо бояд ба коргарон, колхозчиён ва зиёйён дар бобати такмил додани донишҳои худ, аз худ намудани комёбихои навтарини фан, техника ва усуљҳои пешӯдами меҳнат ёрӣ расонанд, барои баланд бардоштани дараҷаи маданий ва маълумоти умумии меҳнаткашон, баҳри дар ҳар як одами советӣ парваридани хислатҳои баланди ахлоқу одоб ҳаматарафа мадад кунанд» [1]. Сипас дар Анҷуман вазири маданияти ҶШС Тоҷикистон Алиқул И момов дар мавзӯи «Оид ба иҷрои қарори КМ ҲҚИШ «Дар бораи ҳолат ва ҷораҳои беҳтар намудани кори китобхонаҳо дар мамлакат» ва вазифаҳои коркунони китобхонаҳои чумхурӣ» маърӯза кард. Аз рӯи маърӯзai мазкур вакiloni зерин: С. Ҳ. Абдуллоева – директори Китобхонаи давлатии ҷумҳuriyati ба номи Фирдавсӣ, Б. Исоеv – мудири шуъбаи маданияти вилояти Ленинобод (ҳоло Суғд), О. Алидӯстова – директори китобхонаи вилоятии ВАБҚ, Б. Тоҳирова – мудири шуъбаи маданияти шаҳри Сталинобод (ҳоло Душанбе), С. Фурбатова – корманди китобхонаи бачагонаи шаҳри Кӯлоб, Ҳ. Йўлдошева, – мудири шуъбаи маданияти шаҳри Ӯротеппа (ҳоло Истаравшан) А. Мамадқулова – мудири китобхонаи қишлоқии Кӯктош ва дигарон ба музокира баромаданд. Ҳамзамон дар Анҷуман М. Каримова – ҷонишини вазири маорифи ҶШС Тоҷикистон, Т. А. Марозова – мудири китобхонаи комбинати боғандагии шаҳри Сталинобод (ҳоло Душанбе), З. М. Шевченко – директори Китобхонаи марказии илмии Академияи фанҳои ҶШС Тоҷикистон, Ҳ. Ғуломов – сардори раёсати муассисаҳои маданий-равшаннамоии Вазорати маданияти ҶШС Тоҷикистон, В. Пӯлодов – мудири китобхонаи қишлоқи Чилғазии шаҳри Исфара ва дигарон суханронӣ карданд. Дар охири кори Анҷуман котиби КМ ҲҚ Тоҷикистон Н. Зарифова оид ба мавзӯи «Боигарии китобхонаҳо ба хизмати ҳалқ» маърӯза кард. Маърӯзаву гузоришҳои дар доираи Анҷуман баррасишуда барои таҳлили вазъи воқеии фаъолияти китобхонаҳои мамлакат, ошкор намудани дастоварду нарасогиҳои соҳа,

муайяну мушаххас намудани роҳҳои минбаъдаи рушди китобхонаҳои мамлакат дар самти ҷобаҷогузории китобхонаҳо дар маҳалҳо бо дарназардошти шумораи аҳолӣ, мукаммал гардонидани фонди китобхонаҳо бо адабиёти тозанашр, таҳқими заминай моддию техникии китобхонаҳо ва баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонии китобдорӣ ба аҳолии чумхурӣ, мусоидат кард.

Дар охир аз ҷониби вакилони Анҷуман муроҷиатнома ба тамоми коркунони китобхонаҳои чумхурӣ қабул гардид, ки он минбаъд ҳамчун раҳнамо барои такмили фаъолияти китобдорон мавриди истифода қарор гирифт. Аз ҷумла дар Муроҷиатнома омадааст, ки «Мо бояд дар вактҳои наздик китобро ба ҳар як маҳалли аҳолинишин, ба ҳар як оила расонем. Барои ин корбари оммавӣ ва инфириодро бо ҳар як мутолиақунанда қатъиян беҳтар намудан ва ба он ноил гардидан зарур аст, ки китоби китобхона дар давоми сол на кам аз 2-3 маротиба дар муомила бошад ва ҳар як кас дар давоми сол ба ҳисоби миёна камаш 20 китоб хонад» [19].

Ҳизби коммунистии Тоҷикистон ва Шӯрои вазирони ҶШС Тоҷикистон ҷиҳати дар амал татбиқ намудани нишондодҳои съезди ХХIII ҲҚИШ оид ба рушди минбаъдаи муассисаҳои маданий-равшаннамоӣ дар шаҳру дехот тадбирҳои мушаххас андешида, аз ҳисоби буҷети давлат бунёди 4 китобхонаро бо фонди китобии 1 млн. нусха ва аз ҳисоби маблағи колхозҳо бунёди 185 китобхонаро дар ноҳияҳои чумхурӣ пешбинӣ карданд. Дар низоми китобхонаҳои мамлакат китобхонаҳои оммавӣ мавқеи хосса доштанд, чунки онҳо дорои фонди умумӣ буда, дар байни ҳамаи гурӯҳҳои хонандагон хизматрасониро ба роҳ мемонданд. Масалан, агар дар охири соли 1965 дар чумхурӣ 963 китобхонаи оммавӣ бо 6,1 млн. нусха фонди китобӣ фаъолият карда бошанд, пас охири соли 1970 шумораи онҳо то 1163 зиёд шуда, фонди китобиашон наздик ба 7,5 млн. нусха расидааст. Аз ин ҳисоб 64% китобхонаҳо ба китобхонаҳои низоми Вазорати фарҳанг, 19% – китобхонаҳои колхозҳо, 16% – китобхонаҳои иттифоқҳои касаба ва 1% – китобхонаҳои дигар ташкилотҳо, тааллук доштанд [12, с. 316].

Мутаассифона дар ин давра дар ҷобаҷогузории китобхонаҳо нобаробарӣ мушоҳида мешуд. Бахусус ҳангоми ҷобаҷогузории китобхонаҳо шумораи аҳолӣ ва дигар омилҳо, аз қабили рушди қувваҳои истеҳсолкунанда ва дурнамои пайдоиш ва инкишифи маҳаллаҳои нави аҳолинишин ба инобат гирифта намешуданд. Дар натиҷа, масалан, ибтидои соли 1965 412 маҳалли аҳолинишини чумхурӣ бо шумораи аҳолии бештар аз 500 нафар китобхонаҳои оммавӣ надоштанд. Соли 1967 ба ҳисоби миёна ба як китобхонаи дехот 8-10 маҳалли аҳолинишин аз 50 то 200 шумораи оилаҳо рост меомад. Дар ноҳияи Комсомолобод (ҳоло Нуробод) бошад ба 16 маҳалли аҳолинишин, ки дорои 4,6 ҳазор нафар аҳолӣ буд, ҳамагӣ як китобхона хизмат мерасонд [12, с. 316-317].

Солҳои 1966-1970 муассисаҳои маданий-равшаннамоӣ, аз ҷумла китобхонаҳо дар тарғиби қарорҳои съезди ХХIII ҲҚИШ ва съезди XVI ҲҚ Тоҷикистон, фаъолгардонии мусобиқаҳои сотсиалистӣ баҳри пеш аз муҳлат иҷро намудани нақшай панҷсола, сазовор пешвоз гирифтани ҷашиҳои 50-солагии Инқилоби Октябр ва 100-солагии зодрӯзи В. И. Ленин, корҳои зиёдро ба анҷом расониданд. Ҳамзамон ба ифтиҳори ин

чашиҳо доир шудани азназаргузаронии ҷамъиятии умумииттифоқии кори китобхонаҳо барои рушди фаъолияти китобдорӣ дар ҷумҳурӣ мусоидат намуд. Дар ҷараёни азназаргузаронӣ таваҷҷуҳӣ асосӣ ба баланд бардоштани сатҳи корҳои идеявӣ-тарбиявӣ ва сифати хизматрасонӣ ба хонандагон, мустаҳкам намудани алоқаи китобхона ба ҳаёт, истифодаи комили боигарии фонди китобӣ, беҳтар намудани ҳайати қадрҳои китобдорӣ ва тақвияти заминai моддиву техникии китобхонаҳо, зоҳир карда шуд. Дар давраи баргузории азназаргузаронӣ дар ҷумҳурӣ 37 китобхонаи нави оммавӣ ва 12 китобхонаи техниқӣ ба истифода дода шуданд. Заминai моддиву техникии онҳо беҳтар гардида. Беш аз 40 китобхонаи ноҳиявӣ, деҳотӣ ва колхозӣ соҳиби биноҳои нав шуданд. 200 китобхона пурра таъмир шуда, беш аз 500 китобхона таҷҳизоти нав гирифтанд. Биноҳои нав барои китобхонаҳои шаҳрӣ, ноҳиявӣ, шаҳриву ноҳиявии бачагона ва деҳотӣ дар шаҳри Қайроққум (ҳоло Гулистон), ноҳияҳои Фарҳор, Маҷтоҳ, Панҷакент, Регар (ҳоло Турсунзода), Орҷоникидзеобод (ҳоло Ваҳдат), Панҷ, Шугнон, Мурғоб, Рӯшон ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ соҳта ба истифода дода шуданд. Дар давраи баргузории азназаргузаронӣ китобхонаҳои оммавии давлатии ҷумҳурӣ 135 ҳазор ҷорабинии оммавӣ, аз ҷумла беш аз 30 ҳазор намоиши китобҳо баргузор намуданд [12, с. 317-318].

Барои дастовардҳои назаррас дар рушди фаъолияти китобдорӣ тӯли солҳои 1966-1970 19 нафар кормандони китобхонаҳо бо мукофотҳои баланди давлатӣ сарфароз гардидаанд. Аз ҷумла бо ордени Ленин – мудири китобхонаи шаҳри Ӯротеппа (ҳоло Истаравшан) А. Нематов, ордени Байраки Сурҳи Меҳнат – мудири китобхонаи ноҳиявии №14-и шаҳри Душанбе С. Н. Прохорова, мудири китобхонаи комбинати боғандагӣ К. Г. Галиахмедова, ордени «Нишони Фаҳрӣ» – мудири шуъбаи китобхонаҳои байниномаҳиявии Ҷонобод (ҳоло Ҳуҷанд) О. Додоҳоҷаева ва диг. Кормандони китобхонаҳо Н. И. Буткова, А. И. Зайцева, М. Исоев, С. Каромов, В. И. Михелева, М. С. Паденко, С. Рузматов, З. Умаров бо унвони фахрии «Корманди хизматнишондодаи маданияти ҶШС Тоҷикистон» сарфароз гардонида шуданд. Бо ғрамотаи Вазорати маданияти ИҶШС ва нишони «Барои кори аъло» 468 нафар мукофотонида шуданд. 12 китобхонаи ҷумҳурӣ соҳиби унвони «Китобхонаи муваффақ» гардидаанд [12, с. 319].

Яке аз рӯйдодҳои фараҳбахш дар ҳаёти фарҳангии ҷумҳурӣ дар Тоҷикистон созмон ёфтани ҷамъияти дӯстдорони китоб мебошад. 5 июли соли 1974 дар ш. Душанбе Анҷумани якуми муассисони ҷамъияти ихтиёрии дӯстдорони китоби ҶШС Тоҷикистон баргузор шуд. Ҷамъият вазифадор шуд, ки дар ҳамоҳангозии фаъолияти шӯроҳои ҷамъиятии назди китобхонаҳо ва мағозаҳои китобфурӯши давлативу кооперативӣ саҳм гирифта, дар ташкил ва баргузории ҷорабинҳои муҳталифи оммавию тарғиботӣ барои ҳадафмандона паҳн намудани китоб дар байни аҳолӣ, фаъолона ширкат варзад [12, с. 423].

8 майи соли 1974 қарори КМ ҲҚИШ «Дар бораи баланд бардоштани роли китобхонаҳо дар тарбияи коммунистии меҳнаткашон ва пешрафти илмӣ-техникӣ» ба имзо расид, ки он барои беҳтар намудани сатҳи сифати хизматрасонии китобдорӣ ва ба низоми нави марказонидашуда гузаронидани китобхонаҳои Тоҷикистон мусоидат намуд. Тибқи қарори мазкур Шӯроҳои вазирони ҷумҳуриҳои иттифоқӣ

ва автономӣ, кумитаҳои иҷроияи Шӯроҳои депутатҳои меҳнаткашони кишварҳо ва вилоятҳо вазифадор шуданд, ки дар солҳои 1974-1980 марказонии китобхонаҳои оммавии давлатиро бо роҳи дар заминай китобхонаҳои шаҳриву ноҳияйӣ барро намудани шабакаи ягона бо ҳайати корӣ ва маҳзани умумии китоб ташкил намоянд, маҳзани китобҳоро дар як марказ пурра карда, ба соҳаҳо ҷудо намоянд. Ба Вазорати маданияти ИҶШС супурда шуд, ки Низомномаро дар бораи марказонидани китобхонаҳои оммавии давлатӣ ва усули ба системаи нави ба аҳолӣ хизматрасонӣ гузаронидани онҳоро кор карда барояд [8].

Дар ин робита қарори Шӯрои вазирони ҶШС Тоҷикистон «Дар бораи ба системаи марказонидашуда гузаронидани китобхонаҳои оммавӣ-давлатӣ» аз 10 марта соли 1975, №62 қабул гардид, ки мутобиқи банди якуми он Нақшаи ба системаи марказонидашудаи аз китоб таъминкуни аҳолӣ гузаронидани шабакаи китобхонаҳои оммавии давлатии ҶШС Тоҷикистон барои солҳои 1975-1980 тасдиқ карда шуд. Тибқи нақшаи тасдиқшуда соли 1975 ба системаи нави марказонидашуда гузаронидани китобхонаҳои шаҳрҳои Душанбе, Норак, Қайроққум (ҳоло Гулистон) ва ноҳияи Маҷҷаҳо, соли 1976 китобхонаҳои шаҳрҳои Ленинобод (ҳоло Ҳуҷанд), Ҳоруг, ноҳияҳои Қӯрғонтеппа (ҳоло Ҷоҳар), Ленин (ҳоло Рӯдакӣ), соли 1977 китобхонаҳои ноҳияҳои Ҳисор, Данғара, Зафаробод, Қалъаиҳум (ҳоло Дарвоз), Конибодом, Қумсангир (ҳоло Чайхун), Москва (ҳоло Мирсайд Алии Ҳамадонӣ), Фарҳор, Регар (ҳоло Турсунзода), соли 1978 китобхонаҳои ноҳияҳои Исфара, Комсомолобод (ҳоло Нурабод), Колхозобод (ҳоло Ҷалолиддини Балҳӣ), Нов (ҳоло Спитамен), Панҷ, Рӯшон, Шаҳритуз, Шӯғон, Ёвон, соли 1979 китобхонаҳои ноҳияҳои Ванҷ, Ваҳш, Ғонҷӣ (ҳоло Деваштич), Ҷиргатол (ҳоло Лаҳш), Куйбышев (ҳоло Абдураҳмони Ҷомӣ), Пролетар (ҳоло Ҷаббор Расулов), Панҷакент, Совет (Темурмалик), Ӯротеппа (ҳоло Истаравшан), Ҳуҷанд (ҳоло Бобоҷон Ғафуров), соли 1980 китобхонаҳои ноҳияҳои Айнӣ, Ашт, Восеъ, Ғарм (ҳоло Раҷт), Ишқошим, Ленинград (ҳоло Муъминобод), Мурғоб ва Файзобод, пешбинӣ шуданд [17].

Ҳамин тавр, дар даврони шӯравӣ дар ҶШС Тоҷикистон шабакаи васеи китобхонаҳои оммавӣ, илмӣ, соҳавӣ бунёд шуда, сатҳу сифати хизмазматрасонии китобдорӣ ва библиографӣ тадриҷан боло рафт ва мазмуну муҳтавои чорабиниҳои муҳталифи баргузоршуда ба талабот ва тақозои ҳар як давраи рушди фаъолияти китобхонаҳо мувофиқу созгор буд. Китобхонаҳо ҳамчун такягоҳи боэътиимидаи ташкилотҳои ҳизбӣ оид ба тарбияи коммунистии меҳнаткашон бештар саҳм гирифта, дар баланд бардоштани дараҷаи маданий ва маълумотнокии аҳолӣ мусоидат карданд.

Адабиёт

1. Ба Анҷумани якуми коркунони китобхонаҳои Тоҷикистон [Матн]: табриқномаи КМ ПК Тоҷикистон // Маориф ва маданият. – 1961. – 31 январ.
2. Библиотеки СССР [Текст]. – М., 1968. – Вып.37. – С. 35.
3. Библиотеки Таджикистана [Текст]: справочник / составитель Л. Г. Козырева. – Душанбе, 2078. – 110 с.

4. Бӯриев, Қ. Б. Таърихи библиографияи тоҷик (аз замонҳои қадим то ибтидои асри XXI) [Матн] / муҳаррир Ш. Комилзода. – Душанбе: Аржанг, 2017. – 260 с.
5. Бӯриев, Қ. Ҳонаи китоби Тоҷикистон [Матн]: таърих, вазъ ва мушкилот // Фаъолияти китобдорӣ дар Тоҷикистон. Китоби VI. – Душанбе: Аржанг, 2017. – С.349.
6. Всесоюзная библиотечная перепись, 1 октября 1934 г. [Текст]: Основные итоги. – М., 1936. – С. 138.
7. Гаиназаров, С. Н. Развитие сети массовых библиотек Таджикистана [Текст]: краткая характеристика // Библиотековедение. Библиография. История таджикской книги. – Душанбе: Ирфон, 1981. – С. 101-112.
8. Дар бораи баланд бардоштани роли китобхонаҳо дар тарбияи коммунистии меҳнаткашон ва пешрафти илмӣ-техникий [Матн]: қарори КМ ҲКИШ // Маориф ва маданият. – 1974. – 28 май.
9. Ёров, Ф. С. История библиотечного дела в Бухарском эмирата: вторая половина XIX – начало XX вв. [Текст] / под ред. профессора А. Х. Рахимова. – Душанбе, 1997. – 126 с.
10. Из истории культурного строительства в Таджикистане. 1941-1960 гг. [Текст]: сб. док. и материалов. – Душанбе: Ирфон, 1972. – 512 с.
11. Из истории культурного строительства в Таджикистане в 1924-1941 гг. В 2-х томах [Текст]: сб. документов и материалов. – Душанбе: Ирфон, 1966. – Т.1. – С.457.
12. История культурного строительства в Таджикистане (1941-1977 гг.) [Текст] / Коллектив авторов. – Душанбе: Дониш, 1983. – Том 2. – 472 с.
13. Каримов, Ҷ. Китобдори хизматнишондодаи РСС Тоҷикистон // Энциклопедия советии тоҷик. Иборат аз 8 ҷилд. – Душанбе: СИЭСТ, 1981. – Ҷилди 3. – С. 332.
14. Каталог книг Таджикский ССР.1926-1955 / сост. Р. О. Тальман, Т. И. Подымникова и др. [Текст]. – Сталинабад: Таджикгосиздат, 1960. – 294 с.
15. Китобхонаҳои вилояти Суғд [Матн]: маълумоти муҳтасар / мураттибон А. Қаландаров, С. Шодиева; муҳаррири масъул Б. Мирсаидов. – Ҳуҷанд: Меъроҷ, 2017. – С. 32.
16. Комилзода, Ш. Китобхонаи миллии Тоҷикистон [Матн]: дирӯз ва имрӯз. – Душанбе: Ирфон, 2015. – С. 16.
17. Материалҳои роҳбарикунанда оид ба кори китобхонаҳои марказонидашуда. – Душанбе: Ирфон, 1987. – С. 68-69.
18. Мирсаидов, Б. Оинаи ҳусни амал [Матн] // Китобхона дар оинаи матбуот. – Ҳуҷанд: Меъроҷ, 2017. – С. 53.
19. Муроҷиатномаи вакiloni Анҷумани якуми коркунони китобхонаҳои Тоҷикистон ба тамоми коркунони китобхонаҳои ҷумхурий [Матн] // Маориф ва маданият. – 1961. – 31 январ.
20. Муҳиддинов, С. Таджикская библиотека в XI – XVI веках [Текст]. – Душанбе, 2005. – 47 с.
21. Народное хозяйство Таджикской ССР [Текст]: стат.сб. – Душанбе, 1957. – С.321.

22. Норкалаев, И. С. Летопись государственной библиотеки Таджикской ССР им. Фирдоуси [Текст] // Библиотеке имени Фирдоуси – 50 лет: сб.статей. – Душанбе: Ирфон, 1983. – С. 143.
23. Организовано 500 передвижных библиотек [Текст] // Коммунист Таджикистана. – 1936. – 26 ноября.
24. Раҳматуллоев, А., Сатторов, Х., Тоҷов, Н. Таърихи ҳалқи тоҷик [Матн]: Иборат аз ду китоб. Китоби 2. – Душанбе, 2008. – С. 38.
25. Раҳмон, Э. Китобхонаи миллӣ – маркази бузурги илму фарҳанг [Матн]: суханронӣ дар маросими таҷлили сеюмин ҷаҳонии Наврӯз ва ифтиҳои Китобхонаи миллӣ // Китобдор. – 2013. – №1-3 (10). – С. 4.
26. Сулаймонӣ, С., Нуралиев, Н. Аз таърихи китобдории тоҷик: аз оғоз то ибтидиои садаи XX [Матн]. – Душанбе: Маориф, 1998. – 116 с.; Сулаймонӣ, С., Шерматов, Ҷ. Таъриҳ, тамоюл ва рушди фаъолиятҳои китобдорӣ дар Тоҷикистон [Матн]. – Душанбе: Ирфон, 2009. – 160 с.
27. Тальман, Р. О. Государственная публичная библиотека Таджикской ССР им. Фирдоуси [Текст]. – Душанбе, 1954. – С.22-24.
28. Холов, Б. Развитие сети массовых библиотек в Таджикистане на современном этапе [Текст]. – Душанбе, 1986. – 21 с.; Холов, Б. С. Библиотечное строительство в Таджикистане [Текст]: автореф. дис...канд.пед.наук. – Л.: ЛГИК, 1989. – 16 с.
29. Шаропов, Р. Основные этапы и закономерности развития таджикской литературной библиографии [Текст]. – Душанбе: Ирфон, 1970. – С. 102.
30. Шарофзода, Р. Авиценна и таджикская библиография [Текст]. – Душанбе: Дониш, 1990. – 35 с.
31. Шевченко, З. М. Из истории библиотечного дела в Таджикистане [Текст]. – Душанбе: Дониш, 1968. – 136 с.
32. Шукуров, М. Из истории развития сети культурно-просветительных учреждений в Таджикистане [Текст] // Труды ТГУ. Том.27 / серия историч.наук. – Вып.1. – Душанбе, 1960. – С. 75.
33. Шукуров, М. Р. История культурной жизни Советского Таджикистана (1917-1941 гг.) [Текст]: Часть 1. – Душанбе: Ирфон, 1970. – С.381.

Комилов М.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕЧНОЙ СЕТИ СОВЕТСКОГО ТАДЖИКИСТАНА

В статье рассматриваются проблемы истории и основные этапы развития библиотечной сети в Таджикистане в советский период. Автор опираясь на исторические источники анализирует особенности развития библиотечной сети в контексте требований каждого периода исторического развития страны. Также в статье дается краткие сведения о создании разных видов библиотек: массовых, научных и отраслевых библиотек в городах, районах и селах республики в рассматриваемый исторический период.

Ключевые слова: история, развитие, библиотека, сеть, централизация, библиотечное обслуживание, библиографическая деятельность, советский период.

Komilov M.

DEVELOPMENT STAGES OF LIBRARY NETWORK IN THE SOVIET TAJIKISTAN

The article highlights the issues of history and the main stages of the development of the library network in Tajikistan during the Soviet period. Based on historical sources, the author analyzes the features of the development of the library network in the context of the requirements of each period of the country's historical development. Also, the article gives brief information about the creation of different types of libraries: mass, scientific and special libraries in cities, districts and villages of the country in this historical period.

Keywords: history, development, library, network, centralization, library services, bibliographic activity, Soviet period.

ТДУ 069.01(510)+069:730+069.51:737.1

Иброимзода З.

ОСОРХОНАҲО ДАР ҶУМҲУРИИ ХАЛҚИИ ХИТОЙ

Дар мақола вазъи корҳои осорхонавӣ дар Ҷумҳурии Халқии Хитой, роҳҳои пешбуруди корҳои оммавӣ-маърифатӣ ҷиҳати ҷалби тамошобинон ба осорхонаҳо ва ҳамзамон таърихи ёдгориҳои машҳури Ҷумҳурии Халқии Хитой «шаҳри Мамнуъвуруд» ва ибодатгоҳи «Маъбади Осмон» мавриди баррасӣ қарор дода шудааст.

Калидвоҷсаҳо: осорхона, намоиш, чорабинӣ, экспонат, маъбад, сулола, император.

Бунёди осорхонаҳо ҳамчун макони намоиш ва ҳифзи осори таъриҳӣ дар Ҷумҳурии Халқии Хитой таърихи тулонӣ дорад. Аввалин осорхона дар ин кишвар соли 478-и то милод соҳта шудааст ва он хона-осорхонаи мутафаккири файласуф Конфутсий ба ҳисоб меравад. Нахустин осорхонаи давлатӣ дар Хитой соли 1876 бунёд шудааст. Соли 1905 аввалин осорхонаро бо дарназардошти сабки меъморӣ ва анъанаҳои миллӣ худи хитоихо соҳтанд. Имрӯз дар масъалаи бунёд ва коргузории осорхонавӣ Ҷумҳурии Халқии Хитой дар ҷаҳон мақоми буумро ишғол мекунад. Шиори осорхонаҳои Хитой хизмат ба ҷомеа мебошад. Осорхонаро дар ин кишвар на аз рӯйи шумораи кормандону экспонатҳо ва миқдори баргузории намоишҳо, балки аз рӯйи корҳои барои ҷомеа анҷомрасонида ва тарзи ороишашон баҳо медиҳанд. Аз он ҷумла, ҳусусияти хоси осорхонаҳои шаҳри Пекини Ҷумҳурии Халқии Хитой дар он аст, ки онҳо тамошобинонро ба таври ройгон (ба истиснои осорхонаҳои таъриҳӣ) ва намоишҳои мувақатие ки аз дигар

давлатҳо баргузор мегарданд) қабул менамоянд. Тамоми маблағузории осорхона аз буҷаи давлат аст. Ҳамасола барои бунёди осорхонаҳои нав аз хазинаи мамлакат ба миқдори 3 млрд. юан маблағ чудо мегардад.

Ташкили намоишҳо дар осорхонаҳо ба муддати 1-2 сол пеш ба нақша гирифта мешавад ва он новобаста аз мавзӯву моҳият бояд бо воситаҳои мултимедӣ таъмин бошад. Дар давоми як сол дар осорхонаҳои Хитой дар маҷмӯъ ба миқдори 30 000 намоиш гузаронида мешавад. Дар осорхонаҳои ҶХХ 38 млн. мусаввара мавҷуд ва ҳифз карда мешавад. Умуман айни замон дар Ҷумҳурии ҳалқии Хитой 4165 осорхона амал мекунад, ки 811адади он шаҳсӣ мебошад. Аз ин шумора 2700 осорхона ройгон ба шаҳрвандон хизмат мерасонанд. Махсусан дар даҳсолаи охир дар Хитой ҳамасола 150 осорхона соҳта мешавад, ки чунин суръат дар ҷаҳон кам ба муশоҳида мерасад. Осорхонаҳо аз ҷониби Ҳадамоти маҳсус посбонӣ карда мешаванд.

Тибқи муশоҳидаҳои мо дар осорхонаҳои шаҳри Пекини Ҷумҳурии Ҳалқии Хитой барои тамошобинон маҳфилу ҷорабинҳои зиёд гузаронида мешаванд, ки ҳадафи асосии онҳо тарбияти насли наврас дар рӯҳияи меҳнатдустӣ, ҳунармандӣ ва арҷгузорӣ ба осори таърихи фарҳангӣ мебошад. Масалан дар осорхонаи «Пойтаҳт»-и Пекин гӯшаҳои маҳсус барои тамошобинони ҳурдсол амал мекунад, ки дар он ҷо ҳурдсолон ба ҳунармандӣ машғул шуда, аз гил зарфу қӯзаҳои сафолӣ, ҳайкалчаҳои ҳурд месозанд, зарфҳоро нақшу нигор медиҳанд, бозичаҳои миллии хитойи аз қабили морҳои қоғазини паррон омода менамоянд ба расмкашӣ ё ҳуҷнависӣ машғул мешаванд.



Машғулияты омузишӣ дар осорхонаи «Пойтаҳт»-и ҶХХ

Барои хонандагони мактабҳо ҳангоми таътил курсҳои таълимии «Роҳбаладони наврас» ташкил карда мешавад. Эълони курсҳо тариқи шабакаи ИНТЕРНЕТ пахш гардида, баъди ним соати пахш дарҳостҳо ворид мешаванд. Омузиш дар курсҳо вобаста ба мавзӯъ ва синну соли хонандагон аз 5 рӯз то 2 моҳ идома ёфта, дар охир иштирокчиён ба тариқи тест имтиҳон месупоранд. Хонандагони аз имтиҳон гузашта имкон пайдо мекунанд, ки дар осорхона барои тамошобинони ҳамсолашон доир ба ин ё он мавзӯи омӯхтаи худ экскурсия баргузор намоянд. Барои гузаронидани экскурсияҳо дар Осорхонаҳои ш. Пекин волонтёрҳо низ ҷалб карда мешаванд.

Ҷорабинии дигари маърифатие, ки дар осорхонаи «Пойтаҳт»-и шаҳри Пекин пайваста баргузор мегардад «Дар зери осмони нилгун»

номгузорӣ шудааст. «Дар зери осмони нилгун» барои маъюбон (шахсони нобино, гунгҳо) фарзандони муҳоҷирон ва пиронсолон ташкил мешавад то онҳо худро қишири баробарҳуқуқи чомеа хис намоянд. Барои нобиноён нусхаҳои ангораҳо омода карда мешаванд ки эшон метавонанд онҳоро ламс намоянд. Хусусан пиронсолоне, ки дар аёми ҷавонӣ бо сабаби муҳоҷират, надоштани маблағ ё дигар сабабҳо имкони ба осорхона омодан надоштанд ба таври маҳсус ба ҷунин ҷорабиниҳо даъват карда мешаванд. Ин муйсафедон ҳангоми ширкат дар ҷорабиниҳо худро ҷавон эҳсос менамоянд.

Ба хотири баландбардории дониши таърихии мактаббачагон нусхаҳои ангораҳо дар дарсҳо ба хонандагон нишон дода мешаванд.

Дар маҷмӯй дар Ҷумҳурии Ҳалқии Хитой барои ҳифзи осори таърихӣ-фарҳангӣ 4295 ташкилоти маҳсус амал мекунад. Барои омода намудани мутахассисони соҳаҳои муҳталифи осорхонашиносӣ аз қабили тармимгарон, дизайнерон, экспозитсионерон 17 пойгоҳи илмӣ амал намуда, дар ин муассисаҳо 3000 нафар кормандон фаъолият менамоянд. Мавриди зикр аст, ки шурӯъ аз соли 2010 тамоми таҷҳизоти тармими ин соҳа истеҳсоли худи Ҷумҳурии Ҳалқии Хитой мебошад.

Ҳангоми сафар ба шаҳри Пекини Ҷумҳурии Ҳалқии Хитой мо имкон пайдо намудем, ки ба яке аз ёдгориҳои машҳури ин қишивар шаҳри Мамнуъвурӯд (запретный город) ва осорхонаи он шинос шавем. Шаҳр солҳои 1406-1420 бо фармон император Ҷжу Ди, дар масоҳати 720 000² бунёд шудааст. Он дар тӯли асрҳои XV то ибтидои асли XX қароргоҳи императорони Хитой ба ҳисоб мерафт. Дар ҳудуди шаҳр 8707 ҳучра (мувоғики баъзе ривоятҳо 9999) ҷойгир шудаанд. Атрофи шаҳр дар ма-соҳати 3400 метр бо девори мудофиавӣ ихота шудааст. Берун аз девори мудофиавӣ давродаври шаҳри мамнуъ ҳавзи об воқеъ аст, ки онро «тиллооб» меноманд. Ҳангоми бунёди ин қаср – шаҳри мамнуъ зиёда аз 100 000 бинокору ҳунармандон аз қабили сангтарошон, наччорон, рассомон ширкат намудаанд. Биноҳои ин шаҳр қариб пурра аз чӯб соҳта шудаанд ва барои пешгирий аз сӯхтор он ба воситаи лулаҳои об гарм карда мешуд, ки аловхонааш берун аз ҳудуди шаҳр воқеъ буда, барои гарм намудани об аз ангиштсанг истифода мешуд. Шаҳри Мамнуъвурӯд дар маркази Пекин ҷойгир шуда, танҳо император ва наздикини ў метавонистанд дар ин макон зинадагӣ намоянд. Аз ин чост, ки макони мазкур шаҳри мамнуъ ном гирифтааст. Дар Қасри мазкур 24 императори сулаҳои Мин ва Син зинадагӣ ва ҳукмронӣ намудаанд. Баъди сарнагуншавии сулолаи Син солҳои 1911-1912 ва дар соли 1924 бадарга намудани императори охирин Пу И тамоми ашёи ҷамъоваринамудаи императорҳои сулолаи Мин ва Син ба ихтиёри ҷумҳурӣ гузашт. Мувоғики рӯйхати соли 1925 шумораи ашёҳо зиёд аз 1 млн. адад будааст. Дар асоси ин коллексия 10 октябри соли 1925 дар қасри собиқи император осорхона ташкил карда шуд ва он Гугун (қасри собиқи император) номгузорӣ шуд. Соли 1933 ҳангоми ҳучуми Ҷопон ба Хитой як қисми коллексияи осорхонаи Гугун (111 549 ёдгориҳо, аз ҷумла таҳти император) ба қисматҳои ҷанубӣ-ғарбии Хитой ба шаҳрҳои Сичуан ва Гуйҷо интиқол дода шуданд. Баъди итноми ҷанги Хитой ва Япония ин ёдгориҳоро ба ҷойи аввалин баргардонидаанд. Шаҳри Мамнуъвурӯд яке аз аввалин ёдгориҳои Ҷумҳурии Ҳалқии Хитой аст, ки соли 1987 ба феҳристи ёдгориҳои умумиҷаҳонии

ЮНЕСКО шомил гаштааст. Дар ин макон соли 1987 филми «Императори охир» ба навор гирифта шудааст.



Шаҳри Мамнуъвуруд (Осорхонаи Гугун)



Осорхона дар шаҳри Мамнуъвуруд

Ёдгории дигари шуҳратманди Хитой «Маъбади Осмон» аст. Маъбад соли 1420 ҳангоми ҳукмронии сулолаи Мин дар масоҳати 273 га сохта шудааст. Он дар аввал маъбади Осмону Замин номида мешуд, аммо баъди соли 1530 бунёд ёфтани маъбади алоҳидаи Замин он бо номи маъбади Осмон машҳур гардид. Маъбади Осмон ҳамсоли шаҳри Мамнуъвуруд буда, аз ҷиҳати меъморӣ тарҳи аҷоib дорад: қисмати ҷанубии меъмории бино ба шакли мураббаъ (квадрат) ва қисмати шимолӣ шакли давраро дорад. Мувофиқи анъанаҳои хитойи, давра рамзи Осмон, мураббаъ қудрати Заминро ифода менамояд. Муддати 500 сол як маротиба дар давоми сол ба ин ҷо императорон омада пас аз ибодати серуза, дар рузи инқилоби зимистонии Офтоб (21-22 декабр, ибтидои дарозшавии рӯз) ба умеди фарғонҳосилии соли оянда ҳайрҳои саховатмандона мекарданд. Императорон ақида доштанд, ки агар сол ҳосилхез наояд, ба осоиши мамлакати онҳо ҳатар таҳдид менамояд. Фарғонии ҳосил ба ақидаи эшон аз Осмон вобаста буд, яне агар император аз ҷониби Ос-

мон дастгирӣ наёбад, пояи хукмрониаш мустаҳкам намегардад. Дизайни маъбади Осмон ба тариқи хос аст. Рақами 9 барои мардуми Хитой муқаддас аст, аз ин рӯ шумораи таҳтасангҳо-погундаҳое, ки ба меҳроби мудаввар мебаранд, 9 адад аст. 28 сутун, ки дар толори ибодатгоҳи маъбади Осмон барои дуову ниёиш барои фаровонҳосилий соҳта шуда-аст ба 4 қисм тақим мешавад, ки маънои 4 фасли солро дорад. 12 сутуни дохили ибодагоҳ нишони 12 моҳи сол, 12 сутуни беруни ибодатгоҳи рамзи 12 соати як рӯз аст. Маъбади Осмон соли 1988 ба феҳристи ёдгориҳои умумиҷаҳонии ЮНЕСКО шомил гаштааст.



Ибодатгоҳи «Маъбади Осмон»

Иброимзода З.

МУЗЕИ В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В статье даются сведения о музейном деле в Китайской Народной Республике. Анализируются передовые методы массово-просветительской работы по привлечению посетителей в музеи КНР, а также история всемирно известных исторических памятников «Запретный город» и «Храм неба».

Ключевые слова: музей, выставка, мероприятие, экспонат, храм, династия, император.

Ibroimzoda Z.

MUSEUMS OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

In this article are described museums and museum work in the People's Republic of China. Author analyses the advanced methods of mass education to attract visitors to museums of the PRC, as well as the history of the world famous historical monuments «Forbidden City» and «Temple of Heaven».

Keywords: People's Republic of China, museum, culture, exhibition, events, temple, dynasty, emperor.

ТДУ 78точик +008+37точик+398.332.3+9точик

Зубайдӣ А.

НАҚШИ МУСИҚӢ ДАР ТАҖЛИЛИ МЕҲРГОН

Меҳргон дар радифи Наврӯзу Тиргон ва Сада яке аз ҷашнҳои қадимаи мардумони ориёитабор ба ҳисоб меравад. Дар мақола доир ба заминаҳои таърихии пайдоии, рушди такомул ва арзишҳои миллию фарҳангии ин ҷашн нақши мусиқӣ дар таҷлили он маълумоти мушаххас дода шудааст. Ҳамзамон инъикоси ҷашни мазкур дар адабиёти ҳаттӣ, ашъори шоирони адабиёти классикии тоҷику форс ва санъати суруду мусиқии анъанавии мардуми тоҷик бо мисолҳои дақиқ, ба таври возехӯ рӯшан нишон дода шудааст.

Саҳми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти кишивар, муҳтаррам Эмомалӣ Раҳмон дар эҳёву рушди ҷашнҳои миллии мардуми тоҷик, баҳусус таҷлили Меҳргон дар замони соҳибистиқлонии кишивари тоҷикон басо бузург аст. Боиси ифтихор аст, ки дар радифи ҷашнҳои Наврӯзу Сада ҳар сол моҳи октябр дар саросари Ватани азизамон Тоҷикистон Меҳргон низ чун рамзи фаровонҳосилӣ, дӯстӣ, муҳаббату ваҳдату бо ҳама шукӯҳу шаҳоматаш таҷлил мегардад.

Бо боварии том метавон гуфт, ки дар ояндаи начандон дур ҷашнҳои Меҳргону Сада низ чун Наврӯзи оламафрӯз байналмилалӣ гардида, дар миқёси олам таҷлил хоҳанд шуд.

Калидвожаҳо: *Меҳргон, адабиёти шифоҳӣ, эътиқод, ҷашнҳои тақвимӣ, ҷашнҳои майиӣ-иҷтимоӣ, меҳрпаратӣ, зардушиӣ, Эрони бостон, Авесто, тирамоҳ, лаҳнҳои борбадӣ, мусиқӣ.*

Ҳар як ҳалқу миллати соҳибтамаддун расму оин ва дину мазҳаби ба худ хос дошта, ҳамвора маросим ва идҳои гуногунро, ки ҳусусияту ҳувияти миллии ин мардумро таҷассум менамоянд, ҷашн мегирад. Одамон ба хотири фориг гардидан аз мушкилоти зиндагӣ ва лаҳзае ҳушдилу ҳуррам будан ҷашну идҳои гуногунро ба вучуд овардаанд, ки дар ҳақиқат ҳар фарди чомеа табиатан ба онҳо ниёз дорад.

Ҷашну идҳо унсурҳои анъанавии фарҳангии мардумро инъикос намуда, дар муддати тӯлонии давраҳои гуногуни таъриҳӣ, мувоғиқ ба қолаби идеологияи диниву мазҳабӣ ва соҳти давлатдорӣ шаклу мазмуни хос гирифтаанд. Ҷашну маросимҳо ҷузъи фарҳангии миллӣ буда, мутобики идеологияи ҳукмрон амал менамоянд. Онҳо ҳамчун ифодагари падидаҳои фарҳангии ҳалқҳои гуногуни дунё саршор аз арзишҳои маънавӣ, ахлоқӣ, зебоипарастӣ, инсондӯстӣ, сулҳпарварӣ, иттиҳод, баробариву бародарӣ ва амсоли инҳо буда, пайвандгари дирӯzu имрӯз ва фардои қавму миллатҳои гуногун мебошанд. Ҷашнҳои ҳар ҳалқ муаррифгари фарҳангу тамаддун, таъриҳ, устураҳо, одобу русум, боварҳои динӣ ва эътиқодии вай аст. Чи тавре ки фолклоршиноси тоҷик Дилшод Раҳимов қайд намудааст: «Ҷашнҳо аз маросимҳо, силсилаи бовару эътиқодот, намунаҳои адабиёти шифоҳӣ, санъату ҳунар ва урғу одатҳои суннатӣ иборат мебошанд» [10, с.177].

Ҷашнҳоро аз ҷиҳати мансубияташон ба замон ва сабабҳои баргузорӣ ба ду гурӯҳ тақсим намудан мумкин аст:

1. Тақвимӣ – ҷашиное, ки дар замону рӯзи муайян ва вобаста ба фаслҳои сол барпо карда мешаванд. Масалан идҳои Наврӯз, Меҳргон, Қурбон, Рамазон (иди Фитр) ва амсоли инҳо.

2. Маишӣ-ичтимоӣ – ҷашиное, ки дар натиҷаи рӯй додани ягон ҳодисаи фараҳбахш, вобаста ба имконоти иқтисодиву иҷтимоии одамон баргузор мегарданд. Масалан ҳатнасур, тӯйи арӯсӣ, бӯрёкӯбон, гаҳворабандон ва гайра [12, с.4].

Миллати тамаддунофару фарҳангсолори тоҷик, ки соҳиби таърихи ғаниву бостон ва фарҳангута тамаддуни дурахшон аст, ҷашинои зиёди фарҳангӣ, тақвимӣ, иҷтимоӣ-маишӣ ва гайрато ба вучуд овардааст, ки аз сабаби фарҳангигӣ баланди маънавиву муттаҳидсозандагӣ доштан, саршор аз меҳру муҳаббат ва инсондӯстӣ буданашон бисёр ҳалқу миллатҳои дигар онҳоро қабул намудаанд. Масалан мақоми байналмилал ёфтани ҷаши «Наврӯз» гувоҳи ин гуфтаҳост.

Сиёсати бунёдкорона ва фарҳангии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳнамоест дар шинохти арзишҳои миллӣ ва арҷузорӣ ба таъриху фарҳангигӣ тоҷикони ориёинажод. Ин сиёсати хирадмандона ҳар як фарди бонангӯбоғарҳангигӣ тоҷикро дар саъю талош ба хотири эҳёи ҷаши санаҳои муҳими таърихии миллат ва расму оину суннатҳои мардумӣ раҳнамун месозад. Чунонки Пешвои миллат дар як суханрониашон зикр намуда буданд:

«Гузаштагони тамаддунсозу фарҳангии мо, тоҷикон, аз замонҳои қадим ҷашинои бузурги Наврӯз, Меҳргон ва Садаро бо риояи расму анъанаҳои қуҳан таҷлил менамуданд» [13, с.403-404].

Бо шукӯҳу шаҳомати ҳосидардани ин ҷашино боиси тақвияти рӯҳи миллӣ, меҳсанпарастӣ, ҳудшиносӣ ва посдошти истиқлолу ҷовидонагии ифтихори миллии тоҷикони ориёитабор мегардад.

Аз ишораҳои дар Авасто омада дармеёбем, ки дар Эрони бостон сол аз ду фасли мусовӣ иборат буда, дар оғози ҳар фасл ҷаши ботантанаву пуршукӯҳ барпо карда мешуд. Ҕаҷни «Наврӯз» дар эътидоли баҳорӣ – оғози фасли гармо ва ҷаши «Митрагона» (Миҳргон ё Меҳргон) дар таодули тирамоҳӣ – ибтидои зимистон таҷлил мегардид.

Баъд аз қабули қеши зардуштӣ ҷашинои мардумони эронитабор вобаста ба фаслҳои сол ид карда мешуданд: Наврӯз иди баҳорӣ, оғози Соли нави аждодӣ – дар баҳор, Тиргон ҷаши гармову ҳосилпаз – дар тобистон, Меҳргон иди ҳосил ва файзу баракат – дар тирамоҳ ва Сада ҷаши фирузии рӯшной бар зулмот, гармӣ бар сардӣ ва некӣ бар бадӣ – дар охири зимистон. Ин силсилаҷашинои табии пайванди ягона дошта, мантиқан давоми ҳамдигаранд ва яқдигарро пурра месозанд. Яъне дар ҳамbastagӣ зинаҳои пайдарҳами фаъолияту заҳмати солонаи Бобои деҳқон ва руҳияи тамаддуни заминдории аждодони моро ифода менамоянд. Онҳо аз фарҳангигӣ анъанавии мардум барҳоста, бо фаъолияти меҳнатӣ ва муносибати инсон бо табиат алоқаи зич доранд.

Ҳикмати фалсафии ин силсилаҷашинои ба ҳам пайвастӣ ҷашинои ниёғони мо тоҷикон – ваҳдату ягонагӣ, ҳамдиливу муттағиӣ, ободкориву созандагӣ ва меҳру муҳаббат мебошад. Пояи ҷашинои мазкур асосан табииву дунявӣ буда, ҳеч гуна заминай сиёсӣ, идеологӣ ва динӣ надоранд. Мавзӯи қалидии ин ҷашинои миллии ниёғони мо ҷанбаи табии ва қишоварзӣ доштани онҳост.

Дар ин мақола мо тасмим гирифтем, ки доир ба таърихи пайдоиш, таҷлилу такомули ҷашни бостонии Мехрғон иҷмолан маълумот дижем.

Доир ба ҷашни Мехрғон дар сарчашмаҳои хаттӣ фикру андешаҳои гуногун баён гардидаанд. Ақидае мавҷуд аст, ки Дориёши Бузург дар набарди тан ба тан Гаваматай Муғро дар моҳи меҳр мағлуб менамояд ва ба гуфти таърихшиносӣ Юнони Қадим – Ҳеродот пас аз ин ҳодиса аждодони мо тоҷикон ин рӯзро чун ҷашни «муғкушӣ» таҷлил мекардаанд. Ҳамзамон Мехрғонро оғози фасли тирамоҳ ё нимаи дуюми сол, яке аз рӯзҳои моҳ, рӯзи пирӯзии Фариҷун бар Захҳок, ки бо номи «Ромрӯз» таҷлил мегардид, рӯзи тавлиди Офтоб ва амсоли инҳо ном бурдаанд.

Масалан шоир ва олими замони салтанати ғазнавиён Асадии Тӯсӣ дар шеъри зерин паҳлавони тилисмшикан ва шаҳриёри шуқӯҳманди пешдодӣ – Фариҷунро асосгузори ҷашни Мехрғон ҳисобидааст. Ӯ бо мадади Ковай оҳангар ва мардуми аз ҷабру истибод ба шӯромада бар Захҳоки мордӯш, ки симояш дар таъриху адабиёти гузаштаи мо чун рамзи зулму бедодгарӣ ба қалам рафтааст, ғолиб омада, дар аввали моҳи Меҳр ба таҳт менишинаид ва дар ин рӯз бо номи Мехрғон ҷашни бузург меорояд:

Фариҷуни фарруҳ ба ғурзи набард,
Зи Захҳоки тозӣ баровард гард.
Чу дар бурҷи шоҳин шуд аз ҳӯша меҳр,
Нишаст ӯ ба шоҳӣ сари моҳи меҳр.
Ба ороиши Мехрғон ҷашн соҳт,
Ба шоҳӣ сар аз ҷарҳи маҳ барфароҳт.

Аксари муҳакқиқон бар он ақидаанд, ки «Мехрғон» аз вожаи «Меҳр», яъне Ҳуршед, Офтоб гирифта шудааст ва номи қадимаи он «Митра» – номи яке аз эзидони бузургу мӯътабари ориёист, ки дар байни баъзе қавму қабилаҳо мақоми хос дошта, гӯё ба ҳайси довари адолатпарвар меҳру муҳаббат ва дӯстиро чун арзишҳои волои эзадӣ ба бани башар талқин менамудааст.

Мехрпрастӣ ё митроизм то пайдоиши дини зардуштӣ оини мардумони ҳинду эронӣ ба ҳисоб рафта, тадриҷан то мамлакатҳои Шарқи Наздику Аврупо доман густурда буд. Тавассути сарбозони ашконӣ ба Рум бурда шудааст, ки то дини масҳиҳро қабул намудан (асри IV миљодӣ) оини мардуми ин сарзамин будааст.

Дар осори қадимаи Ҳинд (Варуна дар «Ригведа»), Авесто, осори фарҳанги сугдиён, катибаҳои форсӣ, маъхазҳои юнонӣ, оромӣ, аккодӣ, иломӣ ва амсоли инҳо дар бораи Митра асотири ривоёти фаровон оварда шудааст. Ҳамзамон пораҳои асотири мардуми ориёитабор дар адабиёти паҳлавӣ, аз ҷумла «Бундаҳишн», «Динкард» омадаанд, ки фаъолияти Ахурамаздо, эзадону амшоспандон ва девону дигар қувваҳои ахриманиро дар бар мегиранд. Яке аз ин эзадон Меҳр ё Митра ном дошта, дар байни дигар худоёну эзадон мавқеи муҳим доштааст.

Дар забони санскрит меҳр дар шакли митра [mitra], дар Авесто митсра [mithra], дар паҳлавӣ митр [mitr] омада, маънии пайвандгари рӯшноиву нури азалий ва паймону садоқатро ифода менамояд [22].

Дар «Мехряшт» ба ин маънӣ омадааст, ки оғаридгори ягонаи зардуштӣ Аҳура Маздо эзади Меҳрро дар «ситоиш ва барзандагии ниёшиш» ҳамсони худ ва ба худ баробар оғариддааст.

Аз суханони дар Авасто омада ва сарчашмаҳои хатии баъд аз он нигошташуда мебинем, ки эзади Меҳр аз оғаридгор ба иҷроқунанда табдил шудааст. Акнун вай эзади нигаҳбони аҳду паймон ва мӯҷозоткунандай дуруғгӯёну аҳдшиканон гардидааст.

Мавриди зикр аст, ки истилоҳи «меҳргон» аз вожаи «меҳр» ва пасоянди «гон», ки ифодагари мансубият мебошад, таркиб ёфтааст. Ёдовар мешавем, ки вожаи «меҳр» дар Авасто ва асотири Эрони қадим дар шакли Митра, яъне эзади рӯшнойӣ ва аҳду паймон омадааст. Номи ҷаҳни Меҳргон низ дар сарчашмаҳои бостонӣ дар шакли Митрагона ва ё Митракона дучор меояд.

Ҷаҳни Меҳргон низ чун Наврӯзу Тиргону Сада қадимтарин ҷаҳни мардумони эронитабор буда, ҳамасола рӯзи 16-уми моҳи меҳр (мутибиқ ба 8 октябри тақвими григорианиӣ), ки он рӯз низ Меҳр номида мешуд, таҷлил мегардид. Ин ҷаҳни аз он рӯзгорон, ки дар Ориёнистони кӯҳан ойини меҳрпарастӣ ҷорӣ буд, боқӣ монда, Фаридунро поягузори он ҳисобидаанд, ки дар ин рӯз Ковай оҳангар Захҳоки золимро дар кӯҳи Дамованд асир кард ва мардум ҷонидори ӯ гардида, ба Фаридун рӯ оварданд ва ӯро ба ҷои Захҳоки морон бар таҳти подшоҳӣ нишонданд.

Муллифи «Таърихи табарӣ» низ ин ақидаро баён намудааст.

Абӯрайҳони Берунӣ доир ба ин масъала дар асарав «Китоб-уттафҳим» овардааст: «Шонздахум рӯз аст аз меҳрмоҳ ва номаш меҳр. Ва андар ин рӯз Афредун зафар ёфт бар Беварасби ҷоду, он-к маъруф аст ба Захҳок. Ва ба кӯҳи Дамованд боз дошт. Ва рӯзҳо, ки сипаси Меҳргон аст, ҳама ҷаҳнанд, бар кирдори он-ҷаҳнанд ӯзӣ булавад ва шашуми он Меҳргони бузуг булавад ва Ромрӯз ном аст ва бад-ин донандаш» [1, с.144].

Аждодони мо Меҳргонро низ ҳамсони Наврӯз дар дарозои таърих гиромӣ медоштанд ва бо шукӯҳу шаҳомати хос ҷаҳни мегирифтанд. Меҳргон низ чун Наврӯз аз «Меҳргони омма» (Меҳргони кӯчак) ва «Меҳргони хоса» (Меҳргони бузург) иборат будааст. Дар замони Сосониён ҷаҳнгирии Меҳргон низ ҳаммонанди Наврӯз ба муддати шаш рӯз идома мейёфт, ки моҳиятан ба оғариниши оламу одам дар шаш рӯз рафта мерасад. Дар гузаштаи дур ҳакимон мартабаи Меҳргонро аз Наврӯз боло медонистаанд.

Аз катибаҳои маҷмааи Бесутун муайян мегардад, ки аждодони тоҷикон дар ибтидои айёми бостон соли навро бо номи ҷаҳни «Меҳргони бағёр» дар фасли ҳазонрез, яъне тирамоҳ таҷлил мекардаанд. Мавриди зикр аст, ки дар он замон иди «Митро» дар моҳе бо номи «боғёдиш» ҷаҳни гирифта мешудааст.

Наврӯз иди баҳору оғози қишлоғи кор аст, ки сари сол ба ҳисоб рафта, шабу рӯз баробар мешаванд ва Хуршед дар бурҷи Ҳамал ба эътидол меояд. Меҳргон бошад оғози тирамоҳ ва нимаи дуюми сол аст, ки дар он низ баробарии шабу рӯз ба вуқӯъ пайваста, Хуршед дар бурҷи Мизон ҳулул мекунад.

Чунонки дар «Гиёс-ул-лугот» омадааст: «Меҳргон – номи моҳи ҳазон; ва он муддати мондани офтоб аст дар бурҷи мизон» [7, с.325].

Дар сарчашмаҳои қадимӣ ин ду ҷаҳни бузург ҳамчун ду кутби зиндагонии мардум муаррифӣ шудаанд, ки дар баҳори ҷомасабз оғоз ёфта, тирамоҳи зарринқабо ба анҷом мерасанд.

Суғдиёну боҳтариён, хоразмиёну таҳориён ва дигар мардумони ориёитабор ин ҷаҳнҳоро чун василаи пайвандгари одамон бо табиату ҷомеа ва омили таҳқимбахши дӯстиву рафоқат, меҳру муҳаббат, бародариву баробарӣ дар байни кулли инсонҳо ва тақвиятбахши хислатҳои одамдӯстиву ватанпарастӣ гиромӣ медоштанд. Ба нишондоди Берунӣ онҳо дар ин рӯз аз сармо ба ҷаҳонгоҳҳо мерафтанд ва оташ афрӯҳта, дар гирди он нони равғаний меҳӯрданд, зоро равған рамзи файзу баракат ва фаровонӣ маҳсуб меёфт.

Чи тавре ки Д. Раҳимӣ қайд намудааст: «Дар фарҳанги густурдаи әронитаборон равған рамзи файзу баракат ба шумор меравад. Дар ма-росимҳои ҷуфтбаророн, равғанрезон, дастчарбӯнон ва амсоли инҳо тоҷикон низ равғанро ба ҳайси рамзу намоди фаровонию баракат истифода мебаранд». [9, с. 224].

Дар байни мардуми Ориёнистони қуҳан одате маъмул будааст, ки ҳар кассе дар ҷаҳни Меҳргон равғани бон (меваи хушбӯйи ба писта монанд)-ро ба баданаш молида, ба наздиконаш гулоб пошад доим саломату болидарӯҳ мемондааст.

Аз осори боқимондаи ҳаттии гузаштагонамон ба ҳулоса омада метавон, ки ҷаҳнҳои мазкур дар замони ҳукмронии сулулаҳои Сосониёну Сомониёն ба авчи шукуӯҳу ҷалоли ҳудрасида буданд. Аз мардуми одӣ сар карда то надимону ҳокимон ва вазирону шоҳон ба таҷлили ин ҷаҳнҳои аз гузаштагон меросмонда мепардохтанд.

Доир ба ҷаҳнгирӣ Меҳргон дар замони Ҳаҳоманишиёну Сосониён ва минбаъд дар сарчашмаҳои адабиву таърихӣ баъзе маълумотҳо дарҷ гардидаанд. Дар аҳди Ҳаҳоманишиёну Ашкониён, ки баъд аз истилои Искандари Мақдунӣ ҳудро ворисони шаҳриёрони әронӣ меҳисобиданд, Меҳргон бо ҳама салобату ҷалоли ҳосса таҷлил мегардид.

Зикри як нукта бамаврид аст, ки дар кишварҳои Шарқи қадим Шумеру Бобул, Миср ва амсоли инҳо низ ҷаҳни ҳамназари Меҳргон баҳшида ба эзадони файзбахшу рӯзирасон, баҳусус ҳудои офтоб – Шамс (Шамаш) таҷлил мегардид.

Абулқосим Фирдавсӣ дар «Шоҳнома»-и безаволаш дар бораи аз ин ҳам пештар, яъне дар аҳди Каёниён ҷаҳни гирифта шудани Меҳргон маълумот додааст:

Ба рӯзи ҳӯҷаста сари Меҳрмоҳ,
Ба сар барниҳод он каёни кулоҳ...
Дил аз довариҳо бипардохтанд,
Ба оини Кай ҷаҳни нав соҳтанд...
Кунун ёдгор аст аз ӯ моҳи Меҳр,
Бикӯшу ба ранҷ эҷ манмой чеҳр! [14, с. 224].

Дар бомдоди рӯзи Меҳргон шоҳони Сосонӣ ҷомаи зарбафти зебову гаронбаҳо дар бар намуда, тоҷоро, ки тасвири Ҳуршед дошт бар сар мениҳоданд ва дар қасри мӯҳташам бар таҳт нишаста, мардуми аз дуру наздик бо ҳадяҳои гаронарзиш омадаро мепазируфтанд.

Рӯзи таваллуди Мехр (Офтоб) дар байни эрониёни қадим бо номи шаби Ялдо (дарозтарин шаб) ҷаши гирифта мешуд, ки мутобиқи тақвими юлианий ба 25-уми декабр рост меояд.

Пайравони дини масеҳӣ дар ин рӯз «Ҷашни Милод» (Рождество – тавлиди Исои Масеҳ)-ро таҷлил менамоянд, ки дар асл ин ҳамон ҷаши таваллуди эзади ориёиҳо – Мехр (Митра) мебошад, ки то ҳол дар байни зардуштиёни Язду Кирмони Эрон ба тарзи маҳдуд баргузор мешавад.

Мардуми эронинажод ҳангоми таҷлили Мехрғон низ чун ҷаши гирии Наврӯз суфраи идонаи рамздор меоростанд ва дар рӯи он гули нилуфар, хӯшай гандум, себ, анор, хӯшай ангур, ҳафт дона мурӯд, лимӯ, ойина ва паймонаи тарозу мегузоштанд, ки ҳар кадом маънои рамзӣ дошт. Меваҷот ва дигар нозу неъмат нишони серҳосиливу фаровонӣ, файзу баракат, маҳсули дастрончи инсонро ифода намуда, ойина ва паймонаи тарозу, ки ба хотири эзад Митра гузошта мешуд, яке рамзи осмон, рӯшаниву покӣ ва дигарӣ рамзи аҳду паймон ва адлу инсоғ буд. Ба ин васила барои неъматҳои додааш шукрғузорӣ аз Худованд мешуд.

Бо мурури замон ба рӯи хони меҳрғонӣ гузоштани баъзе аз ин унсурҳо, аз ҷумла оина ва тарозу аз байн рафта, ба ҷанбаи табииёти Мехрғон, чун ҷаши фаровонҳосилӣ ва файзу баракат таваҷҷуҳи бештар зоҳир мешудааст.

Зикри як нукта муҳим аст, ки ҷаши Мехрғон дар рушди анъанаҳои адабӣ-мусиқии мардуми эронитабор, бахусус тоҷикон нақши бориз гузоштааст. Ба ин саҳнаҳои ҷаший-намоиши дар деворнигоҳои Панҷакент, Истаравшан, Афросиёб, Марв ва дигар мавзеъҳои Ҳуросону Вароруд тасвирёфта гувоҳӣ медиҳанд. Чи тавре ки аз сарчашмаҳои ҳаттӣ маълум мегардад, сокинони шаҳрҳои қадимаи Самарқанду Бухоро, Балху Нишопур, Марв ва амсоли инҳо дар рӯзҳои ҷаши Мехрғон (ҷаши кишоварзон) гурӯҳ-гурӯҳ гирд омада суруду таронаҳои меҳрғонӣ меҳонданд, мерақсиданд ва ҳурсандӣ менамуданд.

Дар рӯзи ҷаши гирии Мехрғон муғон бода нӯшидаву ҳушҳолӣ менамудаанд ва матнҳои маросимиро дастаҷамъона месурудаанд.

Дилишод Раҳимӣ дар такя ба нигоштаи П. Раҷабӣ «Ҷаши ҷаши эронӣ» овардааст: «Муаррихи юонӣ Страбон, ки баргузории ҷаши Мехрғони муғони меҳрпастро бо ҷаши мони ҳуд диданд, чунин менависад: «муғон дар тӯли ҷаши, дар ҳоле ки шоҳай газ дар даст доранд, овоз меҳонанд...». Яъне бо ҳам сурудани матнҳои маросимиӣ, чи тавре ки масеҳиён ба таври гурӯҳӣ матнҳои мазҳабӣ меҳонданд, дар он даврон роиҷ будааст» [9, с. 225].

Дар китоби Авасто суруди дилнишину зебое ҳаст дар бораи Мехр.

Чи тавре ки аз маъхазҳо дармеёбем, дар тӯли таърихи дуру дарози ҷаши Мехрғон, ки писанди мардумони ориёитабор буд, аҳли ҳунар – ҳофизону ромишгарон дар васфи ҷаши мазкур таронаву навоҳои зиёд эҷод намудаву сурудаанд ва ба ояндагон мерос гузоштаанд.

Дар замони давлатдории Сосониён (224–651) таҷлили ҷаши Мехрғон ба таври мушаҳҳас ба анъана даромада буд. Дар ин самт Ҳурмуз – фарзанди шоҳ Шопури Сосонӣ саҳми назаррас гузоштааст. Дар асрҳои IV–VI милодӣ тақвими маъмурии шоҳони Сосонӣ мутобиқи солшумории язdigurдӣ будааст, ки бо ибтикори шоҳ Язdigurди Шаҳриёр сомон ёфта, моҳи панҷуми сол Мехр номида мешудааст. Моҳи

мазкур имрӯзҳо низ дар байни мардуми мо бо номи Мизон маъмул буда, аз 23 сентябр то 22 октябр давомоти 30 рӯза дорад.

Дар замони Сосониён, баҳусус дар давраи хукмронии Хусрави Парвиз (590-628-38) илму адабу фарҳанг ва санъати овозхониву ромишгарӣ ба авчи аъло расида буд. Дар дарбори Хусрави Парвиз ҳунарманандоне чун Борбади Марвазӣ, Озодвари Чангӣ, Саркаш (Саркис), Саркаб, Накиси Чангӣ, Ромтин, Бомшод фаъолият доштанд, ки ҳар қадом дар ҳунарварӣ ягонаи даврон буданд. Борбади Марвазӣ муғанини аввал ва роҳбари дастаи ҳунармандони дарбори Хусрави Парвиз буда, суруду оҳангҳои зиёд эҷод намудааст. Ӯ ва ҳамкасbonаш дар базму маросимҳои дарборӣ ҳунарнамоӣ мекарданд. Маҳз дар ин давра аз ҷониби Ӯ маҷмӯи силсилатаронаҳои «Хусравонӣ» эҷод гардидаанд, ки дар васфи салтанати шоҳони сосонӣ, баҳусус шоҳаншоҳ Хусрави Парвиз суруда шуда, хело машҳур будаанд ва таъсири онҳо дар рушди мусикии бисёр кишварҳои Машриқзамин назаррас арзёбӣ гардидааст [8].

Абӯрайҳони Берунӣ дар рисолааш «Осор-ул-боқия» овардааст, ки ин ҷаширо «рӯзи пайдоиши Офтоб» низ гуфтаанд ва як оини Сосониён буда, ки дар ин рӯз тоҷоро бо тасвири Офтоб бар сар мегузоштанд, ки дар он офтоб савори гардунаи худ акс ёфта буд [2, с.242].

Гуфтан бамаврид аст, ки ҷунин расми тоҷгузорӣ аз асосгузори сулолаи Сосониён Ардашери Бобакон (222-241) ба мерос монда, минбаъд дар байни мулқдорони Аҷам ба анъана медарояд.

Низомии Ганҷавӣ дар достони «Хусрав ва Ширин» 30 лаҳни борбадиро номбар кардааст, ки аз онҳо «Ороиши ҳуршед» ва «Мехргонӣ» ба ҷаши Мехргон баҳшида шудаанд. Ҳамзамон шоир то чӣ андоза форам ва писанди сомеъон будани лаҳни Мехргониро ҷунин тасвир кардааст:

Чу нав кардӣ навои Мехргонӣ,
Бибурдӣ ҳуши ҳалқ аз меҳрбонӣ.

Баъди салтанати Сосониёнро аз байн бурдани арабҳо (651) аксар ҷаши маросимҳои мардумони ориёнижод аз байн рафтанд. Ҳушбахтона Наврӯзу Мехргону Сада бо вучуди таҳриб гардидаанд як қисм суннатҳояшон аз ин буҳрону қашмакашҳои таъриҳи саломат убур намуданд ва то давраи истилои муғул (ибтидои асри XIII) дар дарбори шоҳону ҳулафо ҷаши гирифта мешуданд. Ҳалифаҳои Аббосӣ қабули ҳадяҳои меҳргониро, ки дар дарбори шоҳони эронинажод ба расмият даромада буд, идама доданд ва ин ҷаширо арабҳо бо номи «Мехрҷон» (Мехрҷун) таҷлил менамуданд.

Аз навиштаҳои адибону таърихнигорон дармеёбем, ки дар замони салтанати Сомониён, ки ҳудро меросбари сулолаи Сосониён медонистанд, ҷашиҳои мардуми эронинажод Наврӯз, Тиргон, Сада ва Мехргон аз нав эҳё гардида, бо ҳама шукуху ҷалолашон таҷлил мегардиданд. Дар якчоягӣ бо ҳалқ Мехргонро таҷлил намудани шоҳони сосонию амирони сомонӣ гувоҳи мардумӣ будани ин ҷаши бостон аст.

Дар ашъори шоирони забардасти давраи Сомониёну Ғазнавиён устод Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Дақиқӣ, Манучехрӣ, Фарруҳӣ ва дигарон ҷаши мазкур бо ҳама назокату зебой ва шаҳоматаш васф гардидааст. Рӯдакии бузургвор дар шеъри зерин иди Мехргонро хело нозанину табиӣ

тавсиф намуда, онро ҷашни хусравонӣ ҳисобидааст ва ба амири Сомонӣ – Насри II муроҷиаткунон мегӯяд:

Малико! Ҷашни Меҳргон омад,
Ҷашни шоҳону хусравон омад.
Ҳаз ба ҷои мулҳаму хиргоҳ,
Бадали богу бӯстон омад.
Мӯрд ба ҷои савсан омад боз,
Май ба ҷои аргувон омад.
Ту ҷавонмарду давлати ту ҷавон,
Май ба баҳти ту ҷавон омад.

Меҳргон дар ашъори шоирони ҳамзамони Рӯдакӣ ва баъдӣ бо таровати хос тасвир гардида, беҳтарину наҷибтарин хислатҳои инсонӣ – некӯкорӣ, меҳрубонӣ, башардӯстӣ ва амсоли инҳоро таҷассум намудааст. Ҷунонки Масъуди Саъди Салмон мефармояд:

Рӯзи меҳру моҳи меҳру ҷашни фарруҳ Меҳргон,
Меҳр бифзо эй нигори моҳчехри меҳрубон.
Меҳрубонӣ кун ба ҷашни Меҳргону рӯзи Меҳр,
Меҳрубонӣ кун ба рӯзи Меҳру ҷашни Меҳргон.
Ҷомро чун лола гардон аз набиди бодаранг,
В-андар он мангар, ки лола нест андар бӯстон.

Ҷои дигар ў гуфтааст:

Рӯзи Меҳр аст, меҳрубонӣ кун,
К-аз ҳама чиз меҳрубонӣ бех.

Мутрибону хунёғарон низ дар давру замонҳои гуногун дар васфи ҷашни Меҳргону таҷлилёбии он бо номҳои «Ороиши хуршед», «Меҳргонӣ», «Навои Меҳргонӣ» ва амсоли инҳо суруду таронаҳои фораму дилнишин оғаридаанд.

Дар «Бурҳони Қотеъ» номи якчанд мақомоти мусиқӣ, аз ҷумла «Меҳргони Бузург», «Меҳргони Хурдак (Қӯҷак)» оварда шудааст [4].

Ҷунончи Манучехрии Домғонӣ дар байти зер мегӯяд:

Чу мутрибон зананд навои «Тахти Ардашер»,
Ки «Меҳргони Хурдак»-у ғоҳе «Сипаҳбадон».

Шоир дар ин байт аз сурудҳои замони Сосониён, баҳусус «Сипаҳбадон», ки Борбади Марвазӣ поягузор ва яке аз беҳтарин иҷроқунандагони ин силсиласурудҳо ба ҳисоб мерафт, ёдовар шудааст.

«Меҳргони Бузург», «Меҳргони хурдак», «Меҳргони Аҷам», «Меҳргони мӯғон», «Меҳргони ашпандон», «Меҳрангез», «Моҳу меҳр», «Сури кишоварзон» ва ғайра аз сурудҳои қадимаи мавсимиӣ-маросимиӣ давраи Сосониён буда, онҳоро Борбади Марвазӣ ба ҷашнроиҳои меҳргонии Ҳусрави Парviz эҷод кардааст, ки мазмуну рӯҳияи баланди ҷашнӣ дошта, дар байни мардуми Ҳурросону Мовароуннаҳр аз беҳтарин сурудҳои меҳргонӣ ба ҳисоб мерафтаанд. [5, с.150].

Бо номи «Мехргони хурдак» дар «Дувоздаҳмақом» шуъба ва гӯша вучуд доштааст, ки аксар вакт онро «Мехргони Борбадӣ» ё «Мехргони шоҳӣ» ном мебурдаанд.

Борбад бо номи «Мехргонӣ» оҳанге тасниф намудааст ва бо ин ном гӯши созӣ дар таркиби «Дувоздаҳмақом» вучуд доштааст.

Ба гуфти Абұнасри Фороби өз дахуми «Дувоздаҳмақом» Мехрғон ном доштааст [5, с. 63].

Суруду оханге бо номи «Мөхгрони Бузург» ва «Мөхгрони хурдак» дар осори хаттии баъди асри XVI зикр нагардидааст.

Инчунин дар замони Сосониён суруду оҳанги меҳрғонӣ бо номи «Меҳрубонӣ» тасниф гардида будааст, ки имрӯз дар таркиби Ҳафт дастгоҳ-и эронӣ бо ин ном гӯшае мавҷуд аст. «Меҳрубонӣ» дар бâзъе қисмҳои овозии мақоми «Шур» ба ҳайси қисми тазийинӣ ва гоҳо чун пайвандгари гузариш аз як хисса ба ҳиссai дигари мусиқӣ истифода мешавад.

Ҳамзамон бо номи «Меҳрӣ» сози мусиқӣ, оҳангу таронаи қадимӣ ва шуъбаву гӯша дар таркиби мақоми «Наво»-и «Дувоздаҳмақом» вуҷуд доштааст.

Дар омади сухан зикр намудан бамаврид аст, ки фаъолияти пур-самар ва заҳмати шабонрӯзии кишоварзону барзгарон дар эҷодиёти шифоҳӣ, баҳусус суруду таронаҳои мардумии ҳалқҳои сокини Осиёи Марказӣ, Эрону Афғонистон ба таври густурда инъикоси худро ёфтадаст. Ҳамзамон дар асарҳои композиторону оҳангсозони мардумии тоҷик меҳнати ҳалоли Бобои дехкон аз ҳар ҷиҳат васф гардидааст.

Мехрғон намодест аз суннатҳои дерини фарҳанги кишоварзии аждодони ориёни мо, ки дар фасли тирамоҳ чун рамзи фаровонӣ, иди шуқӯҳмандии кишоварзон, гунучину чамъоварии ҳосили заҳмати барзгарон ҷаши гирифта мешуд, зоро дар ин айём ҳама долу дарахт қабои заррин ба бар кардаву ҳангоми пухта расидани меваҷоту сабзавот ва ғундоштани самараи меҳнати Бобои деҳқон фаро мерасад.

Ин چашни бостонӣ дар замони Иттиҳоди Шӯравӣ бо тағири ном ва шаклу мазмуни дигар таҷлил мегардид. Дар як рӯзи пешакӣ муайяншудаи моҳи октябр сарварони хочагиҳои колективӣ (колхозҳо) ва хочагиҳои шӯроӣ (совхозҳо) дар майдонҳои маҳсус ороставу пероста, маҳсулоти гуногуни хочагии кишлокро ба намоиш гузошта, «Иди ҳосилот»-ро ҷашн мегирифтанд. Дар он рӯз ҳар гуна бозиву намоишҳои варзишӣ ташкил мегардид. Дастанҳои ҳофизону ромишгарон хунари ҳудро намоиш дода, дар васфи дехқони заҳматкаш, фаровонҳосилий, тинҷиву амонӣ ва сулҳу дӯстӣ сурудҳо иҷро мекарданд. Ҷашни бошукуҳе барпо гардида, одамон шодиву хурсандӣ менамуданд.

Як омил ва хусусияти фархундаву барчастай Мехргон дар он аст, ки одамони гуногунро ба гирди суфраи нону анвои бо захмату обилаи кафи дасти Бобои дэхкон рүёнидашуда гирд оварда, онҳоро ба рохи ростиву нақӯкорӣ, дўстиву рафоқат, бародариву баробарӣ, сулху амонӣ ва адолату инсонпарварӣ хидоят менамояд.

Мехргон низ чун дигар чашну оинҳои бостонии ориёитаборон, амсоли Наврӯзу Тиргон, Садаву Ялдо бо ҳаёту зиндагии мардум, кишоварзӣ, файзу баракат, ҳосили заҳмати дехқон, дӯстиву осоиштагӣ, барабариву бародарӣ дар байни одамон решапайвандӣ дорад. Баъди паси сар намудани ҳодисоту гирудорҳои пурошӯби таърих, ҷангу хунрезихои

мудхиши истилогарони ачнабӣ ин ҷаҳон то замони мо расида, дар даврони соҳибистиклолии қишивари азизамон Тоҷикистони биҳиштосо чун Наврӯзу Сада ҷомаи зарбафту тоза ба бар намуд.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти қишивар, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 8 октябри соли 2011 дар суханрониашон баҳшида ба 80 солагии ташкилёбии Доғишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. Шоҳтемур чунин дастур дода буданд:

«Иди бостонии Мехрғон ҳар сол, 8 октябр, чун иди миллии давлатӣ, бо шукуху шаҳомати ҳаммонанди Наврӯзи хучастапай, таҷлил гардад».

Дар ҳамин суханронӣ Президенти қишивар Мехрғонро «иди ҷамъоварии ҳосили рӯёндай деҳқон, иди фаровонӣ, шодию нишот, дӯстии рафоқат, ваҳдату ягонагӣ ва меҳру садоқат» номида буданд.

Дар Ватани азизи мо Тоҷикистон баъди ба даст омадани соҳибистиклолии давлатӣ, дар радифи таҷлили Наврӯзи оламафрӯз, дар бораи ҷаҳонгирӣ Мехрғону Сада низ пайваста дар матбуоти даврӣ ҳабару мақолаҳо нашр мегардиданд.

Ҳамзамон бо иқдоми Пешвои миллат, ба хотири эҳё намудани анъана ва расму оини ниёғон, бозгашт ба сарчашмаҳои асолати миллӣ, ки омили муҳими таҳқими хештаншиносии мардум мебошад, ҷаҳонҳои Мехрғону Сада низ аз соли 2011 инҷониб дар саросари қишивар пайваста таҷлил мегарданд.

Ҳамасола 15 октябр дар мамлакати азизамон Тоҷикистони биҳиштосо ҷаҳни Мехрғон бо ҳама шуқӯху шаҳомату ҷалоли хеш барпо мегардад ва маҳсули дастранҷи қишоварзону ҷорӯдорон ва дигар аҳли заҳмати қишивар ба намоиш гузошта мешавад.

Дар даврони соҳибистиклолии қишивар ҳар фасли тирамоҳ иди ҳарбуза, қаду, асал ҷаҳни гирифта мешавад, ки унсурҳои эҳёгардидаи Мехрғони ориёни бостон мебошад.

Бо боварии комил метавон гуфт, ки тавассути ҷаҳни Мехрғон соҳаи қишоварзӣ рушд намуда, зироаткорону ҷорӯдорону занбӯрпарварон ба дастовардҳои боз ҳам беҳтар ноил мешаванд.

Он рӯз дур нест, ки бо пешниҳоди Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷаҳонҳои аждодии миллати кӯҳанбунёду фарҳангсолори тоҷик Мехрғону Сада ва Тирғон низ, ба монанди Наврӯзи оламафрӯз ҳусусияти ҷаҳонӣ қасб намуда, дар сатҳи байнамиллӣ таҷлил ҳоҳанд шуд.

Адабиёт

1. Берунӣ, Абӯрайҳон. Китоб-ут-тафҳим ли авоили саноат-иттандҷим. / Абӯрайҳони Берунӣ. – Душанбе: Доғиш, 1973. – 286 с.
2. Берунӣ, А. Осор-ул-боқия. – Душанбе: Ирфон, 1990. – 432 с.
3. Бозтоби масоили Наврӯз дар адабиёт. Маҷмуаи мақолаҳо. – Душанбе, 2016. – 292 с.
4. Бурҳон, Муҳаммадхусейн, Бурҳони қотеъ, – Ҷ. I. – Душанбе: Адид, 1993. – 416 с.

5. Мехрғон ва Сада дар оинаи тамаддуни мардумони Осиёи Марказӣ: маҷмӯаи мақолаҳо. Мураттиб ва муҳаррири масъул, профессор А. Раҷабов. – Душанбе: Дониш, 2017. – 308 с.
6. Муҳаммад Фиёсуддин, «Фиёс-ул-лугот», – Ҷ. I. – Душанбе: Адиб, 1987. – 480 с.
7. Муҳаммад Фиёсуддин, «Фиёс-ул-лугот», – Ҷ. II. – Душанбе: Адиб, 1987. – 416 с.
8. Навruz как явление мировой культуры: Сборник научных статей. / Составители А. Раджабов, М. Каримзода. – Душанбе, 2012. – 321 с.
9. Раҳимӣ, Д. Наврӯз, Мехрғон ва ҷаҳонҳои дигари тоҷикон. – Душанбе: Арҷанг, 2018. – 304 с.
10. Раҳимов Д. Фолклори тоҷик. – Душанбе: Эҷод, 2009. – 264 с.
11. Раҳимов, Д. Чинори пургул: маҷмӯаи мақолаҳо. – Душанбе: Фан, 2008. – 105 с.
12. Раҳимов, Д. Нигоҳе ба ҷаҳонҳои миллӣ ва ойинҳои суннатии ниёғон. – Душанбе: Истевъод, 2011. – 96 с.
13. Суҳанҳои ҳикматомӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Асосгузори сулҳо ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Эмомалӣ Раҳмон. / мураттиб ва муаллифи пешгуфтор Зафар Шералий Сайдзода. – Душанбе: ҶДММ «Контраст», 2017. – 439 с.
14. Фирдавсӣ, А. Шоҳнома. – Душанбе: Адиб, 1987, – Ҷ. I.
15. Ҳасандозда С. Саҳрои бекаронаи таърих. Дафтари сеюм. – Душанбе: Балогат, 2018. – 332 с.
16. Ҷаҳни Мехрғон. – Душанбе, 2017. – 17 с.
17. Энциклопедияи Адабиёт ва санъати тоҷик. – Ҷ. II. – Душанбе, 1989. – 559 с.
18. Энциклопедияи Советии тоҷик. – Ҷ. IV. – Душанбе, 1983. – 634 с.
19. Раҳматов У., Барiev X. Мехрғон мужда аз ҳосили фаровон. // Омӯзгор. – 2018. – 11 октябр.
20. Раҳимӣ Ф. ва дигарон. Ҷаҳни Сада ва Мехрғон. // Адабиёт ва санъат. – 2017. – 20 апрел.
21. Раҳимов, Д. Ҷаҳни Мехрғон ва идомаи он дар садсолаҳои оҳир // Адабиёт ва санъат. – 2013. – 10 октябр.
22. Раҳмонзода А., Раҳмонӣ Р. Мехрғон – оини созандай тоҷикон // Адабиёт ва санъат. – 2018. – 18 октябр.

Зубайди А.

РОЛЬ МУЗЫКИ В ПРАЗДНОВАНИЕ МЕХРГОНА

Мехрғон наряду с Наврузом, Тиргоном и Сада является одним из самых древних праздников орийских народов. В данной статье рассматривается исторические корни появления и развития этого праздника. Одновременно точными данными показывается отражение данного праздника в писменной литературе, творчество таджикско-персидских поэтов и таджикское народно-традиционное музыкальное искусство.

Роль Основоположника мира и единство-Лидера нации, уважаемого Эмомали Раҳмона в возрождении и развитии национальных празд-

ников таджикского народа, особенно празднование Мехргона в годы независимости огромна. Отрадно, что каждый год в октябре месяце наряду с праздниками Навруз и Сада – Мехргон тоже отмечается с не меньшей пышностью, как праздник урожая, дружбы, любви и согласия.

С уверенностью можно сказать, что в не далёком будущем праздники Мехргон и Сада тоже будут отмечаться как Навруз на международном уровне.

Ключевые слова: Мехргон, устная литература, вера, календарные праздники, социально-бытовые праздники, митраизм, зароостризм, Древний Иран, Авеста, осень, мелодии борбада, музыка.

Zubaidi A.

THE ROLE OF MUSIC IN THE CELEBRATION OF MEHRGON

Mehrgon on the lines of Navruz, Tirgon and Sada is one of the most ancient Aryan holidays. The author gave specific information about the historical foundations, promotions and national value in the article. At the same time, noted emphatically about the reflection of this holiday in the written literature, poetry of poets of Tajik-Persian classical literature and the art of traditional song and music of Tajik people.

Contribution of the founder of peace and national unity - leader of nation, President of the Republic of Tajikistan, dear Emomali Rakhmon in the reward and prosperity of the national holidays of Tajik nation, especially celebration of Mehrgon during the independence of Tajik country, became a reason for pride that every year is celebrated with magnificence in all countries in October month on the lines of Navruz and Sada holidays as a symbol of high crop yield, prosperity, in the atmosphere of peace, friendship and unity.

It is safe to say that in the near future, the holidays of Mehrgon, Sada and Navruz will become an international holiday and celebrate at the international level.

Key words: Mehrgon, oral literature, faith, calendar holidays, social holidays, Mithraism, zaroostrism, Ancient Iran, Avesta, autumn, Borbad melodies, music.

ТДУ 78тоҷик+78.085+792.8+030+9тоҷик+37тоҷик

Иброҳимов К.

АЗ ВИЖАГИҲОИ РАҶСИ ТОҶИК ТО ТАЪСИСИ АНСАМБЛҲОИ РАҶСӢ

Дар мақола масъалаи чигунагии раҷси тоҷик, таъсиси ансамблҳои раҷсӣ ва ҷараёни ташаккули раҷси халқӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Раҷси тоҷик таърихи қадима дошта, он дар ҳар давру замон зисту зиндагӣ, хулқу атвор, расму оин, урғу одат, хислат, олами маънавӣ ва тафаккури миллиро инъикос намудааст. Вижагиҳои раҷсҳои халқии тоҷикий зиёд бошанд ҳам, хиромонӣ, зарифӣ, пурмазмунӣ, пурҳароратӣ аз хусусиятҳои хоси он аст, ки бо ҳаракати дастҳо, китфҳо, абруҳо, ҷунбиии пайкар ва пойҳо ва имову шиора намо дода мешавад. Санъати

рақси тоҷик тӯли асрҳо идома ёфта, риштаи он ҳеҷ гоҳ қанда нашуудааст.

Дар замони шӯравӣ дастаҳои таронаву рақс таъсис ёфтанд, ки минбаъд ҳам дар рушди рақси тоҷикӣ ва ҳам таъсиси дастаҳои рақсӣ замина фароҳам оварданд. Дар ин давра намунаҳои рақси тоҷикӣ ба дастаҳои рақсии кишварҳои шӯравӣ ворид гардидаанд. Моҳи майи соли 1965 Ансамбли давлатии рақсии «Лола» бо роҳбарии устоди рақс Гаффор Валаматзода ташкил ёфт. Ин ансамбл ба таъсиси дастаҳои рақсии «Зебо» ва «Гулрез» замина гузошта, дар рушди санъати рақси тоҷик нақши бориз гузошт.

Қалидвоҷаҳо: рақс, раққоса, дастаи рақсӣ, маҳсусият, ганҷина, ҳаракат, саҳна, иҷро, санъат, маҳорат, рушд.

Сарзамини Тоҷикистонро воқеан маркази санъати хореографии Осиёи Миёна метавон номид. Ҳалқи тоҷик дар тӯли таърихи чандҳазори худ санъати рақси бойтаринро ба вучуд овард (**К. Я. Голейзовский**).

Рақсро рӯи коғаз тасвир намудан кори басо душвор аст. Истилоҳи «ракс» дар адабиёти классикии форсу тоҷик хеле фаровон ба кор рафтааст. Он ба маъни ҳаракати мавзуни бадан нафосату зебоии ҷунбишҳои сар, гардан, абру, даҳон, дастҳо, пойҳо, ҳамоҳангии ҳаракати пайкарӣ одам бо мусикӣ, баёни афкор ва эҳсосот ба василаи ҳаракат омадааст. Як қалимаи одии муқаррарӣ дар назми пургандони форсӣ ҷун дарёи ҳурешон мавҷу тобишҳои зиёде дошта маъноҳои гуногунро дар бар гирифтааст. Рақс ҳамчун санъат дар ҳамин сарзами тавлид ва ташаккул ёфта оҳиста – оҳиста таҳлили тасвирӣ ба коркарди маҷмӯи үнсурҳои пурмâни ҳаракатҳои бадан гузашт, ки эҳсос ифода менамояд. Ҳаракатҳои бадеъ меофарад. Тӯли асрҳо ҳаракатҳои бехтарин дар хотир нигоҳ дошта шудаанд, аз ҷониби дигарҳо такрор гардидаанд, баъзе үнсурҳои тоза илова шуда сайқал ҳӯрдаанд ва аз насл ба насл гузаштанд. Сарвати ғании рақси мардумӣ ҳамин тавр тавлид ва ташаккул ёфт. Он шакл, намуд, жанр ва мазмuni рангоронг дорад. Рақси тоҷик гӯё, ҳаётӣ ҳалқро таълиф намуда, зисту зиндагӣ, ҳулқу атвор, расму оин, урғу одат, хислат, олами маънавӣ ва тафаккури миллиро инъикос менамояд. Рақси тоҷик дорои шеърият буда, ин ҳусусиятро ҷун назми бойи мардумӣ ва классикии тоҷик зиндаву рангоронг ифода менамояд. Дар ганҷинаи адонашавандай рақси ҳалқӣ дурдонаҳои бебаҳо бисёранд. Тоҷикон қариб дар ҳамаи лаҳзаҳои ҳаётӣ хеш ба рақс таваҷҷӯҳ менамуданд. Сайрҳои кишоварзӣ, маросимҳои тӯйи зангирий, ҳатна, бозихо, корвонҳои шодӣ бе рақс баргузор намегардид. Рақси тоҷик серҳаракат аст, ҳусусиятҳои асосии рақси миллӣ заргарона коркард шудани тамоми ҳаракатҳои мавзуни бадан аст. Як ҳусусияти хоси рақсҳои ҳалқии тоҷикӣ он аст, ки онҳо хеле осон сабук, хиромон, зариф, мазмун ва пурҳарорат буда, бо ҳаракати дастҳо, китфҳо, абруҳо, ҷунбиши пайкар ва пойҳо ва имову ишора таъкид карда мешаванд. Шуҳрати устодони Осиёи Миёна, як силсила раққосаҳои шарқӣ дар ёдгориҳои санъати тасвирӣ таҷассум ёфтаанд. Ҳайкалчай биринҷии раққоса, ки ҳамчун дастаи оина хизмат мекунад, дар қабристони қадими Қарабулок, дар қисми ғарбии вилояти Уши Чумхурии Қирғизистон (садаи 2-4) ёфт шуд. Аз сар то пошнаи пойи тамоми пайкааро ороиш фаро гирифтааст. Раққосаҳо дар фулузи бадеъ, чунончи ҷоми аз Чимка (наздикии Са-

марқанд) ёфтшуда низ рост истодаанд. Ҳайкалчай раққоса дар Зартеппа қарии Тирмиз ёфт шуд. Ин теппа ба яке аз шаҳрои давраи Кӯшон (аз қарни 1-то санаи мо) мансуб аст. Муҳаккиқон мұчассамаи раққосаро ба маросими бахшида ба Дионис алоқаманд мешуморанд [5, с. 77]. Дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ борҳо баромади раққосаҳо ва истилоҳи қадими яке аз ҳаракатҳои рақси тоҷик тарзи дар вакти ракс аз ангуштон садо баровардан «Шикан – Шикан» зикр шудааст:

Яке чомагую, дигар чангзан,
Севум пой кӯбад шикан бар шикан [2, с. 434].

Чалолиддини Румӣ дар 13 ғазали худ калимаҳои рақсро дар шақлои «раққос» «раққосон» «раққсунон» рақсад» истифода бурдааст.

«Рақс кун дар ишқи чонам, эй ҳарфи меҳрубон,
Мутрибо, дафро бикӯбу нест баҳсе гайр аз ин [3, с.14].

Шоир асри 15 Абдураҳмони Ҷомӣ низ дар ғазалиёти худ ҷандин маротиба калимаҳои «рақс» ва «раққос»-ро истифода намудааст:

«Маҷнун зи самои ин тарона,
Барҳост ба рақс суфиёна [4, с. 40].

Дар толорҳои асосии ёдгориҳои машхури Панҷакенти қадима (садаҳои II-VIII), ки ганчинаи адонашавандай санъати Суғд аст, бозмондаҳои суратҳои рӯи девор маҳфуз мондаанд. Дар онҳо санъати иҷрогарӣ, лаҳзаҳои ид, базмҳо ва маросимҳо васеъ инъикос ёфтаанд. Таърихи раксу мусиқии Осиёи Миёна ба Чин, ки солноманависон дар ин бора маълумот додаанд, аз ҷониби ҳалқиятҳои эронӣ расидааст. Иператорҳои Чин дар дарбори хеш шуъбаҳои мусиқӣ ташкил намудаанд, ки дар байни онҳо мусиқиҳои Самарқанд ва Бухоро низ буд. Ба сафирҳои ба Осиёи Миёна ташриф карда оҳанг ва асбобҳои мусиқӣ, мутриб ва рақсҳо тақдим менамуданд. Аз ҷумла, дар ҳусуси ду раққосаи Самарқандӣ сухан меравад. Онҳо дар танашон камзули рангаш сурҳи баланд, гиребонаш гулдузӣ, остинҳояш сабз, камарбандаш сафед, музай аз ҷарми сурҳ доштаанд. Раққоса рӯи туб истода мисли шамол тез ҷарҳ мезад. Ин рақс «Хусюанъу» ном дошт.

Рақси Самарқанд Ҳусюанъу ё худ рақси ҷарҳзанини ҳус аз ҷониби раққосаҳо дар болои тӯб бо суръати хеле тез иҷро карда мешуд. Ҷунин рақсҳо ва тарзи иҷрои онҳо дар Чин қадру манзалати баланд доштанд. Таалобот нисбати рақсҳои номбаршуда меафзуд. Соли 733 подшоҳи Хутал (Хатлон) кишвари болооби ОҚС мутрибҳоро ба Чин фиристод. «Ақтиёр аз Бухоро, найҷӣ аз Самарқанд, сурнайҷӣ аз Хутан, раққос аз Тошканд, сурудхон аз Куча – ҳамаи онҳо метавонистанд бовар қунанд, ки дар Шарқи Дур истифода бурда мешаванд. Ҳунарпешагоне, ки ҷун туҳфа фиристода шуда буданд, ҳамроҳашон асбобҳои мусиқӣ оҳангҳо, рақсҳо, сурудҳо оварданд. Якчанд шоири Чин дар бораи раққосаю иҷроқунандагони мумтози аз Осиёи Миёна омада, шеърҳо эҷод кардаанд. Ҷунончи, шоир Цзюй аз рақси «Хусюанъу» ба илҳом омада, шеъри «Раққоса»-ро эҷод намудааст. Робитаҳои фарҳангӣ на танҳо бо Чин, балки бо дигар кишварҳо низ вучуд доштанд» [1, с. 263- 304]. Аз рӯи маълумоти шоир ва олим Абу Мансури Саолбии Нишопурӣ (961-1038)

ва китоби ў «Ғуарар-ул-ахборӣ мулк–ил-фурсӣ ва сияриҳӣ» бо ташаббуси шоҳи Сосонӣ, шахси бомаърифат ва муҳлиси фарҳанг Баҳроми Гӯр (420-438) дар Ҳиндустон ба кишвари хеш 400 мутрибон, ромишгарон, раққосон, ҳунарпешагони театри зочабозӣ оварда шудаанд, онҳоро аз рӯйи мавқеъашон ба гурӯҳҳои гуногун чудо намуда, ба марказҳои фарҳангии Ҳурисон ва Эрон фиристодаанд. Таърихнавис Ҳамзай Исфаҳонӣ (соли вафоташ 992) низ нақл мекунад, ки Баҳроми Гӯр аз Ҳиндустон 12 ҳазор ромишгарон ва раққосону мазҳарабозҳоро оварда ба тамоми ноҳияҳои кишвар тақсим намуд. Санъати мусикии рақси Осиёи Миёнаро арабҳо, ки дар асри VIII Осиёи Миёнаро забт намудаанд ва бадбаҳтиҳои зиёд овардаанд, низ маҳв намуд. Дар ин бора сарчашмаҳои таъриҳӣ нақл мекунанд. Таърихшиноси маъруф Табарӣ ҳабар медиҳад, ки соли 737 дар Уструшон ба шарафи ҳоқони турк воҳӯрии гарму ҷӯшон барпо гардид ва дар он мутрибон ва раққосаҳо ширкат варзидаанд. Боз ин олим менависад, ки дар қароргоҳи ҳарбии ҳокимони Осиёи Миёна, ки аз тарафи арабҳо забт шудааст, раққосаҳо буданд. Овозаи санъаткорони Осиёи Миёна то пойтаҳти ҳалифати араб паҳн гардида буд. Ҳалифа Валиди 2 соли 743 аз ҳокими Ҳурисон, ки Осиёи Миёна ба он итоат менамуд фиристодани мутриба ва раққосаҳоро талаб менамояд. Арабҳо бисёр намояндагони илм, адабиёт ва санъатро чун асир ба кишвари худ бурдаанд. Дере нагузашта аз байни онҳо баъзе аз мутрибон ва раққосаҳои соҳибистеъдод ба фарҳангги сокинони муқимӣ таъсир расонидаанд. Дар ин таъсир саҳми занон низ кам набуд, онҳо аз давраҳои хеле қадим дар санъат ширкат варзидаанд. Дар яке аз канорай дӯгчай биринҷии Ҳирот дар маҷмааи шарқии Эрмитаж манзараи базм шарҳ дода шудааст. Ин чо мутрибон, раққосҳо, меҳмонон дар дастаи ҷоме акс ёфтаанд. Равияи суфия имкониятҳои зебоии рақсро барои маънаван комил будани дарвешҳо, барои ба таври рамзӣ тасаввури бо Ҳудо як шудан ва рӯҳро аз бадан озод намудан истифода мебурд. Эстетикаи суфизм барои ҳамин мақсад аз раққосон ҳаракати мавзун, ҷунбиши шоирона, сайқал ёфтани зарбу суръат, мувоғиқати ҳаракати мавзун ба самоъро талаб менамуд. Соҳти образнокии рақс ба талаботи тассавуфии суфиҳо мувоғиқ буд. Иҷроқунандаи рақси дарвешӣ бисёр тез ҷарҳ зада ҳудро то ба дараҷаи ҷунун ва бехӯшӣ мерасонид. Нависандай бузурги садаи XVI Зайниддин Восифӣ дар китоби «Бадое - ул - вақоєъ» борҳо дар ҳусуси ҳунармандон нақл мекунад. Ҳамин тавр санъати рақси тоҷик тӯли асрҳо идома ёфт, риштаи бағоят саҳташ ҳеч гоҳ қанда нашудааст.

Қисми асосии ганҷинаи бебаҳои рақси тоҷик сарфи назар аз ноомадӣ ва бадбаҳтиҳои зиёде, ки мардум онҳоро тӯли ҳазор солҳо паси сар намудаанд, то рӯзҳои мо омада расид. Солҳои 40 ва 50-и садаи 20 дар Тоҷикистон дастаҳои таронаву рақс якҷоя буданд. Аз нимаи дуюми солҳои 60 сар карда дастаҳои мустақили рақсӣ пайдо шуданд. Ҷунин дастаҳо дар Иттифоқи Шӯравӣ бармаҳал тавлид ёфтаанд. Машҳуртарини онҳо ансамбли рақси ҳалқӣ (роҳбарааш И. А. Моисиев) буд. Ансамбли рақси ҳалқии Гурҷистон роҳбараонаш М. И. Сухушвили ва Н. Ш. Рамишвили, Ансамбли рақси ҳалқии Украина роҳбарааш П. П. Вирский буданд. Таҷрибаи онҳо, ҳусусан дастаи И. Маисиев, барои устодони рақси саҳнавӣ як навъ сабақ гардида. Дар нимаи дуюми солҳои 30 рақҳои ҳалқии тоҷикӣ на танҳо барои ба вуҷуд омадани рақҳои саҳнавии миллӣ замина гузоштанд, балки аз ҳудуди Тоҷикистон берун баромада

санъати рақсии русҳо молдованҳо туркманҳо, ўзбекҳо, қазоқҳо ва дигар халқҳоро ганий гардониданд. Чунончи рақси саҳнавии танбозӣ дар барномаи ансамбли давлатии рақси халқии СССР, ки роҳбараш Игор Маисиев буд, ворид гардид. Онро Арес як Исломова, ки соли 1943 ба ин даста ба кор қабул шуд, таҳия намуд. Исломова рақси кордбозиро низ дар ин даста гузошт. Солҳои 70-и ҷарни 20 раққосай тоҷик Малика Қаландарова дар дастаи И. Моисиев рақси занонаи кӯлобиро ба саҳна гузошт, мутаассифона ҳунари ў дар иҷрои ин рақс очиз буд. Баъдтар рақси тоҷик ба дастаҳои рақси Малдов низ ворид гардид. Рақсҳои халқии тоҷикӣ ва дигар намудҳои театрӣ суннатӣ дар операи «Дараи Дарвоз» - и Л. Б. Степанов, ки соли 1939 дар саҳнаи театрӣ давлатии мусиқавии ба номи К. С. Станиславский ва В. И. Немирович – Данченко гузошта шуд, истифода гардидаанд. Тирамоҳи соли 1989 дастаи фолклори ҳунарии Ганҷина (роҳбараш ҳунарманди нотакрор Зафар Нозимов) ба сафари ҳунарӣ ба кишвари Ҳоланд рафт ва 16 рӯз дар калонтарин шаҳрҳои Амстердом Ротердам ва Гаага ҳунарнамоӣ намуда, тамошобинонро бо сурӯд ва рақсҳо шод кард.

Ансамбли давлатии рақсии «Лола» моҳи майи соли 1965 ташкил ёфт. Номи он чанд маъно дорад. «Лола» номи сайри қадимаи тоҷикон буд, ки дехқонон ид мекарданд ва баҳори пурфайзу баракатро интизор мешуданд. Лола қуваҳои тозаи эҷодиёт, ки барои инкишофи санъати рақси ҳозираи тоҷик муттаҳид гаштаанд. Барномаи ансамбл ҳамеша бо сютаи рақсии «Сайри Лолаҳо сар мешавад. «Сайри Лолаҳо» аз якчанд рақси паёпай иборат аст, ки дар онҳо унсурҳои қадимаю ҳозира ба ҳам пайвастаанд. Роҳбари бадей ва ташкилқунандаи ансамбли «Лола» устоди рақс Фаффор Валаматзода аз уҳдаи ба ҳам пайвастани унсурҳои муҳталифи рақсӣ ба вучуд овардани сюитаҳои калон мебаромад. Сюитаҳои рақсӣ тасаввуроти амиқи эҷодӣ – маҳорат ва ҷолокиро тақозо менамояд. Санъаткорони «Лола» ин душвориҳоро ба осонӣ паси сар мекарданд. 19 майи соли 1979 дар оинай нилғуни Тоҷикистон дастаи рақсии Комитети давлатии оид ба телевизион ва радиошуనавонӣ бори аввал ҳамчун ансамбли «Зебо» баромад кард ва баъдтар мувофиқи натиҷаи конкурси тамошобинон ба он «Зебо» ном дода шуд. Зебо таассуроти пешинаи рақсро шикаст. Пайдо шудани ин дастаи нави рақсӣ қашфиёти бадей дар ҳаёти фарҳангӣ буд. Дар санъати рақси тоҷик равияни нав сар шуд. Ин равияро устоди ин даста Зебо Аминзода ҷорӣ кард. Мутаассифона, баъди Зебо Аминзода то ба имрӯз нафаре ё ҳунарманде пайдо нашуд, ки як табадулоте дар рақси миллӣ ворид намояд. 4-уми апрели соли 2003 ансамбли тозатасиси рақсии бонувони Кумитаи телевизион ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон нахустин барномаи консертии худро манзур намуд. Ҳуди ҳамин шаб бо пешниҳоди Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон он «Гулрез» номгузорӣ шуд. Дар рақси халқӣ шарт нест, ки ҳаёт чи тавре ки вучуд дорад, айнан иҷро карда шавад. Онро фақат андак рӯҳ баҳшидан, шоирона намудан лозим аст. Барои он ки ҳар як ҳаракат сӯфта ва зебову нозуқ гардад он бояд гояи баланду мазмuni аниқ дошта бошад. Муҳимаш он аст, ки рақс ҳангоми шакли саҳнавӣ пайдо намудан аз заминааш канда нашавад, моҳияташро гум накунад. Рақсҳои тозаро на танҳо дар байни халқ, балки дар натиҷаи омӯҳтанд, ёдгориҳои қадим (муსавараҳо, минатюраҳо) аз осорхона ва китобхона низ барқарор кардан мумкин аст. Рақсҳои қадимаро

азнавсозӣ ва барқарор кардан аз вазифаҳои муҳимми ҳунармандони санъати рақси тоҷик ба шумор меравад. Дастанҳои рақсии мо имкон доранд, ки ин анъанаҳоро инкишоф диханд. Вақти он расидааст, ки театри қасбии рақс созмон дода шавад.

Рақси тоҷик аз зебоӣ саршор аст. Он дар нафосат, рангорангии ҳаракатҳо, салосати ботинию зоҳирӣ, хушоҳангии мусиқӣ ва маҳорат зухур мекунад. Ин зебоиро ҳамеша бояд дар назар дошт, аз рӯйи он амал кард. Ин зебоӣ дар либос низ мушоҳида карда мешавад. Рақси ҳалқии тоҷикӣ қонуну қоидаҳои худро дорост. Ҳанӯз А. С. Пушкин дар замонаш бо дарду ҳасрат қайд намуда буд: «Мо танбалем кунҷков неstem». Ин фикр ба устодони рақси мо низ тааллуқ дорад. Донишу тафаккур ва ташаббуси онҳо коғӣ нест. Устодони рақси мо ва рисолаҳои тозаи доир ба рақси тоҷик таълиф шуда, шавқу ҳавасро пайдо намекунанд. Имрӯз дар рақс якрангӣ бештар аст. Ҳар як ансамбли рақсӣ бояд сабку услуги худро доро бошад. Устодони рақс мисли дигар роҳбарони бадеии ҷорабиниҳои саҳти ҷумҳурияйӣ бе фармон асари нав эҷод карда наметавонад. Ҳар як рақси нави эҷодкардаи тарроҳи рақс дар натиҷаи ҷустуҷӯ, нияту мақсади муайян заҳмат ва фикронӣ ба вучуд меояд. Дар байни ҷандин ҳайатҳои эҷодӣ ансамбли давлатии хизматнишондодаи рақсии «Лола» бояд намунаи ибрati академияи рақси миллӣ, ганҷинаи баҳтарини намунаҳои рақси миллӣ бошад. Барои он ки Лола намунаи ибрati академияи рақси миллӣ, ганҷинаи баҳтарин намунаҳои рақс гардад, ҳайати онро васеъ намуда, толорҳои хурду бузурги рақсиро ба ихтиёри он бояд гузошт. Дар ҳалли масъалаҳои он бояд ёрӣ дод. Даста сазовори сарварӣ бузург аст. Танҳо устоди баландиҳтисос метавонад рақсҳои гуногуни миллиро гирд оварда ганҷинаи қадимтарини онҳоро такмил дода, баҳтарин намунаҳои классикии рақси тоҷикиро ба вучуд орад, он чизеро, ки ба рақси ҳалқӣ бегона аст, гирифта партояд, аз рақсҳои якранг даст қашад, маҳорати ракқосаро ба дараҷаи баланди қасбӣ бардорад. Вақти он расидааст, ки дар заминаи ансамбли «Лола» театри қасбии миллии рақси тоҷик соҳта шавад. Дар роҳи эҷодгардидаи рақси тоҷик, маҳфуз доштани обуранги тақрорнашавандай миллии он на танҳо ансамбли «Лола», балки ҳамаи дастанҳои қасбии рақсӣ ва ғурӯҳҳои худфаъолиятӣ низ ғамхорӣ зоҳир намоянд [6, с. 480].

Адабиёт

1. Бренштам, А. Н. В горах и долинах Памира и Тяньшаня. – М., 1954. – С. 263-304.
2. Фарҳанги мухтасари «Шоҳнома». – Душанбе: Адиб, 1992. – С. 434.
3. Ҷалолиддини Румӣ. Девони Кабир. – Душанбе: Адиб, 1999. – С. 14.
4. Ҷомӣ, А. Лайлӣ ва Мачнун. – Душанбе: Адиб, 1988. – С. 40.
5. Швердин, М. Танцы Средний Азии. – Москва, 1928. – С. 77.
6. Якубовский, А. Ю. Живопись древнего Пенджикента: археологический экспедиции. – М.: АН СССР, 1950. – №5. – С. 480.

Иброхимов К.

ОТ ОСОБЕННОСТЕЙ ТАДЖИКСКОГО ТАНЦА ДО СОЗДАНИЯ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ АНСАМБЛЕЙ

В статье рассматриваются особенности таджикского танца, формирование танцевальных ансамблей и процесс формирования национального танца. Таджикский танец имеет древнюю историю, отражающую жизнь, национальные обычаи и традиции, духовный мир и национальное мышление каждой эпохи. Черты таджикских народных танцев многочисленны, но они характеризуются мудростью, элегантностью, смыслом и энергией, характеризуются особенностями движениями рук, плеч, бровей, движениями лица и жестами. Таджикское танцевальное искусство продолжалось в течении веков, и его нить никогда не нарушалась.

В советское время были созданы песенные и танцевальные коллективы, которые заложили основу для развития таджикского танца и формирования танцевальных коллективов. В этот период лучшие образцы таджикского танца были внедрены в танцевальные коллективы советских республик. В мае 1965 года был создан государственный танцевальный ансамбль «Лола» под руководством Г. Валаматзода. Этот ансамбль, положивший начало созданию танцевальных коллективов «Зебо» и «Гулрез», сыграл важную роль в развитии таджикского танцевального искусства.

Ключевые слова: танец, танцовщица, танцевальный коллектив, мастерство, сцена исполнительское мастерство, искусство, мастерство, развитие.

Ibrohimov K.

SOME SPECIFICATION OF THE TAJIK DANCE AND ESTABLISHMENT OF THE DANCING GROUPS

In this article were discussed the problem of Tajik dances, establishment of the dancing groups and the process of folk dance development. Tajik traditional dance has old history and during the epochs reflected the worldview, thoughts, traditions, spirituals, cultural and social values. Tajik dances have many specifications, but the content, beauties, sensitives are expressed through hands, shoulders, eyebrows, foot, body move and mimics.

In the Soviet period were established dance groups which put their contribution in the development of Tajik dance and establishing other dancing groups. In this period some Tajik traditional dances were included to the repertoires of Soviet dancing ensembles. In May 1965 was established the State dancing ensemble «Lola» heading with master of dance Ghaffor Valamatzoda. This ensemble put basis for establishing further dancing ensembles such «Zebo» and «Gulres» and put its contribution for the development of Tajik dancing art.

Keywords: Tajik dance, dancer, dancing ensemble, specification, development, scene, performance, art, skills.

ТДУ 002+05+07+9точик+008+37точик

**Муродов М.,
Қутбиддинов А.**

НИГОҲЕ БА РЎЗНОМАҲОИ «ЗАРАФШОН» ВА «ФАЙЗИ ЗАРАФШОН»

Дар таҳқиқот ҳолати имрӯзаи ду нашрияни водии Зарафшон «Зарафшон»-и шаҳру чамоатҳои Панҷакент ва «Файзи Зарафшон»-и ноҳияи Айнӣ мавриди таҳлилу арзёбӣ қарор гирифтааст. Муаллифон дар заминаи мушоҳида, омӯзииши бастаҳои рӯзномаҳо ва пурсииҳои сотсиологӣ, ки тавассути сафари хидматӣ ба анҷом расонидаанд, вазъу ҳолат ва имконоту шароити кории идораи ду нашрияни даврии водии Зарафшонро муайян намуда, ба мундариҷаи онҳо аз назари журналистикаи қасбӣ баҳо додаанд.

Омӯзииши ва таҳлилҳои муқоисавӣ нишон медиҳад, ки нашрияҳои «Зарафшон» ва «Файзи Зарафшон» дар шароити мушкили қӯҳистон фаъолиятарионро идома дода, рисолати худро дар бобати инъикоси ҳаётӣ маҳал ба қадри имкон ичро мекунанд. Дар фаъолияти ин нашрияҳо умумиятҳо ба назар расанд ҳам, аз нигоҳи мавзӯъ ва мундариҷа нашрияи «Зарафшон» бартарӣ дорад. Нашрияи «Зарафшон» ба проблемаҳои иҷтимоии маҳал таваҷҷӯҳ намуда, дар инъикоси онҳо мухбирони ҷамоатиро бештар ҷалб менамояд.

Бо сабаби фосилаи тӯлонии чоп ва нашри номунтазам ин нашрияҳо аз маводи адабӣ бештар истифода мекунанд.

Калидвоҷсаҳо: матбуоти даврӣ, нашрияҳои маҳаллӣ, инкишиоф, «Зарафшон», «Файзи Зарафшон», таҳлил, баррасӣ, хусусият, мухбир, мавзӯъ, мундариҷа, ороши, фаъолият.

Зарафшон яке аз водиҳои зебоманзари Тоҷикистон буда, як шаҳр ва ду ноҳияро дар бар мегирад. Шаҳри бостонии ин водӣ Панҷакент аст, ки 14 ҷамоати деҳот (Амондара, Вору, Ёрӣ, Косатарош, Лоиқ Шералий, Могиён, Рӯдакӣ, Саразм, Сӯчина, Халифа Ҳасан, Ҳурмӣ, Фароб, Чинор, Шинг) низ тобеи он мебошанд. Аҳолии Панҷакент асосан тоҷиконанд, аммо дар он ҷо ўзбекон ва намояндагони дигар миллатҳо низ кам нестанд.

Ҷамоати деҳоти Панҷакент аз 160 деҳа иборат мебошад. Нуғузи аҳолии он ҳудуди 290 ҳазор нафарро ташкил медиҳад.

Нашрияи ин минтақа – «Зарафшон» ном дорад, ки қуҳантарин рӯзномаи маҳаллии ин водӣ маҳсуб меёбад. «Зарафшон» на танҳо дар водӣ ва ҳудуди вилоят, балки дар миқёси чумхурӣ дар қатори нашрияҳои муваффақи маҳаллӣ қарор дорад. Ин андеша ба он ваҷӯҳ аст, ки дар матолиби нашрия қасбият ва завқи эҷодӣ бештар эҳсос карда мешавад. Мундариҷаи он набзи маҳалро нишон дода метавонад. Нашрия аз нигоҳи қувваи эҷодӣ ва төъдоди нашр дар тамоми марҳилаҳои инкишиofi ҳуд неруманд будааст.

«Зарафшон» аз моҳи майи соли 1932 нашр мешавад. Он дар тамоми давраҳои фаъолияташ як маротиба тағирии ном кардааст. Дар ибтидо бо номи «Коммунисти Панҷакент» ба фаъолият шурӯъ намуда, аз

соли 1962 номи «Зарафшон»-ро гирифтааст, ки то кунун бо чунин ном ба табъ мерасад. Рӯзнома пойдевори устувори рушд доштааст. «Фосила ва төйдоди чопаш дар марҳалаҳои инкишофи чомеа гуногун будааст. Дар солҳои 1930-1940 номунтазам аз 1000 то 4000 нусха, 1970-1980 ҳафтае се маротиба: рӯзҳои сесанбе, панҷшанбе, шанбе дар ҳаҷми 4 саҳифа бо төйдоди 16 100 нусха нашр шудааст. Солҳои 1990 бо төйдоди 17 900, соли 1991 бо төйдоди 15 501 нусха, соли 1992 бо төйдоди 10 068 нусха, соли 2005 бо төйдоди 1 682, соли 2006 бо төйдоди 2 510 нусха ба табъ расидааст» [2, с. 38].

Дар ташаккул ва таҳаввули нашрия дар давоми даҳсолаҳо нақши муҳаррирон ҳамеша ҷашмрас мебошад. Аз оғози таъсиси нашрия то имрӯз зиёда аз 20 нафар муҳаррир кори рӯзномаро пеш бурдаанд ва муҳаррири имрӯзай он аз ҷумлаи роҳбаронест, ки солҳои тӯлонӣ фаъолияти муваффақонаи нашрияро ба роҳ гузоштааст. Тавре дар қомуси «Матбуоти маҳалӣ» омадааст: «муҳаррири аввалини он А. Отаконови исфарагӣ будааст. Аз шумораи 22 январи соли 1935 Истроил Ҳамдамов вазифаи сармуҳарририи нашрияро ба дӯш гирифтааст. Баъдан Р. Тоҳирӣ (январ то июни 1935), А. Ҷӯраев (июни соли 1935 то майи 1936), О. Турдизода (майи 1936 то мартаи 1937; декабри 1939; 1941), Ҷӯраев (марти 1937 то сентябри 1937), Ғаромов (сентябри 1937 то июни 1938), А. Қаҳхоров (августи 1938 то декабри 1939), Исҳоқов (1940), Б. Раҳимов, И. Усмонов, А. Файёзов, И. Ҳамдамов, Н. Бобобеков, Ҷ. Ашӯров (1950 – августи 1954; мартаи 1959 то 5 майи 1962), Н. Қурбонов (то ноябрь 1956), М. Қиёмов (декабри 1956 то мартаи 1959), З. Насриддинов (1966 – июни 1968), Р. Алиев (июли 1968 то апрели 1972; мартаи 1974 то 1983) ва дигарон сармуҳаррири рӯзнома будаанд. Аз соли 1983 инҷониб (2017) Луқмон Қурбон ин вазифаро ба дӯш дорад» [2, с. 38].

Дар тӯли солҳои гуногун даҳҳо нафар дар ин нашрия фаъолияти қасбӣ намуда, садҳо нафар ҳамкорӣ доштаанд. Махсусан, муҳбирони ҷамоатӣ дар ҳама марҳилаҳои инкишофи нашрия дар пурмазмун ва рангоранг гардонидани мундариҷаи рӯзнома нақши бузург доштаанд. Ин ҳамкориҳо дар шаклгирии мактаби тарбияи адибону қаламкашон замина фароҳам овардааст: «Рӯзнома дар ташаккули эҷодии як зумра ҳависандагону шоирон, рӯзноманигорон чун Файзулло Анзорӣ, Лоик, Убайд Раҷаб, Бобо Насриддинов, Сорбон, Отакон Латифӣ, Баҳманӣ, Камол Насрулло, Абдурофеъ Рабиев, Юнус Юсуфӣ, Шарофиддини Рустам, Яҳӯ Мавлонов, Эҳсон Субҳонов, М. Суғдзод ва дигарон нақши бориз гузоштааст» [2, с. 40].

Имрӯз шароит ва фаъолияти ин рӯзнома ҷандон бад нест. Идораи он дар паҳлуи чапи бинои Ҳукумати ноҳия воқеъ гардида, аз утоқи сармуҳаррир, котиба, ҳайати эҷодӣ ва муҳосиб иборат аст. Ҳарчанд бино қуҳна аст, аммо он тозаву озода буда, бо мизу курсӣ ва таҷхизоти корӣ таъмин мебошад. Дар идораи нашрия 8 нафар: сармуҳаррир, котиба, котиби масъул, корманди техникий 3 нафар рӯзноманигор ва муҳосиб фаъолият мекунанд. Идораи нашрия бо 3 компьютер ва як принтер, ки соли 2011 аз ҷониби Вазорати фарҳангӣ ҶТ дода шудааст, таъмин мебошад. Нашрии «Зарафшон» 10 октябри соли 2002 таҳти рақами бр-19 дар идораи нотариалии ш. Панҷакент ва зери рақами 138 дар Вазорати фарҳангӣ ҟТ ба қайд гирифта шудааст.

Дар гузашта нашрия матбааи худро доштааст, ки имрӯз он фурӯхта шуда, ба редаксия иртиботе надорад. Рӯзнома може як маротиба (2 шумора якҷо) бо төъодди 3500 нусха дар шаҳри Душанбе чоп мешавад. Он мустақиман ба интернет пайваст нест, аммо баъзе кормандон аз модем истифода мекунанд. Дар утоқи сармуҳаррир шумораҳои пешинай нашрия дар шакли бастаҳои алоҳида, ба истиснои солҳои 1950, пурра нигоҳ дошта шудааст, ки барои шиносӣ ва истифода имкони хуб аст.

Дар гузашта рӯзнома ҳаққи қалам доштааст, имрӯз имкони пардоҳти ҳаққи қаламро надорад. Бучай асосии нашрия аз ҳисоби обуна буда, барои эълону рекламаҳои хурд маблаги камтар рӯёнида мешавад. Нашрия аз нигоҳи амалий дар тарбияи шогирдони ҷавон саҳм дорад. Ҳар сол ба идораи рӯзнома мухассилини факултаву шуъбаҳои рӯзноманигории донишгоҳҳои қишивар, баҳусус Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба таҷрибаомӯзӣ меоянд. Соли ҷорӣ 3 нафар таҷрибаомӯз ба идораи нашрия омадааст, ки 2 нафарашон аз ДМТ мебошанд. Ҳарчанд кормандони нашрия аз сатҳи дониш ва қобилияти нигорандагии таҷрибаомӯзон қаноатманд нестанд, аммо то ҳадди имкон қӯшиш мекунанд, ки ба онҳо ёрӣ расонанд.

Нашрия бо аҳли ҷамоатчиғӣ, баҳусус муаллимон ҳамкории хуб дорад. Ҳарчанд омаду рафти мардум ба идораи нашрия ва эътиими онҳо мисли давраҳои пешин нест, аммо баъзан барои тақсими нодурусти замин, масъалаи расмӣ гардонидани манзил ва дигар масъалаҳои иҷтимоӣ мардум ба идораи нашрия муроҷиат мекунанд ва ба ҳалли мушкилоташон ёрӣ меҳоҳанд. Мувофиқи иттилооти сардабири нашрия як қисми муайяни захирай маводро мактубҳои шаҳрвандон ташкил медиҳанд. Имрӯз кормандони нашрия – Луқмон Қурбонов, Фотехҷон Қурбонов, Фирӯза Баҳриддинова, Ҳайринисо Баҳриддинова, Абдуҳошим Абдураҳмонов (бахши ӯзбекӣ) кори рӯзномаро пеш мебаранд.

Анъана ва иқдоми неки нашрияи «Зарафшон» он аст, ки дар даромадгоҳи идора баннere овехта шудааст, ки нашрияро муаррифӣ мекунад. Аз он аввалин маълумотҳоро гирифтан мумкин аст. Аз ҷумла маълум мегардад, ки рӯзнома имрӯз бо 21 нафар собиқадорон, 36 нафар мухбирони ҷамоатӣ ва 8 нафар мухаррирони собиқи худ ифтихор мекунад.

Аз нигоҳи мундариҷаву мавзӯй нашрия дар қиёс бо рӯзномаҳои ноҳиявӣ гуногунрангу ҷолиб мебошад, ки аз завқи баланди эҷодӣ доштани муаллифон дарак медиҳад. Ҷанбаи иҷтимоии матолиб дар сатҳи маълуму мусбат нигоҳ дошта мешавад. Барои тақвияти ин гуфтаҳо ва ҳамзамон ошкор намудани баъзе паҳлуҳои дигар ҷанде аз шумораҳои соли 2019-ро ба таври интиҳоӣ дид мебароем.

Рӯзномаи «Зарафшон» саҳифаи маҳсуси «Маърифати экологӣ» дорад, ки он проблемаҳои ҳифзи мӯҳити зистро фаро гирифта, сари ҷонд вақт ба нашр мерасад. Чунончи дар мақолаи «Ҳифзи мӯҳити зисти ҳозиразамон чист?» (2019.– 12 июл), ки аз ҷониби кормандони шуъбаи ҳифзи мӯҳити зисти ҳукумати шаҳри Панҷакент иншо гардидааст, доир ба аҳаммияти ҳалли ин проблема дар шароити имрӯза баҳс карда шудааст. Мақола ҷанбаи илмӣ ва назарӣ дошта, як саҳифаи пурраи рӯзномаро ишғол намудааст. Истифодай ду акси рамзӣ дар он саҳифа боиси ҷолибияти зоҳирӣ шудааст. Маълум аст, ки чунин мавод бештар

хусусияти фармоишӣ доранд ва ба вачҳи як навъ ҳисобот нашр мешаванд.

Аз мутолиаи мақола бармеояд, ки муаллифон мақсади худро дар такя ба маълумотҳои илмӣ ифода кардаанд. Шарҳи мағҳумҳои «экологияни кишоварзӣ», «экология ва қайҳонавардӣ», «экологияни тиббӣ», «экологияни иқтисодӣ», «экологияни геологӣ» ва амсоли ин ба ин далолат мекунад. Агар муаллифон аз ҳаёти экологии шаҳру ҷамоатҳои Панҷакент мисолҳои мушахҳас оварда бо шарҳу тввзеҳ таҳлил мекарданд, хусусияти оммавии матлаб бештар ва ҷанбаи иттилооти он баландтар мегардид. Он чи дар мақола омадааст ҳонанда аз дигар сарчашмаҳои иттилоотӣ пайдо карда метавонад. Ҳамбастагӣ ва робита ба проблемаҳои маҳаллӣ дар матн вучуд надорад.

Дар шароити имрӯз нашрияҳои маҳаллӣ маҷбур ҳастанд, ки барои таъмини шароити молиявӣ аз усулҳои муҳталифи дарёftи сармоя истифода кунанд. Дар ин бахш фаъол будан боис мешавад, ки нашрия шароити иқтисодиву молиявии худро беҳтар намояд. Маблағҳои ҷудонамудаи ҳукumatҳои маҳаллӣ, Вазорати фарҳанг ва обуна барои ба таври шоиста ба роҳ мондани кори рӯзнома басандана нестанд. Ин заиф будани пояти молиявии нашрияҳоро нишон медиҳад. Албатта, рӯзномаҳои маҳаллӣ меҳоҳанд роҳи ҳалли ин проблемаро дарёбанд, аммо кам андар ками онҳо ба ин муваффақ шудаанд. Нашрияи «Зарафшон» дар ин бахш талошҳо дорад. Дар ин замина нашрия аз чопи эълону reklamaҳои марбут ба ҳаёти шаҳrvандoni ноҳия зери рубрикаи «Эълон» истифода мекунад. Ин гуна reklamaҳо баъзан васеъ мешаванд ва дар алоҳидагӣ ба воситаи сарлавҳаю матн ин ё он масъалаи умда тарғибу ташвиқ карда мешавад. Масалан, дар унвони яке аз ин эълонҳо чунин мазмун ҷой дода шудааст: «Маркази дастирии занони танҳо «Нури умед» дар ҳамкорӣ бо Ташкилоти байнalмилалии «Миссияи Шарқ» барои ишғоли вазифа озмун эълон менамояд» (2019. – 12 июл). Сарлавҳа алакай маълумотномаи қutoҳ гаштааст ва матни иловашуда онро пурра месозад. Дар қисми дигари ин саҳифа бо номи «Эътибор надорад» 45 эълон нашр шудааст. Ин эълонҳо ҳаҷман хурд буда, бештар 2-3 сатрианд. Дар гӯши дигари ин саҳифа 6 таъзия нашр шудааст. Дар маҷмӯъ дар ин саҳифа 51 эълони хабармонанд ва як reklama нашр гардидааст. Навад фоизи эълону reklamaҳо ба ҳаёти маҳал иртибот доранд.

Дар зери рубрикаи «Меҳнати кӯдак» матни «Иттилоияи Вазорати меҳнат, муҳочират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба баргузории Рӯзи умумиҷаҳонии мубориза бо меҳнати кӯдак» (2019.– 25 июн) нашр гардида, аз нисф зиёди саҳифаро фаро гирифтааст. Дар он ҷанбаи маълумотӣ ғолиб аст. Ба назар чунин мерасад, ки ин мавод таҳияшуда аст, зеро дар он ҳунар ва маҳорати журналистӣ ба назар намерасад. Оҳанги фармоишву reklamaҳо бештар аст. Дар ҳамин саҳифа ду матлаби дигар – «Фоғил намонед: сағҳо ҳамла мекунанд» ва «Арзи сипос» нашр гардидааст, ки ба ҳаёти кӯдакон нигаронида шудаанд. Агар дар матлаби аввал аз рафттору ҳулқи шоистаи наврасон ҳикоят карда шавад, матлаби дуюм дар бораи ҳатаре навишта шудааст, ки ба он бештар кӯдакон гирифтор мешаванд.

Саҳифаи «Ҷашнвора» бо фаро гирифтаи се матлаб ва се акс дикқатрабову ҳондани гардидааст. Ороишот ва тарзи ҷобаҷогузории маводҳо намуди зоҳирӣ саҳифаро зебо гардонидаанд. Аз нигоҳи мазмун

низ мақолаҳо хубанд. Махсусан, лавҳаи «Шунидан кай бувад монанди дидан» (2019. – 25 июл), ки маҳсули қалами сокини деҳаи Зарриндуди чамоати Амондара Толиб Саъдуллоев мебошад, хел ҷолиб аст. Муҳимтарин аломати нигошта он аст, ки дар он ҷузъиёти умдаи фазо ва вақти эҷодӣ намудор шудааст. Дар ин матлаб муаллиф аз сафари ба шаҳрои Самарқанд ва Тошканд анҷомдодааш нақл мекунад. Навишта сужаи хурд ва банду бости маҳсус дорад. Фабулаи он ба мавзӯи асосӣ бидуни таҳлилу ташрех ҷаззобият бахшидааст. Дар автовокзали шаҳри Тошканд муроҷиати муйсафед бо забони тоҷикӣ, ки «Писарам, пурсидан айб нест, шумо меҳмонед, аз кучо меоед» воқеяяти муҳимми рӯз аст, ки онро муаллиф хеле хуб ба қалам додааст. Таклиф ба меҳмонӣ ва дар хонаи муйсафед дидани девони Рӯдакиву Лоиқ ба нигошта маънии беш бахшидааст. Дар роҳи Тошканд ба назар расидани овезаҳои «Хуш келибсиз» ва «Хуш омадед» аз эҳёи дӯстии ҳалқҳои тоҷику ўзбек ишора мекунанд. Дар консерти Шералий Ҷӯраев иштирок кардани Толиб Саъдуллоев ва қиссаи соҳиби чипта шудани ў низ ҷолиб аст. Як бародари ўзбек чун мефаҳмад, ки меҳмони тоҷикистонӣ чипта надорад, ба зудди ба ў чипта ёфта медиҳад ва мегӯяд: «...мо аз меҳмонони тоҷикистонӣ пул намегирем, ба шумо тухфа!». Дарёғти чунин саҳнаҳои муассир ва диққатчалбӯнанда аз ҷониби муаллиф гувоҳи завқи баланди эҷодӣ доштани ўст. Банду бости саҳнаҳои мувоғиқ ва таъсирбахшу пуркунандай мавзӯъ вазифаи ремаркаҳоро ба дӯш гирифтаанд. Дарёғти чунин саҳнаҳо ба маротиб беҳтаранд, аз суханони умумӣ ва қолабии общуста ки хонанда ҷандон майли мутолиаи онҳоро надорад: «Баранда, ки дуҳтари қашангे буд эълон кард: Ҳофизи хизматнишондодаи Ҷумҳурии Ўзбекистон ва Ҳофизи ҳалқии Ҷумҳурии Тоҷикистон Шералий Ҷӯраев ба саҳна мебарояд». Маълум аст, ки унвони Ҳофизи ҳалқиро ба Шералий Ҷӯраев маҳз Пешвои миллат – Эмомалий Раҳмон сазовор донистааст. Муаллиф ин қадрдониҳоро на бо суханони такрору общуста, балки бо зикри мисолҳои возеҳи рӯз ба қалам додааст, ки аҳаммияти муҳим доранд.

Дар мақолаи корманди рӯзнома Д. Самеҳова – «Сарвати бебаҳо» (2019. – 25 июл) ваҳдату дӯстии тоҷикон васф гардидааст. Муаллиф ба гузаштаҳои таърихии начандон дур назар афканда, Ҳуҷанду Душанберо бо ду даҳсолаи қабл аз имрӯз киёс намуда, мулки сабзу хурраму ободшавандай моро ба биҳишт монанд мекунад. Ў даҳшати рӯзҳои гузаштаро мазаммат ва хушбахтиву саодати имрӯзаи ҳалқи тоҷикро васф мекунад. Дар ин нигошта пафос дар дараҷаи баланд қарор гирифта бошад ҳам, ҷузъиёти таҳлилий рӯҳи иҷтимоии навиштаро дар тавозуни муайян нигоҳ доштааст.

Мақолаи мудири шуъбаи таърихи осорхонаи ба номи Рӯдакии шаҳри Панҷакент М. Фаниева бо номи «Шукри ватани ободу озод» (2019. – 25 июл) ба мавзӯи дӯстиву рафоқат бахшида шудааст. Ҷузъиёти со зандаи ин матнро тарғиби идеологӣ ташкил медиҳад, ки шомили яқчанд самт аст. Дар он тарбияи ҷавонон масъалаи меҳварӣ мебошад. Бе назорат гузаштани ҷавонон ва ҳавфи гаравидани онҳо ба ҳар гуна ҳизбу гурӯҳҳои хатарбор аз ҷониби муаллиф маҳсус таъкид карда шудааст. Ҳарчанд дар мақола умумигӯй кам нест, аммо муаллиф бо назардошли мавзӯи рӯз будани масъалаи фикрашро баён карда, бо оҳанги хитобаву шиор масъалаи терроризму нифоқро матраҳ намудааст.

Дар шароити имрӯза гуногуни саҳифаҳо, суратҳо, маводи ҳаҷмандард ба завқи аудитория нисбатан мутобиқ гаштааст. Саҳифаҳои шабакаҳои иҷтимоӣ чунин хусусият доранд ва рӯзномаҳо низ барои дар ин рақобат фаъол будан аз чунин усул истифода кардан меҳоҳанд. Албатта, ин таъинот бештар ба рӯзномаҳои хос шуда метавонад, ки шумораи саҳифаҳояшон зиёдтар ва чопашон фавритар аст. Қатъи назар аз маҳдудиятҳо (риоя нашудани фаврият ва кам будани шумораи саҳифаҳо), усули хуби нашрияи «Зарафшон» он аст, ки барои ҳар як мавзӯй саҳифаи хос дорад. Унвонгузорӣ дар саҳифаҳо ба воситаи ҳуруф ва рамзу аксҳои алоҳида боис гардидааст, ки то як андоза ороишоти рӯзнома таъмин карда шавад. Саҳифаҳо мавзӯтотро мушаххаас менамоянд ва ин як навъроҳнамоӣ барои хонанда мешавад. Ба таври мисол саҳифаҳои «Мадади Сино», «Амният», «Ҳисобот», «Иқтисод», «Чорсӯ», «Чашнвора», «Волоияти қонун», «Ҳамкорӣ», «Фуруғи андеша», «Хунари мардум» ва амсоли ин, ки ҳар қадом бо фарогирии масъалаи мушаххаас ба хонанда дар робита қарор мегиранд. Таҳқиқ нишон дод, ки шумораи бештари маводи ин саҳифаҳоро матолиби таҳияшуда ташкил медиҳад. Аммо ин ҷараён ва хусусият ягонаву доимӣ нест. Масалан дар саҳифаи «Иқтисод» дар мақолаи Илёс Исмоилов таҳти унвони «Барномаи давлатии рушди геология амалӣ мегардад» (2019. – апрел) мавзӯи муҳимми рӯз дар робита ба манфиати сокинони водӣ баррасӣ гардидааст. Муаллифи мақола дар бораи конҳои маъдани кӯҳистони Зарафшон нақл мекунад, ки барои хонандай рӯзнома ҷолибу муҳим мебошад. Ҷузъиёти ҳабарии мақола дар доираи факту аснод асоснок гардидааст, ки барои хонанда ҳамчун навғонӣ намо мегардад. Аз мутолиаи ин мавод хонандай рӯзнома мефаҳмад, ки конҳои маъдани диёри ў «Тайнура», «Кончоч», «Саримат», «Зиндобут», «Фузн», «Исташон», «Саврсой» дар ҳолати коркард қарор доранд. Дар ин самт талаботи иқлими иттилоотӣ (иъикоси авзои маҳал) иҷро мегардад. Дар ҳақиқат рӯзномаи маҳалӣ «минбарест, ки маҳз тавассути он авзои маҳал баён карда мешавад» [1, с.16]. Муаллифи мақола ба масъала ҳамчун мутахассис муносибат намуда бошад ҳам, факту ракамҳои зиёд ва элементҳои химиявӣ ба таври содаву фаҳмо ташреҳ гардидаанд. Ҳамчунин аксҳои марбут ба навишта истифода шуда то андозае қимати онро афзудаанд.

Панҷакент ҳамчун минтақаи сайёҳӣ нуфуз дорад. Ҷашни дар пешистодаи Сразми бостонӣ бозгӯи он аст, ки ин диёр барои чаҳониён бештар муаррифӣ мешавад. Ба рӯйхати ёдгориҳои ЮНЕСКО дохил гардидани Саразм муҷиби он мешавад, ки дар ояндаҳои наздик Панҷакент дар сарҳати мавзеъҳои таърихии ҷаҳон қарор гирад. Вобаста ба ин масъала нашрияи «Зарафшон» пайваста матолиб ба нашр мерасонад. Кӯшиш карда мешавад, ки дар ҳар як шумора доир ба ин мавзӯй матлабе ба табъ расонда шавад. Чунин матолиб дар аксар маврид дар саҳифаи аввали нашрия ҷо дода мешавад. Ағлаби нигоштаҳо оҳанги тарғибиву ташвиқӣ доранд. Дар онҳо моҳият ва аҳаммияти ҷашни 5500-солагии Саразм ташреҳ гардида, сокинони ноҳия ба ободкориву меҳнати садоқатмандона даъват карда шудаанд. Аз мазмуни ин силсилаи мақолаҳо бармеояд, ки Саразм шиносномаи бузурги шаҳри Панҷакет буда, таърихи зиёда аз панҷҳазорсолаи он асолати бузург доштани миллати тоҷикро мефаҳмонад.

Яке аз хонотарин сахифаҳои рӯзнома «Чашнвора» мебошад. Дар ин сахифа бо назардошти иду маросимҳо ва ҷашиҳои бузурги миллӣ матолиби ҷолиб манзури хонандагон мегардад. Чунончи дар шумораи наврӯзӣ. Дар ин шумора бо ҳуруфи андозаи маҳсус ва ҷашиҳро дар сарҳати матолиб ба сифати эпиграф ҷунин омадааст: «Эй ватан ҳар рӯзи ту Наврӯз бод» (2019. – 19 марта). Мақолаҳои Маҳмадалий Мирзоалиев – «Чӯб дар панҷаи ҳунар сабзад» ва Зиёбӣ Ҷалилов – «Расму оин ва анъаноти наврӯзӣ», ки дар зери ин эпиграф қарор гирифтаанд, рӯхияни идонаи наврӯзӣ доранд. Дар ин навиштаҳо мавқеи муаллифон фаъол буда, муносибати таҳлилӣ равшантар аст. Дар нигоштаҳои «Гул рамзи шодмонист» ва «Васфи бунёдгузорони Наврӯз» рӯхияни адабӣ баландтар аст. Истифодаи якчанд акси баҳору Наврӯз ҳусни зоҳирӣи сахифаро таъмин кардааст. Дар ҳамин шумораи рӯзномаи матолиби дигар бо номҳои «Ҳамватаан наврӯзи ту пирӯз бод», «Наврӯз рамзи фарҳанги маънавии ҷаҳон», «Шукрон», «Наврӯзгоҳи Қайнаро обод бояд кард», «Чашни мардумӣ» шуқӯҳу шаҳомати ҷашни Наврӯзро бозгӯ намудаанд.

Мавзӯоти нашрия якрангу якмаром нест. Як назари иҷмолӣ ба шумораҳои соли 2019 бозгӯи он шуд, ки рӯзномаи аз нигоҳи таъмини мавод таңқисӣ надорад. Ба ин, пеш аз ҳама, муаллифони фаъолу доимӣ мусоидат кардаанд. Урунбой, Раҳимов, Ҳушдили Абдулғаффор, Муғазали Аҷамрод, Ибодулло Раҷабов, Гулпарӣ Шарифова, Нурадӣ Дусталиев, Абусамӣ Ортиқов, Салим Шарофов, Раъно Насриддинова, Нурадӣ Сатторов, Ақмал Шодиев, Ҳамид Шодиев, Исмат Шарифӣ, Усмонҷон Эшонқулов ва дигарон аз муаллифоне мебошанд, ки бо рӯзнома ҳамкории қавӣ доранд. Дар баробари ин дар сахифаҳои нашрия матолибе, ки ба қалами мутаххассисон ва кормандони соҳаҳои муҳталиф: кормандони суд, прокуратура, БДА, хифзи муҳити зист, беморхонаҳо, қасри фарҳанг, мактабу маориф, собиқадорони меҳнат ва амсоли ин марбутанд кам нест.

Ҷунин ба назар мерасад, ки таҷрибаи бой ва малакаву ҳунари эҷодии сармуҳаррӣ дар пешрафти кори рӯзномаи мусоидат кардааст. Сардабири нашрия Луқмон Курбонов ҳамчун адиб ва рӯзноманигори ботаҷриба дар баррасии матолиби дорои ҷанбаи иҷтимоӣ нақши муҳиму ҷашнрастар дорад. Ӯ бештар ба навиштани очерку мақолаҳои таҳлилӣ майл дорад, назараш интиқодӣ аст. Мавсуф дуруст дарк кардааст, ки: «Мардум ҳоло бештар шабакаҳои иҷтимоиро истифода мекунанд. Аз ин рӯ, як қисми мардум рӯзномаи намехонанд» (пурсиҷномаи рақами 15). Ҳамзамон аз рӯйи посухҳои сармуҳаррӣ ҳулосаи дигар ба вучуд меояд, ки шабакаҳои иҷтимоӣ бештар рисолати андармонсозӣ доранд ва аҳли ҷомеа ба сухани матбуот бештар бовар мекунанд.

Ба саволи «Барои чопи нашрия аз имкониятҳои сармояи иловагӣ истифода бурда мешавад?» сармуҳаррӣ аз таваҷҷӯҳ надоштани ҳукумати маҳалӣ таъқид намудааст: «Соли 2018 аз шуъбаи молия 18 ҳазору 198 сомонӣ барои рӯзнома маблағ доданд. То ҷое медонем ин маблағҳоро Вазорати фарҳанг чудо мекунад. Мақомоти иҷроия ягон сомонӣ маблағ чудо накардааст». Ба назари сармуҳаррири нашрия имрӯз бо маоши 800-900 сомонӣ ягон журналисти маълумоти олидор дар рӯзномаи кор кардан намехоҳад. Ба телевизион такя кардану «таваҷҷӯҳ надоштан ба матбуот» аз ҷониби масъулон, дардовар ҳисобида мешавад.

Аз омӯзиш ва таҳлилу таҳқиқи иҷмолии «Зарафшон» ҷунин натиҷагирий кардан мумкин аст, ки нашрия нуғуз ва анъанаҳои худро дар

андозаи маҳдуд бошад ҳам, нигоҳ доштааст. Аз нигоҳи мазмуну муҳтаво он дар қиёс бо аксар нашрияҳои маҳаллии кишвар афзалият дорад. Мардуми деҳот ба нашрия таваҷҷуҳ доранд. Аксари мактубҳое, ки мардум ба идораи рӯзнома ирсол менамоянд, ба нашр расонида мешавад.

Нашрияни дигари ин водӣ «Файзи Зарафшон»-и ноҳияи Айнӣ аст, ки қаблан бо номи «Мехнат» интишор мегардид.

Ноҳияи Айнӣ дар қисми болооби дарёи Зарафшон ва Фондарё воқеъ буда, масоҳаташ 5,2 ҳазор км² мебошад. Ин ноҳия «21 ноябри соли 1930 ташкил ёфта, то соли 1930 ба волостҳои Фалгар ва Искандара дохил мешуд. Солҳои 1930-1955 Захматобод ном дошт, 26.01.1955 номи Айниро гирифт. 04.01.1963 ба ноҳияи Панҷакент ҳамроҳ карда шуд, аз 06.01.1965 чун ноҳияи мустакил арзи вучуд мекунад» [5, с.234].

Ноҳия аз 7 ҷамоати деҳот: Айнӣ, Аизоб, Дардар, Урметан, Фондарё, Шамтуч ва ҷамоати шаҳраки Зарфшон иборат аст. Дар ноҳия ёдгориҳои таърихии зиёде чун оромгоҳи Нақибхон Туграл (дехаи Зосун), Шамси Табрезӣ (дехаи Вешаб), Абулқосими Гургонӣ (Урметан), Ҳоча Исҳоқ (Махшевад), Қалъаи Сарвода (шаҳраки Зарафшон), Гардани Ҳисор (дехаи Искодар), Қалъаи Муғ (дехаи Кум), Мехроб (дехаи Искодар), Ҳати Лангар (дехаи Сангистон) ва ғайра мавҷуданд, ки аз гузаштаи таъриҳӣ ва гузаргоҳи бузургон будани он далолат медиҳанд.

Рӯзномаи «Файзи Зарафшон» ба тозагӣ номи худро иваз карда, имрӯз дар давоми моҳ як, ё ду маротиба нашр мешавад. Нашрия ҳамчун яке аз рӯзномаҳои қуҳсансоли ноҳиявӣ дар оғози солҳои сиёми асри гузашта таъсис ёфтааст: «Он соли 1934 ҳамчун нашрияи Кумитаи иҷроияи Шӯрои намояндагони ҳалқи ноҳияи Захматобод зери унвони «Барои ҷорҷории сotsциалистӣ» ба забони тоҷикӣ таъсис ёфтааст. Соли 1950 номи «Бо роҳи комунизм»-ро ба худ қасб кард. Аз соли 1960 то моҳи апрели соли 1965 бинобар барҳам ҳӯрдани ноҳия чопи рӯзнома қатъ гардид. Аз 16-уми апрел то декабри соли 1965 ин рӯзнома дар якҷоягӣ бо рӯзномаи «Зарафшон» чоп мешуд. Аз моҳи январи соли 1966 зери унвони «Мехнат» чоп мешавад. Фаъолияти «Мехнат» 4 давраи асосиро фаро мегирад: аз замони таъсис то соли 1941; баъди ҶБВ; аз соли 1966 то 1990; баъд аз соли 1991» [2, с. 44].

«Файзи Зарафшон» сарфи назар аз шароити начандон хуби корӣ, ки имрӯз дорад, дар гузашта мактаби тарбияи адабону эҷодкорони маҳаллӣ ба шумор мерафт. Он ҳамчун оинаи инъикоси рӯзгори маҳал рисолати худро дар марҳилаҳои инкишофи худ иҷро кардааст. Дар ин ҷода нақши сармуҳаррирон ва адабони собиқадор назаррас аст: «Дар солҳои гуногун Назрullo Аvezov (1942-1950), Бобо Чумаев (1950-1955), Ёрмурод Фиёсов (1955-1957) Назар Турсунов (1957-1959), X. Муҳиддинов (1959-1960), Субҳон Туйғун (1966 -1968; 1971 – 2008), Мирзо Маҳмуд (1968 -1971), Қурбонов Ҳолиқзод (2008 – 2014) сармуҳаррири нашрия будаанд. Аз соли 2014 инҷониб Муҳаммадносири Насрулло вазифаи сармуҳарриро ба уҳда дорад. Тӯли солҳои гуногун Нематуллоев, Одилов, Ниёзбадалов, Мирзоев, Аvezov, Нодиров, Юсупов, Чумаев, Фиёсов, Турсунов, M. Султонов, M. Наимов, D. Давронов, A. Одилов, M. Султонов. K. Киром, D. Начот ва дигарон дар нашрия фаъолият ва ҳамкорӣ намуда, дар ташаккули мактаби рӯзноманигории «Мехнат» саҳм гузоштанд» [2, с.45].

Чун дигар матбуоти маҳаллии кишвар «Файзи Зарафшон» бо ҳайати маҳдути кормандони худ ва нашри номунтазами рӯзнома дар инъикоси ҳаёти маҳал нақш гузоштан меҳоҳад. Идораи ин нашрия дар ошёнаи якуми бинои матбааи собиқ ҷойгир шудааст. Он аз утоқи кории сармуҳаррир ва кормандон иборат аст. Шароити кори редаксия бад нест. Аз ду компьютер яктояш бо принтер таъмин шудааст. Ҳайати кормандони нашрияро 5 нафар: сармуҳаррир, котиби масъул, мушовир, муҳбир ва корманди техникӣ ташкил медиҳанд. Дар муқоиса ба нашрияи «Зарафшон» кормандони ин нашрия аз чиҳати синну сол ҷавонтаранд. Фаъолияти кории онҳо дар ин нашрия аз 8 моҳ (сармуҳаррир) то 10 солро ташкил медиҳад. Нашрия дар шаҳри Душанбе бо төъдоди 700 нусха ба табъ мерасад. Он дар Вазорати фарҳанги Чумхурии Тоҷикистон таҳти №234 ба қайд гирифта шудааст.

Шиори нашрияи «Файзи Зарафшон» – «Обу ҳоки ин ватан бӯи муҳаббат мекунад» чун шиори қаблии он – «Эй бандай ҳокӣ, ту замонӣ, ту заминӣ!» оҳанги шоирона дорад. Дар ин шиорҳо воқеяяти иҷтимоӣ камтар ва пафоси бадей зиёдтар аст. Албатта, истифодаи чунин шиорҳо ғалат нест, аммо онҳо бештар хоси рӯзномаҳои адабӣ ва соҳавианд.

Корбасти мавод дар сахифаҳои нашрияи «Файзи Зарафшон» гуногун буда, дар партави онҳо масъалаҳои муҳимми иҷтимоӣ матраҳ мешаванд. Дар сахифаи аввали рӯзнома бештар матолибе ҷой дода мешаванд, ки мақоми ҷумҳуриявӣ доранд ва бозчоп аз нашрияҳои дигаранд. Ин ҳолат танҳо барои нашрияи «Файзи Зарафшон» хос нест, балки аксар нашрияҳои ноҳиявӣ сахифаи аввали ҳудро ба ахбор ва матолиби тарғибқунандай сиёсати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мебахшанд. Ҷунончи дар ҳабари васеъ бо номи «Дар Душанбе таҳти раёсати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё» (2019. – 4 июл) сиёсати байналхалқии Тоҷикистон тарғиб карда шудааст. Ин навишта ба ҳисоботи умумӣ монанд буда, дар он мавқеи муаллифи мушаҳҳас ба назар намерасад, балки ба таври умумӣ сиёсати байналхалқии Тоҷикистон дар такя ба гуфтаҳои дигарон тақрор карда шудааст.

Бархе аз матолиби сахифаи аввали рӯзнома баёнгари ҳамоҳангии он бо сиёсати ҳукумати маҳаллӣ мебошанд. Ин амри табиӣ аст, зоро он ҳамчун нашрияи ҳукумати ноҳияи муваззаф аст, ки тарғиби сиёсати ҳукумати маҳаллиро ба роҳ монад. Матни «Иҷлосияи ҳаждаҳуми (даъвати панҷум) Маҷлиси вакилони ҳалқи ноҳия» (2019. – 4 июл), ки низ як навъ ҳисобот аст, тақвияти гуфтаҳои боло шуда метавонад. Дар сахифаи дуюми ҳамин шумора матолибе дар шакли ҳисобот бо номи «Раиси ноҳия аз муассисаҳои таълимии ноҳия дидан кард» (2019. – 4 июл) ба табъ расидааст, ки авзои кунунии иҷтимоӣ ва тартиби кории Раиси ноҳияро бозгӯ менамояд. Дар навишта як акс истифода гардида, эрод ва таъкидҳои Раиси ноҳия барои беҳбудии вазъи таълим бозгӯ шудааст. Дар ҳамин сахифа ду мақолаи дигар, бо номҳои «Ваҳдат таҳкурсии боэътиими пешрафту ободии ватан» ва «Корҳои ободонӣ дар ноҳияи Айнӣ бо маромидома доранд» ба нашр расидааст, ки фарогири авзои рӯз буда, мақсади муайянро пайгирий менамоянд. Дар мақолаи якум ҳисси ватандустӣ ва ваҳдату сулҳи кишвар ва дар мақолаи дуюм рафти корҳои ободонӣ дар ноҳия ба таври умумӣ шарҳ дода шудааст. Ба ороиши сахифа се акс мусоидат кардааст. Чун анъана Раис дар ҳалқаи чанд нафар

дар чое қарор дорад ва ё ҳамчун рамзи сулху ваҳдат нишон ва расми кабутар истифода шудааст. Ин навиштаҳо бидуни ишораи муаллифонанд. Агар номи муаллифон зикр мегардид, хонанда бардошти дигар ҳосил мекард. Ин гувоҳи он аст, ки нашрия нерӯи эҷодии камтар дорад ва маводи нашрия бештар маҳсали ҳунари як ё ду нафар аст.

Дар матлаби сардабири нашрия Шамсиддин Халифаев «Оркестри давлатии симфонӣ меҳмони ноҳия» (2019. – 4 июл) масъалаи фарҳанг баррасӣ гардидааст, бо он ки ҳайати оркестр меҳмони сокинони ноҳияи Айнӣ мебошанд, муҳит ва фазои маҳал ба он иртибот пайдо менамояд. Муаллиф дар қисмҳои алоҳидаи навишта аҳаммияти сафарҳои ҳунарӣ ва ҳолигаҳҳои алоҳидаро дар бобати масъалаи фарҳанг мусиқӣ баён менамояд. Навишта ҷузъиёти аҳбориро фаро гирифта бошад ҳам, муаллиф то ҳадде фазои фарҳангии маҳалро ташхис карда тавонистааст.

Мақолаи Ҳоликдоди Курбон – «Дасти дуои модар» (2019. – 4 июл) низ ҷанбаи фарҳангӣ дорад. Дар он рафт ва натиҷаҳои озмуне, ки бо дастуру тавсияҳои Пешвои миллат бобати баланд гаштани мақоми зан – модар дар ноҳияи Айнӣ баргузор шудааст, таҳлилу арзёбӣ гардидааст. Дар ин матлаб бо таври мушахҳас фаъолтарин қадбонуҳо ва аллагӯёни беҳтарин аз деҳоти гуногуни ноҳия номбар ва муаррифӣ шудаанд. Муаллиф аз он қаноатманд аст, ки ба роҳ мондани чунин озмунҳо расму русуми фаромӯшшударо зинда мегардонанд.

Дар мақолаи «Хайри ниҳон барои ризои Ҳудо кунанд» дар бораи иқдомоти инсондӯстонаи ашҳоси саховатпеша сухан меравад. Муаллиф бо зикри саховати ҷанд нафар дигаронро ба амалҳои савобу саховатпешагӣ даъват менамояд. Қӯмак ба ятимону маъюбон ва дастгирии ашҳоси нодору камбизоат дар шароити имрӯз таъкид карда мешавад. Мақолаи Ҷаҳонғизо Ҷӯёнӣ Ҷӯёнӣ таҳти унвони «Шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаркатҳои номатлуб» (2019. – 3 июн) ифодагари масъалаи рӯз аст. Муаллиф нисбат ба ин масъала фикри нисбатан мустақил дошта бошад ҳам, сарлавҳаи навишта общуставу як навъ аз мавзӯъ дур аст. Сарлавҳа фарогири мазмуну муҳтавои пурраи навишта нест. Муаллиф проблемаву мушкилотро номбар қунад ҳам, дар тафсили онҳо ҳавсала накардааст. Дар нигоштаи Р. Шарифзода – «Танзим баракати зиндагӣ» (2019. – 3 июн) танзими расму анъанаҳои мардумӣ ташвиқу тарғиб шудааст. Дар он умумигӯйӣ бештар аст. Сарлавҳаи ин мақола низ общуставу забонзада мебошад ва то ҳадде аз мавзӯъ танқисӣ қашидани нашрияро нишон медиҳад.

Таҷрибаи амалияи рӯзноманигорӣ собит соҳта, ки гуногунмавзӯй ҳусну қубҳи нашрияро меафзояд ва якнавоҳту яксамт шудани мавзӯот боиси костагии завқу табъи хонанда мегардад. Дар нашрияи мавриди назар ин анъана ҷандон риоя намешавад. Ба таври мисол дар як саҳифаи он чунин навиштаҳо ҷой ёфтаанд, ки аз сарлавҳаи онҳо марбут ба қадом масъала буданашон баъло намудор мегардад: «Китоб ҷилобаҳши оинаи дил», «Ватан сар мешавад аз гаҳвора», «Тарбияи фарзанд аз волидон масъулият металабад», «Масъулияти насли наврас ба дӯши кист?».

Агар вобаста ба мазмuni сарлавҳаҳо эътибор дихем, ҳамаи ин навиштаҳо ҷанбаи тарбияӣ доранд. Ин ҳолат баъзан дар саҳифаи аввали нашрия низ ба назар мерасад. Чунончи дар саҳифаи аввали яке аз шумораҳо ба чунин сарлавҳаҳо дучор шудем: «Шиносоии Раиси вилоят

ба рафти корҳои ободони ноҳия», «Созандагиву бунёдкорӣ идома дорад», «Сарҳадбонон нерӯи тавоноянд». Ду матлаби аввал аз рӯйи хусусияти жанрӣ репортажанд, ки рафти сафари Раиси вилоятро ба ноҳия нишон медиҳанд. Мақолаи сеом ба масъалаи ҳифзи сарҳад баҳшида шудааст. Дар саҳифаи дигар «Иқдоми неки Раис писанди шаҳрвандон шуд», «Қабули шаҳрвандон аз ҷониби Раиси ноҳия дар Ҷамоати деҳоти Фондарё», «Қабули шаҳрвандон аз ҷониби Раиси ноҳия дар Ҷамоати деҳоти Урметан» танҳо ба як масъала – фаъолияти кории Раиси ноҳия баҳшида шудаанд. Дар зери ин матнҳо «Файзи Зарафшон» омадааст. Маълум мешавад, ки ин се матлаб ба қалами як нафар тааллук дорад. Дар ин бобат ҳубтар мебуд, ки ин се воқеа, ки мазмуни ҳамгун доранд, дар якҷоягӣ баррасӣ карда мешуд. Рӯзнома пурра инъикоскунандай фаъолияти Раиси ноҳия гардидааст, ки чандон мувофиқи матлаб нест.

Баъзе саҳифаҳо дар шумораҳои алоҳида аз нигоҳи ҷойгиршавӣ ва фарогирии мавзӯот ҷолибу хонданӣ мебошанд. Ҷунончи «Малакаи рӯзноманигорӣ дар амал», «Қафшдӯзи муваффак», «Беаҳамияти сабаби носолимӣ мегардад», «Нуқси ҷисмонӣ доштан айб нест», «Маъюбон соҳиби роҳ шуданд», «Шаҳрҷаи нав дар домани кӯҳ».

Дар маҷмӯъ дар як саҳифа шаш мавод ҷой дода шудааст, ки ҳамаагӣ ба ҳаёти маҳал иртибот доранд. Сарлавҳаҳо дикқатчалбкунандаанд, истифодаи чанд акси хурд ба ороиши ҳуби саҳифа мусоидат кардааст.

Шумораҳои ҷаҳони рӯзнома бо назардошти аҳаммияти ҷаҳонҳову идҳо аз нигоҳи мазмуну ороиш сифатан беҳтар аст. Аз ҷумла, инъикоси таҷлили Иди Ғалаба ба фашизм дар ноҳияи Айнӣ хеле дикқатрабо инъикос шудааст. Дар болои шиноснома ва шиори рӯзнома ин байтро мушоҳида мекунем:

*«Зи рӯи санги мармар аз сукути сангҳо хонем,
Зи ёди одамӣ ҳеч ҷиз ва ҳеч қас наҳоҳад рафт»*
(2019. – 8 май).

Репортаже бо номи «Тантанаҳои ҷаҳонӣ» низ бо истифодаи аксҳо шаҳомати таҷлили ин ҷаҳони бузургро ҳуб нишон додааст.

Навиштаҳое таҳти унвонҳои «Тарбияи дуруст ҷиноятро коҳиши медиҳад», «Муқовимат бо коррупсия вазифаи ҳар шаҳрванд», «Саломатӣ болотар аз ҳама дороҳост», «Голибон қадрдонӣ шуданд», «Дастовардҳо назаррасанд», «Ҷавонон пайрави Пешвои миллатанд», «Тоҷикистон ватани азизи ман», «Фестивали адресу атлас» ва монанди ин дар бораи масъалаҳои гуногун нақл мекунанд, ки фарогири авзои умумии ҷомеа мебошанд. Дар ин самт М. Абулзода, Г. Ҷумъаева, М. Насрулло, Н. Сафарова, М. Рустам, Х. Қубон аз муаллифони фаъол ба шумор мераванд, ки дорои қасбу кори гуногун мебошанд.

Дар бораи пешрафту дарёftи комёбидҳои рӯзнома дар такя ба пурсишинаҳо, ки истифода шуданд, гуфтан мумкин аст, ки аксар респондентон фикри умумӣ доранд. Мехвари умумии афкорашон он аст, ки бояд имрӯз нашрияи маҳалӣ ҳудро дар раванди рақобатҳо фаъол гардонад. Аммо дар ин рақобатҳо хонанда низ коҳилу соҳиби завқи коҳида дониста мешавад. Дар мавқеъ пайдо накардани рӯзнома

хонандагонро низ гунаҳкор медонанд. Дар робита ба ин андеша ва ҳамбастагӣ ба таназзули қасбияти рӯзноманигорӣ сармуҳаррири нашрия чунин ақида дорад: «...чомеа бештар ба ВЭА рӯ овардааст ва аз маводҳои ангезандай фикру ақида хуш пазирӣ мекунад. Ба ҳақиқати зиндагӣ эътибори чиддӣ намедиҳад» (пурсишномаи рақами 2). Аз паҳлуи дигар, баъзан робита доштани ҳолати шахшудаи рӯзномаро ба муҳит ва фазои фароригӣ метавон дарк кард. Сармуҳаррири нашрия ба саволи «Дар иҷрои вазифа бештар ба кӣ ва ё чӣ такя мекунед» чунин ҷавоб додааст: «Ба дастуру супориши мақомоти болоӣ, ҳодиса ва воқеаҳои маҳал, навигариҳо ва эҷодиёти насирию назмӣ».

Қатъи назар аз норасоии техникий ва мушкилоти моливиу қасбӣ рӯзномаи «Файзи Зарафшон» фаъолияти муайянӣ худро ба роҳ мондааст. Ҳар як шумораи он бо душворӣ бошад ҳам, ба нашр мерасад. Аудиторияи маҳдул дорад, аммо талоши ҳайати эҷодӣ барои васеъ кардани ин аудитория эҳсос мешавад. Танҳо шароити маҳдулӣ қӯҳистон ва дастнорас будани техникии электронӣ боис гардидааст, ки рӯзномаи фаъолияти гуногунҷабҳои худро коҳиш дидад.

Дар маҷмӯъ гуфтан мумкин аст, ки нашрияҳои «Зарафшон» ва «Файзи Зарафшон» рисолати худро дар бобати инъикоси ҳаёти маҳал ба қадри имкон иҷро карда метавонанд. Ин нашрияҳо дар шароити мушкили қӯҳистон фаъолияташонро идома медиҳанд. Мушоҳидаву омӯзишҳо ва пурсишҳои сотсиологӣ доир ба нашрияҳои «Зарафшон» ва «Файзи Зарафшон» ба мо имкон дод, ки ба чунин натиҷаҳо расем:

1. Аз нигоҳи мавзӯъ ва мундариҷа нашрияи «Зарафшон» бартарият дошта, дар он қасбият ва табъу завқи хонанда баландтар аст.

2. Аз нигоҳи тэъдоди нашр ва хонанда «Файзи Зарафшон» нисбат ба нашрияи «Зарафшон» хеле ақиб мемонад.

3. Дар саҳифаҳои нашрияи «Зарафшон» проблемаҳои иҷтимоии маҳал афзалият дошта, дар инъикоси онҳо муҳбирони ҷамоатӣ бештар ҷалб мешаванд.

4. Бо назардошти набудани фаврият ва нашри номунтазам ин нашрияҳо аз маводи адабӣ бештар истифода мекунанд.

5. Нашрияҳои мазкур сомонаи интернети худро надошта бошанд ҳам, аммо аз рӯйи пурсишномаҳо дарк намудан мумкин аст, ки аудиторияи маҳаллӣ мавҷудияти онҳоро эътироф менамоянд. Дар ин самт маънавиёт ва маърифати аудиторияи маҳаллӣ мавриди зикр аст.

Адабиёт

1. Қутбиддинов, А. Моҳият ва таъиноти матбуоти маҳаллӣ.-Душанбе: Аржанг, 2018. – 160 с
2. Муродов, М., Қутбиддинов А. Таъиноти дирӯз ва имрӯзи матбуоти маҳаллӣ. – Паёмномаи фарҳанг. – 2017.– №1 (37). – С. 55-64.
3. Муродов, М., Қутбиддинов, А., Чумъаев, М., Исоев Қ. Матбуоти маҳаллии Тоҷикистон.– Душанбе, 2018. – 200 с.
4. Мӯсоев, А. Вахш, эй сарчашмаи илҳоми ман: Ҷаҳннома.–Душанбе: Бухоро, 2017. –167 с.
5. Тошева, Ш. Айнӣ // Энсиклопедияи миллии тоҷик, Ч.1.– Душанбе, 2011. – С. 234.

6. Фомичева, И. Д. Журналистика и аудитория. (Теоритические проблемы и опыт изучения городские СМИ и пропаганды). – М.: Издательство Московского университета, 1976.– 158 с.

Манбаъ

7. Зарафшон: Нашрияи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти- давлатии шаҳри Панҷакент. – 2018.

8. Файзи Зарафшон: Нашрияи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Айнӣ. – 2018.

**Муродов М.,
Қутбиддинов А.**

ВЗГЛЯД НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГАЗЕТ «ЗАРАФШАН» И «ФАЙЗИ ЗАРАФШАН»

В данном исследовании рассматривается современное состояние и деятельность двух местных газет Зеравшанской долины: издание исполнительного комитета хукумата города и джамоатов Пенджикента – «Зарафшон» и издание исполнительного комитета Айнинского района – «Файзи Зарафшон». Авторы на основе научного исследования, изучения подшивок номеров газет и результатов социологического опроса, определили и выявляли возможности и условия работы редакций газет, оценили содержание публикаций с точки зрения профессиональной журналистики.

Изучение и сравнительный анализ показывают, что газеты «Зарафшон» и «Файзи Зарафшон» несмотря на имеющиеся трудности, продолжают свою деятельность и по мере возможности выполняют свою функцию в деле отражения местной жизни.

В деятельности газет по степени освещения тем и содержания материалов газета «Зеравшан» имеет приоритет. Редакция газеты больше уделяет внимание на социальные проблемы местности и для этой цели привлекает общественных корреспондентов.

В связи с несистематическим выходом изданий местных периодических газет редакции чаще публикуют литературные материалы.

Ключевые слова: периодическая печать, местная печать, развитие, газеты «Зарафшон» и «Файзи Зарафшон», анализ, рассмотрение, корреспондент, тема, содержание, дизайн, деятельность.

**Murodov M.,
Qutbiddinov A.**

A LOOK TO NEWSPAPERS «ZARAFSHAN» AND «FAYZI ZARAFSHAN»

This article highlights the current situation of the two local newspapers in the Zarafshan valley - the publication of the Government of Panjakent city called «Zaravshan» and the newspaper of the Ayni district called - «Fayzi Zaravshon». The authors, based on scientific observation, studying the news-

paper covers and the sociological polls that were reached during the field-work, determined the unfavorable environment, identified the working conditions and conditions of the newspaper's editorial staff and evaluated professional content in terms of their views.

The study and comparative analysis show that the newspapers «Zeravshan» and «Fayzi Zeravshan», despite the difficulties, continue their activities and, to the extent possible, fulfill their function in reflecting local life. Despite the difficulties and commonality in their activities, the «Zeravshan» newspaper has priority over the degree of topic and content. This newspaper pays more attention to the social problems of the area and attracts more public correspondents in their reflection.

Due to the long and unsystematic publication of newspapers, these newspapers use more literary materials.

Keywords: newspaper, periodical press, local press, development, «Zeravshan», «Fayzi Zeravshan», analysis, consideration, correspondent, topic, content, design, activity.

ТДУ 07+9точик+37точик+008+070.423

Мирзоев С.

ДАР БОРАИ ЯК НАШРИЯИ МАҲАЛЛӢ

Дар ин мақола дар бораи хусусусиятҳои матбуоти маҳаллӣ дар қиёс бо дигар типи матбуоти даврӣ сухан меравад. Ҳар як нашрия доираи эътибору таъсири маҳсуси худро дорад. Таъйиноти идеологӣ, илмику фарҳангӣ, сиёсиву иҷтимоӣ, адабиву маънавӣ ва ҳизбиву соҳавии ҳар як нашрия муайинкунандай марзу ҳудудҳо ва муҳиту фазои ҳамон нашрия ба ҳисоб меравад, ки дар навбати худ маҳбубияту мақоми он нашрия дар ҷомеа мебошад.

Яке аз вазифаҳои матбуоти маҳаллӣ таҳқимбахшиандай арзишҳои сиёсиву фарҳангӣ будани он аст. Матбуоти маҳаллӣ низ манбаи азбар кардани донишҳову ҷаҳонбиноҳо мебошад. Матбуоти маҳаллӣ афкори умуни як маҳалро дар алоҳидагӣ самт мебахшад. Имкони дигари матбуоти маҳаллӣ дастрасттар, маҳбубтар ва бозътиимодтар будани он мебошад, ки инро дар мисоли нашрияи ноҳиявии «Набзи Файзобод» дидан мумкин аст.

Муаллиф бо нигоҳи маҷмӯйӣ фаъолияти яксолаи ин нашрияро мавриди таҳлил қарор додааст. Ин нашрия аз оғоз формати мавзӯии худро дар як қолаб нигоҳ медорад. Гайрифаврӣ будани матолиб, доиман ором ва якмаром ниишон додани ҳаёти маҳал, рӯҳияни ками руҳдорӣ дар маводҳо, ҳазар аз нашри маводи интиқодии шадид, истифода накардан аз усулҳои замонавии пешниҳод (ҳангома ва шӯр) ва дигар омилҳо низ нерӯи маҳсуси он доноста мешавад. Бо дарки ин ҷузъиёт муаллиф ба хуносae меояд, ки нашрияи мазкур сарфи назар аз мушиқилоти ҷойдошта рисолати оиши маҳал будани худро иҷро мекунад.

Калидвоҷсаҳо: матбуоти маҳаллӣ, рӯзнома, таъсир, ташаккул, ҳокимијат, бунёдкорӣ, ноҳия, таъйинот, таблиг, мағкура, иттилоот, таҳлил.

Моҳиятан, ду омиле, ки ҳамзистии инсониро ба чомеаи инсонӣ табдил додаанд, ҳамсӯҳбатӣ ва табодули ахбор мебошанд. Аз ин чост, ки воситаҳои ахбори омма, алалхусус матбуоти даврӣ инъикосгари тамоми соҳаҳои ҳаёти чомеа маҳсуб гардида, дар ҳалли масоили мубрами ҳаёти ҷамъиятӣ мақоми калидиро қасб кардаву воситай асосии бозомӯзии аҳолӣ ва баландбардорандай маърифати онҳост.

Ҳаёти сиёсиyu иқтисодӣ, иҷтимоиу фарҳангии чомеа, пешрафту тараққиёт, дастоварду музafferиятҳо ва инъикоси ҳақиқии воқеаву ҳодисаҳои ҷаҳони муосир бе нақши муассири васоити ахбори омма ва маҳсусан матбуот тасаввурназир аст. Аз рӯйи андешаи муҳаққиқон «рӯзнома мисли оинаест, ки дар он симои ҳалқ, маданият, таъриху фарҳанг, инкишофи мактабу маориф, илму маърифат намудор мешавад» [1, с. 29]. Аз ин нуқтаи назар, матбуот ва дигар воситаҳои иттилоот ташвиқгари асосии ғояҳои инсондӯстию инсонпарварӣ буда, начотбахшу раҳнамои беминнати инсоният ба ҳисоб мераванд.

Матбуоти маҳаллӣ, ки дар замони шӯравӣ, ҷиҳати татбиқи соҳтори идораи авторитарӣ таъсис ёфт, инъикосгари асосии ҳаёти сокинони ин ё он шаҳру ноҳия буд. Эътибору нуфузи матбуоти маҳаллӣ дар солҳои шӯравӣ то ба андозае расид, ки сокинони дехот бо шавқу завқ ва дилбастагии зиёд ҳар шумораи нашрияи маҳаллиро, ки дар ноҳияшон аз чоп мебаромад, интизорӣ мекашиданд. Муҳбирони коргару дехқон саъю кӯшиш мекарданд, ки дар навиштаҳояшон нуқсону камбудии маҳалли зисти худро мавриди интиқод қарор дижанд ва бо ин навиштаҷоти хеш дар раванди софкориҳои чомеаи шӯравӣ саҳмгузор бошанд. Бесабаб нест, ки баъзе муҳаққиқони тоҷик онро «мактаби бузурги ташаккули журналистика» [2, 6] номидаанд. Ҳамин гуна, матбуоти маҳаллӣ ба набзи мардумони ин ё он маҳал оmezish ёфта, барои тарбияи насли навраси он замон нерӯи таҳрикдиҳанда ба шумор мерафт. Даргоҳи рӯзномаҳои маҳаллӣ ҳамарӯза аз муҳбирони коргару дехқон пур буд. Дар кишвари мо пажӯҳишу таҳқики ин навъи матбуот доманаи ҷандон васеъ надорад. Нерӯи он эътироф гардад ҳам, аммо ба андешаи муҳаққиқон таҳқики комилу арзанда вучуд надорад: «Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар шинохти матбуоти маҳаллӣ дар Тоҷикистон ва ҳатто дар Русия таҳқики монографии мушаҳҳасе, ки фаҳмиши маҷмӯиеро дода тавонад, мавҷуд нест. Таҳқиқҳои ба таври умумӣ дар ин самт кам нестанд ва онҳо бештар ба баҳшҳои алоҳидай матбуоти маҳаллӣ майл доранд. Танҳо дар давоми солҳои 2005-2015 дар ин самт зиёда аз чил диссертасияи илмӣ дар сомонаи китобхонаи электронии Русия мавҷуд аст. Даҳҳо монографияҳои илмӣ ба монанди «Рӯзномаи маҳаллии муосир» (2011), «Газетаҳои шаҳрҳои хурду миёнаи Русия» (2015), маҷмӯаҳои «Журналистикаи минтақавӣ дар Русия» (Воронеж), «Журналистикаи минтақавӣ» (Ставропол) доир ба шинохти ин матубот навишта шудаанд» [3, с.6].

Мутаассифона, дар даврони соҳибистиклолӣ, шояд бо сабаби густариши шабакаҳои гуногуни иттилоотӣ, маҳсусан интернет, обурӯ ва мартабаи матбуоти маҳаллӣ коҳиш ёфтааст. Ҷавонон имрӯз, асосан, ба шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ, аз қабили «Фейсбуқ», «Одноклассники» ва гайра мароқ зоҳир намуда, ҳатто дар баъзе маҳалҳо чӣ будани рӯзномаи маҳаллиро фаромӯш кардаанд. Ин ҳақиқат

тахлилгарону пажүхишгарони сохаро водор менамояд, ки дар рохи барқарор намудани обурӯю нуфузи матбуоти маҳаллӣ нақш гузоранд.

Ҳарчанд дар бораи матбуоти маҳаллӣ олимони соҳа, мисли М. Шукров, И. Усмонов, Д. Давронов, М. Муродов, А. Кутбиддинов ва дигарон рисолаву китобҳои илмӣ таълиф кардаанд ва имрӯз мавриди омӯзиш ва баҳрабардории донишҷӯёну устодони донишгоҳу донишкадаҳо, олимони ҷавон ва дигар ҳаводорони ВАО қарор гирифтаанд, vale ин ҳанӯз кам аст.

Перомуни матбуоти маҳаллӣ ковишиҳо ва пажүхишиҳо зиёдеро мебояд ба анҷом расонид, то сабабҳои аслии кам гардидан таваҷҷуҳи хонанда, асосан ҷавонон нисбати матбуоти маҳаллӣ муайян карда шавад ва ба он бояд мусоидат кард, ки матбуоти маҳаллӣ бештар рушд ёбаду ҳамчун ташвиқгари идеяҳои мухимми давлату ҳукумат дар пешрафту тараққии ин ва ё он шаҳру ноҳия саҳмгузор бошад.

Тавре дар боло қайд намудем, матбуоти маҳаллӣ дар замони шӯравӣ, ҷиҳати татбиқи соҳтори идораи авторитарӣ таъсис дода шуда буд ва инъикосгари асосии ҳаёти сокинони ин ё он шаҳру ноҳия ба шумор мерафт. Сиёсати давлату ҳукумат маҳз тавассути матбуоти маҳаллӣ ба тамоми қишиҳои ҷомеа, ҳатто то ба боғчаҳои кӯдакону фермаҳои ҷорвопарварӣ расонида мешуд. Бо ҳамин асос метавон қазоват намуд, ки матбуот агитатор, пропагандист ва таблиғотгари асосии сиёсати ҳизби ҳукмрон маҳсуб меефт. Назар ба ақидаи мухаққиқон «...васоити аҳбори маҳаллӣ дар роҳи ҳалли масъалаҳои амалӣ бо роҳи идеологӣ мусоидат кардан меҳоҳад» [4, с.127]. Таъйиноти идеологии матбуоти маҳаллӣ дар замони шӯравӣ дар сатҳи баланд қарор дошт ва онро заминаи нахустини тарбияи ҷомеа дар бунёди ҷомеаи навин метавон гуфт. Ҳарчанд «...баланд бардоштани нақши матбуоти маҳаллӣ дар тарбияи коммунистии меҳнаткашон» [4, с.26] барои имрӯз як ақидаи фарсада ба ҳисоб равад ҳам, аммо рисолати ин матбуот дар дараҷаи хеле баланд қарор гирифта буд.

Пайдоиши матбуоти маҳаллӣ ба солҳои 30-юми аспи XX рост меояд, ки замони дигаргунҳои бузурги сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангӣ ба ҳисоб мерафт: ««...дар қишиғари мо матбуоти маҳаллӣ ҳанӯз таърихи пурраи садсола надорад, зоро таъсиси ағлаби матбуоти маҳаллии мо ба солҳои сиёми аспи гузашта рост меояд»» [5, с.57] Ин марҳилаи таърихие буд, ки ҳокимияти шӯравӣ дар тамоми қаламрави ҷумҳурӣ пурра барқарор гардида, давраи амалисозии идеяҳои азим, аз қабили коллективонидани ҳочагии дехот, кушодани заминҳои нав, бунёди мактабҳои типи нав, тарбияи мутахассисон аз ҳисоби ҷавонони маҳаллӣ, бо қадрҳои омӯзгорӣ таъмин намудани мактабҳо, саводнок кардани аҳолӣ, ба амал баровардани инқилоби мадани фаро расида буд. Маҳз, дар ана ҳамин давраи таъриҳӣ матбуот ҳамчун тарғибари асосии ғояҳои нави соҳти ҷамъияти арзи вучуд карда, дар роҳи тарбияи насли ҷавон дар рӯҳияи созандагӣ нақши мухимро қасб намуд.

Дар шароитҳои нави иҷтимоӣ матбуоти маҳаллӣ чӣ дар услуб ва чӣ дар мундариҷаю моҳияти фаъолият ба нокомӣ мувоҷҷе гардидааст, ки ин бе шубҳа барои аз даст додани обурӯю эътибор ва нуфузи минбаъдаи матбуоти маҳаллӣ мусоидат ҳоҳад кард. Аз ин лиҳоз, матбуоти маҳаллӣ қобилияти ба таври пурра иҷро намудани вазифаҳою уҳдадориҳои ВАО, аз қабили ҳабаррасонӣ, иҷтимоиқунонӣ, интиқодију

назоратӣ, афкори омма ва ба вучуд овардани ваҳдати саросариро барои музофотҳои алоҳидай кишвар аз даст медиҳад.

Ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, ҳаёти имрӯза, дигаргуниу пешравиҳои даврони истиқлолият, ҷаҳду талоши давлату ҳукумат баҳри мустаҳкам намудани пояҳои соҳибистиклолӣ, гулафшону пуртароват намудани боғи ваҳдати миллӣ, воқеоти сиёсӣ ва навгониҳои фарҳангии иҷтимоӣ дар назди рӯзноманигорон, минчумла эҷодкорони маҳаллӣ вазифаҳои пурмасъулият мегузорад. Нашрияҳои алоҳидай имрӯз дар маҳалхову минтақаҳои чумхӯрӣ бо бавзе ҷузъиёт ва паҳлухои мусбати ҳуд дар фазои иттилоотӣ ҷойгоҳ пайдо кардан меҳоҳанд. «Набзи Файзобод» аз ҷумлаи чунин нашрияҳо ба шумор рафта метавонад. Эътироф бояд кард, ки эҷодкорони маҳаллӣ, дар симои кормандони нашрияи «Набзи Файзобод» рисолати азалии ҳудро ба ҷо овардан меҳоҳанд. Нашрия дар инъикоси сиёсати пешгирифтai давлату ҳукумат, масъалаҳои сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоию фарҳангӣ, меҳнати садоқатмандонай мардум, созандагиу бунёдкорӣ, дастоварду навовариҳо, ошкор намудани камбудихои ҳаёти ҷомеа ва дар баланд бардоштани маърифати мардум саҳми арзанда мегузорад.

«Набзи Файзобод» нашрияи Мақомоти иҷроияи ҳокимиюти давлатии ноҳияи Файзобод буда, ҳайати эҷодии он ҳамагӣ мутахассисони қасбианд ва муддатҳои дароз дар ин даргоҳ фаъолият менамоянд. Рӯзнома ба талаботи рӯзноманигорӣ ҷавобгӯ буда, аз ҷаҳор саҳифаи ФА-3 иборат аст ва може се маротиба интишор мегардад. Кормандони он талош доранд, ки фаъолияти ҳудро шурӯъ аз ороишу пардози саҳифаҳо бо ҷараёну талаботи замон ҳамоҳанг намоянд. Дар мавриди масъалаи дизайн ва формати зоҳирӣ рӯзномаи маҳаллӣ нишондодҳои муайян вучуд доранд. Намои зоҳирӣ рӯзнома дикқатчалбӯнанд ба ҷаҳор ҳар саҳифаи он бо аксҳои мувофиқ барои мақолаҳо, ки саҳифаҳоро гуногунранг менамоянд ва омили асосии ҷалб намудани таваҷҷуҳи хонанда мебошанд, оро дода шудаанд. Аз ин нуқтаи назар, месазад, ки ба ҳунари газетасозии кормандон баҳои сазовор гузорем.

Бардошти ҷолиби дигар, ки аз «Набзи Файзобод» (фаъолияти рӯзномаи «Набзи Файзобод» дар соли 2018 мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст) ба даст омад, гуногунрангии мавзӯъҳо ва мундариҷаи фарогири онҳо мебошад. Рӯзнома оинаи маҳал будани ҳудро собит намудан меҳоҳад. Ягон масъалае нест, ки дар маърази рӯзнома гузошта нашуда бошад. Тамоми соҳаҳои ҳаёти ҳочагии ҳалқи ноҳия дар рӯзнома мавриди баррасӣ қарор дода шуда, масоили байнамилалӣ, аз қабили пуштибонӣ аз ташаббусҳои ҷаҳонии Пешвои миллат дар мавриди эълони даҳсолаҳои «Об барои ҳаёт», муборизаи беамон алайҳи терроризму экстремизм, масъалаҳои ватандорию ватандӯстӣ, дӯстии бародарии байни ҳалқҳо, ваҳдату якпорчагии мардум, ҳувияти миллӣ ва ғайра, аз як ҷониб, ва аз ҷониби дигар, аз байн бардоштани ҳуҷунати оиласӣ, ҳифзу ҳимояи оилаҳои ҷавон, мубориза бо коррупсия, ошноии мардум бо ҷаҳраҳои арҷманди ноҳия дар шумораҳои рӯзнома инъикос мегарданд. Таҳти рубрикаҳои доимии рӯзнома масъалаҳои гуногуни барои тарбияи рӯҳонии аҳолии ноҳия манфиатовар мавриди баррасӣ қарор дода шуда, дар онҳо фикру мулоҳизаҳои мутахассисони ин ё он

соҳа ба маърази таваҷҷуҳи хонанда гузошта мешавад. Масалан, рубрикаи «Дунёи андеша» ва «Мавқеъ», асосан, ба масоили мубориза бар зидди терроризму экстремизм, ҷилавгирӣ аз шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои иртиҷоӣ, фош намудани нақшаю ниятҳои бесуботи ТТЭ ҲНИТ ва ғайра баҳшида шуда, асосан имомхатибони масоҷиди нохия аз минбари рӯзнома изҳори ақида менамоянд. Дар масъалаҳои тарбияи ҳудшиносии аҳолӣ бошад, рубрикаҳои «Чехраҳои ошно», «Андешаи хос» ё «Шахсони маъруф» истифода мешавад.

Аксари мавзӯъҳои проблемавии ҷомеа мавриди танқиду таҳлили эҷодкорон қарор мегиранд. Ҷунин маводҳо зери рубрикаҳои «Паём–дастури айём», «Аз Паём то Паём», Пайи иҷрои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълимутарбия фарзанд», «Муқовимат бо коррупсия», «Сухани рӯз», «Дунёи андеша», «Масъулият», «Диёри ободони мо», «Мушкилоти рӯз», «Чашмандоз» ва ғайра мавзӯъҳоеро пайгирий менамоянд, ки таҳти назари доимию хонандагон қарор доранд.

Алоқаи нашрия бо донишҷӯёни факултаҳои рӯзноманигории донишгоҳҳои мамлакат хеле хуб ба роҳ монда шудааст. Аммо аксари шогирдони шомилии факултаи журналистика, ки «қалами хуб» доранд, баъди ҳатми донишгоҳ ғаъолият намудан дар марказро афзалтар мешуморанд. Ҳамчунин боиси қайд аст, ки нашрия «Набзи Файзобод», се сол боз дар шабакаи ҷаҳонии интернет бо номи www.nabzifayzobod.tj сомонаи ҳудро ғаъол кардааст ва шумораи хонандагони он рӯзи 5 апрели ҳамин сол ба як миллион расид ва айни ҳол 1054375 нафар аз навғониҳои нохия ошно шудаанд.

Ҳайати эҷодии нашрия соли 2013 ба ифтиҳори 80-солагии таъсиси нашрия китоби «Набзи қалам, набзи Файзобод» ва ҳамчунин бо супориши Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии нохия дар доираи тайёриҳо ба ҷашни 25-солагии Истиқлолияти давлатии кишвар китоби дастовардҳои сокинони нохияро бо номи «Шукӯҳи истиқлол» омода ва ҷонӣ намуданд.

Дар саҳифаҳои рӯзномаи «Набзи Файзобод» бозчопи матолиби дар нашрияҳои марказӣ интишоргардида ангуштшумор буда, танҳо дар ҳолатҳои зарурӣ истифода карда мешаванд.

Ҳамчунин маводҳои ғайрижурналистӣ, аз ҷумла рекламаҳо, ки ҳадафи тиҷоратӣ доранд, асосан дар саҳифаи ҷорӯми нашрия ҷонӣ мегарданд.

Ҷунин ба назар мерасад, ки самти ғаъолияти нохияро маҳз рӯзномаи нохиявӣ идора ва муайян менамояд. Ҳунари рӯзноманигории кормандони «Набзи Файзобод»-ро дар бобати хонданибобу муваффақ гардидани рӯзнома маҳсус қайд намудан мумкин аст. Дар ин самт қасбият ва таҳлилу таҷзияи афкор дар сатҳи хуб қарор дорад. Мавриди таҳсин аст, ки кормандони рӯзнома бо маоши андаки рӯзноманигорӣ таҳаммул карда, мушкилоти зиндагонии ҳудро як тараф гузошта, барои тарбияи маънавии мардум камар бастаанд. Як зарра дастгирӣ ва ҳавасмандгардонӣ ба онҳо рӯху боли тоза ҳоҳад баҳшид. Дастрасӣ бо технологияҳои нави корӣ танҳо бо дастгирии Вазорати фарҳангӣ

мамлакат соли 2011 имконпазир шуд. Компьютер, принтер, сканер, дастгохи аккосӣ, диктофон дастраси кормандони рӯзнома гарди.

Ҳавасмандии журналистои маҳаллӣ аз ҷониби Мақомоти иҷроияи ҳокимиюти маҳаллӣ ва Иттифоқи рӯзноманигорони мамлакат тайи се-ҷор соли охир хеле коста гардидааст. Идораи рӯзномаҳои маҳаллӣ аз баргузории озмунҳои эҷодӣ оғоҳ карда намешаванд. Танҳо журналистои марказ дар чунин озмунҳо ширкат меварзанду ҳалос. Ҳол он ки нашрия «Набзи Файзобод» соли 2012 дар озмунҳои ҷумҳуриявии маводҳо дар доираи иҷрои Қонуни ҶТ «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» ва соли 2014 дар озмуни «Коррупсия – дарди ҷомеа» мақоми дуюмро гирифта буд. Яъне рӯзноманигорони маҳаллӣ ба ҷорабинҳои сатҳи ҷумҳурӣ ҷалб намешаванд.

Теъдоди нашри як шумораи нашрия, ки ба 2200 адад мерасад, дар ҷопхонаҳои шаҳри Душанбе дар шароити қунунӣ беш аз сеҳазору шашсад сомонро ташкил медиҳад. Шурӯъ аз соли 2008 «Набзи Файзобод» дар ҷопхонаҳои шаҳри Душанбе ҷоп мегардад. Баъзан рӯҳ додани навбат дар ҷопхонаҳо боиси аз нақшай вақт дертар дастраси ҳонандагон гаштани рӯзнома мегардад. Интиқоли нашрия аз ҷопхонаҳо ба ноҳия низ тавассути маблағи кормандон иҷро карда мешавад.

Маблағи солонаи аз ҳисоби буҷаи ноҳия пешбинишуда аз 40 то 60 ҳазор сомониро дар давоми сол дар бар мегирад, ки барои ҷуброни эҳтиёҷоти ҳароҷотии солона дар давоми сол, ки беш аз 240 ҳазор сомониро ташкил медиҳад, коғӣ нест. Мутаассифона, ягона имконияти ноҷизи дохилӣ танҳо аз ҳисоби интишори маводҳои рекламавӣ дастрас мегардад, ки то 2,5 ҳазор сомониро дар давоми сол ташкил медиҳад.

Бинои нашрия охирин маротиба 30 сол қабл таъмири пурра гардидааст. Соли 2010 танҳо болопӯши он дар ҳаҷми беш аз 60 ҳазор сомонӣ таъмиру тармим гарди. Айни ҳол утоқҳои корӣ ва намои берунаи бино ба таъмири куллӣ зарурат дорад. Баъди пош ҳӯрдани Иттиҳоди Шуравӣ нашрия мошини хизматӣ надорад, ҳол он ки кормандони рӯзнома ба он эҳтиёҷи саҳт доранд. Ҳарчанд ин мушкилот имкони сари вақт дастрас намудани иттилоъро намедиҳад, вале таваҷҷӯҳи мақомоти иҷроияи ҳокимиюти давлатии ноҳия ва роҳбарият дар ҷопи саривақтӣ ва фарогирии мавзӯъҳои зарурӣ дида мешавад. Доштану надоштани мошини хизматӣ дар ин маврид барояшон бе тафовут аст. Аммо дастгирии молиявӣ хеле кам ба ҷашм мерасад.

Дар расонидани газета ба ҳонандагон, аз ҷониби почтаи ноҳия ҷандон масъулияти ҷиддӣ ба назар намерасад. Яъне нашрия сари вақт ба ҳонанда дастрас карда намешавад. Рӯзнома муддатҳои дароз дар идораи ҷамоатҳо, ки ба ҳонанда расонидани он вазифаашон нест, мунтазири ҳонанда мешавад.

Мушкилоти дигар сари вақт ба суратҳисоби нашрия ворид нагардидани маблағи обуна мебошад. Агар соли 2018 почтаи ноҳия аз нашрия 5870 сомонӣ қарздор бошад, пас имсол ин қарздорӣ ба зиёда аз 53 ҳазор расидааст, ки бо ҳамин сабаб нашрия аз ҳафтагонома ба моҳвора табдил ёфтааст.

Бо вучуди ин ҳама мушкилот нашрия ҳануз арзи вучуд дорад ва дар ҳамкории қавӣ бо кормандони ниҳодҳои қудратии ноҳия, хусусан

кормандони суд, прокуратура, амният дар мавзӯъҳои муҳим барои сахифаҳои нашрия мавод омода мекунанд.

Навиштаҳои муҳбирони ҷамоавӣ дар чопи ҳар шумора истифода мегардад. Онҳо хеле фаъол мебошанд. Ҳамин ҳамкорист, ки давоми беш аз ҷори моҳи соли равон 325 нафар бо нашрия дар алоқа буданд ва дар қитоби сабти нашрия номнавис гардидаанд.

Хулоса бо ин ҳама имкониятҳои қами мавҷуда аҳли эҷод ва кормандони «Набзи Файзобод», ки мутахассисони варзида ва соҳибқаламанд то андозае вазифаи хешро дар инъикоси пешрафту дастовардҳои ноҳия ва тарғиби сиёсати пешгирифтаи Сарвари давлат, Ҳукумати мамлакат ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия иҷро мекунанд. Шумораҳои рӯзномаи «Набзи Файзобод» бо фарогирии тарғиби сиёсати пешгирифтаи Сарвари давлат, Ҳукумати мамлакат, мавзӯъҳои ҳаётан муҳимми ноҳия, инъикоси пешрафту дастовардҳои ноҳия хушсифат ба хонандагон дастрас мегардад.

Адабиёт

1. Дар моварои сухан: маҷмӯаи мақолаҳои илмӣ. – Душанбе, 2005. – 94 с.
2. Маъмурзода, Н. Журналистикаи Ҳатлон: вазъият, тамоюлҳо ва дурнамои рушд. – Душанбе, 2015. – 204 с.
3. Қутбиддинов, А.Ҳ. Моҳият ва таъйиноти матбуоти маҳаллӣ. – Душанбе: Аржанг, 2018. – 160 с.
4. Фомичева, И. Д. Журналистика и аудитория: теоритические проблемы и опыт изучения городские СМИ и пропаганды. – М.: МГУ, 1976. – 158 с.
5. Муродов, М. Таъйиноти дирӯз ва имрӯзи матбуоти маҳаллӣ // Пёмномаи фарҳанг. – 2017. – №1(37). – С.57.
6. Муродов, М, Қутбиддинов, А, Ҷумъаев, М, Исоеев, Қ. Матбуоти маҳаллии Тоҷикистон. – Душанбе, 2018. – 200 с.

Манбаъ

7. Набзи Файзобод: Нашрияи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Файзобод. – 2018.

Мирзоев С.

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОДНОЙ МЕСТНОЙ ГАЗЕТЫ

В этой статье говорится об особенностях местной прессы по сравнению с другими видами СМИ отмечается, что каждая газета пользуется своим авторитетом и имеет свою специфическую сферу влияния. Идеологическое, научно-культурное, политическо-социальное, литературно-духовное и партийно-отраслевое предназначения каждой газеты является определением пределов и рубежей, а также атмосферой той или иной газеты. И в этом заключается всеобщее признание и статус данной газеты в обществе. Одной из важных задач местной прессы является её созидательная сила в упрочение политico-культурных ценностей. Местная пресса также является источником получения

знаний и расширения мировоззрения. Местная пресса может создать общественное мнение в своем регионе. Другое отличие местной прессы является его доступность, востребованность и основной источник информации в регионе. Автор анализирует годовую деятельность местной газеты «Набзи Файзобод» и приходит к выводу, что местная газета в повседневной деятельности сохраняет свой тематический формат. Отличительными особенностями газеты являются следующие факторы: бессрочность темы обсуждения, регулярно отражать новости и события местности, не публиковать критические материалы о существующих проблемах, не освещать сенсационные темы в газете и другие. С учетом этого автор делает вывод, что несмотря на существующие проблемы редакция газеты желает оставаться в качестве «зеркала местности».

Ключевые слова: местная газета, влияние, формирование, власть, созидание, район, предназначение, пропаганда, идеология, информация, анализ, миссия.

Mirzoev S.

OVERVIEW ON ACTIVITIES OF A LOCAL NEWSPAPER

In this article are given overview on the peculiarities of the local press compared to other types of media and author concludes that each newspaper using its own authority and has its own specific sphere of influence. Ideological, scientific-cultural, political-social, literary-spiritual and party-branch purpose of each newspaper is the definition of the limits and boundaries, as well as the circle and atmosphere of a newspaper. This is the common recognition and status of this newspaper in society. One of the important tasks of the local press is its creative power in strengthening political and cultural values. The local press is also a source of gaining knowledge and expanding worldviews. The local press alone can create a public reputation of one region. Another possibility of the local press is to be more accessible, more loved and more reliable on the example of the local newspaper «Nabzi Faizobod». The author analyzes the annual activity of the newspaper and from this analysis it can be concluded that the local newspaper from the beginning to the end of the activity retains its thematic format in one form. The special force of this newspaper can be considered the following factors: the indefinite topic of discussion, always peacefully and in one rhythm to reflect the life of the area, to avoid the publication of the most critical materials, not to use modern methods of presentation (sensation and noise) and others. With the perception of this detail, the author concludes that this newspaper, despite the existing problems, does not want to lose sight of its mission to be a mirror of the terrain.

Keywords: local, newspaper, influence, formation, power, creation, district, purpose, propaganda, confidence, ideology, information, analysis, mission.

ТДУ 621.396.712+9точик+37точик+654.19

Сайдзода О.

ИСТИҚЛОЛИЯТ ВА ТАШАККУЛИ НИЗОМИ НАВИ РАДИОИ ТОЧИК

Дар ин пажӯҳии ҳолатҳои инкишифи радиои тоҷик дар замони истиқлол баррасӣ гардидааст. Зимни таҳлил омилҳои таҳаввул ва инкишифи радиоҳо ошкор ва марҳилаҳои гуногуни рушди онҳо муайян карда шудааст. Инчунин, хусусиятҳои умумӣ ва фарқи ҳар як марҳила тавсиф гардида, мавқеи радиоҳои ҷудогона дар низоми радиои тоҷик ва дар фазои иттилоотии Тоҷикистон нишон дода шудааст.

Аз таҳқиқ бармеояд, ки дар муқоиса бо замони шӯравӣ дар даврони истиқлол низоми радиои тоҷик ҳам аз ҷиҳати соҳт, ҳам аз ҷиҳати тип, ҳам дар шаклу мундариҷа ва ҳам аз ҷиҳати низоми техникаи пахши пеш рафта, ҳамчун қисми таркибии системаи ВАО-и Тоҷикистон шакл гирифт.

Калидвоҷсаҳо: низом, радиои тоҷик, радиои «Тоҷикистон», истиқлол, инкишиф, марҳила, вазифа, махсусият, инъикос, хусусӣ, рақамӣ, баррасӣ, мавзӯъ, мундариҷа, таҳлил, нақш.

Воситаҳои электронии ахбори омма дар фаъолияти ҳамарӯзai худ тавассути таҳлилу масъалагузории соҳаҳои гуногуни ҳаёти иҷтимоӣ дар ҳалли масъалаҳои мушаҳҳаси сиёсӣ, иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангӣ кумак мерасонанд. Бинобар ин, ахбори иҷтимоӣ ба он сабаб мешавад, ки доираи таъсиргузорӣ ғанӣ шуда, ягонагии идора, тамомият ва самти фаъолияти одамони зиёде муайян карда шавад. Дар ин самт ҷойгоҳи радио вобаста ба шароити иқлими қӯҳии Тоҷикистон намоёнтар аст.

Дар фазои Тоҷикистон 10-уми апрели соли 1930 аввалин бор садои радиои ватаниро шуниданд [11, с. 18]. То имрӯз ин радио марҳилаҳои гуногунро тай кард, ки ҳар як давра хусусияти хос дорад. Ҷараёни ташаккули онро ба ду давраи мустақил ҷудо намудан мумкинг аст:

- давраи аввал, ки ба солҳои шуравӣ рост меояд;
- давраи дуюм, ки пас аз истиқлолият шурӯъ гардид.

Ин марҳилаҳо дар навбати худ аз зермарҳилаҳо иборатанд. Монанд ҷо ба давраи дуюм таваҷҷӯҳ мекунем. Радиои марҳилаи аввал нисбатан қолабӣ буда, манфиати кулли Иттиҳоди Шӯравӣ ва РСС Тоҷикистонро бозгӯ ва мавқеъигӣ намудааст. Хусусияти барномаҳои радиои замони шӯравиро бо якмаромӣ, воҳидӣ ва аз ҷиҳати ғоявӣ мустақил будан метавон фарқ кард. Ҳамчунин, дар марҳилаи мавриди назар ҷонидории хизбӣ нисбатан бартарият доштааст.

Давраи дуюми инкишифи радиои тоҷик ба замони истиқлоли кишвар мувоғиқ меояд. Дар радиои ин давра, ҳарчанд анъанаҳои фаъолияти қасбӣ идома ёфтанд, аммо он аз ҷанд ҷиҳат аз марҳилаҳои қаблий фарқ мекунад. Ин фарқро, пеш аз ҳама, ба дигаргун шудани низоми пахши барномаҳои радиоӣ ва рангоранг гардидан мақом ва дараҷаи мазмуну муҳтавои гуфторҳо маънидод кардан мумкин аст. Баъдан, ба

шарофати сулху салоҳ давраи истиқлол ва демократисозии чомеа дар низоми радиоҳои муосири тоҷик: формати расмӣ, омехта, хусусӣ, шаҳрӣ, вилоятӣ, ноҳиявӣ, тиҷоратӣ-фароғатӣ ва амсоли ин шакл гирифт. Вале радиои «Тоҷикистон» ба сифати аввалин радиои ватанӣ то имрӯз фаъолияти ҳудро ҷунин вусъат бахшидааст:

а) шуъбаи ҳориҷӣ (1949), шуъбаи шаҳрӣ (солҳои 1960-ум), ки қаблан фаъолият доштанд ва бо рӯҳияи талаби замон тағирии ном карданд. Ба мисоли «Барномаи дуюм», «Барномаи «Фурӯғи Ориёно» (1993) [7, с. 49] ва ғайра;

б) Радиоҳое, ки дар замони истиқлол таъсисис ёфтанд: «Садои Душанбе», «Овози тоҷик», «Фарҳанг»;

Ташаккули ҷунин система, ки марҳилаи ҷудогонаро фаро мегирад ба шаклгирӣ радиожурналистикаи нав мусоидат намуд. Аммо заминҳои он ҳанӯз пеш аз соҳиби қардӣ ба вучуд омадааст.

Ба ин манзур, дар барномаҳои радиои «Тоҷикистон» солҳои 1991-1992 талошҳои дастрасӣ ба ҳокимиёт, барҳӯрди манфиатҳои шаҳсӣ ва маҳаллӣ афзалият дошт, бо таъсири муборизаҳои дохилӣ барномаҳои радиоӣ аз рӯйи ҳадаф ба ғурӯҳҳо ҷудо шуданд, ки яке барои ваҳдато-фарӣ талош мекарду дигаре қӯшиши ҷудоҳоҳӣ менамуд.

Аз дигар тараф, охири солҳои 1990 ва аввали солҳои 2000-ро марҳилаи ба рушд рӯ ниҳодани ВЭАО, ҳосса радиои тоҷик номидан мумкин аст. Ин даъво бар он асос меёбад, ки ба шарофати истиқлолият соли 1996 барои рушди низоми телевизион ва радиошуనавонии мамлакат Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи телевизион ва радиошу-навонӣ» қабул гардид. Қабули ин қонун барои таъсис ва фаъолияти радиоҳои гуногунмавқеъ ва гуногунформат имкони ҳуқуқӣ фароҳам овард.

Аз 14 августи соли 1998 кори шабонарӯзии радиои «Тоҷикистон» шурӯъ гашт [9, с. 91]. 18 январи соли 1999 дар ҳайати радиои «Тоҷикистон» шабакаи мустақим ва сартосарии «Садои Душанбе» арзи ҳастӣ кард [9, с. 120], ки он ҳамарӯза барномаҳои иттилоотию омӯзишӣ, сиёсию иқтисодӣ, фарҳангӣ ва мусиқӣ пахш мекунад. Ҳамин тарик, радиои «Тоҷикистон» ба як соҳтори воҳиду муташаккил табдил ёфта, соли 1999 ҳачми пахши барномаҳо дар як шабонарӯз аз 36 соати соли 1990 [2] ба 62 соат расид. Ҳадафи асосии «Садои Душанбе» инъикоси ҳамаҷони-бай ҳаёту рӯзгори мардуми пойтаҳт бошад ҳам, доираи мавзӯъ ва муҳтавояш дигар гӯшаҳои ҷумҳуриро низ фаро мегирад. Ҳамарӯза кормандони шабака аз соати 8.00 то 20.00 мустақиман ба мавҷ баромада, бо забонҳои тоҷикӣ (10 соат) ва русӣ (2 соат) барномаҳо пешкаши шу-навандагон мегардонанд, ки аз соати 20.00 то 08.00 такроран пахш мешаванд.

1 июни соли 2007 тамоми шабакаҳои радиои «Тоҷикистон» бо техникаи рақами мӯҷаҳҳаз гардиданд, дар заминаи шабакаҳои «Фурӯғи Ориёно» (1993) ва идораи барномаҳои бурунмарзӣ радиои «Овози тоҷик» (2007) таъсис дода шуд. Ҳадафи асосии барномаҳои шабака минбаъд шинос намудани шунавандагони ҳориҷӣ бо самтҳои асосии сиёсати давлат ва ҳукумати Тоҷикистон, инъикоси таъриҳи ва фарҳангии пурғоновати мардуми ин сарзамин, ҳамчун меросбарони таъриҳу та-маддуни ин миллат маҳсуб меёбад. Ҳамарӯза кормандони шабака аз со-

ати 7.00 то 19.00 мустакиман ба мавҷ баромада, бо забонҳои тоҷикӣ (2 соат), форсӣ (2 соат), дарӣ (2 соат), русӣ (2 соат), ўзбекӣ (1 соат), хиндӣ (1 соат), арабӣ (1 соат) ва англисӣ (1 соат) барномаҳо пахш мекунанд, ки аз соати 19.00 то 07.00 такрор мешаванд.

Бо мақсади тарғиби фарҳангӣ пурговановати мардуми тоҷик, муаррифии таъриху адабиёт ва истифодаи самаранок аз хазинаи тиллоии радиои «Тоҷикистон» шабакаи «Фарҳанг» таъсис дода шуд, ки он 5 ноябрри соли 2008 ба кор сар кард. Шабакаи мазкур минбари аҳли фарҳангии Тоҷикистон аст. Он бо пахши гулчини сурудҳои ноби классикӣ ва ҳалқӣ, муаррифии беҳтарин ҳунармандон, пешниҳоди намоишнома ва фильмҳои ҷолиби радиоӣ аз шабакаҳои дигар фарқ мекунад. Ҳамарӯза кормандони шабака аз соати 9.00 то 21.00 мустакиман ба мавҷ баромада, бо забони тоҷикӣ барномаҳо пешкаши шунавандагон мегардонанд, ки аз соати 21.00 то 09.00 такроран пахш мешаванд.

Соли 2009 шабакаҳои «Садои Душанбе» ва «Овози тоҷик» низ ба пахши шабонарӯзӣ гузаштанд. Ҳоло шабакаҳои марказии радиоии Кумитаи телевизон ва радио ба ҷорӣ арада мерасад. Онҳо дар як шабонарӯз бо ҳашт забон дар ҳаҷми 96 соат барнома пахш намуда, афкори ҷомеаро ташаккул медиҳанд. Тӯли ин солҳо радиои «Тоҷикистон» ва шабакаҳои он тамоми рӯйдодҳои муҳимро, ки дар доҳил ва ҳориҷи қишвар ба вуқӯй пайвастанд, сари вақт инъикос намуданд.

№	Номгӯи шабакаҳои телевизионӣ ва радион ҳусусӣ	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Телевизион	19	22	23	28	29	30	31		33	
2.	Радио	12	17	18	20	23	23		24	25	26
Ҷамъ: 51+2 арада радиои маҳалӣ дар ноҳияҳои Шаҳринав ва Бобоҷон Faфуров											

№	Номгӯи шабакаҳои телевизионӣ ва радиои давлатӣ	1930	1931	1959	1976	1986	1992	1993	1999	2001	2005	2006	2007	2008	2011	2012	2013	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Телевизион			1		2	3	4		5	6	8		9				11		13		
2.	радио	1	2		3			4	5				6	7	8	9	10					

Рӯйхати телевизиону радиоҳои давлатию ғайридавлатӣ, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунанд дар соли 2019 ба 80 арада расид. Аз ин 13 арада телевизиони давлатӣ, 10 арада радиои давлатӣ, 20 арада телевизионҳои ҳусусӣ, 23 арада радиоҳои ҳусусӣ, 13 арада телевизионҳои ноқилиӣ, 1 арада IP телевизион. Инчунин, студияҳои истехсоли маҳсулоти аудиовизуалий 13 арада фаъолият доранд, ки мавҷудияти онҳо аз рушди соҳа ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ шаҳодат медиҳанд [3].

Чунончи профессор И. Усмонов зикр мекунад: «Марҳилаҳои ташаккули журналистикаи нав бо он вазифаҳое иртибот мегирифт, ки ба-

рои тағиyr ва пешрафти чомеа лозим буданд» [7, с. 15]. Ба ин вазифаҳо сиёsat, иттилоот, саргармкуй, тичорат ва амсоли ин дохил мешаванд. Таносуби ичрои ин вазифаҳо ба соҳти чомеа ва рӯҳияи он иртибот додад. Вобаста ба ин радиои тоҷик вазифаҳои худро дар замони истиқлол ба талаботи рӯҳи сиёсӣ ва иҷтимоии чомеа мувофиқ кунонидааст.

Марҳилаи дигари инкишофи радиои тоҷик аз соли 2000 шурӯъ гардида то соли 2015-ро фаро мегирад. Дар ин давра на танҳо радиоҳои давлатӣ, балки радиоҳои мустақил низ ба вучуд омаданд. Дар баробари радиои марказӣ (радиои «Тоҷикистон» ва шабакаҳои он) радиои хусусиву тичоратии марказӣ ва минтақавӣ пурқувват гардид, бозори иттилоот ба вучуд омад, радиоҳо бо техника ва технологияи инноватсионӣ тадриҷан таъмин гардианд. Сифати пахши барномаҳо беҳтар шуда, дар фазои иттилоотӣ рақобати касбӣ ба вучуд омад.

Аз ҷумла, соли 2001 дар вилояти Суғд Ширкатҳои телевизион, радио ва рекламаи «Тироз» ва «Тирози ҷавонӣ» ба фаъолият оғоз намуданд, ки онҳо дар ҳаҷми 21 соат бо забонҳои русию тоҷикӣ барномаҳои иттилоотӣ ва фарҳангиву фароғатӣ пахш менамоянд. Соли 2002 радиои «Азия-плюс» ва радиои «Ватан», соли 2003 радиои «Ориёно» ба фаъолият оғоз намуданд. Соли 2007 радиои «Имрӯз» ба пахши барномаҳо шурӯъ кард. Соли 2009 радиои «Авис-плюс» дар шаҳри Истаравшан ба фаъолият даромад, ки алҳол тағири ном карда, дар Фехристи ягонаи шаҳсони ҳуқуқӣ ҳамчун «Радиои FM Авис плюс» ба қайд гирифта шудааст.

Соли 2011 радиоҳои «Ховар», «Пайванд», ТРК «Диёр» дар ноҳияи Ашт, «Садо ва симо» дар шаҳри Бӯстод, «ТВ-5» дар Конибодом ба фаъолият оғоз намуданд. Айни ҳол бо пешрафти техникую технология ин шабакаҳо пахши барномаҳоро бо усулҳои мусоир ба роҳ мондаанд. ҶДММ «Радиои Дунё-FM», ТРК «Диёр», ҶДММ ШТРР «Тироз», ҶДММ ШТР «Садои Хучанд», ТРК «Ватан» барномаҳои худро тавассути ИНТЕРНЕТ низ пахш менамоянд. Соли 2012 ҶДММ ШТР «Диёр» дар шаҳри Хучанд ва ноҳияҳои атрофи он, ҶДММ ШТР «ТВ Ашт», радиои «Исфара» ба пахши барномаҳо оғоз намуданд.

Дар соли 2013 «Радиои Ашт» дар ноҳияи Ашт, ҶДММ «ТВР Танин» дар шаҳри Хучанд ва ноҳияҳои атрофи он, «Лав радио» дар ҳудуди шаҳри Хучанд ва ноҳияи Зафаробод ба пахши барномаҳо шурӯъ карданд. Инчунин, аз соли 2013 ҶСП «Телеком-Текнолоджи» бо усули шабакаи бисёрвазифавии интерактивӣ барномаҳои IP телевизиониропаҳш менамояд. Дар давраи соли 2014 радиои «Дунё FM» дар ҳудуди шаҳри Истаравшан ва ноҳияҳои атрофи он ва радиои «Шаҳри ман» дар шаҳри Хучанд, дар ин сол дар шаҳри Турсунзода радиои «Садои Осиё» ва соли 2015 «Телевизиони ноқилии Тоҷикистон» дар шаҳри Душанбе ба фаъолият оғоз карданд.

Падидай дигар, ки дар низоми радиои тоҷик дар замони Истиқлол ба вучуд омад, ин системаи нави пахши барномаҳои радиоӣ аст. То ин замон радиои тоҷикро аудитория танҳо тавассути пахши аналогӣ ва ҳатҳои ноқилий мешуниданд. Акнун радиоҳои FM ба вучуд омаданд. Аз соли 2006 фарогирии аҳолии ҷумҳурӣ бо барномаҳои шабакаҳои давлатии телевизион ва радио ба вазифаи асосии Ҷамъияти саҳомии кушодай «Телерадиоком» гузашт. Ҳоло ҶСК «Телерадиоком» ба 7 шабакаи телевизионӣ («Телевизиони Тоҷикистон», Муассисаи давлатии

«Телевизиони Сафина», Муассисай давлатии «Чаҳоннамо», Муассисай давлатии «Телевизиони қӯдакону наврасон – Баҳористон», «Синамо», «Варзиш» ва «Футбол») ва 4 шабакаи радиои давлатӣ (радиои «Тоҷикистон», «Садои Душанбе», «Овози тоҷик» ва «Фарҳанг») ва ба студияҳои вилоятҳои кишвар хизмат мерасонад.

Айни замон барномаҳои шабакаҳои телевизионӣ ва радиоҳои ватанӣ аз тариқи моҳвораи АВС-2 ба 24 давлати дунё пурра ва 13 давлат дигар қисман пахш карда мешавад. Бо истифода аз мавчи заминӣ формати аналогӣ ва рақамии стандарти DVI-T2 тавассути 1400 адад фиристандаҳои гуногункудрати радиои телевизионӣ аҳолии кишварро бо мавчи барномаҳои давлатии радио ва телевизион фаро гирифтааст. Инчунин, 7 шабакаи телевизион ва 4 радиои давлатӣ (www.radiotoj.tj) бо истифода аз интернет дар сомонаи www.teleradiocom.tj ва www.mediabay.com ба таври мустақим (онлайн) ба тамоми кишварҳои дунё интиқол дода мешавад. Амалӣ гардидани ин падидаҳо барои дастрасии иттилооти фаврӣ ба мардум, таблигу тарвици сиёсати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва таъмини амнияти фазои иттилооти кишвар имконият фароҳам меорад. Дар охири соли 2015 шумораи умумии фиристандаҳои телевизионӣ ва радиои амалкунандай корхона, аз чумла бо шумули фиристандаҳои рақамӣ зиёда аз 1400 ададро ташкил намуд. Яъне корхона зиёда аз 10 соли охир шумораи фиристандаҳои худро аз 602 адад ба зиёда аз 1400 адад расонидааст.

Дар ин давра Ҷамъият дар самти таҷдиди таҷҳизоти қӯҳна, аз на вбарқароркунӣ, наслу таъмири фиристандаҳои радиотелевизионӣ, антеннаҳои пахши мавҷҳои радиоӣ, танзими антеннаҳои қабулу пахшкунандай моҳворагӣ, дастрас намудану иваз кардани қисмҳои эҳтиётӣ, гузаронидани корҳои профилактикаи фиристандаҳо ва таҷҳизоти барқӣ низ фаъолият намуда, таҷҳизоти қӯҳнаи аналогии фарсадашударо ба таҷҳизоти саҳтбаданаи (транзистории) мусоир иваз карда, ба ин минвол сифати пахши барномаҳоро хубтар намуд.

Мувофиқи пешниҳоди мутахассисони ЧСК «Телерадиоком» барои таъмин намудани пахши саргосарии чор шабакаи давлатӣ дар формати FM 134 адад фиристанда наслб гардидааст. Аз чумла, 89 фиристанда барои пахши барномаҳои радиои «Тоҷикистон» (Дар шаҳри Душанбе – мавҷҳои FM 104,7 мГс ММ 1323 кГс, вилояти Суғд – FM 102,7 мГс, ММ 819 кГс, вилояти Хатлон ММ –702 кГс, ВМКБ – FM, 104,5 мГс, МК –4765 кГс), 20 фиристанда барои пахши барномаҳои шабакаи «Садои Душанбе» (102.2 FM дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои атрофи он), 9 фиристанда барои пахши барномаҳои шабакаи «Овози тоҷик» (Рӯйи мавчи мутавассит радифи 7245 Кгс ва дар шаҳри Душанбе рӯйи мавчи 105,5FM) ва 7 фиристанда барои шабакаи «Фарҳанг» (Рӯйи мавҷ дар шаҳри Душанбе ва шаҳру навоҳии атрофи он 106,5 FM, вилояти Хатлон 106,8 FM, вилояти Суғд 106,1 FM, Хоруғ 103. FM, Зафаробод 104, 5 FM: Турсунзода 102,5FM.106.5 FM) фаъолият менамояд.

Нишондиҳандаҳои фарогирии аҳолии ҷумҳурӣ бо барномаҳои шабакаҳои давлатии радио дар мавчи FM дар соли 2018 чунинанд [9]:

б/т	Вилоят	Радиои «Тоҷикистон»	«Овози Тоҷик»	«Садои Душанбе»	«Фарҳанг»
		FM	FM	FM	FM
		Фоизи фаро- гирӣ	Фоизи фарогирӣ	Фоизи фа- рогирӣ	Фоизи фа- рогирӣ
1	НТҶ	85	70,5	73,6	77,9
2	Вилояти Суғд	85,99	44,45	66,58	42,77
3	ВМКБ	67	14	41,8	14
4	Вилояти Хатлон	94,13	60	60,4	60
5	Ҳамагӣ дар ҷумҳурӣ	85,32	55,13	63,46	59

Бояд зикр намуд, ки барои таъмини бехатарии фазои иттилоотӣ ва коммуникатсионии кишвар ҳатҳои радиорелегӣ нақши муҳим доранд. Ин ҳатҳо ба таври мустақил, новобаста ба намудҳои дигари пахшу интиқоли мавҷҳои радиотелевизионӣ, аз ҷумла истифода аз моҳвораҳо ва таҷхизотҳои дигари интиқолие, ки дар ихтиёри мамлакат қарор надоранд, амал мекунанд.

ҶСК «Телерадиоком» тибқи лоиҳа ҳатҳои радиорелегии доҳилиҷумҳуриявиро дар самтҳои Душанбе – Ҳуҷанд, Душанбе – Ғарм – Ҷиргатол, Душанбе – Қӯлоб – Ҳовалинг, Душанбе – Қабодиён – Айвач – Шаҳритус, Душанбе – Турсунзода, Душанбе – Норак – Шар-Шар – Ёвон бо таҷхизоти мусосири рақамӣ таҷдид намудааст. Ин лоиҳа дар ҳамкорӣ бо ширкати ZTI-и Ҷумҳурии Ҳитой ба таври лизинг амалӣ карда шуд. Ин амал боиси он шуд, ки каналҳои интиқоли барномаҳои миллии радиотелевизионӣ ва алоқа устувору босифат шаванд. Барои пахшҳои мустақим аз маҳалҳои гуногуни ҷумҳурӣ имконият фароҳам омад. Ин ҳатҳо дар бехатарии иттилоотии ҷумҳурӣ аҳаммияти бузурги стратегӣ доранд.

Дар солҳои истиқолияти фаъолияти радиоҳои ҷумҳурӣ ба шароити нав мутобиқ қунонида шуд. Бо техникаи компьютерӣ ва технологияи ҳозирзамон таъмин гардиdan, боиси сифатан беҳтар пахш шудани барномаҳои радиоӣ гардид. Масалан, агар солҳои қаблӣ дар радиои «Тоҷикистон» бо лентаи овоз таҳия кардани асарҳои қалонҳаҷми савтӣ кори душвор ба ҳисоб мерафт, имрӯз ба шарофати техникуму технологияи замонавии савтӣ ҳам төъдоди кормандони радиоҳо кам гардиду ҳам маводи овозӣ дар муддати кутоҳ бо сифати баланд ба самъи шунавандагон расонида мешавад.

Дар радиои «Тоҷикистон» аз соли 2007 ҳангоми гузаштан ба пахши рақамӣ, бори аввал барномаи худкори компьютерии Sunadun ба кор оғоз кард. Афзалият дар он аст, ки барномаҳои омодашуда фаврӣ, бетаъхир, бо сифат ва мунаzzам пахш карда мешаванд. Ин барнома шароити фароҳам меорад, ки дар вакти эфири мустақим якчанд амалиёт бе ҳалали техниқӣ иҷро карда шавад. Масалан, коргардон ё журналист дар як вакт чанд амалиёти зарурӣ, мисли ороиши мусиқавии барнома, иваз кардани сабти овоз, кутоҳ ё дароз кардани сабти сухбат, қатъ ва иваз

кардани дилхөх садо ё барномаро дар зарфи чанд сония мустаким бе нүксон ичро намояд.

Дар ин давра барои монтажи барномаҳои радиоӣ, барномаи компьютерии Adobe Audision ба кор бурда мешавад. Ин барнома, ки маҳсус барои сохту сози овоз пешбинӣ шудааст, бори аввал дар радиои тоҷик истифода гардид. Дар ҳоле ки то ин вақт барои таҳияи барномаҳои радио аз лентаҳои овоз истифода ва ба як амалиёт чанд кас ҷалб карда мешуд. Афзалияти дигари барнома дар он аст, ки гуфткорҳои радиоӣ дар дилхөх жанр ва услуби ороиш дар кутоҳ замон мураттаб шуда, барои эфир рухсат дода мешаванд. Инчунин, барномаи номбурда, маҷмӯи функсияҳоро ичро мекунад. Аз ҷумла, сифати овозро баланд мебардорад, сабтро бо дилхөх эфектҳо оро медиҳад, барномаҳоро дар формати mp3 маҳфуз медорад. Ин формат имкон медиҳад, ки тавассути сетҳои доҳилий интиқол ва ҷобаҷогузориҳои барномаҳои радиоӣ ба таҳрири автоматӣ бе нүксони техниқӣ фиристода ва қабул карда шавад.

Дар солҳои 2018-2019 зуҳури радиоҳои нави дома ёфт. Аз ҷумла, радиои давлатии минтақавии «Радиои Кӯлоб» [12] ва радиоҳои ҳусусии марказии «Ҳамсадо», «Радиои нав» ва «Авто-радио» ба фаъолият оғоз карданд. Имрӯз дар Тоҷикистон типҳои гуногуни радиоҳо: ҳукumatиву ғайриҳукumatӣ, вилоятivу ноҳиявӣ, ҳусусиву тиҷоратӣ, фароғатию рекламавӣ фаъолият мекунанд. Гуногунтиппи радиоҳо агар, аз як тараф, ба талаботи ҷомеа ва ҳолати қабули аудитория мувоғиқ шудани мундариҷаи онҳоро фаҳмонад, аз сӯи дигар, нишонаи тамоми соҳа, минтақаҳо, завқ, синну сол ва мавзӯоти ҳаёти иҷтимоиро фаро гирифтани он аст.

Ба ақидаи муҳаққиқ М. Муродӣ «расонаҳо дар солҳои истиқлолият аз ҷиҳати теъдод ва тип ғанӣ гардида, имкони васеи аз нигоҳу мавқеи гуногун ва шаклу шеваи муҳталиф инъикосу баррасӣ намудани мавзӯоти муҳимми рӯзро пайдо кардаанд. Ҳамчунин, вобаста ба талаботи ҷомеаи демократӣ, рушди воситаҳои техниқӣ ва равандҳои инновацисионӣ, аз як тараф, таъйинот ва муносабати расонаҳои хабарӣ бо аудитория, аз тарафи дигар, табиити кори воситаҳои аҳори омма нисбатан дигаргун шуд» [4, с. 25]. Ҳамчунин дар замони истиқлол радиоҳо аз ҷиҳати фосила (шабонарӯзӣ) ва сатҳу сифати пахш, доманаи мавзӯот, жанр, ороишу банду бости барномаҳо, шаклу шеваи нигориҷ, тарзи муносабат ба воқеиёти иҷтимоӣ тадриҷан пеш рафтанд.

Имрӯз радиои «Тоҷикистон» ба сифати аввалин радиои ватанӣ, ба як расонаи муқтадири умумимилӣ тавассути ҷаҳор шабака дар як шабонарӯз бо 8 забон дар ҳаҷми 96 соат барнома пахш мекунад. Радиои «Тоҷикистон», ки пештар бо номи Радиои Тоҷик ёд мешуд, формати умумӣ дорад. Барномаҳо ба тамоми қиширҳои ҷомеа – кӯдакону наврасон, ҷавонон, занон, аҳли илму адаб, коргару дехқон нигаронида шудаанд. Мувоғиқи пажӯхиши мавзӯъ, бо назардошти самтҳои фаъолияти эҷодӣ, мо метавонем барномаҳои ин радиою ба ҷунин категорияҳо ҷудо намоем:

- аз рӯи ҳарактери маҳал ё ҷуғрофияи пахш (шахрӣ – «Садои Душанбе», ҷумҳуриявӣ – радиои «Тоҷикистон» ва бурунмарзӣ – «Овози тоҷик»);

- аз рӯи вазифа (оммавӣ, сиёсӣ ва ҷамъиятӣ);

- аз рўйи соҳа (саноат, иқтисод, хоҷагии қишлоқ, бонкдорӣ, санъат, фарҳанг, тибб, варзиш ва гайра);
- аз рўйи давомоти пахш (харрӯза, хафтавор, моҳнома, мавсими, ҷашнӣ ва гайра);
- аз рўйи завқ ва синну соли шунавандагон; (кӯдакон, ҷавонон, занон, қалонсолон ва гайра)
- аз рўйи вақти пахш; (барномаҳои субҳоҳӣ, нисфирузӣ, шомгоҳӣ ва барномаҳои шабҳонгом).

Инчунин, гуфторҳои радиои «Тоҷикистон»-ро аз рўйи ҳарактери нигоши матнӣ ба чунин гурӯҳҳо тақсим намудан мумкин аст:

1. Барномаҳое, ки аксуламали фавриро талаб доранд. Ба ин гурӯҳ барномаҳои проблемавиро доҳил кардан мумкин аст, ки мудоҳила ва тағирии вазъияти мушахасро ба миён меоранд ва ба таҳлили ин ё он шахс ва ё ниҳодҳои иҷтимоӣ равона шудаанд. Ҳусусияти ин гуфторҳо дар он аст, ки бо гузашти вақт моҳияти иҷтимоияшонро зуд аз даст медиҳанд;

2. Барномаҳое, ки ҳусусияти портретӣ дошта, на танҳо симои зоҳирӣ қаҳрамон, балки олами ботинии вайро бо роҳи тасвири ҷузъиёти мушахас, тарзи амал, тафаккур, андеша, нутқ, муносибат ва амсоли ин фаро мегирад;

3. Барномаҳое, ки ба шуури одамон таъсир расонда, барои давраҳои пахши тақрорӣ пешбинӣ мешавад. Ин матнҳо дар омезиш бо адабиёт, санъат, фалсафа, таъриҳ ва фолклор оғарида мешаванд.

Имрӯз, ин радио аз идораи барномаҳои иттилоотӣ (ҳамарӯза 13 нашри барномаи иттилоотии «Аҳбор»), идораи барномаҳои таҳлили (ҳар ҳафта 25 – 26 барнома), идораи барномаҳои «Ҷавонӣ, варзиш ва сайёҳӣ» (ҳар ҳафта 35-36 барнома), идораи барномаҳои Мусиқӣ (ҳар ҳафта 27-28 барнома), идораи барномаҳои «Субҳ» (ҳар субҳ 4 соат), шуъбаи муҳбирон ва аз шуъбаи танзим иборат мебошад. Барномаҳои идораҳои номбурда, ҳам аз ҷиҳати фосилаи пахш, ҳам аз ҷиҳати мундариҷаву муҳтаво ва ҳам шаклу ороиш ҷавобгӯи талаботи рӯз мебошанд. Радио имкон дорад, ки аз як тараф, муҳимтарин рӯйдод ва ҳаводиси рӯзро дар гармогармиаш фаро гирад, аз ҷониби дигар, талаботи шунавандагонро ҷиҳати инъикоси масъалаҳои гуногуни ҳаёти иҷтимоӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии қишвар қонеъ гардонад.

Ҳамчунин, дар радиои «Тоҷикистон» бо мақсади инъикоси муассири масъалаҳо нафарони касбу кори гуногун – рӯзноманигорону публиктисон, сиёsatмадору ҷомеашиносон, олимону муҳаққиқон, адибону омӯзгорон, коршиносону масъулини мақомоти давлатӣ ва намояндагони соҳаҳои дигари ҳаёти ҷомеа ҷалб мешаванд. Ҳатто онҳо дар шаклигии барномаҳо иштирок мекунанд. Ба ақидаи муҳаққиқ М. Муродӣ «ҳамкории расонаҳо бо ҷомеа ҳам барои худи ВАО ва ҳам барои аудиторияи он аз ҷанд ҷиҳат манфиатбор шудааст. Аввалан, доманаи мавзӯот васеътару рангингтар гардида, ба ҳолати қабули аудиторияи умумӣ мувоғиқ шудааст, баъдан, инъикоси воқеяияти рӯз ва баррасии масъалаҳои муҳимми иҷтимоӣ аз диду назари гуногун ва фарогирии ҷонбахои муҳталиф сурат гирифтааст. Ниҳоятан, муносибат ба мавзӯути масъалаҳои инъикосшуда то андозае демократӣ гардида оммавияти расонаҳо вусъат пайдо кардааст» [4, с. 24].

Дар сохтори радиоҳои муосир мувофиқи шароити замон ба ҷойи шуъбаҳои пешин гурӯҳҳои нави эҷодӣ, шуъбаҳои кор бо сомона, пахши намунаи телевизонии барномаҳои радиоӣ ё намунаи радиоии барномаҳои телевизонӣ, шакли мултимедиявӣ, продюсерҳо ва баҳшҳои тиҷоративу таблиғотӣ таъсис дода шудаанд, ки ин ба талаботи замон комилан ҷавобгӯ буда, дар он ҳайати эҷодӣ аксариятро ташкил медиҳад.

Имрӯз, радиои «Тоҷикистон» ва шабакаҳои он тавассути зеридораҳои аҳборӣ, таҳлилӣ, ҷавонӣ варзишу сайёҳӣ, мусиқӣ мавзӯъ ва масъалаҳои муҳими мажмии таҷдидӣ ва умумииҷтимоӣ ва умумии миллӣ доштаро матраҳ менамоянд, дар ифшии камбудиҳо ва собит сохтани онҳо боҷуръатона сухан меронанд, дар баррасии қазияҳои байналхалқӣ ман-фиатҳои миллиро дар мадди аввал мегузоранд. Ин ҳусусиятро дар радиоҳои дигар, баҳусус радиоҳои мустақил амсоли «Ватан», «Азия плюс», «Имрӯз» низ мушоҳида мекунем. Ин типи радиоҳо дар интиҳоби мавзӯъ ва муносибат ба он шеваи ба худ хос доранд.

Дар давоми 27 соли истиқлолият бо мақсади таҳқими ваҳдати миллӣ, эҳёи анъанаҳои волои таъриҳӣ, тарғиби беҳтарин арзишҳои умумибашарии фарҳанги миллӣ бо қарори маҳсуси ЮНЕСКО таҷлили ҷаҳони маъракаҳои таърихири муқаррар гардид, ки дар омодагӣ ва истиқболи онҳо радиоҳои давлатӣ нақши намоён гузоштанд. Ба ин муносибат ба ғайр аз баҳшҳои ҳабарию таҳлилӣ инчунин, маҳфилҳои шоҳномаҳонӣ, гурӯғлиҳонӣ, рӯдакиҳонӣ, маснавиҳонӣ, бедилҳонӣ, турсунзодаҳонӣ, лоиқҳонӣ, бозорҳонӣ ва тоҷиконхониро ба роҳ монд. Дар таҳия ва банду бости онҳо ҳам адабону нависандагон ва ҳам кормандони радио иштирок мекунанд. Дар студияи сабти овози Кумита суруду оҳангҳои нав, силсилаи хонишҳои бадӣ, радиоинсенировкаву радиотеатрҳо ва барномаҳои композитсионӣ шунавонида шуданд. Ба шарофати гуфткорҳои радиоҳои давлатӣ мардум ба моҳияти маъракаҳои муҳими сиёсӣ ва ҷаҳони таъриҳӣ шинос гардида, аз раванди ташкил ва баргузории ҷаҳони маъракаҳои фарҳанѓӣ иттиллот гирифтанд.

Бо назардошти рушди рӯзафзуни технологияи соҳавӣ радио ба марҳилаи нави рушд гузашт. 13 феврал ҳамчун Рӯзи байналмилалии радио таҷлил карда шуд. Заминаи пайдоиши ин ид маҳз дар ҳамин рӯзи соли 2011 зимни баргузории 36-умин Конфронси генералии ЮНЕСКО ба миён омад. Дар ин рӯз Шӯрои иҷроияи ЮНЕСКО ба Конфронси генералий тавсия дод, ки Рӯзи байналмилалии радиоро эълон кунанд [13]. Ҳамин тавр, аз соли 2012 инчониб 13 феврал дар ҷаҳон Рӯзи байналмилалии радио таҷлил карда мешавад. Дар ин рӯз соли 1946 аввалин мартиба «Радио СММ» дар эфир пахш карда шуд. Ҳар сол Рӯзи байналмилалии радио зери унвонҳои гуногун, ки дар ҳаёти инсоният нақши бориз доранд, ҷаҳон гирифта мешавад. Масалан, соли 2018 ЮНЕСКО мавзӯи ҷаҳони рӯзро «Радио ва варзиш» муайян кард. Раванди ҷонибдорӣ гардидани Лоиҳаи Рӯзи байналмилалии радио, ба таври зайл сурат гирифтааст. Лоиҳаи мазкурро 91% пурсидашудагон, ки дар раванди машварат иштирок доштанд, дастгирӣ намуданд. Ташаббускори лоиҳа Академияи радиои Испания оид ба ҷонибдорӣ намудани пешниҳоди худ аз созмонҳои гуногун, аз ҷумла, Иттифоқи радиошунавонии давлатҳои араб, Иттифоқи радиошунавонии Африқо, Иттифоқи аврупоии радиошунавонӣ, Ассотсиатсияи байналмилалии телевизион ва радиошунавонӣ.

вонӣ, Ассоциацияи радиошунавонии Америкаи Шимолӣ, радиои Ватикан ва ғайра зиёда аз 46 мактуб дастрас намудааст. Тавре дар сомонаи расмии СММ омадааст: «Радио метавонад тамоми қиширо, ҳатто табақаҳои осебпазири чомеаро фарогир бошад, ба онҳо имконият фароҳам орад, ки дар ҳаёти ҳамарӯзai чомеа ширкат варзанд. Зиёда аз ин, радио ҳангоми ҳолатҳои фавқулода нақши барҷаста бозида, кумакрасонӣ зимни оғатҳои табииро осон мекунад» [13]. Дар шароити Тоҷикистон фаъолияти радио ба ақидаи муҳаққиқи соҳа М. Абдуллоҳода «боз аз он ҷиҳат хос аст, ки аҳаммияти сиёсиву иҷтимоии ин расона, маҳсузан, дар солҳои ҷонги шаҳрвандӣ ва дар марҳилае, ки мамлакат ба қувваи барқ саҳт эҳтиёҷ дошт, зоҳир гардид» [1, с. 285].

Дар Тоҷикистон тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи рӯзҳои ид» ҳамасола 7 май Рӯзи радио ва кормандони соҳаҳои алоқа таҷлил карда мешавад. Ин дар ҳолест, ки ҳодимони радиоҳои давлатӣ ҷанд соли охир 10-уми апрелро ҳамчун санаи расмии оғози фаъолият чун Рӯзи радио таҷлил мекунанд.

Имрӯз радиои тоҷик новобаста ба шакли моликияташ дар пур кардани фазои иттилоотӣ, сиёсӣ, маънавӣ ва фарҳангии чомеа нақши муҳим дорад. Он дар инъикоси раванди ҳаёти иҷтимоии муосир ва муваффақияту камбудиҳои он ошкоро ва холисона муносибат менамояд. Ба ҳулосаи муҳаққиқи М. Муродӣ «имрӯз раванди ҷаҳонишавӣ тақозо менамояд, ки рӯзноманигород, ҳамчунин зиёён ва имкониятҳои расонаҳои ҳабарӣ самаранок истифода намуда, дар пешгирии ҳар зуҳороти номатлуб, баррасӣ, гиромидошт, хифз ва ба насли ҷавон интиқол додани фарҳангу тамаддуни миллӣ, ањанаву суннатҳои мардумӣ ҳамчун дӯстдори ватану миллати хеш бештар ҷаҳд намоянд» [4, с. 26].

Умуман дар замони имрӯз ҷаҳони электронии аҳбори омма аз ҷумла, фаъолияти радиоҳо аз мубрамтарин соҳаҳо ба ҳисоб меравад, зеро ба ақидаи муҳаққиқи М. Муродӣ «маҳсулоти он на танҳо ба тарбияи инсон, бедории фикрӣ, ҳудшиносиву ҳудогоҳӣ, ташаккули ҳувияти миллӣ ва боло бурди маънавиёти чомеа нақши муҳим мегузорад, балки манфиати молӣ меорад» [4, с. 25]. Аммо баъзан масъулони радиоҳои мустақил ба хотири фоида, ба мазмуни маводи пахш эътибор намедиҳанд. Дар натиҷа гуфторхое садо медиҳанд, ки ҳам ба шаъни аҳли эҷод доғ меоранд, ҳам завқи шунавандаро паст мекунанд. Бинобар ин зарур аст, ки дар интиҳоби овозҳои радиофонӣ, масъалаҳои баррасишаванда ва суруду оҳангҳои доҳиливу ҳориҷии пастмазмун ҷиддӣ бошанд. Бинобар ин, радиоҳои тоҷикӣ дар барҳӯрди инъикоси мавзӯу масъалаҳои рӯз ҳарчанд аз шеваҳои гуногун истифода мебаранд, аммо дар умум манфиатҳои миллиро ифода мекунад.

Адабиёт

1. Абдуллоҳода, М. Системные особенности радиовещания в Республике Таджикистан/ М. Абдуллоҳода// Вестник Таджикского национального университета. Серия филология.–2019.–№1.– С.285-290.
2. Асроров, М. Садои мо-садои ҳалқ/ М. Асроров // Паёми Душанбе. – 1990. – 15 июн.

3. Маълумотномаи Бозравии давлатии Кумитаи телевизон ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳории Тоҷикистон то ҳолати январи соли 2019.
4. Муродӣ, М. Нигоҳе ба таҳаввулоти матбуоти тоҷик дар замони истиқлол // Паёмномаи фарҳанг. –2016. – № 3. – С. 21-27.
5. Сеткаи барномаҳои радиои «Тоҷикистон» ва шабакаҳои он то ҳолати январи соли 2019.
6. Усмонов, И., Давронов. Д. Таърихи журналистикаи тоҷик (Матн) / Иброҳим Усмонов, Давлат Давронов. – Душанбе, 2008. – 302 с.
7. Усмонов, И. Вазифаи аслии журналистика дар ҷомеа (Матн) // Усмонов. И. Актуальные проблемы журналистики. – Душанбе, 2007. – №2 .С.15-18.
8. Ҳоки Ватан. – Душанбе: Сурушан, 2002. – 300 с.
9. Ҳоҷазод, С. Таърихи радиои Тоҷикистон. (қисми 2). – Душанбе: Деваштич, 2006.–220 с.
10. Ҳоҷазод, С. Садои меҳан. – Душанбе: Ирфон, 2013.–112 с.
11. Шарипов, В., Волков, В. Парвози сухан. – Душанбе: Ирфон, 1967.– 85 с.
12. Ҳисоботи Раиси Кумитаи телевизон ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳории Тоҷикистон М. Шоҳиён «Оид ба натиҷаҳои фаъолият дар соли 2018 ва вазифаҳо барои соли 2019» // Ҷаҳони пайд. – 2019. – 10 январ.
- 13.https://www.un.org/ru/events/radioday/background.shtml?fbclid=IwAR0vkExo4WQBUiVhtgDSX3C_Vfsz09wsrQ9wtA0ewkardv6-YtqowjUdgM0https

Саидзода О.

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ СИСТЕМЫ ТАДЖИКСКОГО РАДИО В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ

В данном исследовании раскрываются этапы развития таджикского радио в годы независимости. Автор на основе анализа темы выявляет факторы эволюции и развития таджикского радио, охватывает различные периоды, характеризует общие и отличительные черты каждого этапа и определяет позицию других радиостанций в системе периодического радио в информационном пространстве Таджикистана.

В результате исследования выяснилось, что в советское время система вещания в Таджикистане развивалась с точки зрения структуры, типов, содержания и по технике вещания, как составная часть СМИ Таджикистана.

Ключевые слова: система, таджикское радио, радио «Таджикистан», независимость, развитие, этапы, структура, тип, содержание, техника вещания.

Saidzoda O.

ESTABLISHMENT OF NEW SYSTEM OF THE TAJIK RADIO IN THE PERIOD OF INDEPENDENCE

This study is dedicated to the periodical development of the Tajik radio in the period of Independence of the Republic of Tajikistan. The author based on the analysis of the theme, identifies the factors of the evolution and development of the Tajik radio, including the various periods, characterizes common and distinctive features of each stage, and identifies the position of other radio stations in the periodical system of the radio in the informative space of Tajikistan.

It was found out in the result of the research that, in the Soviet period the system of broadcasting developed in Tajikistan, as from the point of view of structure, type, content, and the technique of the broadcasting, as the part of the mass media of Tajikistan.

Keywords: system, Tajik radio, radio of «Tajikistan», independence, development, stages, structure, type, content, the technique of the broadcasting.

МУАЛЛИФОН:

Акобирова М., ходими пешбари илмии ПИТФИ.

Амиров Р., номзади илми педагогика, муовини ректори ДДСФ-и ба номи М. Турсунзода оид ба илм.

Буризода К., номзади илмҳои таърих, директори Хонаи китоби Тоҷикистон.

Зубайдов А., номзади илмҳои таърих, муовини директори ПИТФИ оид ба илм.

Иброҳимов К., директори МД «Коллеҷи Ҷумҳуриявии хореографии ба номи М. Собирова».

Иброимзода З., номзади илмҳои фалсафа, муовини авали директории Осорхонаи миллии Тоҷикистон.

Каримова Г., ходими калони Маркази мероси фарҳангии тоҷикони ПИТФИ.

Комилов М., аспиранти Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Дониши АИ ҶТ.

Қутбиддинов А., номзади илмҳои филологӣ, дотсент, ходими пешбари илми ПИТФИ.

Мирзоев С. ходими илмии ПИТФИ.

Муродов М., доктори илмҳои филологӣ, профессор, мудири шуъбаи ахбори омма ва табъу нашри ПИТФИ.

Рахимӣ Д., номзади илмҳои филология, муовини директори ПИТФИ оид ба корҳои методӣ.

Саидзода О., муовини аввали директори радиои «Тоҷикистон».

АВТОРЫ:

Акобирова М., ведущий научный сотрудник НИИКИ.

Амиров Р., кандидат педагогических наук, проректор ТГИКИ им. М. Турсунзаде по науке.

Буризода К., кандидат исторических наук, директор Дома книги Таджикистана.

Зубайди А., кандидат исторических наук, заместитель директора НИИКИ по науке.

Иброҳимов К., директор ГУ «Республиканский хореографический колледж им. М Собировой».

Иброимзода З., кандидат философских наук, первый заместитель директора Национального музея Таджикистана.

Каримова Г., старший научный сотрудник Центра нематериального культурного наследия таджиков НИИКИ.

Комилов М., аспирант Института истории, археологии и этнографии им. А. Дониша АН РТ.

Қутбиддинов А., кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник НИИКИ.

Мирзоев С. научный сотрудник НИИКИ.

Муродов М., доктор филологических наук, профессор, зав. отделом СМИ и издательского дела НИИКИ.

Рахими Д., кандидат филологических наук, заместитель директора НИИКИ по методической работе.

Саидзода О., первый заместитель директора радио «Таджикистан».

AUTHORS:

Akobirova M. Senior researcher of the Department of Bibliography and Library studies of the RICI.

Amirov R., Candidate of pedagogical sciences, Vice-rector of the State Institute of Art and Culture named after M. Tursunzoda.

Burizoda K., Candidate of historical sciences, Associate Professor. Director of the Book Chamber of Tajikistan.

Ibrohimov K., Director of the Republican choreographical College named after M. Sobirova.

Ibroimzoda Z., Candidate of philosophical sciences, First Deputy Director of the National Museum of Tajikistan

Karimova G. Senior researcher of the Center for Cultural heritage of Tajiks, RICI.

Komilov M., aspirant of the Institute of History, Archeology and Ethnography named after A. Donish, AS RT.

Mirzoev S. researcher of the Department of Mass Media and Publishing issues of the RICI.

Murodov M., Doctor of philological sciences, Head of the Department of Mass Media and Publishing issues of the RICI.

Qutbiddinov A. Candidate of philological sciences, leading scientific worker at the Department of Mass Media and Publishing issues of the RICI.

Rahimi D., Candidate of philological sciences, Deputy Director on methodical issues of the RICI.

Saidzoda O., Deputy Director of the Radio «Tajikistan».

Zubaydi A., Candidate in historical sciences, Deputy Director of the RICI.

МУНДАРИЧА

Фарҳангшиносӣ

Амирор Ҷ. Сиёсати давлати Тоҷикистон оид ба эҳёи фарҳанги миллӣ ва рушди туризми фарҳангӣ.....	5
---	---

Мероси фарҳангӣ

Рахимӣ Д. Косибӣ: ҷамъият, пири кор ва рисолаҳои хунармандӣ.....	13
Каримова Г. Нон дар контексти ҷашну маросимҳои мардуми тоҷик.....	20

Фаъолияти иҷтимоиву фарҳангӣ

Бурзода Қ. Б. Фаъолияти хонаи китоби Тоҷикистон дар нашрияҳои илмии ҳориҷӣ.....	28
Акобирова М. Вазъи татбиқи равандҳои инноватсионии фаъолияти китобдорӣ дар китобхонаҳои ВМҚБ.....	43
Комилов М. Марҳилаҳои рушди шабакаи китобхонаҳои Тоҷикистони шӯравӣ.....	51
Иброимзода З. Осорхонаҳо дар Ҷумҳурии Ҳитой.....	65

Санъатшиносӣ

Зубайдӣ А. Нақши мусиқӣ дар таҷлили Мехрғон.....	70
Иброҳимов Қ. Аз вижагиҳои рақси тоҷик то таъсиси ансамблҳои рақсӣ.....	81

ВАО ва табъу нашр

Муродов М., Қутбиддинов А. Нигоҳе ба рӯзномаҳои «Зарафшон» ва «Файзи Зарафшон».....	88
Мирзоев С. Дар бораи як нашрияи маҳаллӣ.....	101
Саидзода О. Истиқлолият ва ташаккули низоми navи Радиои тоҷик.....	109
Муаллифон.....	121

СОДЕРЖАНИЕ

Культурология

Амиров Р. Государственная политика таджикистана в области возрождения национальной культуры и развитие культурного туризма.....	5
--	---

Культурное наследие

Рахими Д. Ремесленичество: сообщество, духовные патроны и устав ремесленников	13
Каримова Г. Лепёшки в контексте праздников и обрядов Таджикского народа.....	20

Социально-культурная деятельность

Буризода К. Деятельности дома книги Таджикистана в зарубежной научной печати.....	28
Акобирова М. Состояние внедрения инновационных процессов библиотечной деятельности в библиотеках горно-бадахшанской автономной области.....	43
Комилов М. Этапы развития библиотечной сети советского Таджикистана.....	51
Иброимзода З. Музеи в китайской народной республике.....	65

Искусствоведение

Зубайди А. Роль музыки в празднование Мехргона.....	70
Иброхимов К. От особенностей таджикского танца до создания танцевальных ансамблей.....	81

СМИ и издательское дело

Муродов М., Кутбиддинов А. Взгляд на деятельность газет «Зарафшан» и «Файзи зарафшан».....	88
Мирзоев С. О деятельности одной местной газеты.....	101
Сайдзода О. Формирование новой системы Таджикского радио в годы независимости.....	109
Авторы	121

CONTENTS

Cultural studies

Amirov R. Tajikistan state policy in the field of revival of national culture and development of cultural tourism	5
--	---

Cultural heritage

Rahimi D. Folk crafts: community, patrons and the charter of the craftsmen	13
Karimova G. Bread and its role in the context of holidays and ceremonies of the Tajik people	20

Social and cultural activities

Burizoda K. Reflection of Tajikistan book house activities in foreign scientific publications	28
Akobirova M. Implementation of innovative processes in libraries of the Badakhshan autonomous mountainous region	43
Komilov M. Development stages of library network in the Soviet Tajikistan.....	51
Ibrohimzoda Z. Museums of the People's Republic of China.....	65

Art studies

Zubaidi A. The role of music in the celebration of Mehrgon.....	70
Ibrohimov K. Some specification of the Tajik dance and establishment of the dancing groups.....	81

Mass Media and publishing issues

Murodov M., Qutbiddinov A. A look to newspapers «Zarafshan» and «Fayzi Zarafshan».....	88
Mirzoev S. An overview on activities of a local newspaper	101
Saidzoda O. Establishment of new system of the Tajik radio in the period of independence.....	109
Authors	121

Ба таваҷҷуҳи муалифон

Дар маҷаллаи «Паёмномаи фарҳанг», асосан, мақолаҳои фарогирандаи таҳқиқотҳои илмӣ оид ба соҳаҳои фарҳанг, санъат, китобдорӣ, ахбори омма ва табъу нашр, хунарҳои мардумӣ ва гайра, ки дар худ навғонӣ доранд, чоп карда мешаванд.

Ҳангоми ирсоли мақолаҳо муаллифон бояд қоидаҳои зеринро ҷиддан риоя намоянд:

1. Ҳаҷми мақола якҷоя бо расм, ҷадвал, диаграмма, графика ва матни анататсия бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ набояд аз 10 саҳифаи чопи компютерӣ зиёд бошад;

2. Мақола бояд дар системаи Microsoft Word тайёр карда шавад. Дар баробари нусҳаи чопии мақола бо файлӣ зарурӣ, нусҳаи электронии он низ пешниҳод карда мешавад. Дастанвис бояд дар компютер (тариқи Times New Roman Tj) бо риояи ҳарфҳои андозаи 14, формати А 4, фосилаи байни сатрҳо 1,5 см., ҳошияҳо: боло - 3 см., поён -2,5 см., ҷон - 3 см., рост- 2 см; дар як саҳифа 30 сатр ва дар як сатр 60 аломат ҳуруфчинӣ шуда бошад. Ҳамаи саҳифаҳо бояд рақамгузорӣ карда шаванд;

3. Ҷадвалҳои ба мақола алоқаманд, бояд дар матн бо рақамҳои лотинӣ зикр шаванд, номи ҷадвал баъд аз рақами гузошта оварда шавад;

4. Дар тарафи рости болои саҳифаи якуми мақола соҳаи илме, ки дар он мақола нишон дода мешавад, як сатр поён дар қисми ҷони саҳифа ТДУ, дар сатри дигар насаబ ва номи муаллиф бо зикри номи муассисаи пажӯҳиши ӯзӣ ва ё таълимӣ, суроға e-mail ва рақами телефонҳо ва пас аз он дар маркази саҳифа унвони мақола ҷой дода мешавад. Баъд аз як фосила ғишурдаи мақола бо забони асл ва қалидвожаҳо, баъдан матни пурра, адабиёт ва пасон ғишурдаҳо бо забонҳои русӣ (агар мақола русӣ бошад, ба забони тоҷикӣ) ва англисӣ бо қалидвожаҳо (8-10 қалима) оварда мешавад;

5. Рӯйхати адабиёт баъд аз матни мақола бо тартиби умумӣ зикр мешавад. Он бояд на камтар аз 6-8 номгӯи адабиёти асосиро дар бар гирад. Қоидаи тартиб додани рӯйхати адабиёт дар шакли насаబу номи муаллиф, унвони асар, маҳалли нашр, нашриёт, соли нашр, ҷондӣ ва ё шумора, төъдоди умумии саҳифаҳо ва ё саҳифаҳои мақола бояд риоя шавад. Иқтибосҳо дар матн бо ишораи қафсайни ростқунча ба таври мисол [1] [1, с. 3] нишон дода шаванд. Пеш аз маҳалли нашр аломати нуқта тире (.-), байни маҳалли нашр ва нашриёт аломати баён (:), пеш аз соли нашр вергул (,) ва пеш аз саҳифаи умумӣ (.-) гузошта мешавад. Иқтибос аз корҳои интишорнаёфта иҷозат дода намешавад.

6. Мақолаҳои илмие, ки ба идораи нашрия ворид мешаванд, бояд хуносай коршиносон ва ё тақризи мутахассисони соҳаро доир ба зарурати нашри он дошта бошанд;

7. Ҳайати таҳририя ҳуқуқ дорад, ки матни мақолаҳои илмиро таҳrir ва ихтисор қунад ва ё онро дар бойгонии худ нигоҳ дорад. Дар ҳолати ба муаллиф баргардонидани мақола барои тақмил таърихи қабули он ва рӯзи пешниҳоди матни ниҳоии мақола муайян мегардад. Мақолаҳое, ки ба талаботи зикршуда мувоғиқ нестанд, ҳайати таҳририя намепазирад;

8. Дар мавриди аз ҷониби ҳайати таҳририя ба муаллиф баргардонидани мақола, танҳо як нусҳаи он дода шуда, нашрия зарур намедонад, ки доир ба сабабҳои баргардонидани он бо муаллиф баҳс намояд. Матни мақолаи фиристонидашуда бояд ислоҳи ниҳоӣ дошта,

чидан таҳия ва бо имзои муаллиф (-он) супорида шавад. Дар мақолаи муштарак бояд имзои ҳамаи муаллифон бошад.

Сурогай мо: Душанбе, хиёбони Н. Қаробоев, 17 (оишёнаи 2), ПИТФИ, шуъбаи ахбори омма. Тел.: (+992 37) 233-84-58; email: mirodi@mail.ru

К сведению авторов

В научном журнале «Вестник культуры» печатаются статьи содержащие результаты научных исследований по гуманитарным наукам: культуре, искусству, библиотековедению, СМИ и печатные издания, народные ремесла и другие, имеющие новизну.

При направлении статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать следующие правила:

1. Объём статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста, включая текст, таблицы, библиографию, рисунки и тексты аннотации на таджикском, русском и английском языках;

2. Статья должна быть подготовлена в системе Microsoft Word. Одновременно с распечаткой статьи сдается электронная версия статьи. Рукопись должна быть отпечатана на компьютере (гарнитура Times New Roman Tj, шрифт14, формат А 4, интервал 1,5, поля: верхнее-3 см., нижнее-2,5 см., левое-3 см., правое-2см; на одном листе 30 строк, в одной строке 60 знаков), все листы статьи должны быть пронумерованы;

3. Таблицы в статье должны быть указаны латинскими цифрами, вначале цифра таблицы, затем ее наименование;

4. Справа сверху 1-ой страницы указывается отрасль науки, ниже имя и фамилия автора, затем название организации, адрес, e-mail, номер телефона, затем по центру страницы указывается наименование статьи. Далее через пустую строку следует основной текст. В конце статьи после списка литературы приводятся аннотации на русском и английском языке и ключевые слова (8-10 слов);

5. Список литературы указывается в общем порядке после основного текста статьи. Авторы должны соблюдать правила составления списка использованной литературы. Он должен содержать не менее 6-8 наименований литературы. Правила составления списка литературы в следующей форме: фамилия, имя, название, место издания: издательство, год издания, том или номер, общее количество страниц или страницы статьи. Сноски показывать в квадратных скобках по примеру [1] [1, с.3]. Перед местом издательства ставится точка тире (.-), местом издательства ставится двоеточие (:), перед годом издания ставится запятая (,) и перед общем количеством страниц ставится (.-).

6. Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь экспертное заключение и отзывы специалистов о публикации;

7. Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные изменения статьи;

8. В случае возвращения редколлегией публикации автору статьи для доработки, автор редактирует и вносит изменения в текст статьи. Окончательный вариант статьи должен быть подписан автором или соавторами. Статьи, не отвечающим правилам, редколлегией не принимаются.

Наш адрес: Душанбе, проспект Н. Каробаева, 17 (2 этаж), НИИКИ, отдел средств массовой информации. Тел.: (+992 37) 233-84-58; email: mirodi@mail.ru

ПАЁМНОМАИ ФАРҲАНГ

Наирияи илмию таҳлилӣ
2019, № 3 (47)

ВЕСТНИК КУЛЬТУРЫ

Научно – аналитическое издание
2019, № 3 (47)

HERALD OF CULTURE

Scientific and analytical edition
2019, № 3 (47)

Сармуҳаррир
номзади илмҳои педагогӣ, дотсент
Шариф Комилзода

Муҳаррири масъул
доктори илмҳои филологӣ, профессор
Муродов Мурод

Муҳаррири техникиӣ
Чумъабой Кузиев

Ба чоп 28.10.2019 имзо шуд. Андозаи 60X84 1/8.
Коғази оғсетӣ. Ҳуруфи Times New Roman Tj.
Чопи оғсет. Ҷузъи чопии шартӣ 16.
Адади нашр 200 нусха. Супориши № 15/19

Маҷалла дар чопхонаи ҶДММ «Арҷанг» ба табъ расидааст.
ш. Душанбе, кӯчаи С. Шерозӣ – 21

